



ДОСТОНХОИ ДИЛАНГЕЗ  
АЗ «БҮСТОН»-И  
ШАЙХ САЬДИ

ЧДММ МИИ «ГАНЧИНАИ СУХАН»

## ДОСТОНХОИ ДИЛАНГЕЗ АЗ “БҮСТОН”-И ШАЙХ САЪДИ

Интихоб ва шарху нигориши насрии доктор  
**Абдулманиони Насриддин**



3

Х У Ч А Н Д - 2008

*Ба хотираи дурахшони  
падарам, ки дар замин тух-  
май гандуму биринҷ ва дар  
дили мо тухмай имону ростӣ  
кишт мекард.*

Хонандай азиз, ин китоб ҷароғи раҳнамоест, ки аз равғани аңдешаи муаллими бузурги инсоният - Шайх Саъдӣ мунаvvар гаштааст. «Достонҳои дилангез аз «Бӯстон»-и Шайх Саъдӣ» барои ҳамагон, чи пиру чи ҷавон, чи олиму чи омӣ фоидаҳои фаровон дорад. Раҳнамои судмандест барои ҳуддиноси инсон ва дарёфту пазириши маърифату аҳлоқи нек.

*Ба номи Худованди ҷонофарин,  
Ҳакими сухан дар забонофарин.  
Худованди баҳшояндаи дастгир,  
Карими хатобаҳши пузишпазир.*

## **Сайре дар "Бүстон"-и Шайх Саъдӣ**

**Саъдиё, доруи талҳ аз дасти дӯст  
Беҳ, ки ширинӣ зи дасти дигаре.**

750 сол аст, ки аҳли завқу дониш сайру тафаруҷе дар «Бүстон»-и Саъдӣ анҷом дода, аз «суханҷои ширинтар аз қанд» ҷошнӣ мебаранд ва аз бүстони маонӣ гулҷои муаттар мечинанд.

«Бүстон» беҳтарин маснавии ахлоқӣ-ҳикамии адабиёти форсӣ-тоҷикӣ мебошад ва аз нигоҳи донишмандони номвар яке аз ҳафт шоҳасари ин адабиёти мӯҳташам пазируфта шудааст.

Бесабаб набуд, ки устод Садриддин Айнӣ аз миёни китобҳои муҳими адабиёти форсӣ-тоҷикӣ «Бүстон»-ро писандида, соли 1945 баҳши асосии онро бо муқаддимаи судманде ба табъ расонида буд.

Устод Айнӣ бо ҷашмандози фароҳе, ки хоси ўст, ин китобро дар радифи «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ гузошта, сухани донишманди турк Зиёпошҳои Усмониро, ки «Бүстон»-ро аз «Шоҳнома» арзишмандтар медонад, чунин овардааст: «Фирдавсӣ барои ба вуҷуд овардани «Шоҳнома» 30 сол ранҷ қашид. Дар ҳақиқат як асари номурдани ба вуҷуд овард. Тулӯи офтобро дар 120 ҷой 120 ранг тасвир кард, ки яке бар дигаре монанд нест. Аммо бо ҳамаи ин «Шоҳнома» ба омма он манфиатро намедиҳад, ки «Бүстон»-и Саъдӣ медиҳад. Саъдӣ дар «Бүстон» ҷаҳонро, ҷаҳони зиндаро тасвир кардааст. Агар мақсад аз меҳнати адабӣ нағъи омма бошад, ҳар сухани «Бүстон» як дурри ноёб - як

гавҳар ва ҳар байташ як ҳазина аст» (С.Айнӣ, Куллиёт, ҷилди ёздаҳ, китоби якум, Душанбе, 1963, саҳ.103).

Бояд тазаккур дод, ки Зиёпошши Усмонӣ нафари аввал ё охире нест, ки «Шоҳнома»-ву «Бӯстон» ва ҷаҳони фикрии Фирдавсиву Саъдибо ҳам муқоисаву татбиқ карда бошад. Дар ин замона тазкиранависони асрҳои гузашта ва донишмандони шарқию гарбӣ дар давоми дусад соли охир ғоҳе ба иҷмолу иҳтисар ғоҳо бо тафсилу тааний изҳори назар ҳардаанд. Аз ин ҷо як нуктаи муҳим бармеояд, ки «Бӯстон» шоистагиеро дошт, ки онро бо «Шоҳнома» муқоиса намоянд. Аммо бояд дар назар бидорем, ки «Шоҳнома» китоби мӯҳташами ҳамосиест, ки дар меҳвари он «аспӯ майдону ҷавгону ғӯй» қарор дорад ва «Бӯстон» маснавии чомеи ҳикамию аҳлоқист, ки мавзӯоти меҳварии он панду андарз ва «салоҳу тадбиру ҳӯй» мебошад.

«Шоҳнома» дар садри достонҷои ҳамосини форсӣ-тоҷикӣ маҷоми нахустин дорад, «Бӯстон» маснаднишини маснавиҳои аҳлоқию ҳикамии арабиёти форсист.

«Бӯстон» шоҳкори арабиест, ки ҳамешағӣ дар маҳфили ҳосу ом ҷой дошт. Ба ӯзугта шоҳкори звёни шарҳдос, ки бэр ин китоб назаретга шудаҷа гузоҳӣ медиханд. Бо истиқоҳ барз ҷангуфтори бисёрре аз шоредони «Бӯстон» истасоз лӯғт. Шоҳкори Саъди ҷузъи китобони тезниҳи аҳлоқӣ баргузид - шуда, ҳамешағӣ шеҳ барз ҷондӯи николоти лугавӣ ва шарҳу тавесди мөсаби ғёсти сӯз зӯсог ҷадидид.

Дар тӯзӯ ғардегӣ XVI-XX бештар аз сӣ шарҳи гуногуни «Бӯстон» талабӣ шудааст, ки муҳимтарини онҳо ба ҳалиқи Абдулларсуҳи ибни Шаҳобиддини Қурайшӣ, Муҳаммад Саъди Патнавӣ, Афзали Аллоҳдоболӣ, Абӯзурсаҳи Ҳөссаӣ, Убайдуллоҳи Ҳешакӣ, Шайх Алимӯзҳоҳи Ҳусайнӣ, Рой Тик Чанли Баҳор, Нур Аҳмади Ҳоғзи, Гулом Муҳаммад, Мавлаӣ Муҳаммадхусайнӣ Ташебзо, Муҳаммад Соҳили Ромнурӣ, Иброҳими Таттӣ, Мавлавӣ Назирӣ Малорасӣ, Мавлавӣ Тамизуддин, Муҳаммад Ҳизоали, Ғуломзодаи

**Юсуфӣ, Муҳаммадалии Носеҳ ва Муҳаммад Ҳазоилӣ тааллук доранд.**

Ин китобҳон тафсири марбут ба «Бўстон» дар маънишиносин осори Саъдӣ аҳамияти асосӣ доранд.

Ҳамай шоредони «Бўстон» ва донишмандони адабиётшинос бар он натиҷа расидаанд, ки Шайх Саъдӣ тавфиқ ёфтааст, дар ин шоҳасари худ бо лаҳне носеҳонаву падарона муҳимтарин масъалаҳои адабиёти таълимӣ ва аҳлоқиро фаро бигирад. Дар ин китоб дониши фароҳу амиқи Шайх Саъдӣ, ки дар Низомияи Багдод ва марказҳои дигари илмӣ касб карда буд, ба бор нишаста, ҳосили матлуб додааст. Ба ҳусус таъсири андешаву орои донишманди бузург Абӯҳомид Муҳаммади Фаззолӣ дар «Бўстон» ва дар кулли осори аҳлоқии Саъдӣ ҷашнгири аст.

Дар «Бўстон» ҳикоятҳон ҷолибе аз рӯзгори пайғамбарону авлиёуллоҳ, орифону пешвоёни тариқат, подшоҳону вазирон, сипоҳиён, ҳунармандон, аҳли бозор ва мардумони оддӣ канори ҳам истифода шудаанд ва ин ҳусусият имкон фароҳам овардааст, мавзӯоти хурду бузург бо пайвастагиву иртиботи тааҷҷубангезе манзури муштоқони ҳикмати амалӣ ва назарӣ гарданд.

Бисёре аз достону ҳикоёти кӯтоҳи «Бўстон» мавриди истиқболу истифодаи суханварони асрҳои баъдина гардидааст. Ҳатто яке аз достонҳои «Бўстон»-ро бахшे аз фасли гумшудаи «Аҳди Атиқа» ҳисоб кардаанд, ки таърихи ациб ва шунидание дорад. Соли 1651 донишманди ҳолландӣ Гентунис дар муқаддимаи китobi худ «Таърихи яҳудият» ҳикояти пандомӯзеро аз номи Садус ном нависандae нақл кардааст. Дертар Ҷереми Тейлор онро ба забони англisis тарҷума кардааст. Баъди ин файласуфу сиёсатмадори амрикӣ Бениамин Франклин онро ҳамчун фасле аз «Сафари пайдоиш» (аввалин китobi «Аҳди Атиқа») манзур месозад. Танҳо дар соли 1789 донишмандон ба исбот расониданд, ки он ҳикоёт ҳеч муносибате ба фаслҳои гумшудаи китobi «Аҳди Атиқа» надорад, балки яке аз достонҳои пандомӯзи

«Бўстон»-и Саъдист. Ин ҳо манзур ҳикоятест аз боби дувуми «Бўстон», ки дар он муносибату бархўрди Иброҳим (а) бо пирмарди оташпарат баён ёфтааст.

Дигаре аз достоиҳои дилангези «Бўстон» аз рузгори азизе дар ақсои Табрез ҳикоят меқунад, ки меҳру шафқати беназире ба инсоният дошт. Ин меҳрварзии ўто ҷоест, ки ҳатто бар дузди шабгард раҳм оварда, бидуни он ки дуздро аз асли воқеа огоҳ созад, ба манзили худ меорад ва кулоҳу чомай худро ба домани ўмеандозад. Ин достони дилангези Саъдӣ мояи ангезиши хотири нависандай франсавӣ Виктор Гюго гардид, ки яке аз повестҳои худро дар ҳамин замана ба вуҷуд овард (Дар бораи нуфузи Саъдӣ дар магрибзамин таваҷҷӯҳ шавад ба китоби доктор Чавод Ҳадидӣ, Аз Саъдӣ то Арагон, Техрон, 1998).

Бо як ҳарф метавон гуфт, ки Шайх Саъдӣ дар «Бўстон» ҷомеаи ормониеро бо инсонҳои адолатпарвару исоргар ва парҳезгору ҳақшинос матраҳ кардааст. Дар ҳамин ҳо ҳадафи аслии Саъдӣ, ки меҳоҳад, ҷомеаи инсонӣ чӣ самти ҳаракат ва низому тартиби адолатпарварона дошта бошад, тазоҳур кардааст. Чунин ба назар мерасад, ки Шайх Саъдӣ дар се меҳвари асосӣ андеша пеш ронда, натиҷаҳои ибратбахш ба ласт овардааст:

1. Дар пиromуни «Бўстон» ҷамъандӣ карданӣ афкору орои ахлоқии гузаштагон ва таҷрибаҳои шахсӣ.

2. Аз боби аввал то боби даҳум зина ба зина пайафканин ҷаҳоғи ормонӣ.

3. Манзур соҳтани дастурҳои таълимию ахлоқӣ ва андарзу мавъиза.

Метавон бо камоли итминон натиҷа бардошт, ки Саъдӣ ин ҳадафу меҳварҳои фикрии худро дар муносибтарин шеваҳои ҳунарӣ матраҳ карда, ҷозибаҳои завқии «Бўстон»-ро ба сарҳади волои худ расонидааст.

Пайванди мантиқии бобҳои даҳгонаи «Бўстон» дар такмили ҳамдигар мусоидат кардаанд. Саъдӣ асли ҷаҳондорӣ ва пойдории низоми иҷтимоиро дар адлу рой медонад ва бо овардани достонҳои диловезе аз рӯзгори подшоҳону умаро, фармондеҳону сипоҳиён

ва аҳли донишу ирфон бинои кишвари ормонии худро пайафкандаст, ки асоси он адолату хирадварзист. Бо ҳамин мақсад дар боби аввал бисту ҳашт ҳикояти дилпазири тамсилӣ истифода шудааст, ки яке аз дигарӣ боҳикмату ибратбахш мебошанд.

Аз назари Саъдӣ эҳсон зевари адлу дод аст ва фитрати шахси адолатпешаро путфу марҳамат та- момият мебахшад. Бинобар ин дар боби дувум, ки меҳрубониву эҳсон ва қараму баҳшандагӣ мавзӯи он мебошад, бо истинод ва фарогирии бисту се ҳикояти тамсилӣ бисёр масъалаҳои аҳлоқи фардӣ ва иҷтимоӣ таъкид ёфтаанд. Бобҳои дигар низ бо пайванди қавии фикрӣ ва пайдарҷамии мантиқӣ инсони ормониеро бар ҷаҳони адабӣ арза медорад, ки одил, мӯҳсин, ошиқи ростин, хоксору мутавозеъ, устувор дар мақоми ризову қаноат, тарбиятёфтаву шукргузор ва ҷӯёи мағфирату раҳмати Офаридгор аст.

Дар ҷаҳони ормонии Шайх Саъдӣ аҳли қалам ва аҳли сайф аз мақоми арҷмандӣ бархурдор ҳас-танд. Аҳли қалам марзбони маърифати ҷомеа ва аҳли сайф нигаҳбони оромишу осоиши кишвар мебошанд, зоро донишу фарзонагӣ ва қудрати сипоҳ омили асосии рушди ҷомеа ҳоҳанд буд:

Қаламзан накӯ дору шамшерзан,  
Ки ҳаллоҷу дарзӣ чи марду чи зан!

Худи муаллиф тартибу таносуби бобҳои «Бўстон»-ро чунин назм кардааст:

Чу ин коҳи давлат бишардоҳтам,  
Бар ў даҳ дар аз тарбият соҳтам.  
Яке боби адл асту тадбиру рой,  
Нигаҳбони ҳалқу тарси Ҳудой.  
Дувум боби эҳсон ниҳодам асос,  
Ки мунъим кунад фазли Ҳақро сипос.  
Савум боби ишқ асту мастику шур,  
На ишқе, ки банданд бар худ ба зур.  
Чаҳорум тавозӯй, ризо панҷумин,  
Шашум зикри марди қаноатгузин.

Ба хафтум дар аз олами тарбият,  
Ба хаштум дар аз шукр бар оғият.  
Нуҳум боби тавбасту роҳи савоб,  
Даҳум дар муноҷоту ҳатми китоб.

«Бўстон», ки дар вазни «Шоҳнома» ва бархе достонҳои ҳамосин дигар (мутақориби мусаммани маҳзуф ва мақсур) навишта шудааст, ҳамчун шоҳкори адабӣ аз он ҷиҳат ҷолибу арзишманд аст, ки тарҳи событу устувори адабӣ дорад ва муаллифи он ҳунари олии хештанро дар балогату суханварӣ ба ҳидмати он гузаштааст. Забони Саъдӣ дар «Бўстон» сармашқи балогату фасоҳат ва узубату салосати забони ширини форсӣ-тоҷикист. Саъдӣ бо камоли ҳунармандӣ масъалаҳои асосии бобҳои даҳонаи «Бўстон»-ро дар оғози ҳар боб тавсиф карда, бо төъдоди зиёди ҳикоёти тамсилӣ онҳоро тақвият мебахшад. Дар ин равиш муаллифи «Бўстон» пайрави Саной ва Низомӣ мебошад, аммо пайраве муқаллил нест, пайравест, ки равишҳои эҷодии суханарони номбурдaro ба мунтаҳои камол расонидаст ва қадамҳое фаротар аз ондо гузаштааст.

Саъдӣ дар саросари «Бўстон» бештар аз саду ҳафтод достону ҳикоёти ахлоқию таълимӣ ва тамсилиро истифода кардааст. Достону ҳикоёти дилпазири «Бўстон» монанди буттai гуле ҳастанд, ки дар ҳоли ҳуд шукуфтаанд ва агар онро аз ҷояш берун орӣ, ҳолигоде пайдо мешавад. Манзур гулҳои маонист, ки бо гаровати ҳуд «Бўстон»-и сухани Саъдиро ҷилдагар месозанд. Ҳамчунин дастчин ё гулчини луғоту таркибот ва ибороти Саъдӣ дар «Бўстон» маънзур аст, ки дар якҷояй бо соҳти ҷолиби наҳвии ҳуд забони адабии меъерро ба намоиш гузаштаанд.

Саъдӣ бо истифода аз суханони орифони дилсӯхта ва фарзонагони фарҳекта ҷанбаҳои ҳунарию таълимии ин китобро нерӯманду муассир ва ибратаҳаш кардааст. Андар сиришти «Бўстон» лаҳзаву лавҳаҳои тарбиятӣ ва суханони ҳакимонаи Ҷунайди Бағдодӣ, Абӯусмони Ҳирӣ, Аҳмади Ҷомӣ, Абӯсаиди

Абулхайр, Боязиди Бастомӣ, Довуди Той, Зуннуни Мисрий, Сарии Сақатӣ, Абӯбакри Шиблӣ, Шақиқи Балҳӣ, Маъруфи Карҳӣ ва орифони дигар истифода шудаанд. Барҳе аз суханони устодону муршидони Саъдӣ низ ҷойгоҳи хосе доранд, ки муаллиф ақволи онҳоро бо зикри номашон овардааст. Ҷунонҷӣ бо иродат аз Шайх Шаҳобиддин Абӯғаси Сӯҳравардӣ ёдоварӣ карда, нуктаҳои ахлоқиеро, ки аз забони ӯ шунидааст, дар истифодаи аҳли адаб мегузорад:

Мақолоти мардон ба мардӣ шунав,  
На Саъдӣ, ки аз Сӯҳравардӣ шунав.  
Маро пири донон муршид Шаҳоб,  
Ду андарз фармуд дар рӯи об:  
Яке он ки дар нағс ҳудбии мабош,  
Дувум он ки бар гайр бадбии мабош.

«Бӯстон» аз лиҳози ба хидмати маъниҳои ноб ва ибратангез мутобиқ кардани шеваҳои баёнӣ ва корбурди саноئи маънавию лафзӣ низ бисёр ҷолиб аст. Метавон гуфт, ки асар дар ҳамаи куллиёту ҷузъиёти сухангустарӣ ва шоирий ҳуҷҷати камолу зебоист.

Аммо арзиши асосии «Бӯстон» дар мӯҳтавои он зоҳир мешавад. Аҳамияти ин китоби дилпазир дар нуктаҳои таълимию ахлоқӣ ва тарбиявии он аст. Метавон онро донишномаи ахлоқи исломию инсонӣ маҳсуб кард. Муҳаққиқон бояд фарҳангномаи мавзӯти «Бӯстон»-ро омода созанд, ки ҳатман шомили садҳо мавзӯю масъалаи пандомӯз ҳоҳад шуд. Баъди сурат гирифтани ин кори судманд хубтар падидор ҳоҳад шуд, ки «Бӯстон» фарогири ҷикмати амалию назарӣ дар перояҳои адабӣ мебошад, ки бо ҷилваҳои қаломину ирфонӣ баён шудааст.

Саъдӣ бо нерӯи тафаккур ва таҷрибаи кофӣ муҳимтарин масъалаҳои қаломӣ, фиқҳӣ ва ирфониро дар иртиботи танготанг ва бо далелҳои ибратбахши зиндагии инсонӣ танзим кардааст. Барои ин адиби беназир оғоҳӣ аз масоили қаломину фиқҳӣ ва ирфонӣ аз он ҷиҳат муҳим мебошанд, ки онҳо дар роҳи пок шудани инсон аз хислатҳои ношоиставу разолат ва

ороишү тазийн ёфтани бө фазилатдои нек шароити мусоид фароҳам меоранд.

Муаллифи «Бӯстон» дар боби пок шудани инсон аз хислатдои разила, яъне тазкияи нафс ва ороста гаштан бо фазилатдои нек равише ҷолиб пеш гирифтааст. Саъдӣ тарғибу таъкиди фазилатдои неки инсониро дар меҳвари ҷаҳоншиносии ҳакимонаи хеш гузоштааст, ки аз номгузории бобҳои даҳгонаи «Бӯстон» падидор аст. Дар таркиби ин асар достону ҳикоёти марбут ба ахлоқи писандида ҷойгоҳи асосӣ доранд. Ҳикоёте, ки дар онҳо рафтору гуфтори нописанд баён ва накӯҳиш ёфтаанд, бо эътимод ба фазилати зеҳни хонандай «Бӯстон», ки бояд дар тазкияи нафс аз онҳо истифода кэрда, аслро бишносад, ба назм омадаанд. Аз ин лиҳоз, Шайх Саъдӣ ҳирадварзию ҳикматро асли гавҳари инсонӣ медонад, ки нафсу ҷисми одамий бояд дар итоати он бошад:

Вучуди ту шаҳрест пур неку бад,  
Ту султону дастури доно ҳирад.  
Ризову вараъ - некномони хур  
Ҳавою ҳавас - раҳзану кисабур.  
Чу султон иноят кунад бо бадон,  
Кучо монад осоиши биҳрадон?  
Туро шаҳвату ҳирсу кину ҳасад,  
Чу хун дар ғаронанду ҷон дар часад.  
Ҳавою ҳавасро намонад ситеz.  
Чу бинад сари панҷаи ақл тез.

Аз дидгоҳи Саъдӣ бояд ақлу ҳирад раиси вучуди инсон бошад, ки ҳавою ҳавас, шаҳвату ҳирс ва кину ҳасадро сиёsat кунад, зоро онҳо душмани ҳастии инсонанд ва агар ҳирад бар он хислатдои разила тасаллут пайдо накард, душмани кинаҳоҳ мамлакати ҷисму рӯҳи одамиро зери панҷаи зулмонии худ ҳоҳад гирифт:

Раисе, ки душман сиёsat накард,  
Ҳам аз дасти душман раёsat накард.

Аз муҳимтарин масъалаҳои таълимию ахлоқии «Бӯстон» назари Саъдӣ ба танзими ахлоқи хонавода

ва тарбияи рафтору гуфтори нек дар муҳити хонаводагӣ мебошад.

Аз нигоҳи муаллифи «Бӯстон» дар хонавода зан ҷойгоҳу мақоми муҳим ва асосӣ дорад. Ақлу ифғату ҳаё зевари зан маҳсуб мешавад. Бо ҳам омадани зебоиҳои зоҳирию ботинӣ занро ба мартабаи фаринҷта наздик мекунад:

Зани хубу фармонбари порсо,  
Кунад марди дарвешро подшо.  
Бирав панҷ наъбат бизан бар дарат,  
Чу ёри мувоғиқ бувад дар барат.  
Ҳама руз агар ғам ҳурӣ, ғам мадор,  
Чу шаб ғамгусорат бувад дар канор.  
Киро хона ободу ҳамхоба дуст,  
Худоро ба рахмат назар сун ўст.  
Чу маствур бошад зани ҳубруй,  
Ба дидори ӯ дар биҳишт ояд шӯй.

Шайх Саъдӣ бо овардани чунин тавсифоти бисёр ҷолиб натиҷагирий мекунад, ки манишу сирати зан ва оростагии ӯ бо ифғату ҳаё муҳимтар аз рӯи зебои ўст:

Зани хушманиш дилнишонтар, ки хуб  
Ки оmezгорӣ бинӯшад уюб.  
Бибурд аз паричехраи зиштхӯй,  
Зани девсимони хуштабъ гӯй.  
Дилором бошад зани некоҳо,  
Валекин зани бад, Ҳудоё, паноҳ!

Баробари зикр ва таъкиди авсоғи занҳои солеҳа нуктаҳои ҷолибе оид ба ҷигунағии занҳои бад дар фасли «Гуфтор андар парвариши занон ва зикри салоҳу фасоди эшон» таъкид ёфтааст, ки ҳикмату арзиши ҳудро барои ҳамешагӣ ҳифз кардаанд. Қисме аз разоили аҳлоқии занҳо дар байтҳои зерин тазаккур ёфтаанд:

Сафар ид бошад бар он қадҳудой,  
Ки бонуи зишташ бувад дар сарой.  
Дари ҳуррамӣ бар сарое бубанд,  
Ки бонги зан аз вай барояд баланд.

он дар мақоми худ масъулият дорад. Агар подшоҳи ин мамлакати «хурд», яъне падар ё вазири ў, яъне модар ё аҳли ин хонадон, яъне фарзандону пайвандони дигар вазифаю масъулияти худро бо садоқат ва пайгирона ба самти иҷро нарасонанд, ин мамлакат бўе аз осоишу ободиро наҳоҳад шунид. Дар низоми ахлоқию иҷтимоии Шайх Саъдӣ идораи мамлакат низ шабоҳати комиле бо низоми ахлоқии хонаводагӣ дорад. Ба эътиқоди ин суханвари ҳаким подшоҳ падари он хонадон, вазирону амирону лашкаркашон бародарони он падар, ки узви ҳамин хонавода ҳастанд ва масъуланд, ки чун модар ғамхор бошанд ва раият фарзандони ин хонаводаи бузург мебошанд.

Дар ин хонаводай «бузург» низ падар (подшоҳ) масъулияти асосӣ бар дӯш дорад. Аз ин хотир дар «Бўстон» таҷассуми бадеии подшоҳи ормонӣ шаҳситуни консепсияи иҷтимоию ахлоқии Саъдӣ мебошад. Саъдӣ аз ҳамаи фазилатҳои подшоҳон ба ду нуктаи асосӣ таваҷҷӯҳи хос дорад. Аввал, бо ахлоқи неки инсонӣ ороста будани подшоҳ, дувум, дар интиҳоби вазирону амалдорон ва масъулони давлатӣ эҳтиёт пеш гирифтани подшоҳи дурандеш.

Саъдӣ ахлоқи неки инсонӣ ва роҳбариро дар он дидааст, ки подшоҳ аз таҷаммулу ҳуднамой дур бошад ва зиндагие пеш бигирад, ки бо зиндагии мардуми оддии қаламрави ў мувоғиқ ояд, ҳамчунин хирадмандӣ, парҳезгорӣ, худотарсӣ, инсоф, ҷавонмардиро аз муҳимтарин унсурҳои шахсияти подшоҳи ормонии худ медонад.

Бо мақсади тақвият бахшидани андешаҳои худ достонҳои ҷолибе аз рӯзгори Ҷамшед, Фаридун, Доро, Нӯшервони одил, Ҳусрави Парвиз, Умар ибни Абдул-азиз, ҳалифа Маъмун, Ҳотами Той ва подшоҳону амирони дигар фаро гирифта, аҳволу рафтори онҳоро ибрат донистааст.

Чунончи Нӯшервони одил ба писараши Ҳурмуз насиҳат мекунад:

Ки хотирнигахдори дарвеш бош,  
На дар банди осоиши хеш бош.

Райят чу беханду султон дарахт,  
Дарахт, эй писар, бошад аз бех саҳт.  
Макун то тавонӣ дили халқ реш,  
Ва гар мекуниӣ, мекани бехи хеш.

Ва Хусрави Парвез низ ба Шерӯя чунин насиҳат кардааст:

Бар он бош, то ҳар чи нийят кунӣ,  
Назар дар салоҳи райят кунӣ,  
Ало, то напечӣ сар аз адлу рой,  
Ки мардум зи дастат напечанд пой.

Ба сабту қайд овардани нуктаҳои муҳими ахлоқию тадбири давлатдории подшоҳони дар инсоғу адолат маъруф барои Саъдӣ василаест, ки бо ишора ба рӯзгори онҳо андешаҳои ҳакимонаи худро ба силки назм бикашад. Шайх Саъдӣ дар вақти таълифи «Бӯстон» таҷрибаи фаровоне аз сайру сафарҳои тӯлонӣ ва ҳамнишини бе подшоҳону вазирон, мансабдорони давлатӣ ба даст оварда, рӯзгори мардуми оддӣ ва табақоти гуногуни ҷамъиятро бо диққати тамом омӯхта буд. Ин омилҳо боис гаштанд, ки муаллифи «Бӯстон» дар сирати подшоҳон масоилеро матраҳ созад, ки то ҷомеаи инсонӣ боқист, арзиши онҳо ҳаргиз каму косте наҳоҳад дид.

Чашмандози ҳакимона ва таҷрибаи зиндагӣ боис тардидааст, ки ин шоири хирадманд барои таъсири ҳар чи амиқтар гузоштани суханони худ ба интиҳоби лаҳзаҳои панд додаనу андарз гуфтани подшоҳон ва амалкарди онҳо дар вазъиятҳои фавқулодда эътибори ҳос додааст. Пӯшида нест, ки муҳимтарини насиҳатҳо дар соатҳои воласини умр бар забон ҷорӣ мегардад. Чунин насиҳатро фарзандон ва ҷомеа ҳамчун амонат ва амре зарурӣ қабул мекунанд ва иҷрои онро аз ҷумлаи воҷибот ва қарзи хештан медонанд. Ё дар зиндагӣ соату лаҳзаҳои сангине ҳаст, ки дар он лаҳазот ҳулосаҳои ҳакимона ва ибратбахш зуҳур мекунанд. Шайх Саъдӣ ҳамин нуктаро бо камоли устодӣ дар мавзӯти меҳварии «Бӯстон», маҳсусан дар баёни ахлоқи подшоҳон

гузоштааст. Дар «Бўстон» насиҳатҳои подшоҳони аҳди қадим ба лаҳзаҳои охирини умри эшон марбут аст, ки сигай таъкидии хосе доранд.

Лаҳзай дигари имтиҳон барои подшоҳон мушкилоти иқтисодии кишвар, қаҳту хушсолӣ ва оғатҳои дигар мебошад. Шайх Саъдӣ дар иртибот бар ин мавзӯй аз рӯзгори халифа Умар ибни Абдулазиз, ки низ дар адолату инсоф машҳур аст, достоне овардааст. Умар ибни Абдулазиз ангуштари га-ронбаҳои худро, ки беназир буд, бифурӯҳт, то чизе барои ҳӯроки раияти худ бихарад. Чун ўро барои ин рафтораш сарзаниш карданд, посух дод:

Ки зишт аст пироя бар шахриёр,  
Дили шаҳре аз нотавонӣ фигор.  
Маро шояд ангуштаре бенигии,  
Нашояд дили ҳалқе андӯҳгин.

Такмилдиҳандаи корҳои неки подшоҳ вузаро ва ҳакимону амалдорони давлатӣ ҳастанд, ки интихоби онҳо бо диққати назар ва санҷидакорӣ омили боло рафтани нуфузи шаҳриёрон ҳоҳад буд. Ба ақидаи Саъдӣ ақлу ҳунари онҳо меъёри асосист:

Ба ақлаш бибояд нахуст озмуд,  
Ба қадри ҳунар пойгоҳаш фузуд.  
Барад бар дил аз ҷаври ғам борҳо  
Ки иоозмуда қунад корҳо.

Дар ҷои дигар доштани таҷрибай коғӣ ва кордониро аз шартҳои асосии ноил гаштан ба вазифаҳои давлатӣ медонад ва ба ақидаи Саъдӣ гузоштани «кори муazzам» ба ҷавонони навхоставу бетаҷриба шоиста нест:

Гарат мамлакат бояд ороста,  
Мадех кори мӯъзам ба навхоста.  
Сипаҳро макун пешрав ҷуз касе,  
Ки дар ҷангҳо буда бошад басе.  
Ба ҳурдон мағармой кори дурушт,  
Ки сандон нашояд шикастан ба мушт.

**Раниятнавозио сарлашкәри,  
На корест бозичаву сарсарй.**

Дар бахшҳои дигари «Бүстон» боз шартҳои асосии ба вазифаҳои давлатӣ таъин кардани ашхос таъкид ёфтааст, ки ба сифатҳои ахлоқии онҳо во-бастагӣ дорад. Худотарсию парҳезгорӣ аз ҷумлаи онҳост:

**Худотарро бар раният гумор,  
Ки меъмори мулк аст парҳезгор.  
Бадандеши туст ону хунхори ҳалқ,  
Ки нафъни ту ҷӯяд дар озори ҳалқ.  
Раёсат ба дасти қасоне ҳатост,  
Ки аз дасташон дастҳо бар Ҳудост.**

Ба ҳазинаи давлат ва амволи он хиёнат накардан ва нигаҳдории пайвастаи амонат ҷузви ахлоқи амалдорони давлатӣ тавсиф шудааст. Дар ин замина Шайх Саъдӣ бар он ақида ҳаст, ки одамони сарватнодида ба сари мансаби давлатӣ оянд, бо мақсади ҷамъ кардани сарват ба амонат хиёнат мекунанд, пас ҳатман аз болои онҳо назоратгаре бибояд гузошт ва агар нозир ҳам бар он бало гирифтор гардад, ҳар дуро таъцилан аз вазифа дур бояд кард:

**Амал гар дихӣ, марди мунъим шинос,  
Ки муфлис надорад зи султон ҳарос.  
Чу муфлис фурӯ бурд гардан ба дӯш,  
Аз ӯ барнаояд дигар ҷуз ҳурӯш.  
Чу мушриф ду даст аз амонат бидошт,  
Бибояд бар ӯ нозире баргумошт.  
В-ар ӯ низ дарсоҳт бо хотираш,  
Зи мушриф амал баркану нозираш...  
Ду ҳамчинси дерниаро ҳамкарам,  
Набояд фиристод якҷо ба ҳам.  
Чи донӣ, ки ҳамдаст гарданду ёр,  
Яке дузд бошад, яке пардадор.**

Шаҳриёрону арбоби давлат аз як сӯ ва оммаи мардум аз сӯи дигар заминаҳои мусоиди ҷомеаи ормонии Саъдиро ба вуҷуд овардаанд. Бисёре аз

андешаҳои ҳикамии Саъдӣ дар меҳвари муносибати шоҳон бо раийяти худ ба зуҳур пайвастааст, бинобар ин раийятпарварӣ ва таъмини осоиш оромиши мардум рукни аслии давлатдорист:

Касе з-ин миён гӯйи давлат рабуд,  
Ки дар банди осоиш халқ буд.

\* \* \*

Дили дустон ҷамъ бехтар, ки ганҷ,  
Хазина тихӣ бех, ки мардум ба ранҷ.

Достону ҳикоёти дилпазире, ки дар «Бӯстон» аз зиндагии мардуми оддӣ ва аҳли ҳунару аҳли бозор лавҳаҳои ибратбахшеро нақл мекунанд, дар такмили ҷомеаи ормонию ахлоқии Шайх Саъдӣ ҷойгоҳи вежае доранд. Бо умеди он ки алоқамандон бо бештари он достону ҳикоёт үнсу алоқае доранд, аз ёдкарди онҳо худдорӣ мекунем, ҳамчунин имкони гунҷоиши он хориҷ аз ҳавсалай ин гузориш мебошад.

Шайх Саъдӣ адиб ва носеҳи ҷаҳонгашта ва гарму сарддида мебошад, бахше аз достону ҳикоёти ў воқеияти ҳаётӣ доранд, дар баъзе мавридҳо шояд ихтилоғи назарҳо ба ҷашм бирасад, ки он ҳам нишонгари вуҷуди ихтилофот дар фитрату ахлоқи инсонист. Суханвари бузург бо нерӯи хирад ва табии равони худ тавонист, он ҳамаро канори ҳам гузорад, ба ҳоли онҳо бо ҷашми ибратбин бингарад, аз мағзи онҳо натиҷаҳои ҳакимона берун биёрад:

Агар дар саройи саодат кас аст,  
Зи гуфтори Саъди-ш ҳарфе бас аст.

«Достонҳои дилангези «Бӯстон»-и Шайх Саъдӣ», ки ин лаҳза дар ихтиёри шумост, интихобе аз ҳикоёти пандомӯзи ин шоҳасари адабиёти форсӣ-тоҷикист, ки бо назардошти аҳамияти ҳоси онҳо дар ҷомеаи ҳозираи Тоҷикистон ва бо мақсади оғоҳии бештаре пайдо кардани муҳлисони сухан аз балогату фасоҳати қаломи ширину гуворои Шайх Саъдӣ, таҳия шудааст. Азбаски дар ин фосилаи 750-сола бахше аз қалимаю ибораҳо аз

доираи истифодаи умум берун шудаанд ва мушкилотеро дар фаҳмидани матолиби Шайх Саъдӣ ба миён овардаанд, ҳамчунин вежагиҳои ҷумласозӣ дар қаломи мавзун монеаи дигареро дар маърифати мазмунҳои ин китоби пурарзиш зоҳир кардаанд, зарурати таҳияи тавзеҳоте бъяди ҳар ҳикоят ногузир гардид.

Ин ҷо барои алоқамандони сухани ноби форсӣ-тоҷикӣ ёдоварӣ бояд кард, ки барои дарку фаҳми осори манзум, мисли «Бӯстон»-и Шайх Саъдӣ, ба эътибор гирифтани ин чанд нуктаи асосӣ зарурат дорад:

1. Ошной бо маъниҳои аслию маҷозии қалимаю ибораҳои маснавии «Бӯстон».

2. Ба назар гирифтани қолабҳои ҷумласозӣ ва таркибу ибораорӣ дар қаломи мавзун.

3. Ошной бо сарҷашмаҳси андешаи Шайх Саъдӣ.

Ҳар яке аз ин нуктаҳои меҳварӣ, ки заминаи вуруд ба ҷаҳони фикриву ҳунарии Шайх Саъдиро омода месозанд, ҷузъиёти зарифи худро доранд. Чунончи луғоту таркиботи «Бӯстон» аз ҷандин вежагӣ барҳурдор ҳастанд, ки ин асарро дар байни китобҳои таълимии аҳлоқӣ мумтоз кардаанд. Барои қашфи ин вежагиҳои китобҳои марбут ба шарҳи «Бӯстон» ва фарҳангвораҳои ин шоҳасари Саъдӣ қўмак ҳоҳанд кард.

Аз шартҳои асосии бо сароҳат дарёфтани мат-лаби суханвар насли достону ҳикоёт ва суханони Шайх Саъдиро навиштан ё ақаллан тасаввур кардан аст. Вақте суханони Шайх Саъдӣ ба наср дароварда мешавад ё мазмуни он баён мегардад, ҷилваҳои зебои маъно ва ҳунар падидор ҳоҳанд шуд. Албатта, набояд фаромӯш кард, ки ба наср даровардани қаломи мавзун ҷозибаҳои ҳунарии суханро ба дараҷот поён меорад, аммо чун гавҳари маъно муҳимтар аз ҷозибаҳои ҳунарист, ин гуна корҳо анҷом мейбанд. Анҷоми инчунин корҳо барои ҷалби таваҷҷӯҳи қасоне, ки дар аввали роҳ ҳастанд, муҳим аст. Бо андӯхтани таҷрибаи кофӣ ва огоҳӣ аз асрори суханварӣ онҳо низ ба асли осори нағиси адабӣ муроҷиат ҳоҳанд кард.

Мақсади ниҳоӣ он аст, ки алоқамандони суха-ни асил малакаи шинохтани қолабҳои мавзун ва нақлу

бозгүйин онро бо насри содаву фасеҳ ҳосил бикунанд.  
Шайх Саъдӣ қолабҳои гуногуни ибороту ҷумлаҳо-  
ро дар «Бӯстон» истифода кардааст, ки муҳимтарина-  
шон инҳоянд:

1. Пайвастагии замир ё бандакҷонишини шахсӣ бо  
пешоянд. Чунончи дар байти зерин калимаи «дарам» аз  
ду ҷузъ иборат аст, ки ба хотири вазн ба чунин қолаб  
ворид кардаанд:

Ба ҳурдӣ дарам зӯри сарпанҷа буд,  
Дили зердастон зи ман раҷа буд.

Агар мисраи аввалро ба наср дароварем, чунин  
ҳоҳем навишт: «Дар ҳурдӣ маро дастони пурӯзвате  
буд». Яъне ҳар ду ҷузъи калимаи «дарам» дар ин сурат  
мушахас мегардад.

2. Истифодай таҳифи имола дар қолабҳои  
манзуими фикрӣ, яъне шакли бо тақозои вазн  
сабукшуда ва тағирёфтани калимаҳо. Чунончи:

Бифармуд соҳибназар бандаро,  
Ки хушиуд кун марди дармандаро.

\* \* \*

Ба қудрат ниғаҳдори болову шеб,  
Худованди девони рӯзи ҳисеб.

Дар байти аввал ба ҷои «дармонда» «дарманд»  
ва дар байти сонӣ ба ҷои «ҳисоб» «ҳисеб» менависанд,  
ки ба иқтизои назм мебошад.

3. Аз ҳам пошидани аҷзои калимаҳо ё калимаю  
таркибот дар соҳти наҳвии қолабҳои манзум. Чунончи  
ба ин байтҳо бингаред:

Басе бар сараш доду бар дида бӯс,  
Худованди роят шуду таблу кӯс.

\* \* \*

Дигар раҳ наёзорамаш саҳт дил,  
Чу ёд оядам саҳтии кори гил.

Дар байти аввал ибораи «бар сару дида бӯса  
додан» ва дар байти дувум «дилро наозурдан» ҷузъ-  
ҳои худро ба хотири вазн аз ҳам пошидаанд, аммо

дар вақти ба наср навиштан ё насрин онош пеши назар  
овардан қолаби аслиро бояд ба назар бигирим.

4.Рехтани тарди калимаҳои чандтаркиба ё иваз  
кардани ҷойи таркибҳои аслӣ:

Бидонист пайғамбари некфол,  
Ки габр аст пири табаҳбудаҳол.

\* \* \*

Басо муфлиси бенаво сер шуд,  
Басо кори мунъим забарзер шуд.

Калимаҳои «табаҳбудаҳол» ва «забарзер» дар  
ҳамин асос ба вуҷуд омадаанд.

Ҳикоёти дилпазири Саъди, ки дар ин китоб бо  
насрин содаву оммафаҳм бознавишт шудаанд, аз нӯҳ  
боби «Бўстон» интихоб кардаем. Бо умеди он, ки  
фаҳмидани он барои хонандагони мактабҳои ҳамагонӣ,  
донишҷӯён ва ҳамаи алоқамандони дигар ба осонӣ  
муяссар гардад, луготу таъбироти нисбатан мушкилро  
дар поёни ҳар ҳикоят овардаем. Маънои баъзе  
калимаҳо мунҳасир ба «Бўстон»-и Саъдист ва дар  
матни ин асар маълум мегардад.

Дар бознависии насрини «Бўстон» матлабҳои Саъдӣ  
пурра нигаҳдорӣ шудаанд, танҳо дар мавридҳое бо мақ-  
сади беҳтар фаҳмидани моҳияти маъно ҷузъиёtero  
афзудаем.

«Бўстон» ганцинаест, ки ҳар кӣ бар он ворид шуд,  
фараҳу хушдилӣ ҳоҳад ёфт. Чашмаи зояндаи он барои  
аҳли донишшу басират давлатест босуботу поянда.

Умедворем, хонандагони ин китоб аз ҷашмаи  
зулоли ҳикмати он рӯҳу равони худро шодком ҳоҳанд  
кард.



## Ҳикоят:

Шунидам, ки дар вакти назъи равон  
Ба Хурмуз чунин гуфт Нуширавон.  
Ки хотирнигаҳдори дарвеш бош,  
На дар банди осоиши хеш бош.  
Наёсояд андар диёри ту кас,  
Чу осоиши хеш ҷунву бас.  
Наёяд ба наздики доно писанд  
Шубон ҳуфтаву гург дар гусфанд.  
Бирав, поси дарвеши мӯхточ дор,  
Ки шоҳ аз раият бувад тоҷдор.  
Раият чу беханду султон дараҳт,  
Дараҳт, эй писар, бошад аз бех саҳт.  
Макун, то тавони, дили ҳалқ реш  
В-агар мекунӣ, меканӣ бехи хеш.  
Агар чодае боядат мустаким,  
Рахи порсоён умед асту бим.  
Табиат шавад мардро бихрадӣ  
Ба уммеди некиву бими бадӣ.  
Гар ин ҳарду дар подшах ёфтӣ  
Дар иклиму мулкаш панаҳ ёфтӣ.  
Ки бахшиш орад бар уммевор  
Ба уммеди бахшиши кирдигор.  
Газанди қасонаш наёяд писанд,  
Ки тарсад, ки дар мулкаш ояд газанд.  
В-агар дар сирништи вай ин ҳӯй нест,  
Дар он қишвар осудагӣ буй нест.  
Агар пойбандӣ, ризо пеш гир  
В-агар яксаворӣ, сари хеш гир.  
Фароҳӣ дар он марзу қишвар маҳоҳ,  
Ки дилтанг бинӣ раият зи шоҳ.  
Зи мустакбирони диловар битарс,  
Аз он к-ӯ натарсад зи довар битарс.  
Дигар қишвар обод бинад ба хоб,  
Ки дорад дили ахли қишвар ҳароб.  
Ҳаробиву бадномӣ ояд зи ҷавр

Расад пешбин ин суханро ба ғавр.  
Райят нашояд ба бедод күшт,  
Ки мар салтанатро паноханду пушт.  
Мурооти дехқон күн аз баҳри хеш,  
Ки муздури хүшдил кунад кор беш.  
Муруват набошад бади бо касе,  
К-аз у некуй дида боши басе.

Лугот:

Назъи равон - чон додан, лаҳзаи ҷонкани  
Нӯширавон - яъне Нӯшервон, манзур Анушервони одил  
подшоҳи сосонист, ки номи некаш рамзи адолат аст  
Ҳурмуз - чаҳорумин писари Нӯшервон, ки солҳои 579-590  
подшоҳӣ кардааст  
Пос доштан - муруват ва нигаҳбонӣ кардан  
Шубон - чӯпон  
Реш - ҷароҳат, маҷруҳ  
Газанд - зарар, зиён  
Фароҳӣ - қушиш, фаровонии неъмат  
Мустакбир - золим, гарданкаш, худонотарс  
Ғавр - дикқат, мулоҳиза, андеша  
Музdur - мардикор  
Муруват - ҷавонмардӣ, ҳимматбаландӣ

Дар лаҳзаҳое, ки Нӯшервони одил ин ҷаҳони фониро тарк мекард, ба писарааш Ҳурмуз чунин гуфт:

«Ба фароғату осоиши худ зиёд гирифтор машав,  
балки мардуми бечораро меҳрубониву сарпаратӣ намо.

Агар ту ҳамчун подшоҳ танҳо дар фикри роҳату осоиши хештан боши, мулк вайрон мегардад ва касе дар ин гуна мамлакат осоиш намеёбад.

Подшоҳ монанди чӯпон бар оммаи мардумон аст,  
барои мардуми оқил писандида нест, ки чӯпон дар ҳоби гафлат бимонад ва гург дар миёни гӯсфандон дарафтад.

Бирав, мардуми мӯҳтоҷро навозиш бикиун, ки ба шарофати онҳо ту подшоҳ ҳастӣ.

Мардумони оддӣ ҳамчун решай дараҳт ҳастанд ва шоҳ танаи он дараҳт мебошад. Эй писар, бидон, ки дараҳт бо решааш мустаҳкам аст!

То ҷое, ки имкон дорӣ, дили мардум ба даст ор,

дилҳои одамонро бо рафтори иописанди худ гамгину маҷруӯҳ масоз, аммо агар дили ҳалқро реш мекунӣ, бидон, ки решай ҳудро меканий.

Агар меҳоҳӣ, дар зиндагӣ роҳи саодатро пайдо бикунӣ, бидон, ки роҳи парҳезгорон ҳамеша умеди нек доштан ва тарсидан аз кирдори номуносиби хеш аст.

Ҳар кас, ки бо умеди тарс зиндагӣ намояд, дар табииати ў хирадмандӣ парвариш меёбад.

Агар ин ду фазилат - умед ва тарс дар вуҷуди подшоҳ парвариш ёбад, метавон бо фароғи хотир дар он мулк зиндагӣ ба сар бурд. Зоро ин гуна подшоҳ ҳамеша умединорро ба лутфу баҳшиши худ мушарраф мегардонад, то ки дар поёни кор ҳудаш ҳам ба лутфу инояти Парвардигор муваффақ гардад.

Дар айни замон чунин подшоҳ ҳаргиз бар он дил намекунад, ки зиёне ба қасони дигар расонад, зоро тарси он дорад, ки дар иваз ба мулки ў зарар мерасад.

Агар дар сиришти подшоҳ ин ахлоқи некӯ набошад, пас яқин дон, ки дар қишвари ў ҳатто бӯе аз осоишро наҳоҳӣ ёфт.

Агар дар чунин диёр гирифтории ҳонаводагӣ ё кори муҳиме дорӣ, ноилоҷ бояд он ҷо бимонӣ, агар танҳо ҳастӣ ва гирифтор набошӣ, беҳтар он аст, аз чунин мамлакат берун равӣ.

Дар он қишваре, ки мардум аз подшоҳи худ дилтанг ҳастанд, ҳаргиз фаровониву осудагӣ пайдо наҳоҳад шуд.

Аз золимони густоҳ дар ҳарос бош, маҳсусан аз онҳое битарс, ки ҳудоношинос ҳастанд.

Касе, ки дили мардумони қишвари ҳудро озурдаву ҳароб кардааст, ободии он қишварро танҳо дар хоб метавонад дид.

Ҷабру зулм боиси ҳаробии мулк ва бадномии подшоҳ мегардад, одами оқилу дурандеш бо тааммулу андеша ин ҳикматро зуд дарёфт мекунад.

Мардумро, ки пушту паноҳи аслии салтанат ҳастанд, ба зулму бедодӣ қуштанат нашояд ва ин кори

оқилон нест.

Хоҳй, ки мамлакат обод ва ҳазина пур бошад,  
марди деҳқонро меҳрубониву лутф бикун, бидон, ки  
мардикори хушдил бештар аз дигарон кор мекунад.

Шарти ҷавонмардӣ он набошад, ки дар ҳаққи  
одамони ҳайрҳоҳи худ бадандеш бошӣ ва бар онҳо  
бадиро раво дорӣ».

### **Фоида:**

Шарти аслии ободии мулк адолат ва накӯкорӣ ба  
аҳли кишвар аст. Адолату накӯкорӣ аз ҷониби ҳамаи  
инсонҳо писандида аст, аммо аз ҷониби подшоҳ  
писандидагии бештар дорад, чунки файзи он бар  
ҳамаи мардумони кишвар ҳоҳад расид. Адолату инсоғ  
номи Нӯшервони одилро ҷовидона гардонид.



## **ҲИКОЯТ:**

Шунидам, ки Ҳусрав ба Шерўя гуфт  
Дар он дам, ки чашмаш зи диди бихуфт.  
Бар он бош то ҳар чӣ иният куни,  
Назар дар салохи раийят куни.  
Ало, то напечӣ сар аз адлу рой,  
Ки мardум зи дастат напечанд пой.  
Гурезад раийят зи бедодгар,  
Кунад номи зиштани ба гетӣ самар.  
Басе барнаёял, ки бунёди х(в)ад,  
Биканд он ки бинход бунёди бад.  
Ҳароба кувал марди шамшерзан,  
На ҷанҷон ки дуди дили тифлу зан.  
Чароғе, ки бевазане барфурӯҳт,  
Басе дода боши, ки шаҳре бисуҳт.  
Аз он баҳравартар дар оғоқ қист,  
Ки дар мулкронӣ ба инсоф зист.  
Чу навбат расад з-ин ҷаҳон ғурбаташ,  
Тараҳхум фиристанд бар турбаташ.  
Баду неки мardум чу мебигзаранд,  
Ҳамон беҳ, ки номат ба некӣ баранд.

## **Луғот:**

Ҳусрав - ишора ба Ҳусрави Парвез подшоҳи Сосонӣ (солҳои подшоҳии ў 590-627 мелодӣ)

Шерӯя - писари Ҳусрав (подшоҳиаш солҳои 627-629)

Пой печидан - тарки хидмат кардан, гурехтан

Самар кардан - машҳур шудан, афсона гаштан

Ғурбат - ғарib гаштан, тарк кардан

Тараҳхум фиристодан - раҳмат фиристодан

Турбат - хок, гур, оромгоҳ

Ҳусрави Парвез дар нағасҳои вояжини умри ҳуд, ки ҷаҳон мепӯшид, ба Шерӯя гуфт: Дар он мақсад пойдору устувор бош, ки азму нияти коре бикунӣ, ҳатман фоидаву ҳайрияти мardумро ба назар бигир.

Эй писар, ҳаргиз тарки адолату инсоф макун, ки боиси нороҷатии мardум ва аз хидмат рафтани онҳо

хоҳад шуд. Мардум аз бедодгарон бэзор ва дар гурез ҳастанд ва онҳоро дар саросари дунё ба бадномӣ машҳур хоҳанд кард.

Ҳар кӣ зулму бедод ва ахлоқи бадро ҷорӣ кард, зуд бошад, ки бунёди мамлакатро ҳароб гардонад.

Аз дуди дили занону қӯдакон ва оҳу нолаи ҳасратбори онҳо ҳушӯр бош, ки он кореро мекунад, ки ҳаробкории душманони шамшерзан онро натавонад кард.

Чароғе, ки аз оҳи бевазани мазлум афруҳта мегардад, бисёр иттифоқ афтода, ки шаҳрero бар оташ қашидаву ҳароб кардааст(ъяне оташи сӯзони оҳи мазлумон дар фароварди кор мулкро месӯzonад).

Сарватмандтарини подшоҳон дар саросари ҷаҳон ҳамон аст, ки бо инсоф мулкро идора кардааст. Вақте ки ҷаҳонро тарк ва азми сарои ҷовидон мекунад, ҳамон мардум бар оромгоҳи ўраҳмат мефиристанд ва ба некномӣ хотирашро пос медоранд.

Дар ин дунё чизе ҷовидонӣ нест. Ҳам мардуми бад, ҳам мардуми нек аз дунё хоҳанд гузашт, ҳамон беҳтар аст, ки некном бошӣ ва номатро ба некӯй ёд кунанд.

### **Фонд:**

Некномиву инсоф зевари аслии инсонҳост, маҳсусан зинати подшоҳону сарварон аст, ки вуҷуди он мамлакатро шоду обод месозад.

Камбуди он боиси ҳаробии мулк аст. Аз сӯзи дили ятимону бечорагон дар гафлат будан нашояд.



## ХИКОЯТ:

Шунидам, ки фармондехе додгар,  
Қабо доштй хар ду рүй остар.  
Яке гуфташ: «Эй хусрави некрүз,  
Зи дебон чинй кабое бидүз».  
Бигуфт: «Ин кадар сатру осоиш аст  
В-аз ин бигзарй зебу ороиш аст.  
На аз баҳри он меситонам хироч,  
Ки зинат кунам бар худу тахту точ.  
Чу ҳамчун занон хулла дар тан кунам,  
Ба мардй кучо дафъы душман кунам.  
Маро ҳам зи сад гуна озу ҳавост,  
Валекин ҳазина на танхо марост.  
Ҳазоин пур аз баҳри лашкар бувад,  
На аз баҳри озину зевар бувад.  
Сипоҳй, ки хушдил набошад зи шох,  
Надорад ҳудуди вилоят нигох.  
Чу душман хари рустой барад,  
Малик бочу даҳяк чаро меҳурад?  
Мухолиф ҳараш бурду султон хироч,  
Чи икбол монад дар он тахту точ?  
Райят дараҳт аст, агар парварй,  
Ба коми дили дустон бар ҳ(в)арий.  
Ба беражмий аз беху бораш макан,  
Ки нодон кунад ҳайф бар хештан.  
Муруват набошад бар афтода зүр,  
Барад мурғи дун дона аз пеши мүр.  
Касон бархуранд аз ҷавониву баҳт,  
Ки бо зердастон нагиранд саҳт.  
Агар зердасте дарояд зи пой,  
Ҳазар кун зи нолиданаш бар Ҳудой.  
Чу шояд гирифтан ба нарми диёр,  
Ба пайкор хун аз машоме маёр.  
Ба мардй, ки мулки саросар замин  
Најаrzад, ки хуне чакад бар замин.

### Луғот:

Қабо - чома  
Сатр - пүшиш, парда, ҳичоб  
Хулла - либоси нав ва гаронбаҳо  
Озу ҳаво - ҳирс, майлу ҳоҳиш  
Озин - зебу зиннат, ороиш  
Боқ - хироҷ, андоз  
Даҳяк - як навъи андоз  
Мухолиф - душман, ҳариф  
Иқбол - оянда, пешомад  
Дун - фурӯмоя, пастҳиммат  
Пайкор - ҷанг, лашкаркашӣ

Подшоҳи адолатпарваре буд, ки чомаи ҳоксо-  
ронаву арzonбаҳое ба бар дошт. Касе бар ў гуфт: «Эй  
подшоҳи саодатманд, барои худ аз абрешими чинӣ  
чомае шоҳона бидӯзон».

Подшоҳ дар ҷавоб гуфт: «Чома барои пӯшидани  
ҷисми инсон ва аз гармиву сардӣ осоиш ёфтани тан  
аст, на барои зебу ороиш. Ман на аз барои он аз  
мардум боҷу андоз мегирам, ки худамро ва тоҷу таҳ-  
тамро зебу зинат бидиҳам.

Агар ман ба мисли занҳо ҷомаҳои гаронбаҳо бар  
тан карда, нозпарварда гардам, чӣ гуна бо шуҷоату  
мардӣ душманро аз сари қишвар дур мекунам

Ман ҳам сад гуна орзуву ҳавас ва майлу ҳо-  
ҳишҳои нафсонӣ дорам, аммо ҳазина танҳо барои ман  
нест. Ҳазинаҳоро барои он пур мекунанд, ки лашкар  
таъмин бошад, ҳазина барои зебу зинат нест.

Ҷанговаре, ки аз подшоҳ ризову ҳушдил набо-  
шад, ҳудуди мамлакатро посбонӣ наҳоҳад кард. Вақте  
ки душман деҳаҳоро тороҷ карда, молу сарвати  
мардумро мебарад, оё шоиста аст, ки подшоҳ ба ҷои  
дағъи он машгули ҷамъ овардани андоз бошад?!

Дар қишваре, ки душман моли мардум бибарад  
ва сulton дар ғами хироҷу андози худ бошад, бар  
умеди оянда будан нашояд, ин гуна подшоҳӣ пешо-  
мади нек надорад.

Оммаи мардум монанди дарахти пурҳосилест,

агар онро бо мұхаббат парвариш күній, бо шодмонй меваашро ҳамроғи дүстон ҳоðй хўрд. Он дараҳтре бо зулму бедод ва бераҳмию ҷабр аз бех макан, ки ин кори нодонон аст ва мардуми нодон ҳамеша дар афсусу пушаймонй ҳастанд.

Бар мардуми бечораву афтодаҳол ҷабру зулм кардан аз рӯи ҷавонмардиву инсоф нест, балки монанд ба кори мурги бешуури пастҳиммат аст, ки аз назди мўрчай бечора донаи ба умед овардаашро ба зўрӣ мебарад.

Онҳое аз бахту саодат ва нишоти ҷавоний бархурдору бонасиб ҳастанд, ки бо зердастони худ ҷабру ситам намекунанд.

Агар, ба иттифоқ, зердасти ту бемору афтодаҳол гардад, аз оҳу нолай ў бар Ҳудо гофил мабош.

Модоме, ки бо нармию эҳсон ва лутфу хушӣ гирифтани диёре фароҳам аст, ҷанг оғоз макун ва аз хунрезӣ парҳез бикун.

Савганд ба мардии мардонагӣ, ки мулки тамоми олам ба як қатра хуни ноҳақ намеарзад!

### **Фонда:**

Оқилон ба зебу орои зоҳирни худ камтар диққат медиҳанд. Сарфи беҳуда ҳазинаро (чи ҳазинаи мамлакат, чи хонаводагӣ) холӣ мекунад. Молу мулк барои таъмини амният ва фароғати ҷомеа аст, на барои айшу тараб.



## Ҳикоят:

Шунидам, ки Чамшеди фаррухсиришт  
Ба сарчашмае бар ба санге навишт.  
«Бар ин чашма чун мо басе дам заданд,  
Бирафтанд, чун чашм бар ҳам заданд.  
Гирифтем олам ба мardivu зур,  
Валекин набурдем бо худ ба гур.  
Чу бар душмане бошадат дастрас,  
Маранҷон, ки ўро ҳамин гусса бас.  
Адӯ зинда, саргашта пероманат,  
Беҳ аз хуни ў күшта дар гарданат».

## Лугот:

Чамшед - номи подшоҳе аз аҳди қадим, ки бунёдгузори Наврӯз аст, қаҳрамони «Шоҳнома»  
Фаррухсиришт - покдил, покизагавҳар, асилзода, нексират  
Чашм бар ҳам задан - мижа задан, чашмро лаҳзае пӯшида аз нав боз кардан  
Гусса - ғам, андуҳ  
Адӯ - душман, ҳасм  
Пероман (пироман) - гирд, атроф, гирдогирд

Шунидам, ки Чамшеди дурандеш ва покдил аз чашмае об нӯшид ва лаҳзае дар бораи ҳикмати дунёи гузаро тафаккур намуда, дар он сарчашма ба рӯи санге чунин навишт:

«Бисёр қасоне мисли мо дар сари ин чашма осудагии муҳтасаре ҳосил карданд ва дар фурсати кӯтоҳе ин дунёро тарқ гуфтанд(яъне ин дунё монанди чашмаест, ки мусоғирон бар сари он меоянд ва зуд аз он ҷо ихтиёри сафар карда, ҷойро барои дигарон ҳолӣ мекунанд.

Тамоми оламро бо мардонагиву қудрат ба даст овардем, vale ҳамаро дар ҳамин ҷо боқӣ гузоштем ва ҷизеро ҳамроҳи худ ба гӯр набурдем. Агар душманро зери итоати худ даровардӣ, бо ҳамин қаноат кун, ўро бештар аз ин маранҷон, барои ўғаму гуссаи тобеи ту будан кифоя аст.

Душманро дар атрофи худ зиндаву саломат, аммо саргаштаву мағлуб гузоштан беҳтар аст, аз он ки хуни ў дар гардани ту бошад».

### **Фонд:**

Ин ҷаҳони сустбунёд барои подшоҳон ҳам вафодор набудааст. Агар сарвати тамоми оламро ба ту бидиҳанд, ҷизеро бо худ наҳоҳӣ бурд. Пас, оқил он қасест, ки дар сари ин ҳикмат тафаккур намояд.



### **Ҳикоят:**

Шунидам, ки Дорои фаррухтабор  
Зи лашкар чудо монд рӯзи шикор.  
Давон омадаш галлабоне ба пеш,  
Ба дил гуфт: Дорои фарҳундакеш,  
«Магар душман аст ин, ки омад ба ҷанг,  
Зи дураш бидӯзам ба тири ҳаданг».  
Камони каёни ба зех рост кард,  
Ба як дам вучудаш адам хост кард.  
Бигуфт: «Эй ҳудованди Эрону Тур,  
Ки ҷашми бад аз рӯзгори ту дур.  
Ман онам, ки асбони шах парварам,  
Ба хидмат бад-ин марғзор андарам».  
Маликро дили рафта омад ба ҷой,  
Бихандиду гуфт: «Эй Ҷаҳонидарой,  
Туро ёварӣ кард фарруҳ Сурӯш,  
В-агарна зех оварда будам ба гӯш».  
Нигаҳбони марьо бихандиду гуфт:  
«Насиҳат зи мунъим набояд нуҳуфт.  
На тадбири махмуду рои Ҷаҳонидарой,  
Ки душман надонад шаҳаншах зи дӯст.  
Чунон аст дар мөхттарӣ шарти зист,

Ки ҳар кехтареро бидонй, ки кист.  
Маро борҳо дар ҳазар дидай,  
Зи хайлу чарогоҳ пурсидай.  
Кунунат ба меҳр омадам пешбоз,  
Намедониям аз бадандеш боз?  
Тавонам ман, эй номвар шахриёр,  
Ки асбе бурун орам аз сад ҳазор.  
Маро галлабонй ба акл асту рой,  
Ту ҳам галлаи хеш дорӣ, биной.  
Дар он таҳту мулк аз ҳалал ғам бувад,  
Ки тадбири шоҳ аз шубон кам бувад.  
Ту кай бишнавӣ нолаи додҳоҳ,  
Ба Кайвон барат киллаи хобгоҳ?!  
Чунон ҳусб, к-ояд фигонат ба гуш,  
Агар додҳоҳе барорад хурӯш.  
Ки нолад зи золим, ки дар даври туст,  
Ки ҳар ҷавре к-у мекунад, ҷаври туст.  
На саг домани корвонй дарида,  
Ки дехқони нодон, ки саг парварид.  
Далер омадӣ, Саъдиё, дар сухун,  
Чу тегат ба дастаст, фатҳе бикун.  
Бигӯ, он чӣ донӣ, ки ҳак гуфта бех,  
На ришватситонию на ишвадех.  
Тамаъ банду дафтар зи ҳикмат бишӯй,  
Тамаъ бигсалу ҳар чӣ донӣ, бигӯй».

Лугот:

Доро - номи подшоҳест аз ҳонаводай Ҳахоманиши  
Фаррухтабор - поқнажод, волонажод, олитабор  
Фарҳундакеш - некоин  
Хаданг - номи дарахте, ки ҷуби саҳт дорад ва аз он тири камон  
месозанд  
Қаёни - мансуб ба подшоҳону паҳлавонони ҳонаводай Қаёниён  
Зеҳ - ресмони камон  
Тур - яъне Тӯрон  
Марғзор - чарогоҳ, алағзор  
Накӯҳидарой - камхирад, касе, ки фикру кораш писандида нес  
Фарруҳ - хӯҷаста. муборак  
Суруш - номи фариштаест пайғомдиҳанда

Маръо - чарогоҳ  
Мунъим - соҳибнеъмат, неъматбахш  
Ҳазар - ҳозир будан, ҳузур доштан, муқобили сафар  
Хайл - тудай аспон  
Пешбоз - пешвоз  
Кайвон - сайёраи Зуҳал  
Киля - чодар, саропарда  
Хусб - бихоб, хоб бикун  
Додҳоҳ - мазлум, адолатталааб  
Ришватситон - ришваҳӯр, пораҳӯр  
ишвадеҳ - фиребанда, ишвагар

Шоҳ Доро ҳангоми шикор аз пайи сайде асп тохт ва аз лашкари худ чудо монд. Дар он дашт галлабоне чарогоҳ дошт. Ў подшоҳро шинохт ва ба пешвозаш баромад, аммо Доро аз дили худ гузароид, ки шояд ин мард душмани ў бошад, беҳтар он аст, ки ўро ботири камон аз пой дароварад.

Бо ҳамин мақсад камони худро омода кард, ки дар лаҳзае ўро тир занад ва ба нестӣ фиристад. Галабон гуфт:

«Эй шоҳаншоҳи Эрону Тӯрон, ҷашми бадҳоҳон аз зиндагии ту дур бод, оё маро нашинохтӣ?! Ман парварандай галаи аспони ту ҳастам, ки дар ин чарогоҳ хидмат мекунам».

Доро бар ў бо ҳанда гуфт: «Эй нодон, бахти ту боло гирифт, туро фариштаи баҳт ёрӣ кард, вагарна камон ба тир андохтан омода буд». Галабон ҳандиду гуфт:

«Подшоҳо, саодат бо ту ёр бод, насиҷате дорам, ки онро аз ту пинҳон доштан дуруст нест: Ту бояд дӯстону ёварони худро нек бишносӣ, вақте ки шоҳ дӯстро аз душман натавонад фарқ кунад, он нишони андешаи нек ва кордонии писандида наҳоҳад буд.

Шарти аслии сарварӣ он аст, ки тобеони ҳурдтарини худро ҳам бишносӣ. Ту маро борҳо рӯбарӯи худ дидай ва вазъи галаи аспону ҷароғоҳро аз ман пурсидай. Ҳоло ки ба пешвози ту бо меҳру иштиёқ омадам, ту маро нашинохтӣ ва аз душмани бадандеши худ фарқ натавонистӣ кард.

Эй подшоҳи номвар, ман ҳамаи аспони галаи худро якояк мешиносам, агар супориш диҳӣ, аспи лозимаро аз байни сад ҳазор аспи дигар шинохта, онро берун меорам.

Ман дар галабонӣ ба ақлу хирад такя мекунам, намегузорам, аспе осебу зарар бинад, ту ҳам галаи худро дорӣ, ки он мардуми қишвар аст, ту ҳам галаи худро бо нишондоди ақлу хирад парвариш бикун.

Дар он мулку подшоҳӣ ҳатари фасоду ҳаробӣ мавҷуд аст, ки ҷорасозии шоҳ аз ғамхории як чӯпон баррамаи ҳуд камтар бошад.

Эй сарвар, кай оҳу нолаи мардуми мазлуму адоплатхоҳро мешунавӣ, ки дар айшу тараф ҳастӣ ва саропардаи қасри ту ба осмон расидааст ва садои касе бар гӯши ту намерасад.

Ту дар ҷое бихоб, ки садои мардум ба гӯшат дарояд ва агар адоплатхоҳе садо диҳад, онро бишнавӣ.

Шояд ўз золимоне, ки дар даври ту ҳастанд, нолиш мекунад, бидон, ҷавре, ки атрофиёни ту мекунанд, ба номи ту пайванд дорад ва он ҷаври ҳуди ту ҳам ҳисоб мешавад».

Агар саг домани раҳгузареро дарида бошад, айби саг нест, айби соҳиби ўст, ки сагро даррандаҳӯй тарбият кардааст.

Саъдиё, имрӯз дар сухан далеру бошуҷоат ҳастӣ, ҳоло ки теги сухан (яъне қалам) ба дasti туст, фатҳу нусрате бикун.

Ҳар чи аз сухани ҳақ медонӣ, бигӯ, ки сухани ҳақ беҳтар аст, гуфта шавад, охир ту ба ғаразу тамаъ сухан намегӯй ва мақсади ришваситониву ҳуднамой ва фиребандагӣ надорӣ.

Агар ба умеди чизе сухан мегӯй, беҳтар он аст, ки дафтари ашъори ҳудро аз суханҳои пурҳикмат ҳолӣ бисозӣ, зоро тамаъкориву ҳикматандешӣ бо ҳам як ҷо наоянд, пас, ҳирсу тамаъро аз ҳуд дур намо ва ҳолисона ҳар чи аз ҳикмати рӯзгор медонӣ, бигӯй.

### **Фонд:**

Подшоҳ масъули кишвар аст, чунонки чўпон масъули рама мебошад. Ҳамин гуна масъулиятро ҳамай сарварон аз оила то мақомоти кишварй бар ўҳда дорад, сарварй он нест, ки аз тобеони худ барканор ва машгули айшу нўш ва афзудани сарвати хонаводагии худ боший.



### **Ҳикоят:**

Хабар ёфт гарданкаше дар Ироқ,  
Ки мегуфт мискине аз зери тоқ;  
Ту ҳам бар даре ҳастӣ уммедвор,  
Пас уммеди бардарнишинон барор.  
Нахоҳӣ, ки бошад дилат дардманд,  
Дили дардманди баровар зи банд.  
Парешонии хотири додҳоҳ  
Барандозад аз мамлакат подшоҳ.  
Ту хуфта хунук дар ҳарам нимрӯз,  
Фариб аз бурун гӯ: «Ба гармо бисуз».  
Ситонандай доди он кас Худост,  
Ки натвонад аз подшах дод хост.

### **Лугот:**

Гарданкаш - қудратманд, тавоно, сарватманд  
Тоқ - айвон, равоқ  
Бардарнишинон - ҳочатмандон  
Барандохтан - берун андохтан, дур кардан  
Хунук - осуда, хуш, форигбол  
Ситонида - гиранда  
Дод - адолат, инсоф

Марди қудратманде дар Ироқ мезист. Рӯзе ў шунид,  
ки бенавое дар зери айвони қасри ў чунин мегуфт:

«Ту ҳам аз дари раҳмати Худо умедвор ҳастӣ, пас умеди ҳоҷатмандони бар дарат омадаро бароварда гардон. Ҳоҳӣ, ки дили ту гирифтори ғаму гусса набошад, дили онҳоеро, ки бар мусибат гирифтранд, шод намо. Ғаму андӯҳ ва шикваи мазлумониadolatҷӯ боиси залов ва аз мамлакат дур шудани подшоҳ ҳоҳад гардид. Ту нимрӯзӣ дар хонаи худ осудаву бофарогат ҳуфтай ва ғарibi бечораро, ки дар берун аст, оё мегӯй, ки «Дар гармо сӯхтан гир!»

Он кас, ки аз подшоҳadolatу инсофро дар кори худ натавонад пайдо кунад, бидон, ки додситони ўХудост ва ў ба доди мазлумон ҳоҳад расид.

### **Фонда:**

Дар фароғату неъмат ва дар фароҳдастӣ аҳволи мискинону бечорагонро аз ёд мабар. Онҳо доди худро ба даргоҳи Худо арз мекунанд, ки ў додситони хеле боадолат аст.



### **Ҳикоят:**

Яке аз бузургони аҳли тамиз,  
Ҳикоят кунад з-ибни Абдулазиз.  
Ки будаш нигине дар ангуштарӣ,  
Фурӯ монда дар қиматаш ҷавҳарӣ.  
Ба шаб гуфти аз ҷирми гетифурӯз,  
Даре буд дар рӯшанӣ чу рӯз.  
Қазоро дар омад яке хушксол,  
Ки шуд бадри симон мардум ҳилол.  
Чу дар мардум орому кувват нахиҷид,  
Худ осуда будан мурувват нахиҷид.  
Чу бинад касе заҳр дар коми ҳалқ,  
Кайаш бигзарад оби нӯшин ба ҳалқ.

Бифармуду бифрӯхтандаш ба сим,  
Ки раҳм омадаш бар ғарибу ятим.  
Ба як ҳафта нақдаш ба тороч дод,  
Ба дарвешу мискину мухтоҷ дод.  
Фитоданд дар вай маломаткунон,  
Ки дигар ба дастат наёд чунон.  
Шунидам, ки меғуфтү борони дамъ  
Фурӯ медавидаш ба ораз чу шамъ.  
Ки зишт аст пироя бар шахриёр,  
Дили шахре аз нотавонӣ фигор.  
Маро шояд ангуштарӣ бенигин,  
Нашояд дили халке андӯхгин.  
Хунук он ки осоиши марду зан  
Гузинад бар ороиши хештан.  
Накарданд рағбат ҳунариарварон,  
Ба шодии хеш аз ғами дигарон.

**Луғот:**

Аҳли тамиз - аҳли донишу маърифат  
Ибни Абдулазиз - манзур Умар ибни Абдулазиз аст, халифаи  
уммавӣ, ки дар адолату парҳезгорӣ машҳур буд  
Ҷавҳарӣ - гавҳаршинос, гавҳарфурӯш  
Ҷирми гетифурӯз - офтоб  
Дамъ - ашк, оби дида  
Пироя - ороиш, зевар  
Фигор - озурда, маҷрӯҳ  
Хунук - хушо, эй хуш  
Ҳунарпарварон - дар ин ҷо ба маънои хирадмандон, дуранде-  
шон аст

Яке аз бузургони донишу маърифат аз зиндагии  
Умар ибни Абдулазиз ҷунин ҳикоят мекард:

«Дар нигини ангуштари подшоҳ сангӣ  
гаронбаҳое мавҷуд буд, ки арзиши ҳақиқии онро  
гавҳаршиносон ҳам ба душворӣ муайян мекарданд.

Он гавҳар дар шаб монанди офтоб медураҳшид  
ва чунон падидор мешуд, ки назди касон даричаеро  
аз рӯз боз кардаанд.

Ба ҳукми тақдир хушксолии сангине омад ва  
мардум аз ғуруснагӣ ва ғаму андӯҳ монанди моҳи  
нав логару камнур шуданд.

Умар ибни Абдулазиз нигоҳ кард, ки мардум осудагӣ  
ва саломатии ҷисмро аз даст медиҳанд, бо фарогату айш

зиндагӣ карданро барои худ муносиб надонист.

Чун каси оқил бубинад, ки мардум талхкому бадбаҳт ҳастанд, чӣ гуна оби ширин аз ҳалқи ў мегузарад.

Ўро бар ҳоли ғарифону ятимон ва бенавоён раҳм омад ва фармуд, ки ангуштарии беназирашро бифурӯшанд.

Пули онро дар давоми як ҳафта ба бенавоёну мӯҳтоҷон бидод ва он нақдина ба поён омад.

Нафароне бо афсӯсу дареф бар ў мегуфтанд, ки коре нодуруст кардӣ ва дигар чунин ангуштариро наметавонӣ ба даст биёри.

Шунидам, ки аз ҷашмони Ибни Абдулазиз борони ашк ҷорӣ мешуд ва мегуфт:

Дили мардуми қишвар аз ғаму ташвиш озурдаву маҷрӯҳ аст, дар инҷунин вазъият зевару ороиш барои подшоҳ писандида нест.

Имкон дорад, ки ангуштари ман содаву бенигин бошад, аммо шоиста набошад, ки дили мардумонро ғамзадаву андӯҳгин бубинам.

Эй хуш, он ҷавонмарде, ки осудагии мардону занони дигарро аз осоишу ороиши худ мӯҳимтар медонад.

Ҳаргиз хирадмандони ояндабин бар он шавқу рағбат зоҳир накардаанд, ки аз ғаму андӯҳи дигарон шодмониву нишот дошта бошанд.

### Фонда:

Гавҳари одамият аз гавҳару алмоси ороишӣ арзишмандтар аст. Онҳое, ки дӯст доранд зоҳирӣ хешро ороиш бидиҳанд, аз зинати ботини худ, ки меҳру шавқат ба инсонҳои дигар аст, гафлат накунанд.



### Ҳикоят:

Шунидам, ки бигрист султони Рум  
Барн некмарде зи аҳли улум.  
Ки поёбам аз ласти душман намонд,  
Ҷуз ин қалъа дар шаҳр бо ман намонд.  
Басе ҷаҳд кардам, ки фарзанди ман  
Пас аз ман бувад сарвари анҷуман.

Кунун душмани бадгухар даст ёфт,  
Сари дасти мардиву чаҳдам битофт.  
Чи тадбир созам, чи дармон кунам?  
Ки аз ғам бифарсуд ҷон дар танам.  
Бигуфт: «Эй бародар, ғами хеш ҳ(в)ар,  
Ки аз умр бехтар шуду бештар.  
Туро ин қадар то бимонӣ, бас аст,  
Чу рафтӣ, ҷаҳон ҷон дигар қас аст.  
Агар ҳушманд асту гар бехирad,  
Ғами у маҳур, к-у ғами худ ҳурad.  
Машакқат наярзад ҷаҳон доштан,  
Гирифтан ба шамшеру бигзоштан.  
Бад-ин панҷруза иқомат маноз,  
Ба андеша тадбири рафтan бисоз.  
Киро донӣ аз ҳусравони Аҷам,  
Зи аҳди Фаридуну Захҳоку Ҷам,  
Ки бар таҳту мулкаш наёмад завол,  
Намонад ба ҷуз мулки Эзад таъол.  
Киро ҷовидон мондан уммедин монд,  
Чу қасро набинӣ, ки ҷовид монд?!  
Киро симу зар монаду ганҷу мол,  
Пас аз вай ба ҷанде шавад поймол.  
В-аз он қас, ки ҳайре бимонад равон,  
Дамодам расад раҳматаш бар равон.  
Бузурге, к-аз у номи некӯ намонд,  
Тавон гуфт бо аҳли дил, к-у намонд.  
Ало, то дарахти қарам парварӣ,  
Гар уммединӣ, к-аз у бар ҳ(в)арӣ.  
Қарам кун, ки фардо, ки девон ниҳанд,  
Маиозил ба миқдори эҳсон диханд.  
Якero, ки саъии қадам пештар,  
Ба даргоҳи Ҳак манзалат бештар.  
Яке бозпас ҳоину шармсор,  
Битарсад ҳаме марди нокардакор.  
Бихил, то ба дандон газад пушти даст,  
Тануре чунин гарму ноне набаст.  
Бидонӣ, гаҳи ғалла бардоштан,  
Ки сустӣ бувад тухм нокоштан.

### Лүгөт:

Султони Рум - подшоҳи Византия (Руми шарқӣ)  
Поёб - тобу тоқат, муқобилаву муқовимат  
Чаҳд кардан - саъю кӯшиш кардан  
Даст ёфттан - голиб гаштан, зафар ёфттан  
Фарсудан - сустӣ ёфттан, нотавон гаштан  
Эзад таъол - Худои таоло, Худои олимартаба  
Хайре равон - садақаи ҷория, кори хайре ки ҳамеша боқӣ  
мемонад  
Дамодам - доимӣ, пайдарпай, ҳар лаҳза  
Аҳли дил - соҳибдил, огоҳдил  
Ало - бидон ва оғоҳ бош  
Девон - номаи аъмол, дафтари ҳисоб  
Манозил - манзалат, мақому мартаба  
Бозпас - бозпасанд, ақибмонда

Шунидам, ки подшоҳи Рум дар назди некмарди донишманде бо ҳасрат гиря мекард, ки аз дasti душман тобу тоқат надорам, душман кишвари маро забт кард ва гайри ҳамин қалъа чизе дар ихтиёри ман боқӣ намонд.

Бисёр саъю кӯшиш кардам, ки баъди ман фарзандам сарвари ин мамлакат бошад.

Акнун душмани бадасл бар ману ин кишвар голиб омад ва панҷаи мардонавигу зури маро заифу очиз кард.

Ҳоло намедонам чӣ илоҷе созам ва ин дарди ҷонсӯзро чӣ ғуна дармоне ёбам, ки аз ғам ҷони ман нотавон гаштааст?!

Он некмарди донишманд чунин ҷавоб дод: «Эй бародар, зиёд ғамгин набош. Ту ғами худро бихӯр, ки аз умри азизат беҳтарину бештарини он гузаштааст.

Барои ту ҳамин миқдоре аз мулку сарват, ки дорӣ, то охири умрат басандада аст, чу аз ин ҷаҳон меравӣ, ҳар чи дорӣ, боқӣ ҳоҳӣ гузошт ва моли дигарон ҳоҳад шуд.

Агар фарзанди ту хирадманду доно аст, ё баръакс нодону бехирад, беҳуда ғами ў маҳӯр, ҳатман ў ғами худро ҳоҳад ҳӯрд.

Ин ҷаҳон он қадар арзиш надорад, ки барои соҳиб шудан бар он азобу машаққат қашӣ, онро бо зури шамшер бигириву барои дигарон бигузорӣ.

Бар ин зиндагии кӯтоҳ нозу ифтихор макун, беҳтар

он аст, ки бо ақлу андеша асбоби сафари өзовидонаро омода созй.

Аз подшоҳони бузурги Аҷам баргирифта аз замони Фарндуну Заҳҳоку Ҷамшед то имрӯз киро медонӣ, ки подшоҳиаш завол наёфт, танҳо мулку подшоҳии Ҳудои таоло өзовидонӣ аст.

Киро медонӣ, ки баъди ин орзуи өзовидон монданро дар дил бипарварад, дар ҳоле ки касе дар мулки дунё өзовидонӣ нест.

Агар аз ҳар касе симу зар ва ганчинаву мол боқӣ бимонад, ба андак замоне парокандаву поймол мегардад.

Аммо аз он кас, ки корҳои хайр ва амалҳои нек ба мерос монад, ҳар лаҳза файзу раҳмати он бар ў хоҳад расид. Некӣ монанди дарёни раҳмат аст, ки ҳамеша ҷорист.

Шахси бузурге, ки аз ў номи нек боқӣ намонад, гуфтан мумкин аст, ки нишоне аз ў намонд ва бо марғи ў ҳама ба фаромӯши бирафт, ки инро соҳибдилон хуб медонанд.

Эй азиз, бидон ва огоҳ бош, саъӣ кун дарахти некиву лутфро парвариш бикинӣ, агар умед дошта бошӣ, ки аз меваи ширини он баҳравар гардӣ.

Ҳиммату накӯкорӣ ба ҷой овар, ки рӯзи ҳисоб ба қадри лутфу эҳсон ва хайру некӯии худ мартаба ҳоҳӣ ёфт.

Ҳар кӣ дар ин роҳ пештар саъю қӯшиш кардааст, ба даргоҳи Ҳудованд қадру манзалати бештар дарёфт мекунад.

Хиёнатпешагону бадкорон дар ақиб шармандаву хичил мемонанд ва он рӯз мардони беамал аз фарҷоми кори худ саҳт метарсанд.

Онҳоро ба ҳолашон бигузор, бигзор изҳори пушаймонӣ кунанд ва афсус бихӯранд, ки имкони некӯкорӣ муҳайё буд, аммо некӣ накарданд ва фурсати мусоидро аз даст доданд.

Вақте ки дар тирамоҳ ҳосили ғалларо ҷамъ мекунанд, ҳоҳӣ донист, дар фасли кишт сустӣ кардан ва тухмӣ наафшондан одамро дастхолӣ ва ҳайрону парешон мегузорад».

### **Фонда:**

Ин дунё монанди киштзор аст. Ҳар кй тухме бар он кошт, ҳосилашро хоҳад гирифт. Саъй бояд кард, ки донаҳои асил ва сара кошта шаванд, то ҳосили дилхоҳ ба даст ояд.



### **Ҳикоят**

Хирадманд марде дар аксои Шом,  
Гирифт аз ҷаҳон кунҷи горе мақом.  
Ба сабраш дар он кунҷи торикҷой,  
Ба ғанҷи қаноат фурӯ рафта пой.  
Шунидам, ки номаш Ҳудодуст буд,  
Малаксирате одамипӯст буд.  
Бузургон ниҳоданд сар бар дараш,  
Ки дармениёмад ба дарҳо сараш.  
Таманин кунад орифи покбоз  
Ба дарюза аз ҳештган тарки оз.  
Чу ҳар соаташ нафс гӯяд: «Бидех»,  
Ба ҳорӣ бигардонадаш дех ба дех.  
Дар он марз, к-ини пири хушёр буд,  
Яке марзбони ситамкор буд.  
Ки ҳар нотавонро, ки дарёфтӣ ,  
Ба саршанҷагӣ панҷа бартофтӣ.  
Ҷаҳонсузу бераҳмату хиракуш,  
Зи талҳиш рӯи ҷаҳоне туруш.  
Гурӯҳе бирафтанд аз он зулму ор,  
Бибурдзанд номи бадаш дар диёр.  
Гурӯҳе бимонданд мискину реш,  
Паси ҷарҳа нафрин гирифтанд пеш.  
Яди зулм ҷойе, ки гардад дароз,  
Набинӣ лаби мардум аз ҳанда боз.  
Ба дидори шайх омадӣ гоҳ-гоҳ,

Худодуст бар вай накардя нигох.  
Малик навбате гуфташ: «Эй некбаҳт,  
Ба нафрат зи ман дармакаш рӯй саҳт.  
Маро бо ту донӣ, сари дӯстист,  
Туро душманий бо ман аз баҳри чист?  
Гирифтам, ки солори кишвар наям,  
Ба иззат зи дарвеш камтар наям?  
Нагӯям, фазилат неҳам бар касе,  
Чунон бош бо ман, ки бо ҳар касе».  
Шунид ин сухан обиди ҳушёр,  
Барошуфту гуфт: «Эй малик, ҳуш дор,  
Вучудат парешонии халқ аз ўст,  
Надорам парешонии халқ дӯст.  
Ту бо он, ки ман дӯстам, душманий,  
Напиндорамат, дӯстдори мани!  
Чаро дӯст дорам ба ботил манат,  
Чу донам, ки дорад Худо душманият?!  
Мадех буса бар дастӣ ман дӯствор,  
Бирав, дӯстдорони ман дӯст дор.  
Худодӯстро гар бидарранд пӯст,  
Наҳоҳад шудан душмани дӯст дӯст.  
Аҷаб дорам аз хоби он сангил,  
Ки халқе бихусбанд аз ӯ тангдил».

#### Луғот:

Ақсои Шом - ҷойҳои дурдасти Шом, дуртарин гӯшаҳои Шом  
Малаксират - фариштахислат, фариштаҳӯ  
Дарюза - гадой  
Оз - ҳирс, баднафсӣ  
Марз - кишвар, вилоят  
Марзбон - сарҳадбон, дар ин ҳикоят ба маънои сарвари кишвар  
Сарпанҷагӣ - зӯру ситам  
Чарҳа - ҷарҳи ресандагӣ  
Яди зулм - дастӣ зулму ситам  
Сари дӯстӣ - нияти дӯстӣ, мақсади дӯстӣ  
Гирифтан - фарз кардан, пиндоштан  
Фазилат ниҳодан - афзал донистан, беҳтар шуморидан  
Ҳуш дор - ҳушёр бош, таваҷҷӯҳ бикун  
Хиракуш - золим, ситамгар

Марди хирадманде дар яке аз гӯшаҳои дурдасти  
Шом гореро маскан гирифта буд.

Вай аз сабр дар он кунци торик беҳтарин ганчи-  
наро дарёфта буд, ки он ганчи қаноат аст.

Шунидам, ки он мард **Худодӯст** ном дошт. Гумон  
mekardӣ, ки фариштаест дар сурати одамизод.

Бузургону бузургзодагони зиёде иродат ба даргоҳи  
ӯ доштанд ва ба зиёраташ меомаданд. Сабаб он буд,  
ки ӯ сабру қаноат иҳтиёр карда, ҳаргиз ба даргоҳи касе  
бо талабу ҳоҳише намерафт. Орифони покдил барои  
шикастани ҳирс ва маглуб кардани деви нафс гадоиро  
пеш мегиранд, то ки аз ҳушомаду тамаллуқ дур бошанд.

Ҳар лаҳзае, ки ин нафси саркаш онҳоро тангдил  
созад ва гӯяд, ки «ҷизе бидеҳ», орифони покдил ӯро  
дех ба деҳу иқлим ба иқлим саргашта месозанд, то  
ки аз тاماъҷӯй пушаймон гардад.

Дар он вилояте, ки он пири равшандил зиндагӣ  
mekard, ҳокиме золим ҳукмфармой дошт, ки агар  
инсони нотавону бечораро дучор мешуд, ба зӯру ситам  
ва ноҷавонмардиву зулм ӯро ҳонахароб мекард.

Он ҳоким ба он андоза ҷаҳонсӯзиву бераҳмӣ ва  
бегуноҳкушӣ мекард, ки аз бедодгарии ӯ аҳли ҷаҳон  
ба танг омада буданд.

Баҳше аз аҳли он диёр аз бисёрии ҷабру ситам, баҳше  
дигар аз рӯи ору номус он вилоятро тарк карда, бадномию  
бадкориҳои он золимро ба диёрҳои дигар мебурданд.

Гурӯҳи дигар, ки тавони сафар надоштанд, бо  
афтодагиву дили реш-реш дар ватани ҳуд бозмемон-  
данд ва дар паси ҷарҳои ресандагии хеш нолаву  
ғифонкунон, ӯро нафрин мекарданд.

Дар ҳар ҷое ки дасти зулму ситам пурзӯр шуд,  
шодию нишот аз байн меравад ва лабҳои мардум ба  
табассум боз намешавад.

Он ҳокими золим ғоҳ-ғоҳе ба зиёрати **Худодӯст**  
меомад ва эҳтироми ҳудро ба ин шайҳи покдил арз  
mekard, аммо **Худодӯст** бар ӯ илтифоте надошт.

Боре он ҳоким ба **Худодӯст** гуфт: - Эй шайҳи

босаодат, ту бо номеҳрубонй ва нафрат рўятро аз ман бозмагардон. Медонй, ки ман туро сидқан дўст медорам ва иродат дорам, чаро ту аз ман рўй гардондай, аз баҳри чй бо ман душманий дорй?!

Фарз кардем, ки ман ҳокими кишвар нестам, лекин чаро иззату эҳтироми як дарвеши бечораҳсло надорам. Ту бо дарвешон меҳрубон ҳастӣ, аммо аз вуҷуди ман нороҳат мегардӣ!

Ман ҳоҳони он нестам, ки маро аз дигарон беҳтару болотар гузорӣ, танҳо як илтимос дорам, бо ман ҳам мисли дигарон муомилаи хуш дошта бошӣ.

Он обиди ҳушӯр чун ин суханҷоро шунид, ошуфтаҳол шуд ва гуфт: «Эй малик, ҳушӯр ва огоҳ бош, ки вуҷуди ту боиси парешонӣ ва ғаму кулфати мардумон асг, ман парешонҳолӣ ва ноумедии одамонро ҳоҳон нестам.

Ту бо онҳое ки дўсти ман ҳастанд, душманий дорй, модом ки бо дўстони ман душманий дорй, ҳаргиз гумон намеравад, ки дўстдори ман бошӣ!

Чаро беҳуда дўст дорам ва бо ҷашми меҳр сӯят нигоҳ кунам, ман хуб медонам, ки Худо золимонро дўст намедорад.

Ҳамчӯ дўсти мухлис ба дастони ман бӯса мадеҳ, беҳтар он аст, ки дўстони маро дўст дорй ва бар онҳо раҳму шафқат намой.

Худодўстро ҳар қадар ранҷу азият кунанд ва ҳатто пўсти ўро аз танаш берун ҳам оранд, ҳаргиз дўстдори душмани дўсти худ наҳоҳад шуд.

Ман дар тааҷҷуб ҳастам, ки ин бераҳмони сангдил чий гуна метавонанд бо роҳат хоб кунанд, дар ҳоле, ки ҳалқи бисёре аз дасти онҳо ғамзадаву тангдил ҳастанд».

### **Фонда:**

Ба хотири манфиати шахсӣ дўстони худро фаромуш ва аз ғаму кулфати онҳо парво надоштан нишони ҷавонмардӣ нест. Файр аз душмани ошкоро душманони дўstonat ва дўstoni душманonat ҳам бо ту дўст наҳоҳанд шуд.

## Хикоят

Чунон қаҳтсоле шуд айдар Димишк,  
Ки ёрон фаромуш карданد ишк.  
Чунон осмои бар замин шуд баҳил,  
Ки лаб тар накарданд заръу нахил.  
Бихӯшид сарчашмаҳон қадим,  
Намонд об ҷуз оби ҷашми ятим.  
Набудӣ ба ҷуз оҳи бевазане,  
Агар баршудӣ, дуде аз равзане.  
Чу дарвеш бебарг дидам дараҳт,  
Қавибозувон сусту дармонда саҳт.  
На дар кӯҳ сабзӣ, на дар боф шах,  
Малаҳ бустон хурда, мардум малаҳ.  
Дар он ҳол пеш омадам дӯсте,  
Аз ӯ монда бар устухон пусте.  
В-агарчи ба мукнат қавиҳол буд,  
Худованди ҷоҳу зару мол буд.  
Бад-ӯ гуфтам: «Эй ёри покизахӯй,  
Чи дармондагӣ пешат омад, бигӯй».  
Бигуррид бар ман, ки: «Ақлат кучост,  
Чу дониву ҷурсӣ, суолат ҳатост?!  
Набинӣ, ки саҳти ба ғоят расид,  
Машаққат ба ҳадди ниҳоят расид.  
На борон ҳамеояд аз осмон,  
На бармеравад дуди фарёдхон».  
Бад-ӯ гуфтам: «Охир туро бок нест,  
Кушад заҳр ҷойе, ки тарёқ нест.  
Гар аз нестӣ дигаре шуд ҳалок,  
Туро ҳаст, батро зи тӯфон чи бок?».  
Нигаҳ кард ранчида дар ман фақех,  
Нигаҳ кардани олим айдар сафех,  
Ки мард ар чи бар соҳил аст, эй рафиқ,  
Наёсояду дустонаш гарик.  
Ман аз бенавоӣ наям рӯйзард,  
Фами бенавоён руҳам зард кард.  
Наҳоҳад, ки бинад хирадманд реш,

На бар узви мардум, на бар узви хеш.  
Яке аввал аз тандурустон манам,  
Ки реше бубинам, биларзад танам.  
Мунаffас бувад айши он тандуруст,  
Ки бошад ба пахлүйи бемори суст.  
Чу бинам, ки дарвеши мискин нах(в)ард,  
Ба ком андарам лукма захр асту дард.  
Якеро ба зиндон дарааш дүстон,  
Кучо монадаш айш дар бүстон?!

**Лугот:**

Қаҳт - хушксол, ноёбии ғалла, гуруснагай  
Димишқ - номи шаҳр, пойтахти Сурия  
Заръ - зироат, кишт  
Нахил - дарахти хурмо  
Бихӯшид - хушк шуд, бихушкид  
Бебарг - мискин, тиҳидаст, дастхолӣ  
Шах - шоҳаи дарахт  
Мукнат - боингарӣ, сарват, молу мулк  
Худованд - соҳиб, молик  
Тарёк - позаҳр, доруи зидди захр  
Бат - мурғобӣ  
Фақеҳ - олим, донишманди фикҳ  
Реш - ҷароҷат, замъ, яра  
Мунаffас - хира, ногувор

Соле дар Димишқ қаҳтӣ омад ва мардум чунон дар азобу машакқат гирифтор шуданд, ки ҳатто ишқу меҳру-  
бонӣ ва бо ҳам салом карданро аз ёд бароварданд.

Осмон дар нисбати замин баҳилий карда, бороне намеовард. Киштзорҳову дарахтон аз беобӣ пажмурда мегаштанд.

Чашмаҳое, ки дар ин иқлим буд, хушк шуданд ва танҷо обе, ки боқӣ монд, оби ҷашми ятимон буд.

Мардум чизе надоштанд, ки дар оташдони худ бипазанд, дуде, ки аз равзани хонаҳо берун мешуд, дуди оддӣ набуд, он дуди оҳи бевазанҳову ятимон буд.

Дарахтон ҳам монанди дарвешони мискин бенавову дастхолӣ (яъне бемева) буданд, аз ноилоҷӣ паҳлавонони қавидаст низ сусту дармонда гардиданд.

На дар күх сабзае мерүид, на дар bog шохае гул мекард, киштзордоро малах хүрда буд ва мардуми бечора аз ноилочй малах мэхүрданд.

Дар чунин вазъи фочиабор яке аз дустони деринаам пеши ман омад. Дидам, ки аз беҳолӣ пӯсти ўбар устухонаш часпидааст.

Медонистам, ки ў сарватманд ва соҳиби мақому мансаб ва молу мулки бисёр аст. Ба ў гуфтам: «Эй дўсти покизаахлоқ, бар сари ту чӣ мушкий омад, ки бар ин ҳол афтодай, сабабашро бар ман бигӯй?!»

Ў бо норозигӣ бар ман бигуфт: «Ақли ту кучо шуд, наҳод ин вазъи кишварро дидаю дониста чунин саволе диҳӣ, вақте худ медониву мепурсӣ, бидон, ки чунин савол пеш овардан кори оқилон нест! Намебинӣ, саҳтию машаққат ба дараҷаи олии худ расид, ки бештар аз он тасаввур ношуданист.

На аз осмон бороне меояд на оҳи дили бечорагон бар осмон мерасад».

Ба ў гуфтам: «Охир аз ин ҳама азобу саҳти тарсе барои ту нест, заҳр одамонеро мекушад, ки позаҳре надошта бошанд.

Дигарон аз нестиву гурӯснагӣ ҳалок мешаванд, ту ки доро мебошӣ, чӣ тарсе дорӣ, чунонки ҳар қадар борону тӯфон зиёд гардад, мургобӣ аз он биме надорад».

Он марди донишманд бар ман бо хотири ранцида нигоҳ кард, нигоҳи ў ба гунае буд, ки шахси олим бо тааҷҷуб ба марди абллаҳу нодоне чашм медӯзад.

Баъд гуфт: «Эй рафиқи азиз, марди асил ҳамон аст, ки агарчи дар соҳил оромиш дорад аз дидани дустони худ, ки гарӯ мешаванд, набояд бепарво бошад.

Ман аз камбагалию бечорагӣ чунин ҳаробу логар ва рӯйзард нагаштаам, балки ғаму ташвиши ятимону бенавоён ранги рӯи маро зард кардааст.

Инсони хирадманд он аст, ки заҳму ҷароҳатеро, ки бар худ раво намедорад, бар тани дигарон низ писандида надонад.

Яке аз он тандурустон ман ҳастам, ки чун захмеро бар ҷисми касе ё дили бенавое мебинам, танам аз ғаму гусса ба ларза медарояд.

Айши он инсони тандурусте, ки дар паҳлӯи ўбемори сусту заиф оҳу нола мекунад, ҳамеша хира-ву ногувор аст.

Вақте мебинам, ки дарвешони мискин луқмаи ноне барои ҳурдан надоранд, луқмаи таоме, ки ба даҳон андохтаам, монанди заҳр ва дард талху ҷонкоҳ мегардад.

Он якеро, ки дӯстонаш дар зиндон ҳастанд орзую ҳаваси айшу ишрат дар боғу бӯстон боқӣ наҳоҳад монд».

### **Фоида:**

Инсонҳои рӯи замин чӣ бечораю чӣ сарватманд аз як падару модар ҳастанд, ҳама одамизода мебошанд. Пас инсони комил он аст, ки аз ғаму кулфати дигарон бепарво набошад, ҳамдилӣ ва ҳамдардиро бо ятимону бечорагон ҳаргиз фаромӯш насозад.



### **Ҳикоят:**

Шабе дуди ҳалиқ оташе барфурӯҳт,  
Шунидам, ки Бағдод ниме бисӯҳт.  
Яке шукр гуфт андар он хоку дуд,  
Ки: «Дуқони моро газанде набуд».  
Ҷаҳондидеа гуфташ: «Эй булҳавас,  
Туро худ ғами хештан буду бас.  
Писандӣ, ки шаҳре бисӯзанд ба нор,  
Агарчи сароят бувад бар канор».  
Ба ҷуз сангдил нокунад меъда танг,  
Чу бинад қасон бар шикам баста санг.  
Тавонгар худ он луқма чун меҳӯрад,  
Чу бинад, ки дарвеш хун меҳӯрад.

Магу, тандуруст аст ранчурдор,  
Ки мепечад аз гусса ранчурвор.  
Тунукдил чу ёрон ба манзил расанд,  
Нахусбад, ки вомондагон аз пасанд.  
Дили подшохон шавад боркаш,  
Чу бинанд дар гил хари хоркаш.  
Агар дар сарон саодат кас аст,  
Зи гуфтори Саъди-ш ҳарфе бас аст.  
Ҳаминат басандаст, агар бишнавӣ,  
Ки гар хор корӣ, суман надравӣ.

**Лугот:**

Дуди ҳалқ - яъне дуди оҳи ҳалқ  
Газанд - зарап, зиён  
Нор - оташ, алана  
Ранчурдор - бемордор, нигаҳбини бемор  
Тунукдил - нармдил, ҳассос  
Боркаш - андуҳгин, қашандай бори ғам

Шабе дар Багдод сӯхтор ба амал омад. Он сӯхтори оддӣ набуд, оташсӯзие буд, ки он аз дуди дили мардуми мазлум афруҳта гардид, яъне мардум аз зулм ба дод омада буданд ва он шаб ними Бағдод бисуҳт.

Марде бар он дуду оташ нигоҳ мекарду шукр ме-гуфт, ки бар дӯкони ў зарар нарасидааст ва аз оғат эмин мондааст.

Марди ҷаҳондидае ўро сарзаниш кард ва гуфт: «Эй ҳаваспарвар, ту дар ғами дӯкони худ ва осоиши ҳештан ҳастӣ, барои ту писандида аст, ки тамоми шаҳр дар оташ сӯхта, манзили ту дар канор бимонад ва зараре бар си нарасад.

Мардуми бечораву бенаво аз ниҳояти гуруслагӣ ба шиками худ санг бастаанд, аммо сангдилони танпарвар меъдаро аз таом пур кардаанд.

Сарватмандони форигдил чӣ гуна таом меҳӯранд ва луқма аз гулӯяшон мегузарад, дар ҳоле ки дарвешони бенаво аз ғаму гусса хуни дил меҳӯранд.

Нигоҳбони беморро солиму тандуруст гумон макун, ки ў ҳам баробари бемор аз ғаму дард ба худ мепечад.

Ҳарчанд ёру дүстони марди мөхрубону нармдил кайҳо ба манзили худ расидаанд, ўро хоб намебарад, зоро медонад, ки ҳоло дар пас ақибмондагоне ҳастанд, ки бояд ба манзил расанд.

Вақте хоркаши бечораро афтодаву забун мебинанд, дили подшоҳони раҳмдилу раҳмпарвар аз ғаму андүҳ лабрез мешавад.

Агар дар ин манзили босаодат каси соҳибдиле ҳаст, барои ў як ишорати зарифона ва як сухане аз гуфтаҳои Саъдӣ кифоя аст, ки панд бигирад.

Суханҳои маро агар бо гӯши дил бишнавӣ, барои ту ҳамин панди ман басандад аст:

Агар хор бикорӣ, бар ивази он гул наҳоҳӣ чид».

### **Фонда:**

Ин ҷаҳон монанди киштиест дар уқёнуси бузург, ки ҳамаи мардумон дар доҳили он ҳастанд, агар оғате расид, бар ҳама таъсир ҳоҳад гузошт. Агар дар ислоҳи он накӯшад, оқибат ин киштӣ дар сӯхтор ё оғати дигар нобуд мешавад. Пас, дар анҷоми корҳои нек кӯшо бояд буд, ки файзаш ба ҳамагон бирасад.



### **Ҳикоят:**

Ҳикоят кунанд аз яке некмард,  
Ки икроми Ҳаҷҷочи Юсуф накард.  
Ба сарҳангӣ девон нигаҳ кард тез,  
Ки натъаш бияндозу регаш бирез.  
Чу хӯҷҷат намонад чафоҷӯро,  
Ба парҳош дарҳам қашад рӯйро.  
Бихандиду бигрист марди худой,  
Аҷаб дошт сангиндили тиарой.  
Чу дидаш, ки ҳандиду дигар гирист,  
Бипурсид, «К-ин ҳандаву гирия чист?»

Бигуфто: «Хамегирям аз рўзгор,  
Ки тифлони бечора дорам чахор,  
Хамехандам аз лутфи Яздони пок,  
Ки мазлум рафтам, на золим ба хок».  
Писар гуфташ: «Эй номвар шахриёр,  
Яке даст аз ни марди сўғи бидор.  
Ки халқе бар ў рўй доранду пушт,  
На рой аст халқе ба якбор кушт.  
Бузургиву афзу карам пеша кун,  
Зи хурдону атфолаш андеша кун».  
Шунидам, ки нашниду хунаш бирехт,  
Зи фармони довар кӣ донад гурехт.  
Бузурге дар он фикрат он шаб биҳуфт.  
Ба хоб андарашиб диду пурсиду гуфт:  
«Даме беш бар ман сиёсат наронд,  
Укубат бар ў то қиёмат бимонд.  
Наҳуфтаст мазлум аз оҳаш битарс,  
Зи дуди дили субҳоҳаш битарс.  
Натарсӣ, ки покандаруне шабе,  
Барорад зи сузи чигар «ё раб»-е.  
На иблис бад карду некӣ надид,  
Бари пок н-ояд зи тухми налид.

**Лугот:**

Ҳаҷҷоҷ ибни Юсуф - ҳокими Арабистону Ироқ дар давраи Уммавиён, ки соли 95 ҳиҷрӣ вафот кардааст ва дар зулм машҳур аст  
Сарҷанг - сардори аскарони дарбор  
Натъ - палоси ҷармин, ки дар рӯи он рег пошида, баъд гунаҳкоронро қатл мекарданд, сүфраи қатл  
Ҳуҷҷат - далел, санад  
Парҳош - ҷанг, қаҳру ситеза  
Сиёсат рондан - азобу шиканча кардан, ҷазо додан  
«Ё Раб» - эй Худо(ба фарёдам бирасл!)  
Бари пок - мевави тару тоза

Ҳикоят мекунанд, ки марди некному накӯкоре иззату икроми Ҳаҷҷоҷ ибни Юсуфро, ки ҳокими Бағдод буд, ба ҷой наовард.

Аз ин рафтори ў Ҳаҷҷоҷ ибни Юсуф ноҳушнуд

шуд ва ба сардори аскарони дарбор фармон дод, ки палоси маҳсуси ҷаллодиро боз карда, рӯи он рег бирезанд ва он марди бегуноҳро қатл намоянд.

Одами золиму ҷафокор агарчи ҳеч ҳуҷҷату далеле барои шиканҷаи одамон дар ихтиёр надорад, бо қаҳру ситета ва ҷангҷӯй аз адолат рӯй мегардонад.

Он марди худо аз ин фармони бедодгаронаи Ҳаҷҷоҷ ибни Юсуф ошуфтаву ғамгин шуд ва дар оғоз аз ҷашмонаш ашк рехт баъд бо табассум сар боло кард. Он ҳокими сангдили камхирад аз ин рафтори ў ба тааҷҷуб омад.

Чун нигоҳ кард, ки он марди некном мегиряду меҳандад, пурсид: «Сабаби ҳандаву гиряни ту дар чист?»

Гуфт: «Ман аз ин зиндагии фоҷиабор мегирям, ки ҷаҳор тифли бечораи ман ятим ҳоҳанд монд.

Ҳандаи ман аз боиси он аст, ки золим нестам ва ба бистари ҳок ҳамчун ҷабрдида меравам на ҳамчун золиму қотил».

Писари Ҳаҷҷоҷ гуфт: «Эй подшоҳи номвар, инсоф пеш гир ва аз қатли ин марди бегуноҳ даст бикаш.

Мардуми бисёре бар ў ихлосу иродат доранд ва ўро пуштибонӣ мекунанд, кори оқилон набошад, ки мардуми зиёдро ба ғаму гусса гирифтор созанд.

Бузургвориву бахшиш ва лутфу меҳрубонӣ пеш гир ва аз фарзандони ҳурдсоли ў андеша бикун».

Вале Ҳаҷҷоҷ ин суханонро гӯш накард ва хуни он бегуноҳро бирехт, аммо бар сари ҳуд гуноҳи азиме ҳарид. Кист, ки аз ҳукми илоҳӣ бо гурез ҳалосӣ ёбад.

Бузургмарде бо ин фикру андеша он марди некро дар ҳоб дид ва аз ў бипурсид ки: «Ҳоли ту чӣ гуна аст?»

Гуфт: «Ҳаҷҷоҷ ибни Юсуф ҳамагӣ ҷанд лаҳза маро азобу шиканҷа кард ва бо зӯриву зулм фармони ҳудро амалӣ соҳт, аммо азобу уқубат барои ў то қиёмат боқӣ ҳоҳанд монд.

Мардум аз ҷабру зулми ту натавонистааст, ки бихобад ва осудагӣ дарёбад, аз оҳи бечорагон битарс ва аз нолаҳои ҷонсӯзи субҳоҳии онҳо барҳазар бош!

Оё наметарсй, ки марди солеҳу покдил дар дили шаб аз ҷону ҷигар оҳе бикашад ва бигӯяд: «Эй Худои бузург, ту ба фарёди ман бирас!»

Оё иблис набуд, ки бадкорӣ пеш гирифт ва бар ивази он ҳаргиз некие надид, касе надидааст, ки аз тухмаи дараҳти бадбӯй меваи тару тоза ба самар расад».

### **Фонда:**

Умри зулм кӯтоҳ аст, аммо барои золим бадномии ҷовидонӣ меорад ва меваи талхи зулмро золимон ва фарзандони онҳо ҳоҳанд ҷашид. Золимонро беҳтар аст, аз оташи оҳу нолай бечорагон битарсанد, то хирмани умрашон насӯзад.



### **Ҳикоят:**

Яке панд медод фарзандро:  
Нигах дор ҷанди хирадмандро.  
Макун ҷавр бар ҳурдакон, эй писар,  
Ки як рӯзат афтад бузурге ба сар.  
Наметарсй, эй гургаки камхирад,  
Ки рӯзе палангет барҳам дарад.  
Ба ҳурдӣ дарам зӯри сарпанча буд,  
Дили зердастон зи ман ранҷа буд.  
Бихӯрдам яке мушти зуроварон,  
Накардам дигар зур бар логарон.  
Ало, то ба гафлат нахуфти, ки навм,  
Ҳаром аст бар ҷашми солори қавм.  
Фами зердастон бихӯр, зинҳор,  
Битарс аз забардастки рӯзгор.  
Насихат, ки холӣ бувад аз ғараз,  
Чу дорун талҳ аст дафъи мараз.

**Лугот:**

Нигаҳ дор - дар хотир нигоҳ дор, ба ёди худ бисупор  
Хурдакон - хурдон ва заифон  
Ба хурдй дарам - дар хурдиам  
Ранча - ранҷидиа, озурда  
Нахуфтӣ - нахуспӣ, нахобӣ  
Навм - хоб  
Солори қавм - сардори ҳалқ, пешво  
Дафъи мараз - дур кардан беморӣ, илочи дард

Шахсе фарзанди худро насиҳат мекард, ки панду андарзи хирадмандонро ҳамеша дар ёдат нигоҳ дор ва аз рӯи фармудаи онҳо амал бикун.

Бар онҳое, ки аз ту хурду заиф ҳастанд ҳаргиз ҷабру ситам накун, ки як рӯзе ба дasti бузургу қавитаре аз худат гирифтор ҳодӣ омад.

Эй гургаки камхирад, оё аз он наметарсӣ, ки рӯзе ба ҷанголи паланге биафтӣ ва он паланг туро пора-пора гардонад!?

Дар ҷавонӣ бозувони қавию зӯр доштам ва зердастонамро ранҷу озор медодам.

Рӯзе ба дasti зӯрмандони тавоно гирифтер шудам ва мушти обдоре аз онҳо ҳӯрдам, баъди он тавба кардам, ки заифонро озор намедиҳам.

Эй азиз, дар хоби гафлат намонӣ, ҳушӯр бош, ки хоби гафлат бар ту ки сарвари қавм ҳастӣ, ҳаром аст!

Ғами зердастону тобеони худро бихӯр ва аз забардастии рӯзгор гоғил набош, ки ин рӯзгорӣ дерина нафарони зиёдеро дар имтиҳони душвори худ сарафкандаву шармсор кардааст.

Ин суханон насиҳати холисонае бар туст, бидон, ки насиҳати бегаразона одатан талҳ аст, аммо бисёр фоидабаҳӣ ҳоҷад буд, мисли он ки доруи талҳ беморра илоҷ мекунад ва дардро аз ҷисми ӯ дур месозад.

**Фонда:**

Зӯру қудрати ҷавонӣ ва молу мансаб ҷашми ақли инсонҳоро хира месозад ва дар озору симонӣ дигарон

гуюңе намебинанд ва гоҳо худро бар ин гуна рафтори нописандида ҳақдор медонанд. Аммо вақте дар чанголи паланги рүзгор оцизу нотавон мемонанд, баъд изҳори пушаймонӣ мекунанд. Ақлу хирадро дар ҳама ҳол пешвои худ бояд кард, маҳсусан дар замоне ки қудрату тавоной ва зўри ҷавоной меҳоҳад ақлро тобеи худ бисозад, онҳоро ба итоати ақл бояд даровард.



### Ҳикоят:

Кизил Арслон қалъаे саҳт дошт,  
Ки гардан ба Алванд бармефарошт.  
На андеша аз кас, на ҳочат ба хеч  
Чу зулфи арӯсон раҳаш печ-печ.  
Чунон нодир афтода дар равзае,  
Ки бар лочувардигабақ байзае.  
Шунидам, ки марде муборакхузур,  
Ба наздики шоҳ омад аз роҳи дур.  
Ҳақонкшиносе, ҷаҳондидае,  
Хунарманди оғокгардидае.  
Бузурге, забоноваре, кордон,  
Ҳакиме, сухангӯйи бисёрдон.  
Кизил гуфт: «Чандин ки гардидай,  
Чунин ҷои маҳкам дигар дидай?»  
Бихандид: «К-ин қалъаे ҳуррам аст,  
Валекин напиндорамаш маҳкам аст.  
На пеш аз ту гарданкашон доштанд,  
Даме чанд буданду бигзоштанд.  
На баъд аз ту шоҳони дигар баранд,  
Дарахти умеди туро бар ҳ(в)аранд.  
Зи даврони мулки падар ёд кун,  
Дил аз банди андеша озод кун.

Чунон рўзгораш ба қунче нишонд,  
Ки бар як пашизаши тасарруф намонд.  
Чу навмед монд аз ҳама чизу кас,  
Умедаш ба фазли Худо монду бас».  
Бари марди хушёр дунё ҳас аст,  
Ки ҳар муддате чои дигар кас аст.

**Лугот:**

Қизил Арслон - подшоҳи Озарбойҷон, ки солҳои 1185-1191  
ҳукмронӣ кардааст  
Алванд - номи кӯҷе дар Ҳамадон  
Равза - бод, гулистон  
Лоҷувардитабақ - табақи лоҷувардӣ, киноя аз осмон  
Байза - тухм  
Муборакхузур - некқадам, муборакрӯ, муборакқадам  
Оғоқгардида - ҷаҳонгашта  
Гарданкашон - қудратмандон, тавонмандон  
Пашиз - пули сиёҳи камбаҳо

Шоҳ Қизил Арслон қалъаи мустаҳкаму баланде дошт,  
ки монанди кӯҳи Алванд ба осмон сар қашида буд.

Аҳли он қалъаро на тарсу андеша ҷой дошт на  
ҳочат ба чизе доштанд, зоро роҳи баромад бар он  
қалъа пеҷдарпеч ва басо мушкил буд.

Он қалъа дар бое беназир, ки андар баландии  
кӯҳ сабз карда буданд, монанди тухми тиллоисе дар  
табақи лоҷувардӣ медураҳшид.

Шунидам, ки марди муборакрӯе аз роҳи дур ба  
назди Қизил Арслон омад.

Он марди мусоғир инсоне ҳақиқатшинос, гарму  
сарди зиндагиро дида, ҳунарманд, ҷаҳонгашта,  
порсову парҳезгор, хушбаён, кордон ва ҳакиму сухан-  
санҷу донишвар буд.

Қизил Арслон бар он марди мусоғир гуфт: «Эй  
ҳаким, ту, ки дар кишварҳои гуногуни дунё зиндагӣ  
ба сар бурдай ва ҷойҳои зиёдеро дар сафарҳои худ  
тамошо кардай, оё монанди қалъаи ман ҷое чунин  
маҳкаму устуворро дидай?!»

Он мард табассум кард ва гуфт: «Оре, ин қалъаи ту

зебову хуррам аст, аммо гумон надорам, ки маҳкам бошад.

Оё пеш аз ту шоҳону қудратмандони дигар соҳиби ин қалъа ё·қалъаҳои мисли ин набуданд, ки фурсати муайяне соҳиби қалъаҳо буданд, баъд бигзоштанду аз ҷаҳон рафтанд.

Оё чунин нест, ки баъди ту шоҳони дигар ин қалъаро соҳиб мешаванд ва меваҳои дарахти орзуву умеди туро онҳо меҳӯранд?!

Даврони подшоҳии падаратро ба ёд дор ва аз он панд гир ва дилатро аз андешаҳои фиребанда озод бикун!

Гардиши рӯзгор падаратро ҳору нотавон гардонида дар кунҷе ҷойгир соҳт ва ончунон бечораву мискин шуд, ки як пули сиёҳе дар ихтиёр надошт».

Дар он ҳолат ки аз ҳама чиз ва аз ҳама кас ноумед гардид, рӯ ба фазли Ҳудо овард ва танҳо ба лутфу раҳмати Ӯ умед дошт.

Ин дунё дар назди марди оқилу доно монанди ҳас бекадр аст, чунки он бо касе вафо накард ва дар андак муддате ҷои қасони дигар ҳоҳад шуд.

### **Фонда:**

Гардиши рӯзгор ҷорасози кори ҳамаи мардумон аст ва имкон надорад, ки дар баландтарин ва мустаҳкамтарини қалъаҳо низ аз ҳукми он дар амон бимонӣ. Беҳтар он аст, барои ҳуд қалъае аз некиву парҳезгорӣ ва ҳикмату маърифат бисозӣ.



## Хикоят:

Яке муштган бахти рүзй надошт,  
На асбоби шомаш муҳайё, на чошт.  
Зи чаври шикам гил қашидй ба пушт,  
Ки рүзй муҳол аст хурдан ба мушт.  
Мудом аз ярешонии рүзгор,  
Дилаш пур зи ҳасрат, танаш сувор.  
Гаҳаш ҷанг бо олами хиракуш,  
Гаҳ аз бахти шўрида рӯяш туруш.  
Гаҳ аз дидани айши ширини ҳалқ,  
Фурӯ мешудй оби талҳаш ба ҳалқ.  
Гаҳ аз кори ошуфта бигристӣ,  
Ки қас дид аз ин талҳтар зисте?  
Қасон шаҳд нӯшанду мурғу бара,  
Маро рӯн нон менабинад тара.  
Гар инсоғ пурсӣ, на некӯст ин,  
Барахна ману гурбаро пустин.  
Чи будй, ки поям дар ин кори гил,  
Ба ганҷе фурӯ рафтӣ аз коми дил?!  
Магар рўзгоре ҳавас рондаме,  
Зи худ гарди меҳнат баرافшондаме.  
Шунидам, ки руи замин мешикофт,  
Изоми занҳонни пӯсида ёфт.  
Ба хок андараиш иқд бигсехта,  
Гухархон дандон фурӯ рехта.  
Даҳон бе забон панд мегуфту роз,  
Ки: «Эй хоча, бо бенавой бисоз.  
На ин аст ҳоли даҳон зери гил,  
Шакархўрда ангор ё хуни дил.  
Ғам аз гардиши рўзгорон мадор,  
Ки бе мо бигардад ғами рўзгор».  
Ҳамон лаҳза, к-ин хотираш рӯй дод,  
Ғам аз хотираш раҳт як сӯ ниҳод.  
Ки, эй нафси бе рою тадбиру хуш,  
Бикаш бори тимору худро макуш.  
Агар бандae, бор бар сар барад,

В-агар сар ба авчи фалак барбарад.  
Дар он дам, ки ҳолаш дигаргун шавад,  
Ба марг аз сарашибарду берун шавад.  
Фаму шодмоний намонад, валек  
Чазон амал монаду номи нек.  
Карам пой дорад, на дайхиму тахт,  
Бидех, к-аз ту ии монад, эй некбахт.  
Макун такя бар мулку ҷоху ҳашам,  
Ки пеш аз ту будасту баъд аз ту ҳам.  
Худованди давлат фами дин хурад,  
Ки дунё ба ҳар ҳол мебигзарад.  
Наҳоҳӣ, ки мулкат биёяд ба ҳам,  
Фами мулку дин ҳӯрд бояд ба ҳам.  
Зар афшон, чу дунё бихоҳӣ гузошт,  
Ки Саъдӣ дур(р) афшонд, агар зар надошт.

**Луғот:**

Муштзан - касе, ки дар ҷанг муштзаний ва гӯштин моҳир аст  
Бахти рӯзӣ надоштан - иқбол надоштан дар ризқу рӯзӣ  
Асбоби шому ҷошт - ғизон шом ва ҷоштгоҳӣ  
Хиракуш - он ки бе сабаб мекушад, күштани нораво  
Зист - зиндагӣ  
Тара - сабзвоти ҳӯрокӣ, навъе аз қабудӣ, ки бо нон меҳӯранд  
Чӣ будӣ - чӣ мешуд агар...  
Изоми занҳадон - қосахонаи сар  
Иқд - асосан риштаи марворид, ин ҷо ба маънои шаддаи дандон  
Бисоз - созиш қун, қаноат пеш гир  
Хотир - фикру андеша  
Як сӯ ниҳодан - берун шудан, қанора гузоштан  
Бори тимор қашидан - дар фаму андӯҳ сабр кардан  
Пой дорад - пойдор мемонад  
Дайхим - тоҷ  
Ҳашам - хидматгорон, чокарон  
Худованди давлат - соҳибдавлати некбахт  
Ба ҳам омадан - ошуфтаву парешон шудан  
Афшондан - пошидан, парешон кардан

Ҷавоне буд дар муштзанию гӯштин моҳир, аммо  
камиқбулу баҳтбаргашта, ки дар ризқу рӯзӣ тангдас-  
тӣ мекашид ва ҳӯроҳи рӯзонаро ба азоб ба даст меовард.

Аз ҷаври шикам маҷбур мешуд, дар таҳтапушти  
худ ҳоку лой қашонад ва бо зӯри бозувон бо саҳти

касби рўзӣ мекард.

Ҳамеша аз парешонрӯзгорӣ ва баргаштабаҳтии худ дилаш пурӣ ҳасрат мешуд ва вуҷудашро ғаму гусса фаро мегирифт.

Гоҳе аз зиндагии саҳт бо ин дунёи беҳудакуш ҷанг мекард ва гоҳе аз тангии майшат ва баҳти бади худ менолид.

Гоҳе аз тамошои айшу ишрат ва зиндагии ширини мардум, бо ҳасрат таоми камбағалонаи худро бо азоб фурӯ медод.

Гоҳе аз парешонии кору рӯзгори худ ашк мерехт ва бар худ мегуфт, ки оё касе зиндагии талҳтар аз инро диддааст?!

Касони дигар асалу нӯшобаҳои ширин менӯшанд ва гӯшти мурғу барра меҳӯранд, аммо ман лоқал нонхӯрише аз сабзвот надорам, ки бо нон бихӯрам.

Агар инсоф талабӣ, оё ин аз рӯи адолат аст, ки ман ҷомае надорам, ки бипӯшам, аммо гурбай бекасу кӯй пӯстине гарм ба тан кардааст?!

Чӣ мешуд агар дар ин гилкорӣ пойи ман ба ганчинае фурӯ мерафт, ки зиндагӣ ба коми дил мекардам.

Он гоҳ ҷанд муддат бо ҳушнудию ҳавас зиндагӣ мекардам ва гарди ғаму гуссаву азобро аз худ меафшондам».

Шунидам, ки рӯзе бо мақсади гилкории худ заминро бо қаланд меканд. ногаҳон косахонаи сареро, ки пӯсида буд, ёфт.

Нигоҳ кард, ки шаддаи дандонҳо аз ҳам реҳтаву парешон шудаанд.

Агарчи он косахонаи сар забон надошт, ба ў панд медод, ки шукр ба ҷо овар ва аз камбағалии худ нороҳат набош.

Ҳоли даҳон дар зери хок чунин аст, ки ту мебинӣ, аз кучо донӣ, ки он шакар ҳӯрдааст ё хуни дил(ғаму гусса).

Ту ғами ин рӯзгори гардандаро махӯр, ки бе мон ҳам он ҳоҳад гашту гузашт.

Ҳамон лаҳзае, ки ин фикру андеша дар вуҷуди ўроҳ ёфт, ғаму гусса ўро тарқ кард.

Эй нафси фитнаангез, ки ақлу тадбиру ҳушмандӣ

бар ту бегона аст, панд бигир, беҳтар, ки дар зери бори ғам сабр кунӣ, ба хотири айшу нӯш соҳибатро хору забун магардон.

Агар инсон саҳтии зиндагиро таҳаммулкунон боркашӣ кунад ё аз давлатмандӣ сар ба авчи фалак қашад (яъне хоҳ мискину ғамзада хоҳ сарватманду шодмон бошад) дар он лаҷзае, ки ҳолаш дигаргун гашта ба остонаи марг расад, аз хотири ҳар ду ҳам берун хоҳад шуд, ки чӣ ҳоле доштанд.

Чи ғам, чи шодӣ ҷовидона нест, он чи ҷовидон мемонад, мукофоти амал ва номи нек аст.

Саховату ҷавонмардӣ пойдор хоҳад монд, аммо тоҷу таҳт ҷовидонӣ нест.

Аз молу мулк ва хидматгорони бисёру мансаби худ нозу ифтихор накун, бар инҷо такя кардан ҳатост, зеро ин ҳама пеш аз ту вуҷуд доштанд ва баъди ту низ хоҳанд монд.

Соҳибдавлатони некбаҳт ғами маърифату динро меҳӯранд, онҳо медонанд, ки ҳар чи дар ин дунёст, зуд хоҳад гузашт.

Агар наҳоҳӣ, ки мулки ту барҳам ҳӯрдаву парешон нагардад, ғами мулк ва ғами динро якҷоя бихӯр.

Молу зари худро ба дӯстону бечорагон нисор кун, чу медонӣ, ки онҳоро бо худ наҳоҳӣ бурд ва ин ҷо ҳоҳӣ гузашт, Саъдӣ (дуруд ба ҷони Ҷоқи ӯ бод!) ки зар надошт, дурдонаҳои суханро нисор кард

### **Фонд:**

Рӯзгори инсонӣ ғаму шодӣ, тангдастию сарватмандӣ, нокомию комёбиро канори ҳамдигар парвариш мекунад ва ҳеч яке аз онҳо доимӣ нестанд, аз паси ғаму тангдастию нокомӣ шодию сарватмандию комёбӣ хоҳанд омад ё баръакси он хоҳад шуд. Огоҳӣ аз ин ҳикмат зиндагии инсонҳоро мунаzzам ва умебаҳш месозад.

## Хикоят:

Яке хори пои ятиме биканд,  
Ба хоб андараш дид Садри Хучанд.  
Ҳамегуфту дар равзаҳо мечамид,  
К-аз он хор бар ман чӣ гулҳо дамид.  
Машав то тавонӣ зи раҳмат барӣ,  
Ки раҳмат барандат, чӯ раҳмат барӣ.  
Чӯ инъом кардӣ, машав ҳудпараст,  
Ки ман сарварам, дигарон зердаст.  
Агар теги давронаш андохтаст,  
На шамшери даврон ҳанӯз охтаст.  
Чӯ бинӣ дуогӯи давлат ҳазор,  
Ҳудовандро шукри неъмат гузор.  
Ки ҷашм аз ту доранд мардум басе,  
На ту ҷашм дорӣ ба дасти касе.  
Қарам ҳондаам сирати сарварон,  
Фалат гуфтам, аҳлоқи пайғамбарон.

### Луғот:

Садри Хучанд - Садриддин Абдуллатиф ибни Муҳаммади  
Хучандӣ, ки аз ҷумлаи пешвоёни илмии Исфаҳон дар асри XI  
буд.

Равза - боғ, гулзор

Чамидан - сайр кардан, хиромидан

Барӣ - барканор, дур

Раҳмат барӣ - меҳрубонӣ ва лутф бикунӣ

Охтан - берун кардани шамшер аз гилоф

Шахсе ятими озурдадилеро дид, ки ба пои ў хор  
ҳалида буд, ба ятим раҳмаш омад, хори поии ўро берун  
оварда, навозиш кард ва ҳамон шаб дар хоб  
Садриддини Хучандӣ - ҳоким ва донишманди маш-  
ҳурро бидид.

Он мард дар боғҳои биҳишт сайр мекард ва бо  
шукри сипос мегуфт, ки бар ивази хореро аз поии  
ятим берун қашиданаш ин қадар гулҳои зебову  
муаттар насиби ў шудааст.

То тавонӣ аз раҳму шафқат ва лутфу меҳрубонӣ

дур нашав, ки ҳар қадар меҳрубону бошафқат бошӣ, ҳамон қадар бар ту бо раҳмату лутф мӯомила хоҷанд кард. Агар меҳрубониву лутфи худро ба дигарон нисор созӣ, аз он мағруру худпаст нашав, ки ту сарвар ҳастиву дигарон зердасти туанд.

Агар рӯзгор теги интиқоми худро ба сӯе гузоштааст, оё чунин нест, ки шамшери худро аз филоф берун қашидааст ва аз пай ситонидани кини худ аст?!

Вақте мебинӣ, ки ҳазорҳо нафар дуогӯи давлати ту ҳастанд, Худовандро шукр кун, ки чунин неъмати бузурге ба ту додааст. Боз шукр ба ҷой овар, ки мардум ба сӯи ту бо ҷашми умед нигоҳ мекунанд, на ту бо эҳтиёҷ ба дасти дигарон нигоҳ мекунӣ.

Беҳтарин хислати сарварон лутфу меҳрубобо-ниву саҳоват аст, зодирон ғалат гуфтам, балки ин фазилатҳо ҷузви ахлоқи пайғомбарон аст.

### **Фонда:**

Меҳрубониву навозиш ва ғамхорӣ дар ҳаққи ятимон аз беҳтарини хайру эҳсонҳост, ки мукофоти он бисёр бузург ва берун аз тасаввuri инсонист. Ҳар кӣ бар инсонҳои афтодаву гирифтор раҳм оварад, бар беҳтарини раҳмат мушарраф мегардад. Меҳрубониву саҳоват намунае аз ахлоқи пайғамбарон аст, ки дар вуҷуди ҳар инсоне парвариш ёбад, ўро шарофатманд мегардонад.



## Ҳикоят:

Шунидам, ки як ҳафта ибнуссабил,  
Наёмад ба меҳмонсарои Халил.  
Зи фарҳундахӯй нахурдӣ ба гоҳ,  
Магар бенавоиҷе дарояд зи роҳ.  
Бурун рафтӯ ҳар ҷонибе бингарид,  
Бар атрофи водӣ нигах карду дид,  
Ба танҳо яке дар биёбон чу бед,  
Сару мӯяш аз гарди пирӣ сапед.  
Ба дилдориаш марҳабое бигуфт,  
Ба расми қаримон салое бигуфт.  
Ки: «Эй ҷашмҳои моро мардумак,  
Яке мардумӣ кун ба нону намак».  
«Наам»-гуфту барҷасту бардошт гом,  
Ки донист ҳулқаш, алайҳиссалом.  
Ракибони меҳмонсарои Халил,  
Ба иззат нишонданд пири залил.  
Бифармуду тартиб карданд хон,  
Нишастанд бар ҳар тараф ҳамгион.  
Чу бисмилаҳ оғоз карданд ҷамъ,  
Наёмад зи пираш ҳадисе ба самъ.  
Чунин гуфташ: «Эй пири деринарӯз,  
Чу пирон намебинамат сидку суз.  
На шарт аст вакте ки рӯзи ҳ(в)арӣ,  
Ки номи Ҳудованди рӯзи барӣ».  
Бигуфто: «Нагирам тариқе ба даст,  
Ки нашнидам аз пири озарпараст.  
Бидонист пайғамбари некфол,  
Ки габр аст пири табаҳбудаҳол.  
Ба ҳорӣ бирондаш чу бегона дид,  
Ки мункар бувад пеши покон палид.  
Сурӯш омад аз Кирдигори ҷалил,  
Ба ҳайбат маломаткунон, к- «Эй Халил,  
Манаш дода сад сол рӯзиву ҷон,  
Туро нафррат омад аз ў як замон?  
Гар ў мебарад пеши оташ сӯчӯд,  
Ту вонас ҷаро мебарӣ дасти ҷуд?»

### Лүгөт:

Ибнуссабил - мусоғир, роҳгузари мӯҳтоҷ, писари роҳ  
Халил - лақаби Иброҳими пайғамбар (а)  
Ба гоҳ - дар вақт ба мавқеи худ  
Марҳабо кардан - «хуш омадед» гуфтан  
Сало гуфтан - даъват кардан  
Наам - бале, оре, хуб  
Гом - қадам  
Алайҳиссалом - осудагӣ бод бар вай  
Рақибон - муроқибаткунандагон, нигаҳбонҳо, хидматгарон  
Хон - дастурхон  
Ҳамгинон - ҳамагон, ҳама  
Самъ - гӯш  
Деринарӯз - қуҳансол, солхӯрда  
Худованди рӯзӣ - рӯзидиҳанда, соҳиби ризқу рӯзӣ  
Озарпараст - оташпараст  
Некфол - хуштолеъ, босаодат  
Габр - оташпараст, зардуштӣ  
Табаҳбудаҳол - соҳиби ҳоли табоҳ, бадбаҳт  
Мункар - инкоркунандай Худо, нописандида, зишт, бад  
Сурӯш - фариштаи Ҷабраил  
Кирдигори ҷалил - Ҳудованди бузург, Офаридгори боазамат  
Ҷуд - хайру эҳсон, саховат

Шунидам, ки ба меҳмонхонаи Иброҳим алайҳиссалом дар давоми як ҳафта мусоғири мӯҳтоҷе наёмад.

Иброҳим (а) одати писандидае дошт, ки ҳама-рӯза таоми худро бо роҳгузарони мӯҳтоҷ меҳӯрд. Бо риояти ҳамин одати нек бисёр воқеъ мешуд, таомро дар вақташ намехӯрд ва муитазир мешуд, то бечораю бенавое расида ояд, ки ҳамроҳи ў хӯрок хӯрад.

Иброҳим аз манзили худ берун омада, бар ҳар ҷониб нигоҳ кард, ки оё касе аз роҳи дур мерасад ва дид, ки аз ҷониби саҳро шахсе ба танҳой меояд, ки мӯйҳои ў аз пири сан-сафед шудааст, дар он саҳро падидор буд.

Иброҳим (а) бо лутғу меҳрубонӣ ба он пир «хуш омадед, сафар ба хайр» гуфт ва ба расми эҳсону ҷавонмардӣ ўро ба меҳмонхонаи худ даъват кард ва гуфт:

«Эй меҳмони азиз, қадамҳои шумо нури дида тоҷи сар, лутғу муруvvат фармоед, ки бо шумо иону намак хӯрем, аз баракати қадами шумо хушҳол ҳоҳем шуд!»

Пири мусоғир ташаккур гуфт ва ба сӯи меҳмонсаро қадам бардошт. Иброҳим (а) аз аввали мулокот ҳулқу атвори ўро шинохт.

Масъулони меҳмонхонаи Иброҳим (а) он пирро

бо иззату икром ба чои муносибе нишонданд.

Баъд супориш кард, ки дасторхон ороянд ва ҳамагон дар атрофи он ҷамъ омаданд.

Вақте ки ҳамагон бо зикри «бисмиллоҳ» ба таомхӯрӣ оғоз карданд, аз забони он мӯйсафед сухане берун наомад ва «бисмиллоҳ» нагуфт.

Иброҳим (а) ба ў гуфт: «Эй пири рӯзгордида, мо аз рафтори ту тааҷҷуб дорем, ки чаро монанди пи-ронсолони дигар бо садоқату ишқ аз Ҳудо ёд намекунӣ, оё намедонӣ, ки вақте ба ҳӯрдани таом оғоз мекунанд, номи Ҳудованди рӯзирасонро ба забон меоранд ва «бисмиллоҳ» мегӯянд».

Мӯйсафеди роҳгузар гуфт: «Ман ҳеч роҳеро ғайри он ки аз пири оташпариҳи худ шунидаам, иктиёр наме-кунам».

Иброҳим (а) донист, ки он мӯйсафед оташпастест дорои ҳоли табоҳ ва бадбаҳт.

Вақте аз ҳоли ў оғоҳ шуд, ўро аз меҳмонсарои худ берун кард, чунки худоношиносон дар назди инсонҳои пок бисёр зишт метобанд.

Дар ҳамон лаҳза фариштаи Ҷабраил (а) аз ҷониби Ҳудованди бузург паём овард, ки Ҳудованд бо сиёсати худ Иброҳимро (а) сарзаниш кард ва гуфт:

«Эй дӯсти ман, ман сад сол аст, ки ба ў ризқу рӯзӣ медиҳам ва ҷонашро нигоҳ медорам, чаро ту дар як фурсати кӯтоҳ ба ў нафрат кардӣ ва аз меҳмонсарои худ берун кардӣ?!

Агар ў ба оташ саҷда мекунад, чаро ту аз ў нафрат мекунӣ ва дasti саховати худро ба пас кашидай ва меҳрубоние бо ў намекунӣ?!»

### **Фонда:**

Лутфу меҳрубонӣ ва меҳмоннавозӣ баҳши муҳими ахлоқи неки инсонист. Гуфтаанд:

Меҳмон рӯзӣ ба худ меоварад,  
Ҳам гуноҳи мизбонро мебарад.

Инсон бояд инсони дигарро, ки ў ҳам оғаридаи Ҳудованди якост, новобаста ба мазҳабу дину миллат ва мансубиятҳои дигараш иззат гузорад.

## ҲИКОЯТ:

Забондоне омад ба сохибдиле,  
Ки: «Махкам фурӯ мондаам дар гилем,  
Яке сифларо даҳ дирам бар ман аст,  
Ки донгэ аз у бар дилам даҳ ман аст.  
Ҳама шаб парешон аз у ҳоли ман,  
Ҳама рӯз чун соя дунболи ман.  
Бикард аз суханҳои хотирпареш,  
Даруни дилам чун дари хона реш.  
Худоиш магар то зи модар бизод,  
Чуз ин даҳ дирам чизи дигар надод.  
Надониста аз дафтари дин алиф,  
Наҳонда ба чуз боби ло-янсариф.  
Хур аз қӯҳ як рӯз сар барназад,  
Ки ин қалтабон ҳалқа бар дар назад.  
Дар андешаам, то қадомам карим,  
Аз он сангдил даст гирад ба сим».  
Шуняд ин сухан пири фаррухниҳод,  
Дурусте ду дар остинаш ниҳод.  
Зар афтод дар дasti афсонагӯй,  
Бурун рафт аз он ҷо чу зар тозарӯй.  
Яке гуфт: «Шайх, ин надонӣ, ки қист  
Бар ӯ гар бимарад набояд гирист?!  
Гадойе, ки бар шери нар зин ниҳад,  
Абузайдро асбу фарзин ниҳад.  
Барошуфт, обид, ки: «Хомуш бош,  
Ту марди забон нестӣ, гӯш бош.  
Агар рост буд, он чӣ пиндоштам,  
Зи ҳалқ обруяш нигаҳ доштам.  
В-агар шӯҳчашмигу колус кард,  
Ало, то напиндорӣ афсус кард.  
Ки худро нигаҳ доштам обрӯй,  
Зи дasti чунон гурбузе, ёвагӯй.  
Баду некро базл кун симу зар,  
Ки ин қасби ҳайр асту он дағъи шар.  
Хунук он ки дар сухбати оқиён,  
Биёмузад ахлоқи сохибдилон.

Гарат аклу рой асту тадбиру хуш,  
Ба иззат кунй панди Съеди ба гүш.  
Ки аглаб дар ин шева дорад мақол,  
На дар чашму зулфу баногүшү хол.

**Лүгөт:**

Забондон - сухандон, шахсе, ки бо хушзабонй мақсади худро  
хосил месозад  
Дар гил фурӯ мондан - дармондан, ба мушкилй дучор шудан  
Сифла - фурӯмоя, нокас  
Дирам - танга, тангай нүкрагай  
Донг - воҳиди вазн, ки тақрибан шаш грамм аст  
Ман - воҳиди вазн, ки аз 846 грамм то 3 кг ва дар бавзе  
войдо аз он ҳам бештар аст  
Хотирпареш - парешонкунандай хотир, ғашовари дил  
По янсариф - бознамегардад, яъне талабгор аз дари хонаи  
қарздор бознамегардад  
Қалтабон - нокас, разил, беномус  
Дуруст - сиккан тиллони холис  
Афсонагуй - дуруғгуй, беҳудагуй  
Абӯзайд - қаҳрамони мақомаҳои Ҳарирӣ, ки дар  
ширинсуханиву найранги назир надошт.  
Шӯхчашмӣ - густоҳӣ, бешармӣ  
Солус кардан - ҳилаву найранг кардан, фиреб додан  
Афсӯс кардан - масхара кардан  
Гурбуз - ҳилагар  
Ёвагуй - беҳудагуй

Шахси хушзабоне ба назди марди парҳезгору  
покдиле омад ва аз вазъи худ шикоят карда гуфт, ки дар  
мушкилие дармондаам ва намедонам чӣ кор бикунам.

Ман аз шахси фурӯмояву нокасе даҳ дирам қарздор  
ҳастам, ки дар натиҷаи фишорҳои пайвастаи ў ҳамин  
пули андак заҳмати бисёреро бар дилам бор кардааст.

Аз суханони ў ҳамаи шабдо аҳволам парешон аст  
ва рӯзона чун соя аз қафои ман мегардад, ки қарзашро  
бозпас дидам.

Аз суханҳои ғашовар ва парешонкунандай хотир  
даруни диламро монанди дари хона реш-реш кардааст.

Гумон мекунӣ, ки дар тамоми умраш ғайр аз  
ҳамин даҳ дирам пуле дар ихтиёр надошт.

Ин марди нокас аз диённату одамият тамоман бехабар аст ва гайри «қарз бознамегардад» ва эҳтимол дорад он қарз назди шахси қарздор бимонад, чизеро намедонад.

Ҳеч рӯзе нест, ки он беномус пеш аз тулӯи хуршед дар паси дари ман ҳозир нашавад ва ҳалқа бар дар назанад.

Ман гарқи фикру андешаҳои бисёр ҳастам, ки кадом марди босаховат ҳаст, ки моро дастғирӣ кунад ва бо пули худ аз дasti он сангдил наҷотам диҷад

Пири некдил суханҷои ўро бо диққат гӯш кард, бар ў раҳм овард ва ду тангаи тиллой бар остини ў гузошт, то қарзро адо кунад.

Он дурӯғгӯй вақте ки тангаҳои тиллоиро дарёфт кард, аз шодию сурур ҷеҳрааш монанди зар дурахшон шуд ва бо сипос манзили пири некдилро тарқ кард.

Шахси дигаре, ки он ҷо ҳузур дошт, ба шайх гуфт: «Оё намедонӣ, ки ин мард кӣ буд? Ў нокаси дурӯғгӯест, ки агар бимирад, мурдаи ў лоиқи гиристан нест!

Ў гадоест, ки бо нағмаву фиреб ҳатто ба шери нар зин мебандад ва Абӯзайди фиребгарро ҳам дар хушзабонию дурӯг мағлуб месозад».

Он пири некдил аз ин суханон ошуфтаҳол шуд ва гуфт: «Хомӯш бош, инчунин суханони беҳударо магӯй, ту аз ҳақиқати ҳол ҳабар надорӣ, беҳтар, ки ба панди ман гӯш бидеҳ:

Агар бовар кардани ман дуруст буд, натиҷа он аст, ки обрӯи ўро дар назди мардум нигоҳ доштам.

Агар ў густохиву ҳилаю найранг ба кор бурд, огоҳ бош, ҳаргиз гумон накун, ки моро масхара кард.

Баръакс ман бо додани ду динор худро аз дasti чунин шахси ҳилагар ва беҳудагӯй наҷот додам.

Бар ту насиҳат мекунам, ки агар имкон дорӣ, дороии худро ҳам ба некон ҳам ба бадкорагон сарғ кун, ки барои некон додани зар кори хайр аст ва эҳсон ба бадон он ҳикмат дорад, ки аз зиёноварии онҳо ҳалосӣ меёбӣ.

Хуш ҳоли он касе, ки дар сӯҳбати доноён иштирок мекунад ва ахлоқи соҳибдилонро меомӯзад.

Агар туро ақлу фаросат ва ҳушмандиву мулодизацый ҳаст, бо эҳтирому иззат панди Саъдиро ба гүш мегирӣ ва бар он амал мекунӣ.

Бештарини суханони Саъдӣ дар ҳамин мавзӯъ аст, на дар васфи чашму зулфу баногӯшу хол».

### **Фонда:**

Хайру эҳсон дар ҳама маврид хубу писандида аст. Лутфу эҳсон бар дўстон беҳтар аст, аммо имкон дорад, ки ба шарофати эҳсони соҳибдилон дили бадкорагон низ оҳиста-оҳиста нарм гардад. Сарвату дорой барои гирифтани дasti дўстон ва бастани пойи душманон(яъне онҳоро аз бадрафторӣ нигоҳ доштан) кифоя аст.



### **Ҳикоят:**

Яке рафту динор аз ўсад ҳазор,  
Халаф бурд соҳибдиле ҳушёр.  
На чун мумсикон даст бар зар гирифт.  
Чу озодагон даст аз ўбаргирифт.  
Зи дарвеш холӣ набудӣ дараш,  
Мусоғир ба меҳмонсарӣ андараш.  
Дили хешу бегона хурсанд кард,  
На ҳамчун падар симу зар банд кард.  
Маломаткуне гуфташ: «Эй боддаст,  
Ба як раҳ парешон макун ҳар чӣ ҳаст.  
Ба соле тавон хирман андӯхтан,  
Ба як дам на мардӣ бувад сӯхтан.  
Чу дар тангдастӣ надорӣ шикеб,  
Нигаҳдор вакти фароҳӣ хисеб.  
Ба духтар чӣ ҳуш гуфт бонуни дех  
Ки рузи наво барги саҳти бинех.  
Ҳама вакт бардор машку сабӯй,

Ки пайваста дар дех равон нест чуй.  
Ба дунё тавон охират ёфтган,  
Ба зар панчай шер бартофтан.  
Агар тангдастай, марав пеши ёр,  
В-агар сим дорий, биёву биёр.  
Агар рүй бар хоки пояш нихий,  
Чавобат нагүяд ба дасты тихи.  
Худованди зар барканад чашми дев,  
Ба дом оварал Сахри чиний ба рев.  
Тихидаст бар хубруён мапеч,  
Ки бе сим мардум наярзад ба ҳеч.  
Ба дасты тихий барнаёяд умед,  
Ба зар барканай чашми деви сафед.  
В-агар ҳар чи ёби ба каф барнихий,  
Кафат вакти хотят намонад тихий.  
Гадоён ба саъян ту ҳаргиз қавий  
Нагарданд, тарсам ту логар шавий.  
Чу манноъи хайр ин хикоят бигуфт,  
Зи гайрат чавонмардро раг нахуфт.  
Парокандадил гашт аз он айбчуй,  
Барошуфту гуфт: «Эй парокандагуй,  
Маро дастгохе ки пероман аст,  
Падар гуфт: «Мероси ҷадди ман аст».  
На эшон ба хиссат нигах доштанд,  
Ба ҳасрат бимурданду бигзоштанд.  
Ба дастам наяфтод моли падар,  
Ки баъд аз ман афтад ба дасти писар.  
Ҳамон бех, ки имрӯз мардум ҳуранд,  
Ки фардо пас аз ман ба яғмо бранд.  
Ҳуру пӯшу бахшову роҳат расон,  
Нигах ме чи дорий зи баҳри қасон.  
Баранд аз ҷаҳон бо ҳуд асҳоби рой,  
Фурумоя монад ба ҳасрат ба ҷой.  
Зару неъмат акнун видех, қ-они туст  
Ки баъди ту берун зи фармони туст.  
Ба дунё тавоний, ки уқбо ҳарӣ,  
Бихар ҷони ман в-арна ҳасрат барӣ.

**Лугот:**

Халаф- чонишин, фарзанди солеҳ  
Мумсик - бахил  
Боддаст - исрофкор, беҳудаҳарҷ  
Ба як раҳ - яқбора  
Шикеб - сабру тоқат  
Ҳисеб - ҳисоб  
Фароҳӣ - фаровонӣ  
Наво - сарват, боигарӣ  
Саҳри ҷинӣ - номи деве, ки ангуштари Сулаймонро рабуда буд  
Рев - макру ҳила, фиреб  
Манноъ - боздоранд, манъкунанда  
Раг нахуфтан - хун ба ҷӯш омадан  
Парокандагӯй - беҳудагӯй  
Ҷад - бобо, падари падар  
Ҳиссат - ҳасисӣ  
Яғмо - ғорат кардан  
Асҳоби рой - хирадмандон, аҳли андеша  
Фурӯмоя - бадасл, нокас  
Уқбо - охират, ҷаҳони дигар

Шахсе аз ин дунё бирафт ва барои фарзанди соҳибдилу ҳушёри худ сад ҳазор динор ба мерос гузошт.

Он писар монанди бахилон зари аз падар мерос-монадро пинҳон надошт, балки мисли мардуми саҳватманду озода ба бахшидани он оғоз кард.

Манзили ўз эҳтиёҷмандон холӣ набуд ва ҳамеша дар меҳмонсарои ўз мусофирон бо иззату икром меҳмондорӣ мешуданд.

Он ҷавон монанди падари худ молу мулкро ҷамъ накарда, танҳо бар он мекӯшид, ки одамон аз ўз хурсанд бошанд ва бар хешовандону бегонагон онро ҳарҷ мекард.

Шахсе ўро сарзаниш кард ва гуфт: «Эй писари исрофкор, ин қадар ҳарҷи беҳуда макун ва яқбора ҳар чи туро аз падар ба мерос мондааст, барбод мадеҳ.

Хирманеро, ки дар натиҷаи заҳматҳои яксола ҷамъ мекунӣ, дар як лаҳзаи кӯтоҳ ба бод додан расми ҷавонмардон нест.

Модоме, ки сабру тоқати бенавоиву камбағалӣ надорӣ, бо сарфаву саранҷом коре бикиун ва ҳангоми

фаровонии неъмат нигоҳ доштани ҳисобро ба фаромӯши мадеҳ».

Зани сардори деҳ ба духтари худ насиҳаткуонон мегуфт: «Дар вақти фаровонии сарвату неъмат барои рӯзи саҳтигу дармондагӣ низ захира бикун.

Машку сабӯи худро ҳамеша аз об пур нигаҳ дор, оби равон доимӣ нест ва имкон дорад, чӯй хушк шавад.

Бо зӯри молу зар метавонӣ, ки шерро ҳам мағлуб кунӣ ва бо сарвати дунёвӣ охиратро ҳам ба даст биёрӣ.

Агар камбагалу тангдаст бошӣ, назди ёрони худ ҳам эътибор надорӣ, беҳтар, ки назди онҳо наравӣ, вале агар соҳиби молу зар бошӣ, назди эшон бирав ва онҳоро ба ҳузури худ даъват бикун.

Агар бо дasti ҳолӣ дар пешӣ пояш таъзим намоӣ ва рӯи худро ба ҳоки пояш бимолӣ ҳам таъсире бар ў надорад.

Касе, ки зар дорад, бо зӯри он метавонад, ҷашми девро барканда, ўро забун созад ва ҳатто бо ҳилаву фиреб Саҳри чинниро ба доми худ дароварад.

Бо ин бесарвативу нодорӣ арзи худро ба назди ҳубруён мабар, ки мардуме чун ту бесарват ҳеч арзише надорад.

Ҳеч имкон надорад, ки бо дasti ҳоливу ҳуш мақсадро ба иҷро расонӣ ва умеди худро бароварда гардонӣ, аммо бо зӯри зэр метавонӣ ҷашми деви сафедро барканӣ.

Агар ҳар чи пайдо кардай, онро ба ҳарҷ диҳӣ, вақти заруриву ҳоҷатмандӣ бо дasti ҳолӣ ҳоҳӣ монд.

Ҳар қадар саъю қӯшиш намоӣ ин гадоён молдору қавидаст наҳоҳанд шуд, аммо метарсам, ки худи ту заифҳолу бечора мегардӣ».

Вақте ин суханон аз даҳони он шахс, ки ҷавонро аз кори хайр манъ мекард, берун омад, ҳуни он писар ба ҷӯш омад.

Аз суханони он марди айбҷӯй ошуфтаву тангдил шуд ва гуфт: «Эй марди беҳудагӯй, ин молу дастгоҳе, ки дар ихтиёри ман аст, ҳамон сарвату дорое мебошад,

ки бино бар гуфтаи падарам аз бобои ў мерос мондааст.

Оё чунин нест, ки бо ҳасисӣ он ҳама сарватро ҷамъ карданду нигоҳ доштанд ва бо ҳасрат бимурданду аз худ ба дигарон бигузоштанд.

Имрӯз моли падар барои он ба дастам наомада, ки ман ҳам онро барои писари худ бигузорам ва ин дорой бар дasti ў афтад.

Беҳтар он аст, ки имрӯз барои мардум сарф бикунам, вагарна имкон дорад, баъди ман онро ба тороҷ бидиҳанд.

Агар сарвате дар ихтиёр дорӣ ба некӣ бихӯру бипуш, ба эҳтиёҷмандон бидеҳ, ба мардуми дигар фоидаву роҳат бирасон, ҷаро барои дигарон нигоҳ медорӣ?!

Хирадмандон бо ин гуна рафтор некномӣ ба даст меоранд ва онро ҳамроҳи худ мебаранд ва бадасли ҳасис бо ҳасрати бисёр моли худро бар ҷой мегузорад.

Ҳоло ки фурсати бахшиши неъмату мол аст ва он дар ихтиёри туст, саҳоват пеш гир, ки баъди рафтани ту аз ихтиёрат берун меояд.

Бо молу сарвати дунёвии худ талаби охират бикун, агар бо саҳовату некномӣ ва бахшидани молу сарват ба мӯҳтоҷон охирати худро обод нагардонӣ, пушаймониву ҳасрат домангери ту ҳоҳад шуд.

### **Фонда:**

Аз молу мулки дунё ҳар чи берун аз эҳтиёҷу зарурати хонаводагӣ бошад, ба хешовандону эҳтиёҷмандон нисор кардан беҳтар аст. Табиати инсонӣ чунин аст, ки агар ба ҳаваси сарватҷамъкунӣ фирефта гардӣ, ҳаргиз сер наҳоҳӣ шуд. Ҳирс одамро дар ҷоҳи бетаги худ гирифтор мекунад ва оқибати ҳирс ба ҷуз бадномӣ чизе нест.



## Хикоят:

Бизорид вакте зане пеши щўй,  
Ки дигар маҳар нон зи баққоли куй.  
Ба бозори гандумфурӯшон гарой,  
Ки ин ҷавфурӯшест гандумниамой.  
На аз муштари, к-аз зиҳоми магас,  
Ба як ҳафта рӯяш надидаст кас.  
Ба дилдорӣ он марди соҳибниёз,  
Ба зан гуфт к: «Эй равшанойи, бисоз,  
Ба уммеди мо кулба ин ҷо гирифт,  
На мардӣ бувад нафъ аз ӯ вогирифт.  
Рахи некмардони озода гир,  
Чу истодай, дасти афтода гир.  
Бубахшой, к-онон, ки марди ҳақанд.  
Харидори дукони беравнақанд.  
Ҷавонмард агар рост хоҳӣ, валист  
Карам пешан шоҳи мардон - Алист.

## Луғот:

Бизорид - зорӣ кард, гираву зорӣ кард  
Баққол - озуқафурӯш  
Кӯй - кӯча, маҳалла, гузар  
Гандумнамои ҷавфурӯш - касе, ки амалаш аз суханаш фарқ  
мекунад ва чизи камарзишро ба ҷои чизи қиматбаҳо пешниҳод  
мекунад  
Зиҳоми магас - издиҳоми пашиша, зиёд будани пашиша  
Соҳибниёз - ба маънои ҳоҷатбарори соҳибдил  
Эй равшаной - эй равшанини ҷашм ё эй равшанини хонаи мо  
Бисоз - созиш ва муросо бикун  
Вогирифт - бозпас гирифтан  
Валий - касе, ки дар маърифати илоҳӣ ба дараҷаи оли расидааст

Зане бо зорию тавалло аз шавҳари худ ҳоҳии мекард, ки дигар аз дӯкони озуқафурӯши маҳалла-шон харидории нон накунад.

Беҳтар он аст, ки аз дӯкони мардумони покиза нон бихарӣ, ки ин баққоли мо дар фурӯши моли худ инсофро риоя намекунад ва нони камарзишро гарон мефурӯшад.

Дӯконаш ҳам тозаву озода нест. Як ҳафта ин

чониб касе рўи ўро надидааст ва ин аз бисёрии харидор нест, балки аз анбўҳи пашшаҳост, ки чун абр пеши дўкони ўро гирифтаанд.

Он марди ҳоҷатбарори соҳибдил бо меҳрубонӣ ба ҳамсарааш чунин гуфт: «Эй нури ҷашми ҳонадони мо, аз ин ҳол дилтанг нашав, бояд бо ҳамсоя созиш дошта бошӣ.

Марди бақдол бо умеди он, ки мо аз ў харид мекунем, дўконашро боз мекунад, аз рӯи инсоғу ҷавонмардӣ нест, ки ба ў фоида наоварда, аз ҷойи дигар харид қунем».

Роҳу расми мардони неку асилзодаро ихтиёр намо, ҳоло ки қудрату тавоной дорӣ, дасти эҳтиёҷ-мандону бенавоён бигир.

Саховату қарам ва лутғу меҳрубонӣ пеш гир, зеро ин расми азизону бузургвон аст ва мардони ҳақ ҳамеша харидори дўкони беравнақ ҳастанд ва бар онҳое, ки корашон ривоҷу равнақ надорад, қўмак мекунанд.

Агар аз ман бипурсӣ, ки ҷавонмард кист? Ҳоҳам гуфт, ки ҷавонмард шахсест, ки ба мартабаи олии маърифати ҳақ расидааст ва ҷавонмардию саховат пешаи шоҳи мардон - Алӣ (р) мебошад.

### **Фонда:**

Риояи ҳаққи ҳамсоя ҷузъи ахлоқи неки инсонӣ мебошад. Ҳамсоягон ва ҳамгузаронро бо ҳам ҳақке ҳаст, ки риояи он боиси ободии ҳонадон ва ободии мулк мегардад. Қўмак расонидан ба онҳое, ки корашон равнақ надорад, низ баҳше аз ахлоқи некон мебошад.



## Хикоят:

Якero карам буду кувват набуд,  
Кафофаш ба қадри муруват набуд.  
Ки сифла худованди ҳастӣ мабод,  
Чавонмардро тангдастӣ мабод.  
Касеро, ки химмат баланд уфтад  
Муродаш кам андар кам уфтад.  
Чу селоби резон, ки дар кӯхсор  
Нагирад ҳаме бар баландӣ қарор.  
На дархурди сармоя кардӣ карам,  
Тунукмоя будӣ аз ин лочарам.  
Бараш тангдасте ду ҳарфе навишт,  
Ки «Эй хубфарҷоми некӯсишишт,  
Яке даст гирам ба ҷандин дирам.  
Ки ҷандест, то ман ба зиндон дарам.  
Ба ҷашм андараш қадри чизе набуд,  
Валекин ба дасташ пашизе набуд.  
Ба ҳасмони бандӣ фиристод мард,  
Ки эй некномони озодмард.  
Бидоред ҷанде каф аз доманаш,  
В-агар мегурезад замон бар манаш.  
В-аз он ҷо ба зиндонӣ омад, ки: «Хез,  
В-аз ин шаҳр то пой дорӣ гурез!»  
Чу гунчишик дар боз дил аз қафас.  
Карораш намонд андар он як нафас.  
Чу боди сабо з-он миён сайр кард,  
На сайре, ки бодаш расидӣ ба гард.  
Гирифтанд ҳолӣ ҷавонмардро,  
Ки ҳосил кунӣ сим ё мардро?  
Ба бечорагӣ роҳи зиндон гиргфт,  
Ки мурғи азқафасрафта натвон гирифт.  
Шунидам, ки дар ҳабс чизе бимонд,  
На шикват навишту на фарёд ҳонд.  
Замонҳо наёсуду шабҳо нахуфт,  
Бар ў порсое гузар карду гуфт:  
«Налиндорамат моли мардум хурӣ,  
Чи пеш омадат, то ба зиндон дарӣ?»

Бигуфт: «Эй ҹалиси муборакнафас,  
Нахурдам ба ҳилаттарй моли кас.  
Яке нотавон дидам аз банд реш,  
Халосаш надидам ба ҹуз банди хеш.  
Надидам ба наздики роям писанд,  
Ман осудаву дигаре пойбанд.  
Бимурд охиру некномй бибурд,  
Зихй зиндагонй, ки номаш намурд.  
Тани зиндадил хуфта дар зери гил,  
Бех аз оламе зиндаи мурдадил.  
Дили зинда ҳаргиз нагардад ҳалок,  
Тани зиндадил гар бимирад, чай бок?

Лугот:

Кафоф - даромаде, ки ба қадри ҳочати рүзгор бошад на бештар аз он  
Сифла - фурұмоя, нокас  
Дархұрд - мұвоғиқ, мұтобиқ, лоиқ  
Тунукмоя - камсарай, камдаромад  
Лоқарал - бинобар ин, ногузир  
Хубфарчом - некоқибат  
Яке - ба маънои боре, як бор  
Замон - кағолат, кағыл будан  
Ҳолӣ - ҳамон дам, ҳамон замон  
Шикват - шикоят  
Фарәд ҳондан - додхөхй кардан, ҳоҳишу адлу инсоғ кардан  
Чалис - ҳамсүхбат, ҳамнишин  
Реш - маңраұ, озурда  
Зихй - аҳсант, оғарин

Шахси баландхиммате буд, ки құдрати молии бисёр надошт ва даромади ў камтар аз андозаи мурууввати ў буд.

Чай тазоде ин дунё дорад, эй кош, нокасони хасис соҳиби молу сарват намешуданд ва ҳиммат-баландон тангдастий намедиданд!

Кам иттиғоқ меафтағ, ки одамони баланд-ҳиммат ба мақсади худ бирасанд ва сарвату дорои худро ба дигарон нисор кунанд.

Монанди он ки селоб дар ҷойи баландй қарор намегирад, молу сарват низ дар дасти олиҳимматон

қарор намегирад ва агар чизе ба даст оварданد, бо некүй ба мӯҳтоҷои мебахшанд.

Азбаски мувофиқи ҳолу дороии худ сарф намекард, бинобар он пайваста камсарват буд.

Барои ў шахси тангдасте, ки бинобар қарз доштанаш ба зиндон андохта буданд, номае навишт, ки: «Эй инсони покдили некоқибат, замонест, ки гирифтори зиндон ҳастам, маро бо миқдоре пул дастгирӣ бикун, ки ҳолам бад аст, то битавонам бо қӯмаки ту халосӣ ёбам.

Марди ҳимматбаланд аз ҳоли ў ғамгин шуд, ҳарчанд дар чунин мавридҳо дар назари ў ҳама гуна молу сарват беқадр буд ва меҳост, он мардро наҷот диҳад, аммо дар ихтиёри худ пуле надошт.

Дигар аз ноилоҷӣ ба назди даъвогарони он зиндонӣ одам фиристод ва бар онҳо ҳабар расонид, ки: «Эй озодмардони некном, барои ҷанд муддат ўро аз зиндон озод кунед. Агар аз ин шаҳр ба ҷои дигар гурезад, ман кафили ў ҳастам».

Баъд он марди раҳмидили ҳимматбаланд ба назди зиндонӣ омад ва гуфт: «Бархез, то пойи давидан дорӣ, аз ин шаҳр гурез!»

Он марди зиндонӣ нигоҳ кард, ки дарҳои зиндон боз шуданд, монанди гунчишки аз қафаси кушода фироркарда, дар як нафас аз зиндон бадар рафт.

Ў чунон бо шитоб мегурехт, ки монанди боди сабо буд, балки тезравтар аз он, ки бод ҳам ба гарди ў намерасид.

Даъвогарон огоҳӣ пайдо карданд ва он марди меҳрубонро дастгир намуда, амр карданд, ки «Ё қарзи он мардро бидеҳ ё ўро барои мо пайдо кун!»

Он мард ҷорае дигар надошт ва ноилоҷ ба ҷои шахси аз зиндон фироркарда роҳи маҳбасро пеш гирифт, зоро он марди бандӣ мисли мурги аз қафасрафта гайб зада буд.

Он марди бечора муддате дар зиндон гирифтор шуд ва ба ҷои шикоят нанавишта аз касе ҳам ҳоҳиши адолату инсоф накард.

Вақти зиёде дар зиндон азият мекашид ва шабҳо хобаш намебурд.

Рӯзе як марди парҳезгоре аз назди ў гузар мекард ва нигоҳ кард, ки зиндонӣ марди боинсофу хушахлоҷе менамояд, ба ў гуфт:

«Ман гумон намекунам, ки беинсофи моли мардумхӯр бошӣ, чӣ воҷеа боис шуд, ки андар ин зиндон гирифтор гаштӣ?!»

Гуфт: «Эй ҳамсӯҳбати покизадил, бидон, ки ман моли ҳеч касеро бо ҳилагарӣ нахӯрдаам.

Як шахси нотавону бечораero дидам, ки аз банди зиндон маҷруҳу маъюс аст, пуле надоштам, ки қарзи ўро дода, ҳалосаш кунам, танҳо ин роҳ боқӣ монд, ки ўро наҷот диҳам ва худ ба ҷойи ў дар банд оям.

Дар назди ақлу андешаи худ писандида надоштам, ки касе дар банди зиндон бар азобе гирифтор бошад ва ман осуда рӯзгор ба сар барам.

Он марди меҳрубон дар охири кор бимурд, аммо бо худ некномӣ бибурд, аҳсант, ба чунин зиндагоние, ки номи инсонро ҷовидонӣ гардонад.

Он зиндадилоне, ки ин ҷаҳонро тарқ кардаанду ҷисмашон дар зери хок аст, ба дараҷот беҳтар аз як олам мурдадилоне мебошанд, ки танҳо ба сурат зинда ҳастанд. Зиндадилони меҳрпарвар ҳаргиз намемираанд, номи онҳо то абад боқӣ ҳоҳад монд, агар тани зиндадилон бимирад, боке нест».

### **Фонд:**

Шайх Саъдӣ дар ин ҳикоят фаслеро аз ҷаҳони матлуби худ боз кардааст. Шахсияти дар андешаи худ парваришкардаи Саъдӣ омода аст, бори заҳмати дигаронро бикашад ва ҳатто дар ин ҳаракати инсонпарварона касеро наҷот дода, ба ҷои ў бар зиндон нишастааст.

Хуш ҳоли он қасоне, ки дили худро лонаи меҳру шафқат ва лутфу ғамхорӣ ва умеду ормони дармондагону мӯҳтоҷон бигардонанд.

## Хикоят:

Яке дар биёбон саге ташна ёфт,  
Бурун аз рамақ дар хаёташ наёфт.  
Кулах даль кард он писандидакеш,  
Чу ҳабл андар он баст дастори хеш.  
Ба хидмат миён басту бозу кушод,  
Саги нотавонро даме об дод.  
Хабар дод пайгамбар аз ҳоли мард,  
Ки довар гунохон аз у афв кард.  
Ало, гар чафо кардӣ, андеша кун,  
Вафо пеш гирӯ карам неша кун.  
Яке бо саге некӯй гум накард,  
Кучо гум шавад хайр бо некмард.  
Карам кун чунон қ-ат барояд зи даст,  
Чаҳонбон дари хайр бар кас набаст.  
Ба қинтор зар бахш кардан зи ганҷ,  
Набошад чу қироте аз дастранҷ.  
Барад ҳар касе бор дархӯрди зӯр,  
Гарон аст пойи малаҳ пеши мур.  
Ту бо ҳалқ сахли кун, эй некбахт,  
Ки фардо нағирад Худо бо ту саҳт.  
Гар аз по дарояд намонад асир,  
Ки афтодагонро бувад дастгир.  
Ба озор фармон мадех бар раҳӣ,  
Ки бошад, ки афтад ба фармондехӣ.  
Чу тамкину ҷоҳат бувад бардавом,  
Макун зӯр бар зъфи дарвешу ом.  
Ки афтад, ки бо ҷоҳу тамкин шавад,  
Чу байдак, ки ногоҳ фарзин шавад.  
Насиҳат шунав, мардуми дурбин  
Напошанд дар ҳеч дил тухми кин.  
Худованди хирман зиён мекунад,  
Ки бар хушачин сар гарон мекунад.  
Натарсад, ки неъмат ба мискин диханд,  
В-аз он бори ғам бар дили ин ніҳанд.  
Басо зурмандо, ки афтод саҳт,  
Бас афтодаро ёварӣ кард баҳт.  
Дили зердастон набояд шикаст,  
Мабодо, ки рӯзе шавӣ зердаст.

### Лүгөт:

Рамақ - нафаси охирин, табу тавони охирин  
Далв - сатили обкашй аз чоҳ  
Ҳабл - ресмон, аргамчин  
Дастор - салла, аммома  
Чафо - зулм, ҷабр  
Кучо гум шавад хайр бо некмард - мазмуни оятест аз сураи «Тавба» (ояти 120): Ҳудованд подоши некӯкоронро зоеъ намегардонад.  
Ҷаёнбон - Ҳудованд, Парвардигор  
Қинтор - ҳалтаи ҷармине, ки бар он тиллову нуқра меандохтанд.  
Қирот - миқдори бисёр ками чиз  
Саҳлӣ кардан - осон гирифтан, меҳрубониву нармӣ кардан  
Раҷӣ - банда, ғулом, хидматгор  
Тамкин - қудрату эҳтиром  
Байдақ - пнёда, мӯҳраи пиёда дар шоҳмот  
Фарзин - мӯҳраи вазир дар шоҳмот

Шахсе дар биёбон саги ташнаero дид, ки базур иафас мекашид ва ба марг наздик расида буд. Он марди накӯахлоқ ба саг раҳм овард ва зуд кулоҳу саллаи ҳудро аз сар кашид ва он кулоҳро монанди сатили обкашй ба нӯги саллааш баст. Зуд остин-ҳояшро барзада, кулоҳро ба чоҳ андохт ва он саги ташнаи нотавонро об дод.

Чун ин ҳабарро ба пайгамбар расониданд, ў гуфт, ки Ҳудованди меҳрубон ба туфайли саги ташнаро об доданаш ўро раҳмат кард ва гуноҳ-ҳояшро бибахшид.

Ҳушёр шав, бидон ва огоҳ бош, агар зулму ситам кардӣ аз поёни корат андеша кун, беҳтар он аст, ки роҳи меҳру вафо пеш гирий ва саҳовату эҳсон намой.

Некии барои саг анҷомдодаи он шаҳс бидуни мукофот намонд, агар ту ин кори ҳайрро бо одамони нек анҷом диҳӣ, фоидае бештар дорад.

Ба қадри тавони ҳуд ҳайру саҳоват анҷом дех, ки Ҳудованд эҳсони накӯкоронро пос медорад ва ҳаргиз дари раҳматашро ба инсонҳо набастааст.

Беҳтар, ки аз моли бо заҳмат ҷамъкардаат ҳайру эҳсон бикунӣ, молу чизи андаке, ки бо дастрончи ҳуд фароҳам кардию қисме аз онро эҳсон мекунӣ, хубтар аз он бошад, ки аз ҳазина ҳалтаи зару нуқраро тақдим кунанд.

Чунки ҳар кас мувофиқи қудрату тавонии ҳуд кор мекунад ва пойи малах барои мӯрҷаи нотавон

гарону вазнин аст.

Эй дүсти некбахт, ту бо мардум меҳрубониву шафқат кун, ки бар мукофоти он рўзи ҳисоб Худованд бар ту саҳтири набошад.

Касе, ки накӯкор аст, афтодаҳол ё бемор гардад, ноумед наҳоҳад монд, зеро ў афтодаҳолонро дастгирӣ мекард ва ҳамагон ба кӯмаки ў хоҳанд омад.

Бар хидматгузору зердасти худ бо зўрию озор фармон мадеҳ, ки имкон дорад, баъди муддате ў ба мақоми сарварӣ бирасад.

Бихоҳӣ, ки қудрату эҳтиром ва вазифаю мансабат пойдору бобаҳо бошад, бар бечорагону афтодаҳолон ҷабру ситам макун.

Имкон дорад, ки аз онҳо касоне соҳиби мансабу мақоми баланд ва қудрату эҳтиром гарданд, ҳамчунон ки дар арсаи шоҳмот пиёдае ногаҳон фарзин мегардад.

Насиҳати маро бишунав ва онро ҳалқа бар гӯши худ бикин, ки мардуми дурандешу оқил ҳаргиз дар дилҳо тухми душманий намекоранд ва роҳи душманий пеш намегиранд.

Соҳиби хирман бар худаш зиён мекунад, ки хӯшачини бечораро ранҷу азоб медиҳад ва иҷозат намедиҳад, хӯшҳои рехтаро барои қути худ ҷамъоварӣ кунад.

Он соҳибхирман зоҳирان аз он тарсе надорад, ки неъмате бар бечорагон додан ва баъди он бо миннату таъна онҳоро ғамзадаву маҳзун кардан гуноҳ аст.

Бисёр зўрмандону соҳибқудратон буданд, ки бо фоциаву бадбахтӣ аз мақоми худ афтоданд ва бисёр афтодаҳолону бечорагонро баҳт ёр шуду азизу мукаррам гаштанд.

Тобеону зердастони худро дилшикастуву маҳзун магардон, аз он рӯзе ёд кун, ки мабодо худат тобеъву зердаст гардӣ!

### **Фоида:**

Ташнагонро об додан савоб аст. Ҳосили некии он ҳам барои одамони ташна ҳам ҷонварону дарахту гиёҳон баробар аст. Кори хайр миқдору андоза надорад, имкон дёрад, хурдтарин некиву некӯкорӣ ҳазор баробар подошу мукофот ба ҳосил орад.

## Хикоят:

Бинолид дарвеше аз заъфи хол,  
Бари тундрue худованди мол.  
На динор додаш сияхдил на донг,  
Бар у зад сарборй аз тайра бонг.  
Дили соил аз чаври у хун гирифт,  
Сар аз гам бароварду гуфт: «Эй шигифт,  
Тавонгар турушруй боре чарост?  
Магар менатарсад зи талхии хост?»  
Бифармуд кутахназар, то гулом,  
Бирондаш ба хориву зачри тамом.  
Ба нокардани шукри Парвардигор,  
Шунидам, ки баргашт аз у рүзгор.  
Бузурги-ш сар дар табохий никод,  
Аторуд қалам дар сиёхий никод.  
Шақоват бараҳна нишондаш чу сир,  
На бораш раҳо карду на боргир.  
Фишондаш казо бар сар аз фока хок,  
Мушаъбидсифат кисаву даст пок.  
Саропои холаш дигаргуна гашт,  
Бар ин мочаро муддате баргузашт.  
Гуломаш ба дасти кариме фитод,  
Тавонгар дилу дасту равшан никод.  
Ба дидори мискини ошуфтахол  
Чунон шод буди, ки мискин ба мол.  
Шабонгах яке бар дараш лукма чуст,  
Зи саҳтий кашидан қадамхөш суст.  
Бифармуд соҳибназар бандаро,  
Ки хушнуд кун марди дармандаро.  
Чу наздик бурдаш зи хон баҳрае,  
Баровард бехештан наърае.  
Шикастадил омад бари хоча боз,  
Аён карда ашкаш ба дебоча роз.  
Бинурсид солори фархундахуй,  
Ки ашкат зи чаври ки омад ба руй.  
Бигуфт: «Андарунам бишүрид саҳт,  
Бар ахволи ин пири шүридабахт.  
Ки мамлукি вай будам андар қадим,

Худованди амљоку асбобу сям.  
Чу күтоҳ шуд дасташ аз иззу ноз,  
Кунад дасти хошиш ба дарҳо дароз» .  
Бихандиду гуфт: «Эй писар, ҷавр нест,  
Ситам бар қас аз гардиши давр нест.  
На он тундрӯй аст бозоргон,  
Ки бурдӣ сар аз қибр бар осмон?!  
Ман онам, ки он рӯзам аз дар биронд  
Ба рӯзи манаши даври гетӣ нишонд.  
Нигах кард боз осмон сӯи ман,  
Фурӯ шуст гарди ғам аз рӯи ман.  
Худой ар ба ҳикмат бубандад даре,  
Кушояд ба фазлу қарам дигаре.  
Басо муфлиси бенаво сер шуд,  
Басо кори мунъим забарзер шуд.

#### Лугот:

Худованди мол - сарватманд, соҳибмол  
Динор - сиккай тиллой  
Донг - воҳиди ҳурди пул  
Тайра - ҳашму ғазаб  
Соил - гадо, ҳоҳанда  
Эй шигифт - эй аҷаб, аҷаб  
Талхии хост - талхии ҳоҳиш кардан, чизеро пурсидан  
Заҷр - зулму ситам, ҷавр  
Аторуд - номи сайёра, ки онро дабири фалак мегӯянд  
Шақоват - бадбаҳти  
Фоқа - бенавой, фақирӣ  
Мушъабид - шӯъбадабоз, ҷашманд  
Дарманда - дармонда, мӯҳтоҷ  
Дебоча - ба маънои руҳсора, ҷеҳра  
Солор - сарвар, пешво, сардор  
Шуридаҳаҳт - бадбаҳт, баргаштаҳаҳт  
Мамлук - бандай зарҳарид, гулом  
Муфлис - бенаво, қашшоқ, фақир

Марди бенавое, ки аз шиддати қашшоқӣ ба танг  
омада буд, аз ҳоҷаи сарватманди дуруштгуфтору  
тундрӯйи худ бо нолаву зорӣ ҳоҳиши қӯмак кард.

Он марди тавонгари дилсиёҳ ба он бечора диноре  
надода, ҳатто ҷаҳон пули сиёҳро ҳам аз ў дареф дошта,  
бо қаҳру ғазаб бар ў бонг зад.

Дили он марди бечора аз ин муомилаи дурушт  
гарки хун шуд ва бо ғаму ҳасрати зиёд гуфт:

«Эй аҷаб, ин шахсони сарватманд чаро ин қадар  
турушрӯю дагал ҳастанд, оё онҳо аз талхии гадой  
хабар надоранд?!»

Он сарватманди кӯтоҳназар ба ғуломи худ амр  
кард, ки ин гадои бенаворо аз даргоҳаш биронад.

Шунидам, ки ношукрии ўз даргоҳи Худованд  
боис шуд, ки баҳту давлати ўз завол ёфт ва иқболу  
саодат аз ўз рӯй гардонид.

Шавкату шуқӯҳи сарватманд табоҳ гардид ва  
дабири фалак ҷои тавонгарӣ ба ўз бадбахтию сиёҳбахтӣ  
навишт, яъне Худованд бинобар носипосиву кибрӯ  
ғурӯре, ки он мард дошт, ҷазои муносиб дод.

Бадбахтӣ ўро монанди сир бараднаву урён кард,  
на ҷизу ҷорае боқӣ бимонд на аспу шутури боркаш.

Аз тақдиру сарнавишти бад гадову бенаво шуд,  
на дар даст ҷизе дошт на дар киса пуле, монанди най-  
рангбозе, ки бо ҷашмбандӣ аз киса пуле берун меорад,  
ки дар асл он пул вуҷуд надорад.

Ҳолаш ба куллӣ дигаргун шуд ва ҳору залил гар-  
дид ва бо ин аҳвол муддате зиндагӣ ба сар мебурд.

Ғуломи ўз ба хидмати марди меҳруbonу саҳоватманде  
даромад, ки ҳимматбаланд ва равшандил буд.

Он марди саҳоватманд аз дидани бечорагону  
афтодаҳолон шод мешуд, онҳоро навозиш мекард,  
ҷунонки бечорагон аз дарёғти молу ҷиз ҳушҳол меша-  
ванд, ўз сӯҳбати одамони мискин ҳушдил мегардид.

Шабе аз шабҳо касе дари ўро садо кард ва садақа  
хост, он гадо ҷунон беҳолу бемадор буд, ки базӯр  
сари пой меистод.

Он марди соҳибназар ба хидматгори худ супориш  
дод, ки марди дармондаро ҳушнуд кун ва ба ўз таом бидех.

Гадо ба канори дастурхон нишаст ва миқдоре аз  
он таом бихӯрд, хидматгор беихтиёр нолае аз вуҷуди  
худ берун овард.

Хидматгор бо дили шикастуву ғамгин дар ҳоле ки  
ашк бар рӯйҳояш ҷорӣ мешуд, ба назди ҳӯҷаин омад.

Сарвари меҳрубону покдил аз ў пурси, ки «Ба ту чй шуд, аз ҷавру ситами кй гирён шудай?!»

Хидматгор ҷавоб дод: «Дили ман аз дидани аҳволи ин пири баргаштабаҳт гарқи ғаму андӯҳ шуд ва тамоми вуҷуди ман ошуфтаву парешон гардид.

Ман дар гузашта ғуломи зарҳари迪 ин мард будам ва он вақт ўмолу мулк ва тиллову нуқраи бисёр дошт.

Имрӯз, ки баҳт аз ў баргаштааст ва нишоне аз зиндагии пурнозу неъмат ва шукуҳу иззат боқӣ намондааст, аз дари мардумон гадой мекунад. Ба ҳоли ўраҳмам меояд».

Ҳоҷаи соҳибдил табассуме карду гуфт: «Эй писар, гардиши рӯзгор дар ҳаққи ҳеч касе ҷавру ситами беҳуда намекунад, ҳар кас мукофоти амали худро мегирад.

Оё ў ҳамон бозаргони тундрӯе нест, ки бо қибрӯи ғурур ҳештанро дар осмони ҳафтум тасаввур мекард?!»

Ман ҳамон хидматгари бенавои ў ҳастам, ки аз даргоҳаш бо ҷавру ситам ронда буд ва имрӯз гардиши рӯзгор ўро ба чунин ҳол гирифтор кард.

Худованд бар ҳоли ман раҳмат овард ва бо лутфу меҳрубонӣ ғаму ҳасратро аз дили ман дур кард ва гарде аз андӯҳи муфлисӣ дар вуҷудам боқӣ намонд.

Агар Худованд ба ҳикмати худ дареро баста гардонад, бо фазлу қарами худ дари дигарро боз мекунад.

Бисёр иттифоқ афтодааст, ки камбагали бебизоат давлатманд гардад ва баръакс соҳибдавлатон муфлису бенаво шаванд».

### Фонда:

Аз интиқому қайфари рӯзгор ғофил набошем. Ин дунёи қуҳан бисёр давлатмандони мағруро ҳору ҳақиқар карда, бар онҳо мӯҳри лаънат задааст. Ҳамчунин хеле заифони бенаворо бар маснади иззат нишондааст.



## Хикоят:

Яке сирати некмардон шунав,  
Агар некбахтигу мардонарав.  
Ки Шиблй зи хонуги гандумфурӯш,  
Ба дех бурд анбони гандум ба душ.  
Нигах карду муре дар он ғалла дид,  
Ки саргашта хар гӯшае медавид.  
Зи раҳмат бар у шаб наёрист хуфт,  
Ба мъвои худ бозаш оварду гуфт:  
«Мурувват набошад, ки ин мӯри реш,  
Пароканда гардонам аз ҷои хеш».  
Даруни парокандагон чамъ дор,  
Ки чамъиятат бошад аз рӯзгор.  
Чи хуш гуфт Фирдавсии покзод,  
Ки раҳмат бар он турбати пок бод.  
«Маёзор муре, ки донакаш аст,  
Ки ҷон дораду ҷони ширин ҳ(в)аш аст».  
Сиёҳандарун бошаду сангдил,  
Ки хоҳад, ки муре шавад тандил,  
Мазан бар сари нотавон дасти зур,  
Ки рӯзе ба пояш дарафтӣ чу мур.  
Набахшуд бар ҳоли паръона шамъ,  
Нигах кун, ки чун сӯҳт дар пеши чамъ.  
Гирифтам, зи ту нотавонтар басест,  
Тавонотар аз ту ҳам охир қассест.  
Бибаҳш, эй писар, қ-одамизода сайд  
Ба эҳсон тавон карду вахшӣ ба қайд.  
Адуро ба алтоф гардан бибанд,  
Ки натвон буридан ба тег ин каманд.  
Чу душман қарам бинаду лутфу ҷуд,  
Наёяд дигар хубси ўдар вучуд.  
Макун бад, ки бад бинӣ яз ёри нек,  
Нарӯяд зи тухми бадӣ бори иек.  
Чу бо дӯст душкор гириву танг,  
Наҳоҳад, ки бинад туро нақшу ранг.  
В-агар хоча бо душманон некӯст,  
Басе барнаёяд, ки гиранд дуст.

### Лугот:

Сират - одат, табиату рафтор  
Шиблй - орифи машхури асрҳои IX-X, ки аз дӯстони Мансури  
Ҳаллоҷ буд  
Ҳонут - дӯкон  
Анbon - халта  
Наёристан - натавонистан, чуръат накардан  
Турбат - оромгоҳ, хок  
Гирифтам - фарз кардам  
Қайд - банд, занчир  
Алтоф - лутфу меҳрубонӣ  
Гардан бастан - мутеъ гардонидан  
Ҷуд - саҳоват - олиҳимматӣ  
Хубс - бадтинатӣ, нопокӣ  
Душхор - душвор, саҳт, мушкил

Агар инсони босаодату покизадил ҳастӣ, қиссаэро аз табиату рафтори мардони нек гӯш кун, ки Абӯбакри Шиблй аз дӯкони гандумфурӯше халтаи гандумро ба деҳа бурд.

Вақте сари халтаро боз кард, дар доҳили он мӯрҷаи саргаштаэро дид, ки дар ташвиш ва такутоз буд.

Бар ҳоли он мӯрҷаи раҳм овард ва тамоми шаб натавонист, ки хоб кунад, субҳи барвақт он мӯрҷаякро ба ҷои худаш оварда, раҳо кард ва гуфт:

«Аз рӯи инсоғу ҷавонмардӣ набошад, ки ин мӯрҷаи дилрешро аз ҷои зисташ берун ва аҳволашро парешон гардонам.

Хоҳӣ, ки дар зиндагӣ осудагиву субот ҳамроҳи ту бошад, дили одамони бечораҳолро шод гардон.

Фирдавсии покзод, ки раҳмати Ҳудованд бар хоки поки ў бод, чи қадр зебову хуш гуфтааст.

Мӯрҷаи бечораи донакашро озор мадеҳ, ки вай ҳам ҷон дорад ва ҷони ширин барои мӯрҷаи ҳам азиз аст!

Касе, ки ҳатто мӯрҷаэро озор бидиҳад, нишонаи бераҳмиву дилсиёҳии ўст.

Мардуми нотавонро бо зӯру қудрати худ озор мадеҳ, ки имкон дорад, ҳамчун мӯрҷаи ҳақир назди пои ў афтодаҳол боши.

Шамъ бар ҳоли парвонаи раҳм накард ва хирмани

чони ўро бисүхт ва нигаҳ кун, ки худи шамъ чи гуна дар пеши назарҳо сұхта тамом шуд.

Фарз кардем, ки ту хеле құдратманду зұровар ҳастай ва бисәриҳо назди ту нотавонанд, аммо бидон, ки аз ту тавонотар каси дигар ҳаст.

Эй писар, лутфу әңсон ва баҳшандагй пеша кун, ки танҳо бо мәхрубониву әңсон метавонй дилҳон одамонро ба даст орй, дили инсонҳо бо зўроварй ба даст намеояд, ҷонварҳои ваҳшӣ ҳастанд, ки онҳоро бо қўмаки банду қафас нигоҳ медоранд.

Душманонатро бо лутфу мәхрубонй мутеъи худ гардон, ки каманди әңсон ба тег ҳам бурида намешавад.

Вақте ки душман аз ҷониби ту лутфу мәхрубонй ва саҳоватмандй бубинад, дигар бадтинативу нопокй наҳоҳад кард.

Аз бадию бадкорагй дур бош, ки агар бадкора бошй, дўстони хубат низ ҷавоби онро хоҳанд дод ва бидон, ки ҳаргиз тухми бадй некиро ба ҳосил наовардааст.

Ҳатто агар бо дўстони наздики худ саҳтгириву тангназарй пеш гирй, онҳо аз вуҷуди ту безор мешаванд ва намехоҳанд, ки рӯи туро бубинанд.

Агар инсони соҳибдил бо душманони худ ҳам муносабати нек барқарор созад, баъди муддате онҳо ўро ба шумори дўстони худ ворид мекунанд.

### **Фонда:**

Дар ҷаҳони матлуби Шайх Саъдӣ ҳатто озор додани душман писандида нест. Шахсе, ки ба мўрчаи заиф ин қадр раҳму шафқат дорад, оё метавонад, инсонро, ки шарифтарини мавҷудот аст, ба ранҷу азоб гирифтор намояд. Раҳму шафқатро аз рафтори Шиблӣ ва аз гуфтори Саъдӣ бояд омӯхт.



## Ҳикоят:

Ба рах дар яке пешам омад ҷавон,  
Ба так дар паяш гӯсфанде равон.  
Бад-ӯ гуфтам: «Ин ресмон асту банд,  
Ки меорад андар паят гӯсфанд».  
Сабук тавку занчир аз ӯ боз кард,  
Чапу рост пӯйидан оғоз кард.  
Ҳанӯз аз паяш тозиён медавид,  
Ки чав хӯрда буд аз кафи марду хид.  
Чу бозомад аз айшу шодӣ ба чой,  
Маро диду гуфт: «Эй худованди рой  
На ин ресмон мебараф бо манаш,  
Ки эҳсон камандест дар гарданаш.  
Ба лутфе, ки дидаст, шили дамон,  
Наёрад ҳаме ҳамла бар пилбон».  
Бадонро навозиш кун, эй некмард,  
Ки саг пос дорад чу нони ту х(в)ард.  
Бар он мард қунд аст дайдони юз,  
Ки молад забои бар панираш ду рӯз.

## Луғот:

Так - тохтан, давидан  
Тавқ - гарданбанд, ҳалқа  
Сабук - зуд, ба тезӣ, фавран  
Пӯйидан - рафтуомад  
Тозиён - тозон, давон  
Хид - аслан «хавид» аст ба маъни фаллаи нимпухта, дар ин ҷо  
ба хотири вазн ҳарфи «Вов» талаффуз намешавад  
Худованди рой - хирадманд, соҳиби андеша  
Эҳсон - лутфу меҳрубонӣ  
Каманд - ресмон, таноб, аргамчин  
Пили дамон - фили гуррандаи ҳамлавар, фили маст  
Юз-ҷонвари ваҳшии шикорӣ, ки ба паланг монандӣ дорад, вале  
хурдҷуссатар аз он буда, паниро дӯст медорад

Ҳангоми сафар ҷавонеро дидам, ки ҳамроҳи худ  
гӯсфанде дошт ва он гӯсфанд бо майлу ҳоҳиш давон  
-давон аз паси ӯ равон буд.

Ба он ҷавон гуфтам: Ҳалқаву ремоне, ки ба

гардани он бастай боис шудааст, ки гүсфанд аз паси ту тозон меояд.

Чавон фавран халқаву ресмони онро аз гарданаш боз кард ва гүсфанд ба чапу рост такутозу рафтуо оғоз намуд.

Аммо аз соҳиби худ зиёд дур намешуд, чунки аз дasti ў борҳо хавид хўрда буд ва бо соҳибаш унси тамом дошт.

Вақте гүсфанд аз шодӣ каме давутоз карда ба назди соҳибаш бозғашт, он ҷавон бар ман гуфт:

Эй бародари хирадманд, бар ту маълум бод, ин ресмони ў боис нашудааст, ки аз паси ман ояд, балки бо лутфу меҳрубонӣ ром ва мутеъ кардаам, ки ба туфайли он аз назди ман дур наҳоҳад шуд.

Фили маству ғурранда бинобар лутфу меҳрубоние, ки аз соҳиби худ дидааст, ба ў ҳаргиз ҳамла наҳоҳад кард.

Эй марди нек, агар аз дasti ту ояд, ба мардуми бад ҳам кӯмаку меҳрубонӣ кун, ки агар саге нон аз дasti ту ҳурд, онро фаромӯш наҳоҳад кард ва поси он ҳоҳад дошт.

Ба он марде, ки пайваста барои юз панир дода, онро навозиш мекунад, аз дандони юз тарсе нест, лутф дандони он ҷонварро бар ў кунд кардааст.

### Фонд:

Меҳрубониву саҳоват ҳатто ҷонварҳои ваҳширо ром ва фармонбардор мегардонад. Эҳсон беҳтарин василаест барои пайванди инсонҳо бо якдигар ва парвариш ёфтани меҳрубониву ғамхорӣ дар ҷомеа. Аммо ба қадри эҳсону лутфи ҳақиқӣ расидан муҳим аст ва онро гиромӣ бояд дошт ва носипосӣ набояд кард.



## Хикоят:

Яке рубаҳе дид бе дасту пой,  
Фурӯ монд дар лутфу сунъи Худой.  
Ки чун зиндагонӣ ба сар мебарад,  
Бад-ин дасту пой аз кучо меҳӯрад?!  
Дар ин буд дарвеши шӯридаранг,  
Ки шере баромад шағоле ба ҷанг.  
Шағоли нағуи баҳатро шер хӯрд,  
Бимонд он чӣ, рӯбоҳ аз он сер хӯрд.  
Дигар рӯз боз иттифоқе фитод  
Ки рӯзирасон кути рӯзаш бидод.  
Яқин мардро дида бинанда кард,  
Шуду такя бар оғаринанда кард.  
К-аз ин пас ба қунҷе нишинам чу мур,  
Ки рӯзӣ наҳӯранд пилон ба зур.  
Занаҳдон фурӯ бурд ҷанде ба ҷайб,  
Ки баҳшандо рӯзӣ фиристад зи гайб.  
На бегона тимор хӯрдаш на дӯст,  
Чу ҷангаш рагу устухон монду пӯст.  
Чу сабраш намонд аз заифиву ҳуш,  
Зи девори меҳробаш омад ба гӯш:  
Бирав, шери дарранда бош, эй дагал,  
Маяндоз худро чу рӯбоҳи шал.  
Чунон сайд кун, к-аз ту монад чу шер,  
Чи боши чу рубаҳ ба вомонда сер!  
Чу шер он киро гардане фарбех аст,  
Гар афтад чу рубаҳ, сағ аз вай беҳ аст.  
Ба ҷанг ору бо дигарон ишӯ кун,  
На бар фазлан дигарон гӯш кун.  
Биҳур, то тавонӣ ба бозуи хеш,  
Ки сайдат бувад дар тарозуи хеш.  
Чу мардон бибар ранҷу роҳат расон,  
Муҳаннас хӯрад дастрончи қасон.  
Бигир, эй ҷавон, дасти дарвеши пир  
На худро бияфкан, ки: «Дастам бигир».  
Худоро бар он бандо баҳшоиш аст,  
Ки ҳалқ аз вуҷудаш дар осоиш аст.

Карам варзад он сар, ки магзе дар ўст,  
Ки дунхимматонанд бемагзу пуст.  
Касе неки бинад ба ҳарду сарой,  
Ки неки расонад ба халқи Худой.

**Лугот:**

Фурӯ монд - дар ҳайрат монд, тааччуб кард  
Сүкъи Худой- сохтаву оғаридаи Худованд  
Шӯридаранг - парешон, ошуфтаҳол  
Кути рӯз - ризқи онрӯза  
Яқин - эътиимод, бовар, имони қалбӣ  
Занаҳдон ба чайб фурӯ бурдан - сар дар гиребони андеша  
фурӯ бурдан, ба тафаккур фурӯ рафтан, дар ин байт ба маънои  
бекор нишастан ва саъю кӯшиш накардан аст.  
Тимор ҳӯрдан - ғамхорӣ кардан  
Мехроб - тоҷи масҷид, ҷон намозгузории имом  
Фазла - бозмондан таом  
Гӯш кардан - мунтазир будан  
Муханнас - номард, дун, бедиммат

Касе рӯбоҳеро дид, ки дасту пой надомит ва  
ҳамоно аз лутфу қудрати оғариниши Худованд ба  
тааҷҷуб афтод. Он мард ба ҳайрат афтода буд, ки  
рӯбоҳ бо чунин ҳол чӣ гуна зиндагӣ мекунад ва аз  
куҷо ризқу рӯзӣ меҳӯрад.

Он дарвеши ошуфтаҳотир гарқи ин фикру ҳаёл  
буд, ки шере аз ҷангаль берун омад, ки шағоле широр  
карда буд.

Шер он шағоли баҳтбаргаштаро ҳӯрд ва боқимон-  
даи онро рӯбоҳи маъюб ба серӣ бихӯрд.

Рӯзи дигар ҳам чунин воқеае сурат гирифт, ки  
Худованди рӯзирасон аз гайб ризқи рӯбоҳи бедасту-  
пойро ҳозир кард.

Дар дили он мард боварӣ ва эътиими комил ҳосил  
шуд ва ҷашми ўро бар ин ҳақиқат боз кард, ки ризқу  
рӯзӣ ҷовидонӣ ҳаст. Тавакkal ба Ҳудоро пеша кард.

Бар ҳуд ихтиёр намуд, ки баъд аз ин монанди  
мӯрчагон кунҷеро маскан мегирад. Зоҳирان ризқу рӯзӣ  
бо зӯрӣ ба даст намеояд, чунонки филҳоро бо ин  
қудрату зӯр агар ризқе нарасад, бе рӯзӣ ҳоҳанд монд.

Он мард муддате чанд бекор нишаст ва саъю қўшише анчом надод.

Ҳең касе ба кўмаки ў намеомад, на дўстон ғамхорӣ мекарданду на бегонагон. Ҳоли ў бисёр бад шуд, аз логарӣ пўсту устухон гардид.

Рўзе, ки ба ниҳояти заифиву сустй расида буд, аз девори меҳроб садое ба гўшашибрасид, ки мегуфт:

«Эй мард, аз ҷои худ бархез, монанди шер боғайрату часур бош, худатро монанди рўбоҳи шал зери пойи одамон мўҳтоҷ макун!»

Чунон саъю қўшиш ва кору корзор бикун, ки ҳосили он бар дигарон ҳам бирасад (мисли он, сайди пасмонда аз шер), то кай монандай рўбоҳ аз пасмондаи мардум рўбоҳвор худро сер мекунй?!

Касе ки монанди шер дасту бозувони пурқувват ва гардани фарбеҳ дораду чун рўбоҳ афтодаву забун бошад, саг аз вай беҳтар аст.

Саъю қўшиш бикун, молу сарват ба даст ор ва оиро ба дигарон низ бубахш, мунтазир мабош, ки одамон ба ту пасмондаи ҳўроки худро бидиҳанд.

Монанди мардони ҳақиқӣ кор кун, аз ранҷу меҳнат ҳаросон мабош ва ба дигарон роҳату осудагӣ биёвар. Номардони беҳиммат ба уммеди дастранчи дигарон ҳастанд ва моли дигаронро меҳӯранд.

Эй ҷавон, ҳиммати мардӣ пеш ор ва дasti пирони бенаворо бигир ва худро хору афканда сохта магӯ, ки «Бар ман мадад кунед, дasti маро бигиред!»

Худованд бар он бандагонаш раҳмату эҳсон мекунад, ки мардум аз вучуди онҳо дар осоишу фароғат ҳастанд.

Шахси хирадманд ҳамеша лутфу карам пеша мекунад, аммо беҳимматон камхираду бешарм ҳастанд.

Ҳар касе, ки роҳатрасони мардум ва накӯкор бошад, дар ҳар ду олам саодату иқбол ҳамроҳи ўст.

### **Фонда:**

Таваккал ва сабр баҳшे аз ахлоқи неки инсонист,  
аммо ҳаргиз хилофи азму ирода доштан ба талошу  
чустуҷӯ нест.

Сабр дар саҳрои хушку санглох,  
Аблайӣ бошад, ҷаҳони ҳак фароҳ.

Яъне дар саҳрои сӯзон бо таваккал нишастан, ки  
рӯзӣ мерасад, нишони нодонист, ҷаҳони ҳудованд  
фароҳу вәсөъ аст, дар дигар ҷойҳо низ кор бояд кард  
ва ризқ бояд ҳӯрд. Барокоти ризқ аз Ҳудованд аст.

Дар қиссаи дигаре, ки ба ҳикояти шеру рӯбӯҳ  
монанд аст, гуфта мешавад, ки орифи машҳур Ша-  
қиқи Балхӣ дар биёбон паррандаи шикастаболеро дид,  
ки бе ризқу рӯзӣ монда буд, бандаг паррандаи дигаре  
бар сари ўомад ва малаҳе ба даҳонаш гу-зошт ва  
бар ҳуд гуфт, модоме ки ризқи ин мурғи яқҷомонда  
мерасад, ҷои ғам нест, ки рӯзни ўҳам ҳоҳад расид.

Вақте ки дигар орифи бузурге бо номи Иброҳими  
Адҳам ин қиссанро шунид, ба Шақиқ гуфт:

Эй Шақиқ, ҷаро мисли паррандаи солим набо-  
ши, ки мурғи яқҷомондаро ғизо бидиҳӣ!



## Ҳикоят:

Шүнидам, дар айёми Хотам, ки буд  
Ба хайл андарап бодпойе чу дуд.  
Сабосуръате, раъданг адҳаме,  
Ки бар барқ пешӣ гирифтӣ ҳаме.  
Ба так жола мерехт бар кӯҳу дашт,  
Ту гуфтӣ, магар абри найсон гузашт?  
Яке селрафтори ҳомуннавард,  
Ки бод аз паяш бозмондӣ чу гард.  
Зи авсофи Хотам ба ҳар марзу бум  
Бигуфтанд бархе ба султони Рум.  
Ки ҳамтои у дар қарам мард нест,  
Чу асбаш ба ҷаълону новард нест.  
Биёбоннаварде чу қишиғӣ бар об,  
Ки болои сайраш напаррад уқоб.  
Ба дастури доно ҷунин гуфт шоҳ:  
«Ки даъво хичолат бувад бе гувоҳ  
Ман аз Хотам он асби тозинажод  
Биҳоҳам, гар у макрамат карду дод.  
Бидонам, ки дар вай шукӯҳи меҳист  
В-агар рад кунад бонги табли тихист.  
Расуле ҳунарманду олим ба Тай,  
Равон карду даҳ мард ҳамроҳи вай.  
Замин мурдаву абр гирён бар ў,  
Сабо карда бори дигар ҷои дар ў.  
Ба манзилгҳи Хотам омад фурӯд,  
Баросуд чун ташна бар Зиндаруд.  
Симоте бияфқанду асбе бикунӣ,  
Ба доман шакар додашон, зар ба мушт.  
Шаб он ҷо бибуданду рӯзи дигар  
Бигуфт он чи донист соҳибҳабар.  
Ҳамегуфт Хотам, парешон чу маст.  
Ба дандон зи ҳасрат ҳамеканд даст.  
Ки: «Эй баҳравар мӯбади некном,  
Чаро пеш аз инам нагуфтӣ паём?  
Ман он бодрафтори дулдулшитоб,

Зи баҳрн шумо дүш кардам қабоб.  
Ки донистам аз ҳавли борони сел,  
Нашояд шудан дар чарогохи хел.  
Ба навъи дигар рӯю роҳам набуд,  
Чуз у бар дари бороҳам набуд.  
Мурувват наидам дар оини хеш,  
Ки меҳмон бихусбад дил аз фоқа реш.  
Маро ном бояд дар иқлим фош,  
Дигар маркаби номвар, гӯ: «Мабош».  
Касонро дирам доду ташрифу асб,  
Табиист ахлоқи некӯ на касб.  
Хабар шуд ба Рум аз ҷавонмарди Тай,  
Ҳазор оғарин гуфт бар табъи вай.

**Лугот:**

Ҳотам - номи ҷавонмарде аз қабилаи Тай, ки дар саҳоват масаласт  
Ҳайл - галаи аспҳо  
Сабосуръат - бодпо, тезрав монанди бод  
Раъдан - аспе, ки шиҳааш монанди раъд гулгула меандозад  
Адҳам - аспи сиёҳмушкин  
Найсон - номи моҳи румист, ки ба моҳон март ва апрел мувофиқат дорад  
Ҳомуннавард - ҳомунгузар, биёбонпаймо  
Навард - ҷанг, набард  
Макрамат кардан - ҷавонмардиву қарам зоҳир кардан  
Мехӣ - бузургӣ, бузургворӣ  
Табли тиҳӣ - нақораи холӣ, ин ҷо ба маънои сухани беҳуда, гуфтори беасос  
Зиндаруд - номи рӯде дар Исфаҳон  
Симот - дастарҳон, суфра  
Мӯбад - донишманд  
Дулдулшиитоб - аспе ки дар тезрафторӣ ба аспи ҳазрати Али (р), ки Дулдул ном дошт, шабоҳат дорад  
Хел - ба маънои «ҳайл» (галаи аспон)  
Мурувват - мардонагӣ, саҳоват  
Фоқа - гуруснагӣ  
Ташриф - ҷома, хилъат

Шунидам, ки Ҳотами Тойро дар галаи аспонаш аспи сиёҳмушкини бодпойе буд, ки назир надошт.  
Он аспи сиёҳмушкин дар тезрафторӣ боди сабо,

дар шиҳакашӣ бонги раъдро ба хотир меовард, гумон мекардӣ дар суръат аз барқ пешӣ мегирифт.

Вақте дар кӯҳу дашт метоҳт, онҷунон аз зери суми вай сангрезаву гил пароканда мешуд, ки гумон мекардӣ аз абри найсон жола меборад.

Замоне ки чун сел хурӯшону ҷӯшон дар саҳро тоҳтузоз мекард, бод ҳам бар ўбаробарӣ надошт ва монанди ҷангӯ гард дар ақиб мемонд.

Сифатҳои Ҳотамро, ки дар кишварҳои гуногун шӯҳрат дошт, ба султони Рум нақл карданд ва таъкид карданд, ки дар саҳоват назир ва ҳамто надорад ва аспаш дар ҷавлон ва дар набард мумтозу ягона мебошад.

Он аспест, ки биёбонро бо осонӣ паси сар мегузорад ҳамчунон ки кишти дарёро убур мекунад, ҳаракати сиёҳмушкин аз парвози үқоб ҳам босуръаттар мебошад.

Подшоҳ ба вазири донои худ чунин гуфт: «Ҳар гуна даъвои бесос боиси хиҷолат ҳоҷад шуд.

Ман аз Ҳотам ҳамон аспи арабинажодашро ҳоҳиш мекунам, агар ў ҷавонмардӣ пеш гирад ва аспашро бар ман ҳадя кунад, маълум ҳоҷад шуд, ки дар вучуди ў шукуҳи бузургворӣ ҳаст, агар рад кунад ва аспашро дарег дорад, ин овозаҳо гуфтори беҳудае беш нестанд».

Султони Рум намояндаи ҳунарманду бодони-шеро ҳамроҳи даҳ марди дигар ба қабилаи Тай фиристод.

Поёни зимистон буд, замин ҳоло аз хоби зимистонӣ бедор нагаштаву борони сарде меборид ва боди сабо саъӣ мекард заминро аз нав зинда гардонад.

Онҳо роҳи дурударозро бо азобу ранҷи бисёр тай карда, ҳаставу гурусна ба манзилгоҳи Ҳотам расиданд ва монанди ташнае, ки ба канори дарёи Зиндаруд расидааст, осоише ёфтанд.

Ҳотам зуд дастурхон боз кард, асперо кушта, меҳмононро зиёфат орост, навозишу меҳрубонӣ ба ҷо овард, ба домани онҳо анвои шириниҳоро бирехт, ба дасташон тиллову ҷавоҳир бидод.

Шаб он ҷо хобиданд. Рӯзи дигар намояндаи

султони Рум ҳоҳиши подшоҳи худро баён кард.

Ҳотами Той баъди шунидани ҳоҳиши султони Рум парешонҳол шуд ва аз ҳасрату афсӯс дасти хеш ба дандон мегазиду мегуфт:

«Эй донишманди некном, ки аз фазлу ҳикмат баҳравар ҳастӣ, чаро зудтар ин паёми султони худро ба ман нагуфтӣ?!

Ман он аспи бодрафтору дулдулшитоби худро шаби гузашта барои шумо кабоб кардам.

Донистам, ки аз воҳимаву ваҳшати сел имкон надорад ба чарогоҳ равам ва аз гала аспи дигаре баҳри зиёфати шумо биёрам.

Роҳу илоҳи дигаре надоштам ва дар манзилгоҳ гайр аз сиёҳмушкин аспи дигаре ҳозир набуд.

Ҳилоғи ҷавонмардиву ҳиммат донистам, ки меҳмони даргоҳи ман гуруснаву тангдил бихобад.

Номи ман дар қишвардо маъруф аст, агар аспи номвари ман набошад, ҷои ғусса нест, некномӣ бояд пойдор бимонад».

Ҳотам ба ҳамаи фиристодагони султони Рум ҷомаҳои гаронбаҳо, аспони хушзор ва зару сим дода, ба ватанашон гусел кард. Ахлоқи некӯ ҳудодод аст, онро бо зӯрӣ ба даст овардан имконпазир нест.

Фиристодагон воқеаро ба султони Рум гуфтанд. Султон ва ҳамроҳони ў бар ҷавонмардиву ахлоқи некӯи Ҳотам ҳазорҳо таҳсин хонданд.

### **Фонда:**

Эҳсону муруввати ҳақиқӣ он аст, ки ба қасони дигар аз ҷизҳое, ки писандидаи туст, нисор оварӣ, на аз ашёву моли номарғуб, ки хештанро бар он муносиб намедонӣ.



## **Ҳикоят:**

Зи бунгоҳи Ҳотам яке пирмард,  
Талаб даҳ дирамсанг фониз кард.  
Зи ровӣ чунон ёд дорам хабар,  
Ки пешаш фиристод танги шакар.  
Зан аз хайма гуфт: «Ин чӣ тадбир буд,  
Ҳамон даҳ дирам ҳочати пир буд?».  
Шунид ин сухан номбардори Тай,  
Бихандиду гуфт: «Эй дилороми ҳай,  
Гар у дархури ҳочати хеш хост,  
Ҷавонмардии Оли Ҳотам кучост?»

### **Лугот:**

Бунгоҳ - манзилгоҳ, маскан  
Дирамсанг - воҳиди вазн, тақрибан 30 грамм  
Фониз - шакар, қанди сафед, нағын ҷалво  
Танги шакар - халтаи шакар  
Ҳай - қабила  
Оли Ҳотам - хонадони Ҳотам

Пирамарде ба манзили Ҳотам омад ва ҳоҳиш кард, ки ба ў даҳ дирамсанг шакар бидиҳанд.

Ровиён хабар медиҳанд, ки Ҳотам барои ў як халта шакар фиристод.

Зани Ҳотам, ки ин манзараро аз хаймаи худ наззора мекард, ба шавҳараш гуфт:

Он мӯйсафед ба қадри ҳочату эҳтиёҷе, ки дошт, ҳоҳиш кард, ин рафттору иқдоми ту чӣ ҳикмате дорад?!

Ҳотам ин суханонро шуниду бихандид ва гуфт: «Эй зани меҳрубон, ту ки маликаи ин қабила ҳастӣ, бидон, агар пир ба андозаи эҳтиёҷи худ бипурсид, ин кори ўст, аммо ҳиммату саховати хонадони Ҳотамро чӣ шудааст, ки бар лутфу қарами хеш наяфзояд?!

## **Фонда:**

Мардуми мискин ҳаргиз аз ҳочати худ бештар талаб намекунанд ва зердастон низ аз соҳибкорони худ тақозои зиёд надоранд, ин ҷо ҳиммат ва меҳрубонӣ мебояд, то сарватмандон худро бо зевари эҳсон ороиш диҳанд.

## ҲИКОЯТ:

Якеро харе дар гил афтода буд,  
Зи савдош хун дар дил афтода буд.  
Биёбону борону сармову сайл,  
Фурӯ ҳишта зулмат бар оғоқ зайл.  
Ҳама шаб дар ин гусса то бомдод,  
Сақат гуфту нафрину дашном дод.  
На душман бираст аз забонаш на дүст,  
На султон, ки ин буму бар з-они уст,  
Казоро худованди он пахндашт,  
Дар он ҳоли мункар бар у даргузашт.  
Шунид ин суханхон дур аз савоб,  
На сабри шунидан, на рӯи чавоб.  
Малик шармгин дар ҳашам бингарист,  
Ки савдои ин бар ман аз баҳри чист?!  
Яке гуфт: «Шоҳо, ба тегаш бизан,  
Зи рӯи замин бехи умраш бикан».  
Нигаҳ кард султони олимаҳал,  
Худаш дар бало диду ҳар дар вахал.  
Бубахшид бар ҳоли мискини мард,  
Фурӯ ҳурд ҳашми суханҳои сард.  
Зараш доду асбу қабопустин  
Чи неку бувад меҳр дар вакти кин.  
Яке гуфташ: «Эй пири беакълу ҳуш,  
Ачаб растӣ аз катл». Гуфто: «Ҳамуш,  
Агар ман бинолидам аз дарди хеш,  
Вай инъом фармуд дархурди хеш.  
Бадиро бадӣ сахл бошад ҷазо,  
Агар мардӣ, «иҳсин ило ман асо».

## Луғот:

Савдо - ҳашму ғазаб, ташвишу изтироб  
Фурӯ ҳиштан - фурӯ овехтан, фурӯ овардан  
Сайл - сел  
Зайл - доман  
Сақат гуфтан - сухани қабеху беҳуда гуфтан, дашном додан  
Қазоро - иттифоқан, ба амри тасодуф

Мункар - зишт, нописандида

Ҳашам - хидматгорон, чокарон

Олиҳиммат - олиманзалат, олиқадр

Ваҳал - лой, лайдон, ботлоқ

Иҳсин ило ман асо... - некӯй бикун ба касе, ки бадӣ кардааст

Шахсеро дар фасли борон ҳар ва бораш дар роҳи пурлой дармонда буд ва ўз қаҳру газаб ва изтиробу ташвиш шӯридаву дилтанг мегашт.

Торикий дар рӯи замин доман паҳн карда буд, сардии ҳавои биёбон ва борони сел азобу ранҷи ўро дучандон мекард.

Бо ин аҳвол он мард тамоми шаб ранҷ қашид ва то субҳ нафрину дашном медоду беҳудагӯй мекард.

Аз шиддати қаҳру азобе, ки дошт, ҳеч кас аз забони ўз халосӣ наёфт, ҳамаро аз хурду калон то подшоҳи кишвар, ки соҳиби ин мамлакат аст, бадгӯй мекард.

Иттифоқан подшоҳи мамлакат аз он биёбон мегузашт ва он мардро дар ҳамин ҳолати дашномгӯй бидид.

Подшоҳ суханҳои зишту норавои ўро ба гӯши худ шунид, суханҳо он қадар номақбул буданд, ки на сабру тоқати шунидани онҳо буд, на имкони ҷавоб додан.

Подшоҳ шармаш омад ва ба хидматгорону чокарони худ нигаҳ карда, бо тааҷҷуб гуфт: «Ин қаҳру газабу девонагии ўз бар ман барои чист?!»

Яке аз чокарон гуфт: «Эй шоҳи олимақом, сари ин бадгуфторро бо шамшерат бизан ва бехи умрашро аз рӯи замин бикан!»

Шоҳи олимақом аз рӯи инсоф ба ўнигоҳ кард ва бидид, ки худаш гирифтори мусибат аст ва ҳараш дар лой дармондааст.

Бар ўз раҳм карду марди мискинро бубахшид ва қаҳру газабашро, ки аз шунидани дашном боло мегирифт, фурӯ нишонд.

Ба он марди аз сардии ҳаво азияткашида пустину асп ва симу зар бахшида ўро хушҳол ва бо меҳрубонии худ аз гуфтори бадаш пушаймон кард. Оре, қаҳру газабро бо меҳру навозиш иваз кардан чӣ қадр хуш аст!

Яке аз хидматгорон ба он мард гуфт: «Баҳти ту

омад кард, эй пирамарди нодон, ки ба осонй аз күшта шудан раҳой ёфтй!»

Мўйсафед чунин ҷавоб дод: «Хомуш бош, ин суханони бефоидаро магў, ман чорае дигар барои фурӯ нишондани қаҳру газаби хеш надоштам ва нолидану алами ман аз он буд, подшоҳ мувофиқи мақоми баланди худ ҷавонмардона амал кард ва тӯҳфаҳои шоҳона баҳшид.

Бар бадии касе бо бадӣ ҷавоб додан осон аст, агар ҷавонмарди ҳақиқӣ бошӣ, ба касе, ки бадӣ кардааст, шафқату меҳрубонӣ бикун!

### **Фонд:**

Дар кишвари орзуви ормони Саъдӣ раҳму шафқат бар ҷафову ситам ва лутфу эҳсон бар қаҳру газаб пирӯзии комил доранд. Шайх Саъдӣ бо ин зумра ҳикоёт, ки ба воқеият иртиботе кам доранд, тухми бадиро аз замини дилҳо берун мекунад ва ба ҷои он гиёҳи меҳр мепарварад.



### **Ҳикоят:**

Шунидам, ки мағруре аз кибр маст  
Дари хона бар рӯи соил бибаст.  
Ба кунҷе фурӯ монду бинишаст мард,  
Ҷигар гарму оҳ аз тафи сина сард.  
Шунидам яке марди пӯшидачаашм,  
Бипурсидаш аз мӯчиби кину хашм.  
Фурӯ гуфту бигрист бар ҳоки кӯй,  
Ҷафое, к-аз он шахсаш омад ба рӯй.  
Бигуфт: «Эй фалон, тарки озор кун,  
Як имшаб ба назди ман ифтор кун».  
Ба ҳулқу фиребаш гиребон кашид.  
Ба хона даровардашу хон кашид.  
Баросуд дарвеши равшаниҳод,

Бигуфт: «Эзидат равшаной диход». Шаб аз нарғисаш катра чанде чакид, Сахар дила баркарду дунё билдид. Ҳикоят ба шаҳр андар уфтоду чӯш, Ки он бебасар дила баркард дӯш. Шунид ин сухан хочаи сангдил, Ки баргашт дарвеш аз ӯ тангдил. Бигуфто: «Ҳикоят кун, эй некбахт, Ки чун сахл шуд бар ту ин кори сахт? Ки баркардат ин шамъи гетифурӯз? Бигуфт: «Эй ситамкори баргаштарӯз, Ту қутахназар будиву сустрой, Ки машгул гашти ба чуғд аз хумой. Ба рӯи ман ин дар касе кард боз, Ки кардӣ ту бар рӯи ӯ дар фароз. Агар бӯса бар хоки мардон заний, Ба мардӣ, ки пеш оядат равшаний. Касоне, ки пушидачашми диланд, Ҳамоно, к-аз ин тӯтиё ғофиланд». Чу баргаштадавлат маломат шунид, Сарангушти ҳайрат ба дандон газид. «Ки шаҳбози ман сайди доми ту шуд, Маро буд давлат, ба номи ту шуд». Касе, чун ба даст оварад ҷуррабоз, Фурӯ бурда чун муш, дандон ба оз?

**Лугот:**

Пӯшидачашм - нобино  
Ифтор кун - рӯза күшодан, гизои шом ҳурдан  
Фиреб - ба маъни хушзабонӣ  
Хон қашидан - дасторхон боз кардан  
Эзид - Худованд  
Наргис - ба маъни чашм  
Дила баркард - чашм күшод, бино шуд  
Шамъи гетифурӯз - ба маъни чашм  
Чуғд - паррандаи вайронадӯст  
Хумой - паррандае, ки сояи он ба сари касе афтад, саодат меёфтааст  
Дар фароз кардан - дар бастан, дарро пӯшидан  
Ба мардӣ - савганд ба мардиву мардонагӣ  
Тӯтиё - доруи мураккаб, ки нури чашмро зиёд мекунад  
Ҷуррабоз - бози нар, бози ширкорӣ

Шахси давлатманде, ки аз кибру ғурур сармаст буд, дари хонаи худро ба рӯи гадое маҳкам кард ва ўро аз даргоҳаш ноумед соҳт.

Он марди бечора дар банди ғаму андӯҳ афтода, ба гӯшае бинишаст ва оҳи сарде аз дили пурдард қашид.

Дар ин ҳангом марди нобиное аз он ҷо мегузашт ва оҳи дарднохи ўро шунид ва сабаби ғаму ташвиши гадоро пурсид.

Марди гадо бо ашки шашқатор қиссаи рӯйдода ва бемурувватии шахси давлатмандро нақл кард.

Нобино ғуфт: «Эй бародар, ғамгин нашав, ҳамроҳи ман биё ва имшаб бо ман ифтор бикун».

Бо ахлоқи некӯву хушзабонӣ ўро дилгарм кард ва ба манзили худ оварда, дар наздаш дасторхон боз кард ва ҳамроҳ ҳӯроки шом ҳӯранд.

Он гадои равшандил бо сидқи дил дар ҳаққи соҳибхона дуо кард ва ғуфт: «Худованд бар ту равшаниву саодат диҳад, эй бародари азиз».

Он шаб аз ҷашми нобино ҷанд ҷатра об ҷакид ва саҳаргоҳон ҷашмонаш равshan шуд ва дунёи пурнуурро бо дидагони худ бидид.

Ин қисса зуд дар шаҳр овоза шуд, ки шаби гузашта иттифоқи ацибе афтод ва он марди нобино ҷашм кушод ва бино гардид.

Ин ҳабар ба гӯши он марди сангдил, ки дари худро ба рӯи гадо баста ва он бечораро ба ғам нишонда буд, расид.

Вай ба назди марди ҷашмбозкарда омад ва аз ўҳоҳиш кард, то бигӯяд, ки чӣ ғуна ҷашми ў, ки солиёни зиёде нобино буд, равshan гардид ва кӣ қӯмак кард, то ҷашмаш дигарбора бубинад.

Он мард ҷавоб дод: «Эй баргаштабаҳти бераҳм, мурғи баҳт ба манзили ту омада буд, ту аз камхираӣ ва кибру ғурур онро нашиноҳтӣ, ҷуғдро аз ҳумой беҳтар ҳисоб кардӣ.

Маро ба олами равshan касе баровард, ки дари манзилатро ба рӯи ў баста будӣ ва дареро мечуст, ки он ҷо баракоти худро нисор қунад».

Савганд ба мардиву мардонагӣ, ки агар мардони некро бишиносӣ ва бо иродату ихлос ҳамдилу ҳамнафаси

эшон гардй, равшаниву нур дар истиқболи ту хоҳад буд.

Аммо касоне, ки чашми дилашон күр аст, аз түти-  
ёи сидқу ростии равшанзамирон бехабаранд».

Вақте ки он сарватманди баҳтбаргашта ин сухан-  
ҳои маломатангезро шунид, ангушти ҳайрат газид ва  
бо ҳазор пушаймонӣ чунин меғуфт:

«Дареғо, шоҳбози баҳт ба даргоҳам расида буд,  
қадраш нашинохтам ва он давлати поянда насиби ту  
ва он мурғи баҳт сайди доми ҳиммати ту шуд».

Оре, касе, ки монанди муш гирифтори тӯъмаи  
ночиизи дунёй бошад, чӣ гуна бози ширкориро ба даст  
оварад, ҳаргиз бози иқбол насиби ў наҳоҳад шуд.

### **Фонда:**

Баҳту давлат бо шарту баҳонаҳои гуногун ва  
шаклу намудҳои мутафарриқ бар сари инсонҳо фурӯд  
меояд, аммо аз ҷаҳлу нодонӣ ё кибру мастиӣ ва бепарвой  
онро аз даст медиҳанд. Дар зиндагӣ ҳикматҳои  
рангоранг зиёд аст, ки инсон қудрати шинохти ҳамаи  
онро надорад, аммо ҳадди ақал таҷрибаи гузаштагонро  
дар воқеоти муҳталиф, мисли достони болой, ба хотир  
супоридан ҳикмате хоҳад дошт.



### **Ҳикоят:**

Яке заҳраи ҳарҷ қардан надошт,  
Зарашибуду ёрои ҳурдан надошт.  
На ҳурдӣ, ки хотир баросоядаш,  
На додӣ, ки фардо ба кор оядаш.  
Шаборӯз дар банди зар буду сим,  
Зару сим дар банди марди лаим.  
Бидонист рӯзе писар дар камин,  
Ки мумсик кучо қард зар дар замин.  
Зи хокаш бароварду барбод дод,

Шунидам, ки санге дар он чо ниход.  
Чавонмардро зар бақой накард,  
Ба як дасташ омад, ба дигар бих(в)ард.  
К-аз ин камзаний буд нопокрав,  
Кулоҳаш ба бозору мезар гарав.  
Нихода падар чанг дар нойи хеш,  
Писар чангиву ной оварда пеш.  
Падар зору гирён ҳама шаб нахуфт,  
Писар бомдодон бихандиду гуфт:  
«Зар аз баҳри ҳурдан бувад, эй падар,  
Зи баҳри ниходан чи сангу чи зар.  
Зар аз санги хоро бурун оваранд,  
Ки бо дустону азизон ҳуранд».  
Зар андар кафи марди дунёпараст,  
Ҳанӯз эй бародар, ба санг андар аст.  
Чу дар зиндагонӣ бадӣ бо аёл,  
Гарат марг ҳоҳанд, аз эшон манол.  
Чу ҷашмору он гаҳ ҳуранд аз ту сер,  
Ки аз боми панҷаҳгаз афтӣ ба зер.  
Бахили тавонгар ба динору сим,  
Тилисмест болои ганҷе муким.  
Аз он солҳо мебимонад зарап,  
Ки ларзад тилисме ҷунин бар сараш.  
Ба санги аҷал ногаҳаш бишкананд,  
Ба осудагӣ ганҷ қисмат қунанд.  
Пас аз бурдану гирд кардан чу мӯр,  
Бихур пеш аз он, к-ат ҳурад кирми гур.  
Суханҳои Саъдӣ мисол асту панд,  
Ба кор оядат, гар шавӣ корбанд.  
Дареғ аст, аз ин рӯй бартоғтан,  
К-аз ин рӯй давлат тавон ёфтган.

Лугот:

Заҳра надоштан - дил ва ҷуръат надоштан  
Баросудан - осуда шудан  
Лайм - касе, ки на ҳуд меҳурад, на ба дигарон медиҳад  
Мумсик - ҳасис, баҳил  
Камзаний - бой додан дар қимор  
Мезар - шалвор, эзор

Чангай - чангнавоз

Ной - найнавоз

Аэл - зану фарзанд

Чашмору - күзае, ки барои дафъи чашмазах месохтанд ва онро нақшу нигор мекарданд ва дар тӯли сол ба он тангаҳоро барои назр гузошта, пеш аз Навruz аз бом ба поён меандохтанд, ки бишканад ва тангаҳоро бачагону раҳгузарон бо хурсандӣ бибараанд.

Тилисм - ба маънои шаклу суратҳои аҷоиб, ки дар болон ганцинаҳо месохтанд

Корбанд - ба кор бастан, иҷро кардан, ба амал овардан

Рӯй бартофтани - рӯй гардонидан, рад кардан

Шахсе тиллои зиёде дар ихтиёр дошт, аммо аз ҳасисӣ чизе аз он ҳарҷ намекард ва бо фарзан-донаш намехӯрд.

Ҳушу ёди ў ҳамеша пойбанди он зар буд, на барои ҳонаводаи худ сарф карда, хотиросуда мешуд ва на ба қасе ҳайру эҳсон мекард, ки рӯзи ҳисоб ўро ба кор ояд.

Он мард гирифтори симу зари худ буд ва симу зар асиру гирифтори он мард.

Рӯзе писари он марди мумсик аз гӯшае наз-зора кард ва донист, ки падарааш дар қадом гӯши замин зару сими худро пинҷон мекунад.

Он писар ғанчи пинҷонкардаи падарро аз ҳок берун оварда, аз они худ кард ва ба ҷояш санге гузошт.

Он писар бадхарҷ буд, аз ин сабаб ғанчи падарро зуд ба поён овард, гӯё бо як дасташ онро гирифту бо дasti дигар ба бод дод.

Писари марди мумсик қиморбозӣ мекард ва аз ин рафтари нопоки худ ҳамеша гирифтори қарз мегардид, ҳатто кулоҳу шалворашро дар бозор ба ғаров гузоштаву бохта буд.

Падари ҳасис бо мақсади зар андӯхтан ҳатто таоми муносиб намехӯрд, аммо писари ў ҷангиву найнавозро назди худ оварда, айшу ишрат меронд.

Падар аз гум шудани симу зар оғоҳӣ ёфта, тамоми шаб аз гираву нола ҳоб накард, писари айшпарости ў субҳгоҳон бо ҳанда ба падари худ ҷунин гуфт:

«Эй падар, симу зар барои ҳӯрдану сарф кардан аст, на барои дар гӯшае ҷамъ овардану гузоштан,

заре, ки аз он истифода накунанд, монанди санг аст».

Зарро аз дили санги хоро берун меоранд, ки барои дўстону хешовандон ва хонаводай худ сарф кунанд.

Эй бародар, агар он симу зар дар дасти шахси хасис қарор гирад, ту нек бидон, ки онро аз санг берун накардаанд, чунки дасти бастаи ў саҳттар аз санг аст.

Дар зиндагонӣ ба зану фарзандони худ хасисиву ҷашмтангӣ раво дорӣ, аз ҳудат ноумед бош ва агар онҳо ҳоҷони марги ту бошанд, бидон, ки гуноҳ аз туст.

Зеро ту бо беҳимматӣ онҳоро бисёр озурда кардай ва зану фарзандонат он гоҳ молу сарвати туро ба серӣ ҳоҷанд ҳӯрд, ки монанди ҷашмору нобуд гардӣ.

Сарватманди бахил монанди тилисмest дар болои ғанҷ, ки то аз байн наравад, ғанҷ ба даст намеояд.

Ганҷи бахилон аз он сабаб боқӣ мемонад, ки дар сари онҳо тилисми ларзоне ҳаст ва намегузорад, ҳарҷ кунанд.

Вақте ки санги аҷал он тилисмро мешиканад, яъне соҳиби ғанҷ ба ҷанғоли маҳками марг гирифтор мешавад, он гоҳ дигарон бо хотири ҷамъ онро байни худ тақсим мекунанд.

Эй азиз, ғанҷеро, ки монанди мӯр ба оҳистагӣ ҷамъ кардай, пештар аз он ки кирми гӯр туро бихӯрад, бо фарзандону дўстон бихӯр.

Суҳанҳои Саъдӣ мисолҳои зебое аз зиндагӣ доранд ва саросар панду ҳикмат ҳастанд, агар бар он гӯш диҳӣ ва дастури хештан қарор диҳӣ, ҳатман барои ту фоида ҳоҷад овард.

Ҳайф аст, агар аз ин ҳикматҳо рӯй гардонӣ, ин суҳанон барои дарёфти давлати безавол раҳнамои туанд.

### **Фонда:**

Инсонҳоро дар додурифти пулу мол ба ҷаҳор гурӯҳ тақсим кардаанд, ки инҳоянд: Ҷаримон, саҳоватмандон, бахилон ва лаимон. Ҷаримон шахсест, ки худ намехӯрад ва ба дигарон медиҳад, саҳоватманд кассест, ки ҳам худ меҳӯрад ҳам ба дигарон медиҳад, бахил он аст, ки худ меҳӯраду ба дигарон намедиҳад,

лаим бадбахтест, ки на худаш меҳурад, на ба дигарон медиҳад. Қаҳрамони ҳикояти Саъдӣ лаим аст. Аз ин чаҳор тоифа қадоме беҳтар аст?!



### ҲИКОЯТ:

Касе дид саҳрои маҳшар ба хоб,  
Миси тафга рӯи замин з-офтоб.  
Ҳаме бар фалак шуд зи мардум хуруш,  
Димоғ аз табаш мебаромад ба чӯш.  
Яке шахс аз ин ҷумла дар сояе,  
Ба гардан бар аз хулд перояе.  
Бипурсид к: «Эй маҷлисорӣ мард,  
Ки буд андар ин маҷлисат поймард».  
Разе доштам бар дари хона гуфт:  
«Ба соя дараш некмарде биҳуфт.  
Дар он вакти наъмедин он марди рост,  
Гуноҳам зи додори довар биҳост.  
Ки ё Раб, бар ин банда баҳшиш  
К-аз у дидам вакте осоиш.  
Чи гуфтам, чу ҳал кардам ин розро,  
Башорат ҳудованди Шерозро.  
Ки ҷумхур дар сояи ҳимматаш,  
Муқиманду бар сӯфраи неъматаш.  
Дарахтест марди қарам бордор,  
В-аз у бигзарӣ, ҳезуми кӯҳсор.  
Ҳатабро агар теша бар пай зананд,  
Дарахти барумандро кай зананд?  
Басе пой дор, эй дарахти ҳунар,  
Ки ҳам мева дориву ҳам соявар.

### Лугот:

Саҳрои маҳшар - майдони қиёмат  
Миси тафта - миси гудохта

Димоғ - магзи сар  
Хулд - биҳишт, ҷаннат  
Пероя - зебу зиннат, ороиш, зевар  
Поймард - ёридиҳанда, ёвар, шафоатгар, шафесъ  
Раз - дарахти ангур  
Худованди Шероз - подшоҳи Шероз  
Ҷумхур - гурӯҳ, мардум, одамон  
Муқим - ҷойгиршуда, истиқоматкунанда  
Ҳатаб - ҳезум  
Пой дор - пойдор бош, устувор бош

Шахсе майдони қиёматро дар хоб дид, ки аз гармии офтоб монанди миси гудохташуда ҷӯшону сӯзон буд.

Мардум аз гармии тоқатфарсо ба фифону хурӯш даромада буданд ва аз ниҳояти гармӣ магзи сари инсонҳо ба ҷӯш меомад.

Шахсе аз ин миён дар сояи арш оромиш ёфта буд ва дар гарданаш зевари биҳиштие медураҳшид.

Нафаре аз ӯ бипурсид: «Эй марди салим, ту ки маҷлиси биҳиштиёно бо вуҷуди худ ороиш медиҳӣ, барои мо бигӯ, ки туро кӣ бар ин мақоми олий раҳнамоӣ кард?!»

Он мард ҷавоб дод: «Ман бо умед дарахти ангуре сабз карда будам ва дар сояи он марди солеҳе фарогат ёфга буд.

Дар вақти ноумедӣ он марди ҳақ аз Худованди меҳрубон бахшидани гуноҳони маро дарҳост кард ва гуфт:

Эй Парвардигори пок, ин бандаатро раҳмат фармо, ки некӯ бандаст ва ман замоне дар зери дарахти ӯ фарогату осоиш доштам.

Вақте асрори ин розро барои худ кашф кардам, оё медонӣ чӣ гуфтам?! Гуфтам: Подшоҳи Шерозро башорат бод, ки мардум дар сояи ҳимматаш осоиш ёфтаанд ва дар атрофи хони неъмати ӯ ҷамъ омадаанд.

Марди кариму бахшанда монанди дарахти пурҳосил аст, ки аз самари он ҳамагон меҳӯранд, дарахти бемева мисли ҳезуми кӯҳсор аст, инсони бахилу мумсик низ дарахти бемеваро монад.

Одамон бар решай ҳезум (дарахти бемева) теша мезананд, ҳаргиз дарахти мевадорро намеафкананд.

Эй азиз, ту дарахти ҳунар ҳастай, пойдору устувор бимон, ки ҳам меваву ҳам сояи ту ҷонпарвар аст.

### **Фоида:**

Шиионидан ва парваридани дарахт баҳше аз амалҳои шоиста аст, ки савобу баракати он монанди оби дарё ҷорӣ мегардад. Меваву сояи дарахти илму маърифат аз он ҳам арзишманд аст. Меваи илм ҳикмат аст, сояи он парҳезгорӣ ва тазкияи нафс.



### **Ҳикоят:**

Шунидам, ки марде ғами хона ҳ(в)ард,  
Ки занбур бар шифти ўлона кард.  
Занаш гуфт: «Аз инон чӣ ҳоҳӣ, макан,  
Ки мискин парешон шаванд аз ватан».  
Бишуд марди нодон паси кори хеш,  
Гирифтанд як рӯз занро ба неш.  
Зани бехирад бар дару бому кӯй,  
Ҳамекард фарёду мегуфт: Шуй!  
«Макун рӯй бар мардум, эй зан, турӯш,  
Ту гуфти, ки «Занбури мискин макуш».  
Касе бо бадон некӯй чун кунад?  
Бадонро таҳаммул бад афзун кунад.  
Чу андар саре бинӣ озори ҳалқ,  
Ба шамшери тезаш биёзор ҳалқ.  
Саг охир, кӣ бошад, ки хонаш ниҳанд?  
Бифармой, то устухонаш диханд.  
Чӣ некӯ задааст ин масал пири дех:  
«Сутури лагадзан гаронбор беҳ».  
Агар некмардӣ намояд асас,  
Наёрад ба шаб ҳуфтан аз дузд кас.  
Наи найза дар ҳалқаи корзор,  
Бақиматтар аз найшакар сад ҳазор.

На ҳар кас сазовор бошад ба мол,  
Яке мол хоҳал, яке гӯшмол.  
Чу гурба навозӣ, қабутар барад,  
Чу фарбех кунӣ гурғ, Юсуф дарад.  
Биное, ки маҳкам надорад асос,  
Баландаш макун, в-ар кунӣ з-ӯ ҳарос.

**Лугот:**

Ҳ(в)ард - ҳурд  
Макан - яъне лонаашро макан, хонаи занбӯрро вайрон макун  
Ба неш гирифтан - неш задан, газидан  
Асас - шабгард, пособон  
Най наза - назаи найшакл  
Гӯшмол - танбех, сарзаниш  
Навозӣ - навозиш бикунӣ  
Ҳарос - битарс, дар ҳарос бош

Дар хонаи марде занбӯр лона гузошта буд. Он мард дар ғами он ки мабодо занбӯр зану фарзандонашро нағазад, хост лонаи онро вайрон кунад.

Занаш бар гӯ гуфт: «Лонаи занбӯрони бечораро вайрон макун, ки беконумону парешон мегарданд».

Он марди нодон сухани ҳамсаравшо гирифта, занбӯронро бар ҳоли худашон гузошт ва аз пайи кори ҳуд шуд. Рӯзе занбӯрон он занро неш заданд.

Зани нодон аз дару бом ва дар кӯча фарёду фифон мекард.

Шавҳарашиб мегуфт: «Эй зан, ту бар мардум рӯйи ҳудро турш макун, мардумро ва шавҳаратро айбе нест, худи ту фармудӣ, ки «Занбӯри бечораро накуш!»

Ҳар кӣ бо мардуми бад некӯй кунад, онҳо густоху далертар мешаванд ва бадиашонро афзоиш медиҳанд.

Касеро бубинӣ, ки дар пайи шиканҷаву озори ҳалқ аст, беҳтар он бошад, ки ҳалқашро бо шамшери тез бибурдӣ.

Саг шоистагии онро надорад, ки барояш дастурхон боз кунӣ, бифармо, ки бар он устухон диҳанд.

Пирӣ хирадманди деҳотӣ чи зарбулмасали хубе гуфтааст: «Асли лагадзан дар зери бор беҳтар аст!»

Агар пособони шаб раҳмдиливу шафқат пеш гирад, шабонгаҳ касе аз дasti дуздон оромиш наҳоҳад ёфт.

Дар майдони ҷанг наза аз найшакар сад ҳазор

бор беңтар аст.

Ҳар кас шоистагии молу давлатро надорад, яке молро шоиста аст, дигаре гүшмөлро.

Агар гурбаро навозиш күнй, кабутаратро хоҗад бурд ва гургро фарбәң созй, Юсуфро хоҗад дариid.

Биноеро, ки пойдевори мустақкам надорад, ҳаргиз баланд масоз, агар сохтй, аз он битарс, ки рўзе ба сарат фуруд наояд.

### **Фонда:**

Раҳму шафқату ғамхорй чойгоҳу мавқеи худро дорад, на ҳар шахсеву ҳар мавҷуде бар ин амр шоиста ҳастанд. Ҳуди Шайх Саъдй чойи дигар мефармояд, ки «Тараҳҳум бар палангни тездандон ситамгорй бувад бар гўсфандон». Сари газандагон кўфта беҳ.



### **Ҳикоят:**

Чунин накл дорам зи мардони роҳ,  
Факирони мунъям, гадоёни шоҳ.  
Ки пире ба дарюза шуд бомдод,  
Дари масциде диду овоз дод.  
Яке гуфташ: «Ин хонаи ҳалқ нест,  
Ки чизе дихандат ба шӯҳӣ маист».  
Бад-у гуфт, к: «Ин хонаи кист пас,  
Ки бахшишаш нест бар ҳоли кас?».  
Бигуфто: «Ҳамуш, ин чӣ лафзи хатост,  
Худованди хона Худованди мост!»  
Нигаҳ карду қандилу меҳроб дид,  
Ба сӯз аз чигар наърае баркашид.  
Ки ҳайф аст аз ин ҷо фаротар шудан,  
Дарег аст маҳрум аз ин дар шудан.  
Нарафтам ба маҳрумӣ аз ҳеч кўй,  
Чаро аз дари Ҳақ шавам зардрӯй.

Ҳамин ҷо кунам дасти хоҳиш дароз,  
Ки донам, нагардам тихидаст боз.  
Шунидам, ки соле мучовир нишаст,  
Чу фарёдхон бароварда даст.  
Шабе пои умраш фурӯ шуд ба гил,  
Тапидан гирифт аз занфиш дил,  
Сахар бурд шахсе чарогаш ба сар,  
Рамақ дид аз ӯ чун чароги сахар.  
Ҳамегуфт гулгулкунон аз фараҳ:  
«Ва ман даққа бобал кариман фатаҳ».  
Талабгор бояд сабуру ҳамул,  
Ки нашнидаам кимиёгар малул.  
Чи зарҳо ба хоки сияҳ дар кунанд,  
Ки бошад, ки рӯзе мисе зар кунанд.  
Зар аз баҳри чизе харидан накӯст,  
Нахоҳӣ харидан беҳ аз нози дӯст.  
Гар аз дилбаре дил ба танг оядат,  
Дигар ғамгусоре ба ҷанг оядат.  
Мабар талхайшӣ зи рӯйн туруш,  
Ба оби дигар оташаш бозкуш.  
Вале гар ба ҳубӣ надорад назир,  
Ба андак дилозор таркаш магир.  
Тавон аз касе дил бипардохтан,  
Ки донӣ, ки бе ӯ тавон сохтан.

Луғот:

Мардони роҳ - орифон, пешвоёни тариқат  
Дарюза - гадой, пурсиш  
Шӯҳӣ - густоҳӣ  
Худованди ҳона - соҳибхона  
Қандил - ҷароғ, ҷароғдон  
Зардрӯй - маҳрум, ноумед  
Муҷовир - иқомат ихтиёр кардан дар ҷои мӯқаддас, эътикоф  
Фарёдхон - додхон, мазлум  
Рамақ - оҳирин лаҷзаҳои умр, бақияи ҷон  
Гулгулкунон - зери лаб ғурунгосзанон  
Ва ман даққа бобал кариман фатаҳ - ҳар касе дари ҳонаи  
каримро (карим - сифати Худованд) бизанад, ҳатман дар бар рӯяш  
кушода мешаваад.  
Талабгор - толиб, хоҳишманд  
Ҳамул - босабр, бурдбор

Кимиёгар - донандаи кимиё, ки филизи арzonбаҳоро бо иксири худ филизи гаронқимат мекунад  
Дилозор - озурдагӣ, ранчи хотир  
Бипардохтан - ба маъни холӣ кардан, яъне дилро аз ишқи касе холӣ кардан

Аз пешвоёни ирфон, ки ба зоҳир камбагалу гадо намудор мешаванд ва дар ботин давлатманду подшоҳ мебошанд, чунин нақле шунидам:

Бомдодон гадои пиру хирабиие бар дари масcid расид ва онро садо кард.

Шахсе ба ў гуфт: «Иштибоҳ кардӣ, ин ҷой хонаи мардум нест, ки то ҷизе надиҷанд бо густоҳӣ он ҷо бимонӣ!»

Он гадо гуфт: «Пас ин хонаи кист, ки ҳоли гадоёнро дида, бар онҳо бахшише намекунад?!»

Мусоҳиби гадо гуфт: «Хомӯш бош, ҷай хатову носазое мегӯй, ки соҳиби ин хона худи Худованд аст».

Гадо бо дикқати бештар нигоҳ кард ва меҳробу ҷароғони масcidро бидид ва бо сӯзи дил нолае карду гуфт:

«Аз ин ҷо рафтан ҳайф аст ва аз ин даргоҳ дур шудан боиси дарегу пушаймонист.

Ман аз ҳеч кӯю дар бо маҳрумӣ нарафтаам, ҷаро аз даргоҳи Ҳақ ноумеду маҳрум бимонам.

Дар ҳамин ҷо дasti талаби худро дароз мекунам ва медонам, ки ҳаргиз Худованд дasti маро холӣ наҳоҳад гузошт».

Шунидам, ки он гадо як сол дар он масcid истиқомат ихтиёр кард ва пайваста бо нолаҳои ҷонсӯз даст ба дуо мебардошт.

Шабонгоҳе умри ў ба поён мерасид ва дили нуронии ў бо заъфу сустӣ метапид.

Саҳаргоҳон шахсе бо ҷароғи афруҳта бар сари ў омад ва дид, ки монанди ҷароғи саҳаргоҳӣ охирин лаҳзаҳои умрашро ба сар мебарад.

Дар ҳамон ҳолат зери лаб гурунгосзанон мегуфт: «Касе дари хонаи қаримро бикӯбад, ҳатман он дар қушода мешавад».

Шахси талабгор бояд, ки босабру бурдбор бошад, Зоро ҳеч кимиёгаре ноумеду маҳзун намондааст.

Онҳо зари бисёреро бо мақсади ба даст овардани иксирни кимиё ҳарҷ мекунанд, ки дар ниҳояти кор аз мис тиллоро берун оранд.

Симу зар барои чизе матлуб харидан хуб аст, оё беҳтар аз нози дӯст чизе метавонӣ бихарӣ?!

Агар аз маҳбубе дилтанг гардӣ, имкон дорад, гамгусори дигаре пайдо намой.

Чун маҳбубе бо ту туршрӯй кунад, онро таҳаммул макун ва бо оби висоли дигаре оташи чафои ўро фурӯ нишон.

Вале дар хубӣ беназир бошад, бо дилозурдагии андак ўро тарқ макун.

Танҳо аз касе метавонӣ дил биканий, ки бидонӣ, бо вуҷуди ин гусастагӣ зиндагии ту сомоне пайдо хоҳад кард.

### **Фонда:**

Зоҳирон дарҳои мардум барои хоҳандагон боз аст, аммо маълум нест, ки ҳоҷат он ҷо раво гардад ё не. Даре, ки ҳамеша боз аст ва ҳаргиз ҳоҷатмандонро ноумед накардааст, дари раҳмати Парвардигор аст. Дӯсту маҳбуби ҳақиқӣ ўст, ки дар лутфу хубӣ назир надорад.



### **Ҳикоят:**

Шунидам, ки пире шабе зинда дошт  
Саҳар дасти ҳоҷат ба Ҳақ барфарошт.  
Яке хотиғ андоҳт дар гӯши пир:  
Ки: бехосилий, рав, сари хеш гир.  
Бар ин дар дуои ту мақбул нест,  
Ба ҳорӣ бирав, ё ба зорӣ бинист».  
Шаби дигар аз зикру тоат нахуфт,  
Муриде зи ҳолаш хабар ёфтум гуфт:  
«Чу дидӣ, к-аз он рӯй бастант дар,  
Ба бехосилий саъӣ ҷандин мабар».

Ба дебоча бар ашки ёкүтфом,  
Ба хасрат бибориду гуфт: «Эй гулом,  
Ба наьмедин он гах бигарлидаме,  
Аз ин рах, ки рохе дигар дидаме.  
Маниндор, гар вай инон баршикаст,  
Ки ман боздорам зи фитрок даст.  
Чу хоҳанда маҳрум гашт аз даре,  
Чи ғам гар шиносад дари дигаре.  
Шунидам, ки роҳам дар ин кўй нест,  
Вале ҳеч роҳи дигар рўй нест».  
Дар ин буд сар бар замини фидо,  
Ки гуфтанд дар гўши чонаш нидо:  
«Қабул аст, агарчи хунар несташ,  
Ки чуз мо паноҳе дигар несташ».

**Лугот:**

Барфарошт - бардошт, баланд кард  
Ҳотиф - овоздиҳанда, нидодиҳандае, ки худаш дила намешавад  
Сари хеш гир - яъне аз пайи кори худ бош  
Зикр - бо дуо ёд карданни Худо  
Дебоча - рўй, рухсор  
Эй гулом - ба маънои «эй писар»  
Инон баршикастан - рўй баргардонидан  
Фитрок - тасмае, ки барои бастани сайд бар зин устувор кардаанд  
Хоҳанда - гадо, соил  
Замини фидо - замини таслим, саҷда бар замин  
Хунар - ба маънои шоистагӣ

Шунидам, ки пире бо дуову ниёиш шабзиндадорӣ  
кард ва саҳаргоҳон, ки вақти қабули дуост, ба сӯи  
Парвардигор дасти ҳоҷат бардошт ва талабҳои  
хештанро изҳор кард.

Ногаҳон аз гайб садое ба гўши он пир расид, ки  
мегуфт: «Ин дуоҳои ту бесамар аст, бирав, аз пайи  
кори худ бош!

Дуоҳои ту мақбули ин даргоҳ нест, ба хорию  
зиллат аз ин даргоҳ бирав ё агар инро хостӣ, бо зори-  
ҳои беҳосили худ бимон»

Шаби дигар диданд, ки он пир чун пештара бо  
зикру ибодат машғул аст, яке аз муридон, ки ҳоли  
пирро мушоҳида мекард, гуфт:

«Эй шайх, бароят маълум гашт, ки аз он ҷониб

дари раҳмат барои ту баста аст, ин саъйу кӯшиши  
бեҳосил аз баҳри чист?!»

Он пир бо ҳасрат дар ҳоле, ки ашки хунин бар  
руҳсори ўҷорӣ мешуд, гуфт:

«Эй писари азиз, агар роҳи беҳтаре ғайр аз  
даргоҳи Ҳудованд вуҷуд медошт, аз ин ҷой ноумед  
гашта он роҳро пеш мегирифтам.

Ту гумон макун, ки агар ўрӯй бигардонад, ман  
ноумед мешавам ва дасти умеди ҳудро баркашам.

Агар марди гадо аз даре ронда шуд, ҷои афсӯсу  
пушаймонӣ нест, ки дари дигаре бичӯяд.

Шунидам, ки барои ман дар ин даргоҳ роҳи умед  
баста шудааст, аммо ҷораи дигар надорам ба ҷуз он  
ки боз толиби ҳамин даргоҳ бимонам».

Он пири толиб пайваста аз даргоҳи Ҳудо умевор  
боқӣ монд ва ҳангоме ки сар ба саҷда гузошта буд,  
ногаҳон бо гуши ҷонаш ниҳоди ғайбири шунид, ки мегуфт:

«Ин пир қабули даргоҳи мост, агарчи шоиста нест,  
зеро бар даргоҳи мо рӯй овардааст ва ҳеч ҷойи дигар  
паноҳ наҷустааст».

### **Фонда:**

Сидқу иродат ва ростравӣ инсонро ба мақсад  
мерасонад. Аз Ҳудо талаб кардан шуҷоат аст: агар  
бароварда шавад, ҳоҷат аст, агар бароварда нашавад,  
ҳикмат аст. Аз одамон талаб кардан хичолат аст: агар  
бароварда шавад миннат аст ва агар бароварда  
нашавад, ҳориву зиллат аст.



### **Ҳикоят:**

Шикоят қунад наварӯсе ҷавон,  
Ба пире зи домоди номехрубон.  
Ки мансанд, ҷандин ки бо ин писар,  
Ба талхӣ равад рӯзгорам ба сар.

Касоне, ки бо мо дар ин манзиланд,  
Набинам, ки чун ман нарешондиланд.  
Зану мард бо ҳам чунон дүстанд,  
Ки гүй, ду магзу яке пустанд.  
Надидам дар ин муддат аз шүй ман,  
Ки боре бихандид дар рүй ман».  
Шунид ин сухан пири фархундафол,  
Сухандон буд марди деринасол.  
Яке посухаш дод ширину х(в)аш,  
Ки: «Гар хубрүй аст, бораш бикаш.  
Дареғ аст рүй аз касе тофтан,  
Ки дигар нашояд чун у ёфтган.  
Чаро сар кашй, з-он ки гар сар кашад,  
Ба ҳарфи вучудат қалам дар кашад?!».  
Якам рүз бар банде дил бисүхт,  
Ки мегуфту фармондехаш мефурүхт.  
Туро баңда аз ман бех афтад басе,  
Маро чун ту дигар наяфтад касе.

**Лүгөт:**

Парешондил - ғамгин, музтариб  
Фархундафол - хуштолеъ, некбаҳт  
Деринасол - қўҳансол  
Қалам даркашидан - хат задан, маҳв соҳтан  
Якам рүз - як рүз маро  
Фармондеч - ба маънои соҳиб, хоҷа  
Афтад - ба даст ояд, насиб гардад

Наварўси ҷавоне ба падарбузурги худ аз шав-  
ҳарашиб шикоят пеш овард ва гуфт:

«Эй бобои меҳрубон, ту бар кўмаки ман биё ва  
магузор, ки бо ин ҷавони номеҳрубон зиндагии ман  
талху парешон бошад.

Оилаҳои дигаре, ки дар ин маҳалла бо мо зиндагӣ  
мебаранд, чун ман ғамзадаву бадбаҳт нестанд.

Зану шавҳарҳои дигар чунон бо ҳам дүсту меҳрубону  
мушфик ҳастанд, ки гүё бодоми думагза бошанд.

Аммо дар ин муддати зиндагӣ бо шўйи худ нади-  
даам, ки боре хотир хуш гардонида, бар рӯи ман

хандида бошад».

Пирамарди хирадманд, ки аз зиндагӣ таҷрибаи зиёде ҳосил карда буд ва суханҷои неку боҳикмат мегуфт, ҷавоби оқилона ва ширину хуше бар он наварӯс бидод, ки чунин аст:

«Сабр пеш гир, шавҳарат хубрӯю зебосурат аст, беҳтар он бошад, ки бори қаҳру нози ўро бикашӣ. Аз қасе рӯй гардонидан ҳайф аст, ки пушаймонӣ орад ва дигар шахсеро чун ў натавонӣ пайдо бикинӣ.

Тарк кардани шахсе дуруст нест, ки агар ў ҳам мисли ту рафтор пеш гирад ва тарки туро писандида дорад, саҳт пушаймон гардӣ ва вуҷуди туро ба ҳаробӣ орад.

Як рӯз ба ҳоли гуломе дили ман ба дарду сӯзиш омад, ки соҳибаш ўро мефурӯҳт ва он гулом бо ҷашмони гирён мегуфт:

«Ман бовар дорам, ки туро ҳатман банде беҳтар аз ман насиб ҳоҳад шуд, аммо манро соҳиби дигаре мисли ту пайдо наҳоҳад шуд».

### **Фонда:**

Гул бехор нест, ҳар нӯше неше дорад, шодию гам канори якдигар ҳастанд ва ҳатман яке ба ҷойи дигар меояд. Пас, сабру таҳаммул ва қашидани бори ҳотир беҳтар аст, ки гули мақсад ба даст ояд ва шодӣ бар ғаму ташвиш пирӯз гардад.



### **Ҳикоят:**

Яке хурда бар шоҳи Фазни гирифт,  
Ки ҳусне надорад Аёз, эй шигифт.  
Гулеро, ки не ранг бошад, на буй,  
Фарид аст савдои булбул бар ўй.

Ба Маҳмуд гуфт ин ҳикоят касе,  
Бипечид аз андеша бар худ басе.  
Ки ишқи ман эй хоча, бар хўйи уст,  
На бар қадду болои некӯи уст.  
Шунидам, ки дар тангное шутур,  
Бияфтоду бишкаст сандуқи дур(р).  
Ба яғмо малик остин барфишонд,  
В-аз он ҷо ба таъчил маркаб биронд.  
Саворон пан дур(р)у марҷон шуданд,  
Зи султон ба яғмо парешон шуданд.  
Намонд аз вушоқони гарданфароз,  
Касе дар қафои малик ҷуз Аёз.  
Нигах кард, к: «Эй дилбари печ-печ,  
Зи яғмо чи овардай?», Гуфт: «Хеч».  
Ман андар қафои ту метохтам,  
Зи хидмат ба неъмат напардохтам.  
Гарат курбате ҳаст дар боргоҳ,  
Ба хильят машав ғофил аз подшоҳ.  
Хилоғи тарикат бувад, к-авлиё,  
Таманно кунанд аз Ҳудо ҷуз Ҳудо.  
Гар аз дуст ҷашнат бар эҳсони уст,  
Ту дар банди ҳеши, на дар банди дуст.  
Туро то даҳан бошад аз ҳирс боз,  
Наёяд ба гӯши дил аз гайб роз.  
Ҳакиқат сароест ороста,  
Ҳавову ҳавас гарди барҳоста.  
Набинӣ, ки ҷойе, ки барҳост гард,  
Набинад назар, гарҷӣ биност мард.

Лугот:

Хурда гирифтан - айбҷӯй кардан, эрод гирифтан  
Шоҳи Фазинин - яъне Султон Маҳмуди Фазнавӣ (солҳои ҳукмронияш 999- 1030)  
Аёз - номи гуломи Султон Маҳмуд  
Савдо - ишқ  
Яғмо - талаву тороҷ кардан  
Вушоқ - навкар, хидматгор, гулом  
Дилбари печ-печ - дилбари пурнозу ғамза, нозларвард

Қурбат - наздикӣ, пайвастагӣ  
Тариқат - роҳу равиш, роҳи рост  
Авлиё - ҷамъи валий, дӯсти Ҳудо

Шахсе бар Султон Маҳмуди Фазнавӣ хурда-гирий карда гуфт: Эй султони кишваркушой, чаро ин қадар дилбохтаи Аёз ҳастӣ, дар ҳоле ки ў ҳусну ҷамоли дилпазире надорад?!

Ҷои тааҷҷуб аст, ки булбул бар гуле ошиқ бошад, ки он на рангу тароватеву на бую иакҳате дошта бошад.

Чун ин суханро Маҳмуди Фазнавӣ шунид, лаҳзае андеша кард ва ҷунин ҷавоб дод:

«Эй дӯсти соҳибном, ман бар аҳлоқи Аёз ошиқу дилбохта ҳастам, на бар қадду қомату ҷамоли ў».

Шунидам, ки вақте аз тангное мегузаштанд, шутури пурборе аз пой дарафтод ва сандуқе, ки дар он дурданаву марворид бор карда буданд, бишикард.

Султон Маҳмуд бо ҳаракату ишораи даст амр кард, ки аҳли қофила он дурданаҳоро талаву тороҷ қунанд ва ҳудаш бо шитоб аспашро ба роҳ андоҳт.

Ҳамаи ҳамроҳони Султон Маҳмуд аз пай ба даст овардани дурдана ва талаву тороҷи он шуданд ва подшоҳи ҳудро фаромӯш карда, аз ў дур гаштанд.

Аз хидматгорону навкарон ва нигаҳбонони Султон Маҳмуд касе намонд, танҳо Аёз буд, ки аз қафои подшоҳ асп меронд.

Султон Маҳмуд ба қафо нигоҳ карда, Аёзро бидид ва гуфт: «Эй Аёз, аз яғмои дурданаҳо чӣ насиби ту шуд?!» Аёз гуфт: «Ҳеч чиз, ман ба яғмо машғул нагаштам ва пайваста аз паси ту меомадам ва хидматро канор гузошта, ғами молу неъматро нахӯрдам».

Баъди нақли ин ҳикояти ҷолиб Саъдӣ ҷунин панд медиҳад:

Агар пайванду наздикие ба боргоҳи подшоҳи ҷовидонӣ дорӣ, неъмати дунё туро аз Ҳудованд ғофил насозад.

Бар хилоғи роҳу равиши авлиё бошад, ки аз Ҳудо ҷуз ҷамоли ў ва мушарраф гаштан ба розигии ў ҷизе дигарро талаб қунанд.

Агар гарази ту аз дўстӣ танҳо баҳшоишу эҳсони дўст бошад, пас бидон, ки ту гирифтори ҳавою ҳаваси худ ҳастӣ, на гирифтори меҳру муҳаббати ҳақиқӣ.

То замоне, ки даҳони ту аз ҳирсу таъмаву оз боз бошад, гӯши дилу ҷони ту баста ҳоҳад монд ва розҳои гайбӣ бароят қашф наҳоҳанд шуд.

Ҳақиқати ҷовидона дар мақоми худ монанди қасри зинатёфта бошуқӯҳу устувор аст, аммо ҳавову ҳавас монанди гарду губорест, ки дунёро тира мегардонад.

Оё надидай, ҳар ҷое ки гарду губор боло гардад, пардаи тирае ба вуҷуд меояд ва ҷашми бино ҳам чизеро намебинад.

### **Фонда:**

Дунёпарастӣ ва ҳирсу тамаъ ҷангӯ губорест, ки ҷашми дилро тира мегардонад ва бо тадриҷ боис мегардад, ки дил зангор бандад. Дўстиву меҳру ихлоси ҳақиқӣ басо болотар аз гирифторӣ бар молу ашё ва ҷоҳу мансаб аст.



### **Ҳикоят:**

Ҷавоне хирадманди покизабум,  
Зи дарё бар омад ба дарбанди Рум.  
Дар у фазл диданду факру тамиз,  
Ниҳоданд раҳташ ба ҷои азиз.  
Мехи обидон гуфт рӯзе ба мард,  
Ки ҳошоки масҷид бияғшону гард.  
Ҳамон, к-ин сухан марди раҳрав шунид,  
Бурун рафту бозаш кас он ҷо надид.  
Бар он ҳамл карданд ёрону пир,  
Ки парвои хидмат набудаш факир.  
Дигар руз ҳодим гирифташ ба роҳ,

Ки нохуб кардй ба раъйи табоҳ.  
Надонисти, эй кӯдаки худнисанд,  
Ки мардон зи хидмат ба ҷое расанд,  
Гиристан гирифт аз сари сидку сӯз,  
Ки эй ёри чоншарвари дилфурӯз!  
На гард андар он буқъа дидам, на хок,  
Ман олуда будам дар он ҷои пок.  
Гирифтам қадам лоҷарам бозпас,  
Ки иокиза беҳ масҷид аз хоку хас.  
Тариқат ҷуз ин нест дарвешро,  
Ки афканда дорад тани хешро.  
Баланди-т бояд тавозӯз гузин,  
Ки он бомро нест суллам ҷуз ин.

Лугот:

Покизабум - покизасиришт  
Дарбанди Рум - бандари Рум  
Фақр - тиҳидастӣ, камбағалӣ  
Меҳи обидон - шайх, меҳтар, сарвари обидон  
Афғондан - покиза кардан, рӯбучин кардан  
Раҳрав - солики тариқат, раванда  
Буқъа - хона, манзил, қитъае аз замин  
Лоҷарам - ногузир, ночор  
Тариқат - роҳу равиш, роҳи рост  
Афканда доштан - фурӯтани ва хоксорӣ кардан  
Суллам - нардбон

Чавони хирадманду покдиле аз роҳи дарёй ба  
бандари Рум ворид шуд.

Аз ҷеҷраи ӯ фазлу дониш ва шикастанафсиву  
фаросати комил падидор буд, аз ин сабаб ӯро дар  
масҷид ҷое таъин карданд.

Рӯзе шайхи масҷид ба он ҷавонмард супориш дод,  
ки намозгоҳро аз гарду ҷанг ва хасу ҳошок покиза  
намояд.

Вақте он ҷавони мусоғир ин суханҳоро шунид,  
аз масҷид берун шуд ва дигарбора барнагашт.

Шайх ва шогирдони ӯ гумон карданд, ки ҷавон  
азму иродай хидмат кардан надошт, барои ҳамин аз  
масҷид бирафт.

Рўзи дигар ходими масцид ўро дар роҳ дучор омад ва гуфт: «Ту бо андешаи нодурусти худ кори нописанде анҷом додӣ!

Эй ҷавони худписанд, оё намедонӣ, ки мардони тариқат аз роҳи хидмат ба мақоми баланд мерасанд».

Он ҷавон гиряе бо сидқу сӯз оғоз кард ва гуфт: «Эй дӯсти ҷонпарвари меҳрубон, чун бар масцид нигоҳ карда, дар он ҷо на гарде дидаму на ҳасу хок эҳсос кардам, ки боиси олудагии масцид ман ҳастам.

Ногузир аз он ҷо берун омадам, ки беҳтар аст, масцид аз хоку ҳас пок бошад».

Роҳу равиши ҳақиқӣ бар мардони ҳақ он аст, ки фурӯтаниву хоксорӣ пеш гиранд.

Агар мақомоти баландро толиб бошӣ, хоксориву шикастанафсӣ пеша гир, ки нардбони он бом ҷуз фурӯтаний ҷизи дигаре нест.

### Фонда:

Хоксориву фурӯтаний зевари вуҷуди инсонист, ки кибру ҳудкомагиро нобуд месозад ва заминаи мусоиде барои маърифати ҳақ омода мегардонад.



### Ҳикоят:

Шунидам, ки вақте сахаргоҳи ид,  
Зи гармоба омад бурун Боязид.  
Яке ташти хокистарааш бехабар,  
Фурӯ рехтанд аз сарое ба сар.  
Ҳамегуфт шӯлида дастору мӯй,  
Кафи дasti шукrona молон ба рӯй.  
Ки эй нафс, ман дархури оташам,  
Ба хокистаре рӯй дарҳам кашам?

### **Лүгөт:**

Боязид - манзур Шайх Боязиди Бастомй (вафоташ соли 875 мелодий) ки бо лақаби «султони орифон» машхур аст  
Ташт - лаган, тос, тағора  
Саро - хона, ҳавлый  
Шўлида - жўлида, парешон  
Дастор - салла, аммома  
Дархур - шоиста, мувофиқ  
Руй дарҳам кашидан - эътиимод кардан, ба қаҳр омадан, нороҳат шудан

Саҳаргоҳи ид султони орифон Боязиди Бастомй аз ҳаммом берун омад.

Шахсе бехабар аз он ки Шайх Боязид аз он чо гузар мекунад, як тағора хокистарро ба кӯча фурӯрехт (ва сару рӯи шайхи нав аз ҳаммом беруномадаро ба хокистар оғушта соҳт).

Шайх Боязиди Бастомй дар ҳоле, ки саллаву чома ва сару рӯяш олудаи хокистар буд, бо шукр кафи дастонашро ба рӯй мекашид ва мегуфт:

«Эй нафси саркаш, аслан бо фитнаи ту ман шоистаи оташ ҳастам, пас нашояд, ки аз хокистаре нороҳат гардам».

### **Фонда:**

Шайх Саъдӣ бо ин ҳикояти мухтасар фурӯни нишондани газабро, ки аз фазилати инсонҳои пурсабру ботамиин аст, талқин менамояд. Отashi газаб ҷонсӯз аст, онро бо оби эҳсону бахшиш бояд фурӯни нишонд.



## Хикоят:

Факехе куханчомае таңгаст,  
Дар айвони қозӣ ба саф барнишаст.  
Нигаҳ кард қозӣ дар ӯ тез-тез,  
Муарриф гирифт остинаш, ки: «Хез,  
Надонӣ, ки бартар мақоми ту нест,  
Фурӯтар нишин, ё бирав, ё биист.  
На ҳар кас сазовор бошад ба садр,  
Каромат ба фазл асту манзил ба қадр.  
Дигар раҳ чи ҳоҷат ба панди касат,  
Ҳамин шармсорӣ уқубат басат.  
Ба иззат ҳар он, к-ӯ фурӯтар нишаст,  
Ба хорӣ наяфтад зи боло ба паст.  
Ба ҷои бузургон далерӣ макун,  
Чу сарпандчаат нест, шери макун.  
Чу дид он хирадманди дарвешранг,  
Ки биншасту бархост бахташ ба ҷанг.  
Чу оташ баровард бечора дуд,  
Фурӯтар нишаст аз мақоме, ки буд.  
Фақеҳон тарики ҷадал соҳтанд,  
Лима ло усаллим дарандоҳтанд.  
Гушоданд бар ҳам дари фитна боз,  
Ба лову наам карда гардан дароз.  
Ту гуфти хурӯсони шотир ба ҷанг,  
Фитоданд дар ҳам ба минқору ҷанг.  
Яке бехуд аз ҳашмнокӣ чу маст,  
Яке бар замин мезанад ҳар ду даст.  
Фитоданд дар уқдае печ-печ,  
Ки дар ҳалли он раҳ набурданд ҳеч.  
Куханчома дар саффи оҳиртарин,  
Ба гурриш даромад чу шери арин.  
Бигуфт: «Эй санодиди шаръи расул,  
Ба иблоги танзилу фикху асул.  
Далоил қавӣ бояду маънавӣ,  
На рагҳон гардан ба ҳучҷат қавӣ.  
Маро низ ҷавгони лаъб асту гӯй,  
Бигуфтанд, агар нек донӣ, бигӯй.

Пас он гаҳ ба зонуи иззат нишаст,  
Забои баргушоду даҳонҳо бубаст.  
Ба килки фасоҳатбаёне, ки дошт  
Ба дилҳо чу нақши нигин барнигоит.  
Сар аз кӯи сурат ба маъни кашид,  
Қалам бар сарн ҳарфи дарьӣ кашид.  
Бигуфтанд аз ҳар канор оғарин,  
Ки бар аклу табъат ҳазор оғарин.  
Саманди сухан то ба ҷое биронд,  
Ки қозӣ чу ҳар дар вахал бозмонд.  
Бурун омад аз току дастори хеш,  
Ба икрому лутфаш фиристод пеш.  
Ки, ҳалҳот, қадри ту нашнохтем,  
Ба шукри кудумат напардохтем.  
Дареғ оядам, бо ҷунин мояе,  
Ки бинам туро дар ҷунин пояе.  
Муарриф ба дилдорӣ омад бараш,  
Ки дастори қозӣ ниҳад бар сараш.  
Ба дасту забои манъ кардаш, ки дур  
Манҳ бар сарам пойбанди ғурур.  
Ки фардо шавал бар қӯҳанмизарон,  
Ба дастори пангҷаҳгазам сар гарон.  
Чу мавлом ҳонанду садри кабир,  
Намоянд мардум ба ҷашмам ҳақир.  
Тафовут қунад ҳаргиз оби зулол,  
Гараш кӯза заррин бувад, ё сафол?!  
Хирад бояд андар сари марду мағз,  
Набояд маро ҷун ту дастори нағз.  
Кас аз сарбузургӣ набошад ба чиз,  
Каду сарбузург асту бемағз низ.  
Маяфроз гардан ба дастору риш,  
Ки дастор пунбасту сибллат ҳашиш.  
Ба сурат қасоне, ки мардумвашанд,  
Чу сурат ҳамон бех, ки дам даркашанд.  
Ба қадри ҳунар ҷуст бояд маҳал,  
Баландиву наҳси макун ҷун Зухал.  
Найи бурёро баландӣ нақуст,  
Ки хосияти найшакар ҳуд дар уст.

Бад-ни аклу химмат нахонам касат,  
В-агар меравад сад гулом аз пасат.  
Чи хуш гуфт хармухрае дар гиле,  
Чу бардошташ пуртамаъ чохиле:  
«Маро кас нахоҳад харидан ба хеч,  
Ба девонагӣ дар ҳарнрам мапеч».  
Хабазду ҳамон қадр дорад, ки ҳаст  
В-агар дар миёни шақоиқ нишасти.  
На мунъим ба мол аз касе бехтар аст,  
Ҳар ар ҷули атлас бипӯшад, ҳар аст.  
Бад-ин шева марди сухангӯй чуст,  
Ба оби сухан кина аз дил бишуст.  
Дилозурдаро саҳт бошад сухун,  
Чу ҳасмат бияфтод, сустӣ макун.  
Чу дастат расад, мағзи душман барор,  
Ки фурсат фуру шӯяд аз дил губор.  
Чунон монд қозӣ ба ҷавраш асири,  
Ки гуфт: «Инина ҳозал явмун асири»  
Ба дандон газид аз тааҷҷуб ядайн,  
Бимондаш дар ӯ дида чун Фарқадайн.  
В-аз он ҷо ҷавон рӯн химмат битофт,  
Бурун рафту бозаш нишон кас наёфт.  
Фирев аз бузургони маҷлис бихост,  
Ки гӯй чунин шӯхчашм аз кучост?  
Накиб аз паяш рафту ҳар сӯ давид,  
Ки марде бад-ин наъту сурат кӣ дид?  
Яке гуфт: «Аз ин навъи ширинафас,  
Дар ин шаҳр Саъдӣ шиносему бас.  
Бар он садҳазор оفارин, к-ин бигуфт,  
Ҳақи талҳ бин, то чи ширин бигуфт».

#### Лугот:

Фақеҳ - донишманди илми фиқҳ  
Тез-тез нигоҳ кардан - бо ҳашм нигоҳ кардан  
Муарриф - касе, ки дар маҷлис ба меҳмонон ҷой таъин мекунад  
ва онҳоро бо якдигар ошно месозад, хидматгор  
Садр - яне садри маҷлис, ҷои нишасти инсонҳои мукаррам  
Каромат - ба маънои иззату ҳурмат, бузургӣ  
Дигар раҳ - дигар бор  
Уқубат - ҷазову азоб ва подош

Далерй макун - густохй макун  
Дарвешранг - дарвешурат  
Чадал - мунозира, баҳс, далел овардан  
Лима ва ло усаллим - «барон чй» ва «бовар намекунам»  
Фитиа - ба маъниои ихтилоф  
Ло ва наам - «не» ва «оре»  
Шотир - чолок, чобук  
Уқда - гиреҳ, бастагӣ, масъалаи мушкил  
Арин - беша  
Санодид - бузургон, сарварон  
Хӯҷҷат - далел, бурҷон  
Иблӯғ - хабар додан, расонидани пайд  
Лаъб - бозӣ, бозӣ кардан  
Саманд - асп, аспи зардранг  
Ваҷал - гил, лой  
Тоқ - чома, ридо  
Икром - эҳтиром, иззат  
Ҳайҷот - афсӯс, сад ҳайф  
Моя - сармоя, боигарӣ  
Кӯҳанизарон - кӯҳанҷомагон. онҳое, ки либоси фарсуда бар  
тан кардаанд  
Мавло - сарвар, пешво, пир  
Садри кабир - қозиюлқузот  
Сиблат - мӯйлаб  
Ҳашиш - алафи хушк  
Зуҷал - Кайвон, сайёраи наҳс  
Ҳармӯҳра - мӯҳраи камарзиш, ки ба гардани ҳар мебастанд  
Ҳабаздӯ - гамбӯсаки саргинғалтон  
Чул - полон, тӯкум  
Инна ҳозал явмун асир - ишоратест ба ояти 9 аз сурои  
«Мудассир» - «он рӯз рӯзи саҳт аст»  
Ядайн - ду даст  
Фарқдайн - номи ду ситорае наздики қутби шимол  
Фирев - фарёд  
Шӯҳчашм - густоҳ, беадаб  
Нақиб - ходим ва хидматгори шахси олимартаба  
Наът - ба маъниои шаклу намуд ва сурат  
Шириннағас - ширинсӯҳан  
Ҳақи талҳ - сухани рост ва талҳ

Донишманди камбағале, ки либосаш кӯҳнаву  
фарсуда буд, дар айвони қозӣ канори шахсони  
муътабари он маҷлис бинишаст.

Қозӣ, ки ўро намешиноҳт, ҳашмгинона бар ў нигоҳ  
кард ва хидматгор аз ин нигоҳи қозӣ маъни бардошта,

аз остини он марди мусофири гирифт ва гуфт:

«Аз ин чой бархез, оё намедонй, ки сафи бузургон  
чойи ту нест. агар ҳоҳй дар мацлис биистй, поёнтарин  
нишин, майли рафтан дошта бошй, ихтиёр бар туст, бирав!

Ҳар кас сазовори болонишинй нест, иззату  
эҳтироми инсон ба фазлу дониш ва чойгоҳаш ба қадру  
манзалати ўвобаста аст.

Ҳочат нест, ки дигарбора панд диҳанд, то чойу  
маҳоми худро шиносӣ, ҳамин шармсорӣ, ки туро пеш  
омад, ҷазои рафтори нописанди туст.

Ҳар кас, ки иззати хешро шиносад ва поёнтар  
нишинаид, бо хичолату ҳорӣ аз боло ба паст наҳоҳад афтод.

Бо густоҳӣ чойгоҳи бузургонро ишғол макун ва чун  
зӯру қудрат надорӣ, даъвои шермардию паҳлавонӣ макун.

Чун он марди хирадманди дарвешсурат бидид, ки дар  
он чой нишастанаш боиси нороҳатии қозӣ гардид, аз он  
суханони носанҷидай хидматгор дуд аз димогаш баромад  
ва бидуни он ки ҷизе бигӯяд, дар ҷое поёнтар бинишастан.

Донишмандони фақеҳ баҳсу мунозира пеш  
гирифтанд ва «Лима» (барои чӣ) ва «ло усаллим»  
(бовар намекунам) мегуфтанд.

Онҳо баҳсу муҷодалаи ихтилофонк пеш гирифта  
бо тасдиқу инкор бо якдигар талош мекарданд.

Гумон мекардӣ мисли хурӯсони чусту ҷолоқи ҷангӣ  
бо ҷанг минҷор бо ҳамдигар талошу пайкор мекунанд.

Яке аз ҳашму ғазаб мисли одами маст ихтиёр аз  
даст медод, дигаре аз шиддати эътиroz ҳар ду дasti  
худро ба замин мезад.

Дар масъалаи печидае, ки гиреҳҳои маҳкам дошт,  
бо ҳамдигар баҳсу қашмакаши бисёре оғозиданд ва  
ҷеч роҳи ҳалли онро пайдо накарданд.

Он донишманди қуҳанҷома, ки дар поёнтарин сафи  
аҳли мацлис менишастан, аз бастагии фикру андеша ва  
заяфу сустии далели он «бузургон» ба танғ омада,  
ногаҳон монанди шер, ки аз беша берун гаштааст, ба  
ғурриш даромад ва гуфт:

«Эй бузургону сарварони шариати муҳаммадӣ, барои  
расонидани паёми қуръонӣ ва ҳалли мушкилоти фикҳиву  
усулий далелу санадҳои қавиу мантиқӣ мебояд, на бо

фарёду фигон садо бароварда, рагҳои гарданро ёзидан.

Бо иҷозати шумо ман ҳам меҳоҳам, дар ин майдони баҳс ворид шавам ва бо чавгони фикру андеша гўйи матлаб ба ҳадаф расонам». Аҳли маҷlis бо тааҷҷуб бар ўнигоҳ карданд ва гуфтанд: «Бисёр хуб, агар чизе медонӣ, бигўй!»

Мусофири донишманд бо эҳтиром сари зону бинишаст ва ба сухан гуфтани оғоз кард, ҳар қадар забони ҳикматбори ўкушода мешуд, даъвогарон аз шарму хичолат хомӯш мегаштанд ва ҷуръати даҳон боз кардан надоштанд.

Марди донишманд чунон бо фасоҳату зебой ва далелу бурҷонҳои илмӣ сухан мегуфт, ки ҳамон замон дар дилҳои ҳозирон мӯҳр мебаст.

Ўзоҳири масъалаҳоро канор гузошта, ба маъниву моҳияти он назар андохт ва бо қудрати фикр ба рӯи баҳсҳои сусти заифи дигарон ҳати батлон кашид.

Аз гӯшаву канораҳои маҷlis бар ўтаҳсину оғарин мегуфтанд ва ақли комилу табъи латифи ўро ситоиш мекарданд.

Мусофири донишманд он қадр бо тавоной дар майдони илму дониш саманди ҳикмату сухансанҷӣ биронд, ки қозӣ ба хичолат даромад ва монанди ҳари дар гил дармонда азҷу сустии хештанро эҳсос кард.

Он гоҳ ҷомаву дастори ҳудро бо камоли эҳтиromу лутф бар ўпешкаш соҳта, гуфт:

«Эй дареғ, ки мо аз фазлу дониши ту оғоҳӣ надоштем ва қадру манзалататро нашиноҳтем ва шукронай дар ин маҷlis ҳозир шуданатро ба ҷой наовардем.

Афсус мекӯрам, ки ту бо чунин сармояи фазлу дониш дар ин ҷойгоҳи поёнтарини маҷlis нишастай».

Хидматгор чун ин ҳарфи ҳозиро шунид, бо меҳрубонӣ назди он донишманд бирафт ва хост, ки дастори ҳозиро дар сари ўниҳад ва ҷомаро табаруқан тақдим созад.

Аммо он марди донишманд бо дасту бо сухан ўро аз ин кор манъ кард ва гуфт: «Бар сари ман банди кибру ғурурро магузор (яъне либосҳои фохира мисли бандест, ки инсонҳоро асири ҳуд мегардонад).

Метарсам, ки баъди ба сар ниҳодани дастори қозӣ фардо бо одамони бечораву қӯданҷома такаббур ҳоҳам кард ва чун онҳо маро сарвару пешвои худ ва қозиюлқуззоти анҷуман шиносанд, мардуми оддӣ ба назарам ҳақири нотавон падидор шаванд.

Оё покизагиву сафои об бар он вобаста аст, ки онро ба қӯзай зарин рехтаанд ё сафолин?! (Оби тира дар қӯзай зарин зулол наҳоҳад шуд)

Монанди ҳамин дар сари инсонҳо мағзу хирад арзишманд аст, на қулоҳу дастори нагз.

Инсон аз бузургии сар арҷманд нест, каду сари бузург дорад, аммо бемагз аст.

Бо зоҳири оростай худ ва дастору риш ифтихору гарданфарозӣ макун, ки дастори ту чун пунба ва ришу мӯйлаб мисли алафи хушк қадре надоранд.

Онҳое, ки ба сурати зоҳирии худ одамгуна ҳастанд, беҳтар, ки мисли сурати девор ҳомӯш бошанд ва беҳуда худфурӯшиву ифтихор накунанд.

Ҷойгоҳи худро ба андозаи ҳунари худ бишинос, монанди Зуҳал ҷойгоҳи баланду наҳсро иҳтиёр макун.

Худнамоиву гарданфарозии нораво барои найи бӯрӯ, ки арзише надорад, хос аст, аммо барои найшакар ҳосияти аслии он, яъне шаҳду шакар мояни қадру манзалат аст.

Бо ин ақлу ҳиммати ноҷизу пасте, ки дорӣ, напиндорам, каси шоистае бошӣ, агарчи аз паси ту сад нафар гулому хидматгор дар таъзиму ситоиш қарор бигиранд.

Ҳармӯҳра ба шахси нодоне, ки гӯё чизи гаронқадре дарёфт кардааст, бо ҳуший ин суханонро бигуфт:

«Маро одамони оқил ба ҳеч наҳаранд, ту аз нодонии худ маро дар матои ҳарир мапечон.

Гамбӯсаки саргинғалтон агар дар миёни гули лола ҳам нишинад, ҳамон гамбӯсак аст ва қадри ўзиёд наҳоҳад шуд.

Сарватманд бо молу дороии худ аз дигарон беҳтар наҳоҳад шуд, агар ҳар ҷули атлас бипӯшад, ҳамоно ҳар аст».

Бо ҳамин усул он марди донишманд бо оби

суханҳои пурҳикмат дилашро бишуст ва панде ба дигарон дод.

Одати дилозурдагон аст, ки суханони саҳту дурушт мегӯянд, чун душман ба ҷанги ту афтод, сустӣ макун, ҳарфатро бигӯй, ўро мағлуб бисоз.

Чун фурсати мусоид фаро расид, бадкориҳои ўро ошкор бикун, вагарна гузашти рӯзгор ҳаёли интиқомро аз ёд мебарад.

Қозӣ онҷунон аз ин суханон шармандаву лол гардид, ки гуфт: «Ин рӯз рӯзи бисёр саҳт аст!»

Ӯ бо ҳасрату тааҷҷуб ангушти пушаймонӣ мегазид ва ҷашмонаш дар ғояти ҳайрониву изтироб монанди Фарқадайн тобиш доштанд.

Дар ҷунин ҳолат он донишманди ҷавон аз аҳли маҷлис рӯй гардонид ва ҷунон бошиносӣ маҷлисро тарк кард, ки касе дигарбора нишоне аз ӯ наёфт.

Фарёду ғавғои бузургони маҷлис ба осмон печид, ки мегуфтанд: «Он одами густоҳ қучост?!»

Ҳидматгор зуд аз паси ӯ бирафт ва ҳама чоро ҷустуҷӯкунон мегуфт: «Оё мардеро бо ҷунину ҷунон шаклу намуд дидад?!»

Яке аз раҳгузорон ҷунин ҷавоб дод: «Дар ин шаҳр мардеро бо фазлу дониш ва ширинахӣ мешиноsem, ки Шайх Саъдӣ мебошад ва дигаре ба мисли ӯ пайдо нест».

Сад ҳазор оғарин бод бар ӯ, ки ҳақиқати талҳро бо ҷунин шевай зебо ва суханони ширин бигуфт.

### **Фонда:**

Дар ин ҳикояти воқеӣ, ки қаҳрамони марказиаш худи Шайх Саъдист, яке аз мавзӯъҳои меҳварии назми аҳлоқӣ бо латофату ҷозибаҳои ациб баён шудааст. Саъдӣ ҷун муаллими бузурги инсоният таълим медиҳад, ки сурат муҳим нест, маъно муҳимтар аст ва зоҳир ба ҷизе наарзад, муҳим ҷавҳари одамист. Дар тасдиқи ин матлаб ҷандин шеъру ҳикояти дигари Саъдӣ шӯҳрат доранд. Ҳиммат кунед ва онҳоро ба ёд оред!

## Хикоят:

Шунидам, ки фарзонае ҳақпарат,  
Гиребон гирифташ яке ринди масть.  
Аз он тирадил марди софидарун,  
Қафо ҳүрду сар бар накард аз сукун.  
Яке гуфташ: «Охир на мардй ту низ,  
Тахаммул дарег аст аз ин бетамиз».  
Шунид ин сухан марди покизахуй,  
Бад-ү гуфт: «Аз ин навъ бо ман магүй  
Дараад масти нодон гиребони мард,  
Ки бо шери чангай сиғолад набард?  
Зи ҳүшёри оқил назебад, ки даст  
Занад дар гиребони нодони масть».

## Лугот:

Фарзонаи ҳақпарат - олим ҳақшинос  
Ринд - бекайд, майхора, беадаб  
Софидарун - равшандил, покдил  
Қафо ҳүрдан - зарбаи пасигарданӣ ҳүрдан  
Сиғолидан - тадбирчӯй кардан, чора ҷустан  
Набард - чанг, муҳориба

Шунидам, ки масти бекайде аз гиребони олиме ҳақпарат гирифта, ўро бо алфози қабеҳ дашномед мөдод.

Аммо донишманди покизадил ҳомӯш буд ва агарчи он масть бар паси гардани олим мушт мезад, ўҳамоно сукуту сабрро беҳтар медонист.

Шахсе бар олим гуфт: «Охир ту ҳам мард ҳастӣ, ҳайф аст, ки ба дашному мушти ин бетамиз тоб оварда, сухане намегүй ё ҷазои ўро намедиҳӣ.

Он марди покизаҳлоқ чун ин суханонро шунид, ба ў чунин посух дод: «Ту бо ман ин суханҳо магүй, масти аблажу нодон аз ғояти бешуурӣ ҳатто ба гиребони паҳлавоне, ки тадбири набард бо шерро медонад, чанг мезанад.

Кори одами ҳүшёру оқил нест, ки бо масти аҳмақу бешуур ҷангу ҷидол кунад ва даст бар гиребони ўандозад».

### **Фоңда:**

Аз майзадагону фосиқон дурй гирифтан беҳтар аст. Кори одами оқил набошад, ки бо масти девона мунозира намояд. Онҳо лаънатшудагони чомеа ҳастанд, аз ин тоифа ҳазар бояд кард.



### **Ҳикоят:**

Саге пои саҳронишине газид,  
Ба ҳашме, ки заҳраш зи дандон чакид.  
Шаб аз дард бечора хобаш набурд,  
Ба ҳайл андараш духтаре буд хурд.  
Падарро ҷафо карду тундӣ намуд,  
Ки «Охир, туро низ дандон набуд».  
Пас аз гиря марди парокандарӯз  
Бихандид, к: «Эй момаки дилфурӯз.  
Маро гарчи ҳам салтанат буду неш,  
Дареғ омадам кому дандони хеш.  
Мухол аст агар тег бар сар ҳурам,  
Ки дандон ба пои саг андар барам.  
Тавон кард бо нокасон бадрагӣ,  
Валекин наояд зи мардум сагӣ.

### **Лугот:**

Ҳайл - ба маъни хонавода  
Ҷафо кардан - ба маъни таъна кардан  
Парокандарӯз - парешонҳол  
Момак - модарак, модараки меҳрубон  
Дилфурӯз - дилафрӯз, он ки дилро шодӣ мебахшад  
Салтанат - ба маъни қудрату тавоной  
Муҳдол - номумкин, ношудани  
Бадрагӣ - бадзорӣ, бадкорӣ

Саги ҳашмгине, ки заҳр аз дандонаш мечакид,  
марди саҳронишинеро газид.

Он марди бечораро аз зўрии дард хобаш намебурд ва азобе чонкоҳ мекашид. Дар хонаводаи ў дуҳтари хурдсоле буд, ки падарашибро таънакунон мегуфт: Оё туло қудрат набуд, ки он саги дайдуро ҷазо диҳӣ?!

Он марди парешонҳол аз гиря бозистод ва бихандиду гуфт: «Эй модараки меҳрубон, маро ҳам қудрату тавоной буду ҳам чунонки ту мегӯй, имкони газидани он саг. Аммо ҳайфам омад, ки кому дандони худро бар ў олуда созам.

Агар бо тег сарамро бибурранд ҳам, дандони худро ба пойи палиди саг олуда наҳоҳам кард. Имкон дорад, дар посухи нокасон бадкорие анҷом ёбад, аммо одамизода набояд сагӣ пеш гирад ва сагвор инсонҳоро «бигазад».

### **Фоида:**

Аз саги газандай дандонҳояш заҳролуд манзури Шайх Саъдӣ одамони бадзабон ва бефаросат аст, ки бо заҳри сухан ва гуфтори аглаҳонаи худ инсонҳоро азият мекунанд. Некон ҳатто сагро рому ором мекунанд, саги асҳоби қаҳф бо солеҳон нишаста, ба ахлоқи онҳо пайрав шуд. Ҳайф бошад, ки инсонҳои солим рафтору кирдори сагона иҳтиёр намоянд.



### **Ҳикоят:**

Яке дар нучум андаке даст дошт,  
Вале аз такаббур саре маст дошт.  
Бари Қӯшёр омад аз роҳи дур,  
Диле беиродат, саре пургурӯр.  
Хирадманд аз ў дила бардӯҳтӣ,  
Яке ҳарф дар вай наёмӯҳтӣ.

Чу бебахра азми сафар кард боз,  
Бад-ӯ гуфт: «Доной гарданфароз,  
Ту худро гумон бурдай пурхирад,  
Иное, ки пур шуд, дигар чун барад?  
Зи даъвӣ пурӣ з-он тихӣ меравӣ,  
Тихӣ оӣ, то пурмаонӣ шавӣ.  
Зи ҳастӣ дар оғоқ Саъдисифат,  
Тихӣ гарду боз оӣ пурмаърифат.

**Лурот:**

Даст доштан - огоҳӣ доштан  
Кӯшёр - Абулҳасан Кӯшёри Гелонӣ мунаҷҷим ва риёзидони  
бузурги асри X ва аввали асри XI  
Беиродат - беихлос  
Дила бардӯхтан - ба маъни таваҷҷӯҳ накардан, ҷашм пӯшидан  
Ино - зарф

Шахсе аз илми нуҷум андаке огоҳӣ дошт ва бо  
он дониши ноҷизи худ кибру гурур меварзид.

Бо ҳамин такаббуру худпарастӣ ва диле беихлос  
ба назди донишманди бузург Кӯшёри Гелонӣ омад.

Кӯшёри Гелонӣ чун дар табииати ў кибру гурури  
нописандидаро бидид, бар ў таваҷҷӯҳе накард ва илме  
наомӯзонид.

Вақте ки он мунаҷҷими магнур бидуни он ки  
баҳрае аз он донишманд бурда бошад, азми бозгаштан  
бикард, ба ў Кӯшёр ҷунин гуфт:

«Эй ҷавони азиз, ҳайф аст, ки худро донишманди  
тавоно ҳисоб мекунӣ ва ишқу алоқае дар такмили  
дониш надорӣ магар надонӣ, ки зарфе, ки пур шуд оё  
ғунҷоиши ҷизи дигаре дорад?!»

Вуҷуди ту аз даъвои беҳуда пур аст, бинобар ин  
аз ин ҷо ҳоливу бебахра меравӣ. Ту ин ҷо ҳолӣ оӣ, то  
вуҷуди ту аз ҷикмату маъни пур гардад».

Монанди Саъдӣ ҳолӣ аз худбиниигу кибру гурур  
дар ҷаҷон сафар кун, то бо вуҷуде пур аз донишу  
маърифат ба ватан баргардӣ».

## **Фоида:**

Бо дониши андак мағур гаштан ва аз талаби илм бозмондан шадидтарин оғат аст, ки соҳиби худро ба кӯи нодонию беҳосилий мебарад. Кишвари илм сабру субот ва тамкину хоксорий меҳоҳад.



## **Ҳикоят:**

Ба ҳашм аз малик банде сар битофт,  
Бифармуд чустан, касаш дарнаёфт.  
Чу боз омад, аз роҳи ҳашму ситеz,  
Ба шамшерзai гуфт: «Хунаш бирез».  
Ба хун ташна ҷаллоди номехрубои,  
Бурун кард дашна чу ташназабон.  
Шунидам, ки гуфт аз дили танги реш:  
«Худоё, бихил кардамаш хуни хеш,  
Ки пайваста дар неъмату нозу ном,  
Дар иқболи ў будаам дүстком».  
Мабодо, ки фардо ба хуни манаш,  
Бигиранду хуррам шавад душманаш».  
Маликро чу гуфти вай омад ба гүш,  
Дигар деги ҳашмаш иаёвард ҷуш.  
Басе бар сараш доду бар дида бус,  
Худованди роят шуду таблу кус.  
Ба рифқ аз чунон сахмгин чойгоҳ,  
Расонид даҳраш бад-он пойгоҳ.  
Фараз з-ин ҳадис он, ки гуфтори нарм,  
Чу об аст бар оташи марди гарм.  
Тавозуъ кун, эй дўст, бо ҳасми тунд,  
Ки нармӣ кунад теги бурранда кунд.  
Набинӣ, ки дар маърази тегу тир,  
Бипӯшанд хафтони сад ту ҳарир.

## **Луғот:**

Сар тофтан - ба маънои гурехтан, тарқ кардан  
Дашна - ханчар

Биҳил кардан - авф кардан, ҳалол кардан  
Дўстком - хушбахт  
Бигиранд - бозхост кунанд  
Худованд - соҳиб, сардор  
Рифқ - нармӣ, мулоимат  
Саҳмгин - ҳавфнок, тарсовар  
Ҳадис - сухан, гуфтор  
Марди гарм - марди ҳашмгин  
Хафтон - чомасе, ки даруни онро бо абрешим пур карда, дар  
вақти ҷанг мепӯшиданд  
Тӯ - қабат  
Ҳарир - абрешим  
Маърази тегу тир - майдони ҷанг

Хидматгоре аз ҳашму ғазаби подшоҳ нороҳат гашта, аз дарбор фирор кард. Подшоҳ супориш дод, ки ўро зуд дарёбанд, аммо ҷустанҷои онҳо бефоида буд, касе хидматгорро пайдо накард.

Вақте ки дигарбора хидматгор ба дарбор баргашта омад, подшоҳ бо қаҳру ситеза ҷаллодро супориш дод, ки ин хидматгори носипосро қатл кунад.

Ҷаллоди золим ҳанҷари ҳуд (мисли он ки ташнае аз шиддати беобӣ забонашро берун меорад) аз гилоф берун кард.

Шунидам, ки он хидматгори бечора бо дили ғамгину маҷрӯҳ мегуфт: «Худоё, ман ҳуни ҳудро бар ў ҳалол кардам ва ин амри ўро ғуноҳ намедонам, чунки як умр дар назди ў хушбахт ва бархурдор аз нозу неъмат ва номи нек будам.

Мабодо, ки фардо рӯзи қиёмат барои ҳуни ман ўро саҳт гиранд ва бозхост кунанд ва аз ин душманони ў шоду ҳуррам гарданд».

Подшоҳ вақте ки ин суханонро шунид, деги ҳашмаш аз ҷӯш монд ва ором шуд.

Сару ҷашмони хидматгорро бибусид, ўро навозиш кард ва мақому мансаби баланде бар ў дод ва сарвари парчамдорон ва масъулони нақораву табли шоҳӣ таъин кард.

Гардиши рӯзгор ба туфайли нармию меҳрубонӣ ўро аз зери тег начот дод ва ба мақоми баланд расонид.

Мақсад аз ин суханҳо он аст, ки меҳоҳам арз на-моям, ки сухани нарму мулоим монанди оби ҷонбахшест, ки қаҳру ғазаби одами ба ҳашм омадаро фурӯ менишонад.

Эй дӯст, бо душмани тундхӯй ҳам мулоимату ҳоксорӣ пеш гир, ки нармӣ теги буррандаро кунд месозад.

Оё надидай, ки чангварон дар майдони чанг ҷомае меңӯшанд, ки дохили он бо абрешим пур шудааст ва ба зарби шамшер тобовар аст.

### **Фонд:**

Агарчи Саъдӣ дар ҷойгоҳе дигар «тараҳум бар паланги тездандон ситамгорӣ бувад бар гӯсфандон» гуфтааст ва ё фармудааст, ки «ситам бар ситампеша адл асту дод», мазмуни ин ҳикоят бисёр муғид ва ибратпазир аст. Беҳтар он аст, ки худи инсонҳо қудрату ҳиммат пайдо қунанд ва ғазабашонро фуру нишонанд ё мисли қаҳрамони ин ҳикоя дар рӯбарӯи каримию лутфи дигарон теги қаҳри худро дур андозанд.



### **Ҳикоят:**

Зи вайрони орифе жандапӯш  
Якero нубоҳи саг омад ба гӯш.  
Ба дил гуфт: «Кӯи саг ин ҷо ҷарост».  
Даромад, ки дарвеши солеҳ қучост?  
Нишони саг аз пешу аз пас надид,  
Ба ҷуз ориф он ҷо дигар кас надид.  
Ҳиччил бозгардидан оғоз кард,  
Ки шарм омадаш баҳси ин роз кард.  
Шунид аз дарун ориф овози пой,  
Ҳало, гуфт бар дар: «Чи пойӣ, дарой,  
Маниндорӣ, эй дилаи равшанам,  
К-аз эдар саг овоз кард, ин манам.  
Чу дидам, ки бечорагӣ меҳарад,  
Ниҳодам зи сар қибрӯ ройу хирад.  
Чу саг бар дараш бонг кардам басе,  
Ки мискинтар аз саг надидам касе.  
Чу ҳоҳӣ, ки дар қадри воло расӣ,  
Зи шеби тавозӯй ба боло расӣ».  
Дар ин ҳазрат онон гирифтанд садр,

Ки худро фурұтар ниҳоданд қадр.  
Чу сел андар омад ба ҳавлу ниҳеб,  
Фитод аз баланді ба сар дар нишеб.  
Чу шабнам бияфтод мискину хурд,  
Ба меҳр османаш ба Айюқ бурд.

**Лұғот:**

Вайрон - хонаи харобшуда, күлбаи ҳақирона  
Нубоқ - бонги саг, садои саг  
Даромад - яңе ба даруни күлба дохил шуд  
Ҳало - калимаи нидо ба ҷои «ҳон», «эй», «ҳой»  
Эдар - ин ҷо, дар ин ҷо  
Бечорагй ҳаридан - ҳаридори афтодагиву тавозуъ будан  
Дар ин ҳазрат - дар даргоҳи Худованд  
Ҳавл - ваҳшат, воҳима  
Ниҳеб - ҳайбат, тарсу ҳарос  
Айюқ - номи ситорае равшан дар самти рости Каҳкашон

Шахсе аз вайронай орифи күдәнчомае садои сагро шунид ва бар дили худ гүфт: Соҳиби ин манзил, ки марди солеҳест, кучо бошад ва ҷаро саг ин ҷо макон гирифтааст?! Бо ин эҳсоси тааҷҷубангез ба манзили марди солеҳ дохил шуд ва бар гүшаву канорҳои хона ҷашм дүхт, аммо ғайр аз соҳибхона касеро надид.

Он мард дар хичолат афтода, аз пурсидани ин сир шарм дошт ва хост берун равад.

Марди ориф садои пойи ўро шунид ва гүфт: «Эй бародар, ҷаро зери дар истодай, ба хона даро. Эй нури ҷашми ман, ба ҳайрат наой, дар ин ҷо садои сагро, ки шунидй, он садои худи ман аст.

Ман донистам, ки Худованд ҳаридори афтодагиву тавозуъ ва шикастанафсист, аз ин сабаб кибру гурур ва андешаву хирадро як сү гузоштам ва бо аҷзе тамом ба даргоҳи ўрӯй овардам.

Монанди сагон бар даргоҳаш нолаву фифон мекунам, зеро дар дунё бечоратар аз саг маҳлүқе надидам.

Агар ҳоҳй, ки қадру манзалати баландро дар пешгоҳи Худованд соҳиб шавй, тандо аз роҳи тавозуъ ва шикастанафсий бар он ноил ҳоҳй шуд.

Дар даргоҳи Худованд онҳо садрнишин ҳастанд, ки қадри худро поёнтар гузошта, аҷзу нотавониашонро эҳсос кардаанд.

Аммо соҳибони кибру ғуурүр ба мисли селе, ки бо воҳимаю ҳайбат ва афқандани тарсу ваҳшат аз баландӣ сарозер мешавад, аз ҳавобаландию мағрурий ба ботлоқи шармандағӣ ҳоҳанд афтод

Шабнам, ки мискину ҳақиқир аст, мақоме воло дорад ва осмон бо меҳру навозиш ўро ба Айюқ бурд ва бар маснади иззат нишонд.

### **Фонда:**

Кибру ғуурүр мартабаи бисёре аз инсонҳои соҳибному сарватмандро паст кардааст ва онҳоро аз таҳти иззат ба хоки хориву зиллат кашидааст ва баръакс ҳоксорию тамкин ва шикастанафсӣ боиси иззату эътибори одамони оддӣ ва мақомоти баландро соҳиб шудани онҳо гаштааст. Қаҳрамони ин ҳикоят дарёфтааст, ки Худованд низ мардуми ҳоксору ботамкинро дӯст медорад.



### **Ҳикоят:**

Гурӯҳе бар онанд аз ахли сухун,  
Ки Хотам асам буд, бовар макун  
Баромад танини магас бомдод,  
Ки дар чанбари анкабуте фитод.  
Ҳама заъфу ҳомӯшиаш қайд буд,  
Магас қанд пиндошташ, қайд буд.  
Нигаҳ кард шайх аз сари эътибор,  
Ки эй пойбанди тамаъ, пой дор.  
На ҳар ҷо шакар бошаду шаҳду қанд,  
Ки дар гушаҳо домёр асту банд.  
Яке гуфт аз он ҳалқаи ахли рой,  
Аҷаб дорам, эй марди роҳи Худой.  
Магасро ту чун фахм кардӣ хурӯш,  
Ки моро ба душворӣ омад ба гӯш.  
Ту, к-огоҳ гардӣ ба бонги магас,

**Нашояд асам хонданат з-ин сипас.**  
Табассумкунон гуфташ: «Эй тезхүш,  
Асам бех, ки гуфтори ботилниюш.  
Касоне, ки бо ман ба хилват даранд,  
Маро айблүшү саногустаранд.  
Чу пүшида доранд ахлохи дун,  
Кунад хастиям зер табъям забун.  
Фаро менамоям, ки менашнавам,  
Магар, к-аз такаллуф мубарро шавам.  
Чу колив донаңдан ахли нишаст,  
Бигүянд неку бадам, ҳар чи ҳаст.  
Агар бад шунидан наёяд хушам,  
Зи кирдори бад доман андар кашам.  
Ба ҳабли ситоиш фаро чаҳ машав,  
Чу Хотам асам бошу айбат шунав.  
Саодат начусту саломат наёфт,  
Ки гардан зи гуфтори Саъди битофт.

**Лүгөт:**

Хотам - манзур Хотами Асам, ки аз бузургони тасаввүф дар аспи 1X мелодий аст.  
Асам - кар  
Танин - садо, овоз  
Чанбары анкабут - торҳои анкабут  
Кайд - макру ҳила, найранг  
Қайд - банд, дом  
Эътибор - ба маънои ибрат ва панд  
Шаҳд - асал  
Домёр - сайёд, соҳиби дом  
Аҳли рой - мардуми донишманд, соҳибони ақлу тадбир  
Ботилниюш - он ки суханони беҳударо гүш мекунад  
Саногустар - вассоф, ситоишгар, саногү  
Ахлоқи дун - ахлоқи нописанд, айбу нуқсон  
Забун - сусту заиф, очиз, нотавон  
Фаро намудан - вонамуд кардан  
Такаллуф - хушомад, хушгүй ва мурооти сохтакорона  
Мубарро - пок, озод  
Колив - кар  
Аҳли нишаст - ҳамсафон, аҳли маҷlis  
Доман андар кашидан - дурӣ гирифтан, барҳазар будан  
Ҳабли ситоиш - ресмони мадҳу тавсиф  
Фаро чаҳ - ба даруни чаҳ

Гурӯҳе аз аҳли сухан бар он бовар ҳастанд, ки Хотами Асам воқеан кар буд, аммо ту бар гуфтори онҳо бовар макун.

Бомдоде садои бол задани магасе, ки ба тори тортанак афтода буд, шунида мешуд.

Хомӯшиву сукут ва заъфи зоҳирӣ тортанак аз рӯи макру ҳила буд. Магасе ба гумони он ки рӯи қанд менишинад, рӯи банд нишаст.

Хотами Асам бо ҷашми ибратбин бар он нигоҳ кард ва гуфт: «Пойи худро аз доми ҳирсу ҷашмгуруслагӣ нигоҳ дор! Зеро дар ҳама ҷо шакару асалу қанд нест, шояд он ҷо дому банд ва сайёде мунтазири сайди худ аст». Яке аз фозилони он маҳфил ба Хотами Асам чунин суол дод: «Эй марди худоҷӯ, ман аз ин ҳоли ту дар тааҷҷуб ҳастам, ки чӣ гуна садову хурӯши магасро шунидӣ, дар ҳоле, ки мо бо гӯши солими худ онро базур мешунидем. Ту, ки садои магасро мешунавӣ, шоиста набошад, ки баъд аз ин туро Асам (ношунаво) хонем».

Хотами Асам табассумкунон гуфт: «Эй дӯсти ҳушманд, бароят маълум бод, ки кар будан басо беҳтар аст аз он ки суханони беҳудаву бемаънору гӯш диҳӣ.

Дӯстони мӯниси ман, ки аҳли роз ҳастанд, одатан айби маро пӯшида медоранд ва дар ҳаққам ситоишгарӣ мекунанд.

Аммо онҳо бо ин амали худ айбу нуқсонро пӯшида, боис мегарданд, ки табъи сусту заиф маро тадриҷан хору беқадр гардонад.

Бинобар ин худро ношунаво вонамуд мекунам, ба ин восита аз мурооти сохта ва тавсифоти беҳудаи ёрон озод бошам.

Чун ҳамнишинону дӯстон медонанд, ки ман кар ҳастам, айбу ҳунари маро чунонки ҳаст ба забон меоранд.

Агар бихоҳам, ки айбу нуқсонамро нашунавам, бояд аз кирдору рафтари бад барҳазар бошам».

Эй азиз, ту фирефтаи ситоиши мардум мабош, таъриifu тавсифоти беасос монанди ресмонест, ки одамро ба ҷоҳи такаббуру нафспарастӣ фурӯд меорад,

бөхтар он ки мисли Ҳотами Асам «кар» бошию айбу нуқсонатро аз забони дигарон шунавй.

**Фонда:**

Тавсиfu ситоиши пуч одамони зоҳирбинро мефириебад ва онҳо бовар мекунанд, ки дар ҳақиқат чунин ҳастанд ва дар натиҷа монанди магас асири торҳои ҳалокатовари он мегарданд. Зиёда аз ин дар онҳо эътимоде пайдо мешавад, ки ҳеът айбу нуқсоне надоранд. Дар натиҷа аз камол ба завол меафтанд.



**Ҳикоят:**

Азизе дар ақсои Табрез буд,  
Ки ҳамвора бедору шабхез буд.  
Шабе дид чойе, ки дузде каманд  
Бипечиду бар тарфи боме фиканд.  
Касонро хабар карду ошуб хост,  
Зи ҳар ҷонибе мард бо чуб хост.  
Чу номардум овози мардум шунид,  
Миёни хатар ҷон будан налид.  
Ниҳебе аз он гирудор омадаш,  
Гурезе бавакт ихтиёр омадаш.  
Зи раҳмат дили порсо мум шуд,  
Ки шаб дузди бечора маҳрум шуд.  
Ба торикий аз пай фароз омадаш,  
Ба роҳе дигар пешбоз омадаш.  
Ки ёро, марав, қ-ошнон туам,  
Ба мардонагӣ ҳоки пои туам.  
Надидам ба мардонагӣ чун ту кас,  
Ки ҷанговарӣ бар ду навъ асту бас:  
Яке пеши ҳасм омадан мардвор,  
Дувум ҷон бадар бурдан аз корзор.

Бар ин ҳар ду хислат гуломи туам,  
Чи номӣ, ки мавлои номи туам?  
Гарат рой бошад ба ҳукми қарам,  
Ба ҷойе, ки медонамат, рах барам.  
Саройест кӯтоху дарбаста саҳт,  
Налиндорам он ҷо ҳудованди раҳт.  
Кулӯҳе ду болои ҳам бар ниҳем,  
Яке пой бар дӯши дигар ниҳем.  
Ба чандон, ки дар дасттат афтад, бисоз  
Аз он бех, ки гардӣ тихидаст боз.  
Ба дилдориву чоплусиву фан,  
Кашидаш сӯи хонаи ҳештган.  
Ҷавонмарди шабрав фурӯ дошт дӯш.  
Ба китфаш баромад ҳудованди ҳуш.  
Багалтоқу дастору раҳте, ки дошт  
Зи боло ба домони ӯ даргузошт.  
В-аз он ҷо баровард ғавғо, ки «Дузд»  
Савоб, эй ҷавонону ёрию музд.  
Бадар част аз ошӯб дузди дагал,  
Давон ҷомаи порсо дар бағал.  
Дилосуда шуд марди некэътиқод,  
Ки саргаштаеро баромад мурод.  
Ҳабисе, ки бар кас тараҳхум накард,  
Бубахшуд бар вай дили некмард.  
Аҷаб н-ояд аз сирати биҳрадон,  
Ки некӣ қунанд аз қарам бо бадон.  
Дар иқболи некон бадон мезиянд,  
В-агарчи бадон аҳли некӣ наянд.

**Лӯғот:**

Ақсо - гӯша, канора, ҷои дурдаст  
Шабхез - шабзиннадор  
Каманд - таноб, аргамчин  
Номардум - нокас, фурӯмоя, дар ин ҷо ба маънои дузд  
Чи номӣ - ҷи ном дорӣ  
Мавло - гулом, чокар, банда  
Фан - макр, фиреб  
Ҳудованди ҳуш - соҳиби ҳуш, яъне дар ин ҳикоят марди порсо

Багалтоқ - чомае остиңкүтох, ки аз зер мепүшиданد  
Дагал - ба маңынорост, ҳилагар  
Хабис - паст, разил, бадкирдор

Азизе дар яке аз гүшаҳои Табрез рӯзгор ба сар мебурд, ки марде шабзиндадор ва бедордил буд.

Шабе ин мард бидид, ки дузде каманд бар боме әндохта, күшиши болои бом омадан ва моли мардумро ба яғмо бурдан дорад.

Он марди порсо бо дидани он манзара фарёд баровард ва мардумро бохабар соҳт. Дар натиҷа шуру ҹангомае барпо шуд ва мардони зиёде бо чӯбдастҳо берун омаданд.

Чун он дузд ғавғои мардумонро шунид, дарёфт, ки миёни балову хатар ҳоҳад монд ва аз тарси он гирудор сари вақт гурехтанро иҳтиёр кард.

Аммо марди порсо аз ин рафтори худ пушаймон ва дилаш монанди мум нарим шуд, зеро ба ҳоли дузд раҳмаш омад, ки дузди бечора аз насибаи имшабай худ маҳрум гардид.

Бинобар ин дар шаби торик зуд аз роҳи дигар ба пешвози ўомад ва бар ўгуфт: «Эй ёри азиз, лаҳзае биист, ки ман ошнои ту ҳастам ва шефтаи мардона-гиву часорати ту мебошам.

Ман дар шуҷоату мардӣ касеро мисли ту намедонам, зеро далериву ҹанговарӣ ду аломати хос дорад: Аввал он аст, ки мардона бар муқобили душман берун ой, дувум он, ки бо кӯмаки ақлу ҳуш ҷонатро саломат нигаҳ дорӣ.

Дар ҳар дуи ин хислатҳо ман шефтаву гуломи ту ҳастам, номи азизат чист, ки бандаву садқаи номат шавам?!

Агар майл дорӣ ва мувофиқат бикинӣ, туро ба ҷое, ки медонам, раҳнамой ҳоҳам кард.

Дар он ҷо хонае ҳаст, ки боми паст дорад ва дарҳояш баста, гумон мекунам, ки соҳиби хона дар манзил нест.

Кифоя аст, ду-се сангү кулӯҳ болои ҳам чида, яке аз мо дигареро кӯмак кунад то пой бар таҳтатушти

ў гузашта, болои бом барояд.

Ҳар чи он ҷо ба дастат афтад бар он қаноат бикун, ки беҳтар аз он бошад, ки бо дasti ҳолӣ баргардӣ.

Он марди порсо бо навозиш меҳрубонӣ ва ҳилаву найранг дуздро ба сӯи хонаи худ овард.

Дузд бо ишора китфи худро барои рӯи бом баромадани марди порсо омода кард, он мард аз китфи дузд бар бом баромад ва ҷомаву салла ва либосе, ки дошт бар домани ў андохт.

Баъди ин фарёду ғавғо оғоз карду мегуфт: «Эй ҷавонону мардон аз баҳри савоб берун оед, ки дузд омад!»

Он дузди нобакор зуд роҳи гурез ва берун омадан аз ошӯби мардумро ҷуст ва бо суръат ҷомаҳои он марди порсоро дар бағал пинҷон намуду фирор кард.

Дили он марди порсо осуда ва хотираш ҷамъ шуд, ки як марди сарсону саргашта ба мақсади худ расид.

Марди некаҳлоқ бо фазилату меҳрубонии худ ҳатто дузди ҳабисро, ки бар ҳеч касе раҳм намекунад, баҳшиши кард.

Ҷои тааҷҷуб нест, ки аҳлоқу сирати хирадмандон ҳамин гуна аст, ки ҳатто бар мардуми ҳабису бадкора некиву шафқат мекунанд

Одамони бад дар сояи иқболи некону солеҳон зиндагӣ мекунанд, ҳарчанд ки он бадкорагон аҳли некиву муруват нестанд.

### **Фонда:**

Боз як баҳше аз ҷаҳони ормонии Саъ-дӣ, ки раҳму шафқатро дар дили инсонҳо парвариш мекунад, дар ин ҳикоят зоҳир шудааст. Инсони ормонӣ ва орзукардаи Саъдӣ шахсест, ки ҳатто бар дуздону нобакорон раҳм мекунад, то барои мо бигӯяд, ки оё шумо ҳадди ақал ба дӯстону ҳешо-вандону пайвандони худ шафқату меҳрубонӣ доред?!

Нависандай фаронсавӣ В.Гюго дар зери таъсири ин ҳикояти «Бӯстон» повести ҷолибе навиштааст.

## Хикоят:

Шунидам, ки Луқмон сияхфом буд,  
На танпарвару нозукандом буд.  
Яке бандай хеш пиндошташ,  
Забун диду дар кори гил дошташ.  
Чафо диду бо чавру қаҳраш бисохт,  
Ба соле саройе зи баҳраш бисохт.  
Чу пеш омадаш бандай рафтга боз,  
Зи Луқмонаш омад ниҳебе фароз.  
Ба поящ дарафтгоду пүзиш намуд,  
Бихандид Луқмон, ки пүзиш чи суд?  
Ба соле зи чаврат чигар хун кунам,  
Ба як соат аз дил бадар чун кунам?  
Вале ҳам бубахшоям, эй некмард,  
Ки суди ту моро зиёне накард.  
Ту обод карди шабистони хеш,  
Маро хикмату маърифат гашт беш.  
Гуломест дар хайлам, эй некбахт,  
Ки фармоямаш вақтҳо кори сахт.  
Дигар раҳ наёзарамаш сахт дил,  
Чу ёд оядам сахтии кори гил.  
Ҳар он кас, ки чаври бузургон набурд,  
Насўзад дилаш бар заифони хурд.  
Гар аз ҳокимон сахтат ояд сухун,  
Ту бар зердастон дуруштӣ макун.

## Луғот:

Луқмон - манзур Луқмони ҳаким, ки дар замони Довуд (а) мезист ва дар сабру ҳикмат маъруф аст.  
Забун - нотавон, ҳақиқир, дар ин ҷо ба маънои ғулом ва хидматгор.  
Ниҳеб - тарс, бим  
Пүзиш - узроҳӣ, баҳшиш хостан  
Шабистон - хобгоҳ, хонаи хоб  
Хайл - ба маънои мулку тааллуқот  
Дигар раҳ - дигар бор

Луқмони ҳаким, ки ҷеҳрай сиёҳранг дошт,  
танпарвару нозукандом набуд (ва монанди бештари хидматгорону чокарон дасту бозуи қавӣ дошт).  
Шахсе ўро аз ҷумлаи ғуломони ҳуд гумон кард

ва ба кори тоқатшикани лою гил таъин кард (Сабаб он буд, ки хидматгари Луқмони ҳаким дар наздаш ҳозир набуд ва худи ҳаким шахсияти худро бо мақсади донистани ҳикмати рӯзгор пинҷон мекард).

Луқмони ҳаким ба меҳнати саҳт ва ҷавру ҷафои соҳибкор тоқату созиш карда, дар давоми як сол барои ўхонае бисоҳт.

Хидматгари Луқмони ҳаким вақте ки баргашт, аз ин ҳодисаи руҳдода саҳт битарсид ва ба зери пойи Луқмони ҳаким афтода, хеле узроҳӣ кард.

Луқмони ҳаким бо ҳанда бар ўгуфт: Аз ин узру маъзарati ту чӣ фондa, кори шуданӣ бишуд. Як соли тамом аз ҷаври ту дилу ҷигар хун кардам, меҳоҳӣ, ки дар як лаҳзаи кӯтоҳ онро аз дил берун кунам?!

Аммо бо ин ҳама ман туро бахшидам, эй некмард, ҷунки кори ба фоидаи ҳуд анҷомдодаи ту барои мозиёне надошт.

Ту шабистони худро обод кардӣ, ман аз таҷрибаи рӯзгор ҳикмату маърифати худро бештар кардам.

Эй дӯсти некбахт, дар тааллуқоти ман гуломе ҳаст, ки гоҳо бар ўкорҳои саҳт ва мушкил мефармудам. Баъди ин воқеа дигар дили ўро бо саҳти озор намедидам, ҷунки саҳтие, ки дар кори обу гил аз сар гузаронидам, ба ёдам ҳоҳад омад.

Ҳар касе, ки ҷавру ҷафои бузургонро начашида бошад, дилаш ба ҳоли заифони ҳурду мӯҳтоҷ наҳоҳад сӯҳт.

Агар таҳаммули сухани подшоҳону сарварон барои ту саҳту мушкил аст, пас ба ҳоли зердастони ҳуд раҳм овар ва бар онҳо дуруштӣ макун.

### **Фонда:**

Зиндагӣ бузургтарин ва беҳтарин устоди инсонҳост. Танҳо одами боақлу фаросат аз ин мактаби бузург метавонад ҳикмат омӯзад. Муҳим нест, ки санчишҳои онро дар ҳудамон таҷриба кунем, муҳимтар он ки бар атрофиёни ҳуд бо андешаву тафаккур нигоҳ кунем, ки зиндагӣ бо онҳо чӣ корҳое кардааст.

Шайх Саъдӣ бо овардани ҳикояти Луқмони ҳаким ду нуктаи меҳвариро таъкид кардааст, ки яке сабр дар ҷафову меҳнат ва дигаре қадршиносӣ аз зердастон аст.

## Хикоят:

Шунидам, ки дар дашти Санъо Чунайд  
Саге дид барканда дандони сайд.  
Зи нерүи сарпанчай шергир,  
Фурӯ монда очиз чу рубохи пир.  
Пас аз ғурму оху гирифтан ба пай,  
Лагад ҳурдӣ аз гӯсфандони хай.  
Чу мискину бетоқаташ диду реш,  
Бад-ӯ дод як нима аз зоди хеш.  
Шунидам, ки мегуфту хуш мегирист,  
Ки донад, ки бехтар зи мо ҳар ду кист?  
Ба зохир ман имрӯз аз ин бехтарам,  
Дигар то чӣ ронад қазо бар сарам.  
Гарам пои имон налагзад зи чой,  
Ба сар барниҳам точи афви Худой.  
В-агар кисвати маърифат дар барам  
Намонад ба бисёр аз ин камтарам.  
Ки саг бо ҳама зиштномӣ чу мурд,  
Мар-ӯро ба дӯзах наҳоҳанд бурд.  
Раҳ ин аст, Саъдӣ, ки мардони роҳ,  
Ба иззат накарданд дар ҳуд нигоҳ,  
Аз он бар малоик шараф доштанд,  
Ки ҳудро бех аз саг напиндоштанд.

## Луғот:

Санъо - номи шаҳре дар кишвари Яман  
Чунайд - Ҷунайди Бағдодӣ олим ва орифи машҳури асри IX, ки  
соли 909 мелодӣ вафот кардааст.  
Фурӯ - бузи кӯҳӣ  
Ба пай - бо давидан  
Ҳай - ба маънои қабила  
Реш - озурда  
Зод - ҳӯроки сафарӣ  
Кисват - ҷома, либос, пӯшиш  
Ба иззат ба ҳуд нигоҳ накардан - ҳудро болотару бехтар аз  
дигарон наҳисобидан  
Малоик - фариштагон

Шунидам, Ҷунайди Бағдодӣ дар дашти Санъо саги  
пиреро дид, ки дандонҳои шикории ўректаанд. Ва зӯру

қуввати панҷагони шергири ў рафтаву монанди рӯбоҳи нир оқизу нотавон гаштааст.

Саге, ки бо суръати тохтузоз ва зўри сарпанча дар кӯтоҳтарин замоне оҳуи бодпо ва бузи кӯҳии чусту ҷолокро сайд мекард, ончунон заифи нотавон гашта буд, ки гӯсфандони қабила бо таҳқир вайро лагад мезаданд.

Чунайди Бағдодӣ ба мискиниву бетоқатӣ ва озурдагии саг раҳм овард ва ними ҳӯроки сафарии худро бар он дод.

Ҳоли вазнини саг бар дили Ҷунайди Бағдодӣ таъсири амиқ гузошт ва ў бо ашки шашқатор мегуфт: Кӣ медонад ҳоли ў беҳтар аст ё ҳоли ман?!

Зоҳирон имрӯз ман аз ў ҳоле беҳтар дорам, аммо тақдири сарнавишт бар сари ман чӣ ҳоҳад овард, маълум нест.

Агар имони ман солиму комил боқӣ бимонад ва пои имонам налағжад, аз даргоҳи Ҳудованд умединор ҳастам, ки ба бахшишу мағфирати ў ноил гардам.

Мабодо гавҳари маърифату имонро аз даст бидиҳам, аз ин саг бисёр маротиба камтару беқадр ҳастам.

Зоро саг бо ҳамаи зиштӣ чун бимурд, ўро ба дӯзах наҳоҳанд бурд.

Эй Саъдӣ, ахлоқи мардони солеҳ ва аҳли тариқат он аст, ки худро иззатманду бузург ҳисоб накардаанд ва бо ин сифати худ бар фариштагон ҳам бартарӣ доранд. Онҳо ҳатто ба сагон бо ҷашми ибрат нигоҳ карда, ҳаргиз худро беҳтар аз ин ҷонварон напин-доштаанд.

### **Фонда:**

Инсонҳои оқибатандеш нигоҳе ҳакимона ва ибратпазир доранд. Ҳурдтарину ҳақиқитарин ҷонварон ва ҳашороту наботот дар дунёи маърифати онҳо мақому манзалат ва арҷмандӣ пайдо мекунанд ва он равшандилони ҳикматшинос дар мисоли онҳо дарсе аз боби одамият барои кулли инсонҳо медиҳанд. Инсон метавонад бо ахлоқи нек мисли фариштагон ороста бошад ва боз имкони он ҳам мавҷуд аст, ки бар асари гуноҳҳои бисёр аз саг ҳам хору залилтар гардад.

## Хикоят:

Гадое шунидам, ки дар тангчой,  
Ниходаш Умар пой бар пушти пой.  
Надонист дарвеши бечора, к-уст.  
Ки ранчида душман надонад зи дүст.  
Барошуфт бар вай, ки күрй магар?  
Бад-ү гуфт солори одил Умар:  
На күрам, валекин хато рафт кор,  
Надонистам, аз ман гунах даргузор.  
Чи мунсиф бузургони дин будаанд,  
Ки бо зердастан чунин будаанд.  
Бинозанд фардо тавозу́кунон,  
Нагун аз хичолат сари гарданон,  
Агар мебитарсй зи рўзи шумор,  
Аз он к-аз ту тарсад, хато даргузор.  
Макун хира бар зердастан ситам,  
Ки дастест болои дasti ту ҳам.

## Луғот:

Умар - манзур Умар ибни Хаттоб - дувумин халифаи ислом, ки аз соли 635 то соли 645 мелодӣ дар маснади хилофат буд.

Солор - сардор, пешво

Даргузар - авф бикун, бубахшой

Мунсиф - боинсоф, одил

Фардо - яъне фардо, рўзи қиёмат

Тавозу́кунон - хоксорон, тавозу́кунандагон

Гарданон - ба маънои сарварони мағрур ва мутакаббир

Хира - яъне густохона

Шунидам, ки дар ҷои танги серодаме Умар ибни  
Хаттоб надониста пушти пойи гадоero пахш кард

Он гадои бечора кӣ будани ўро намедонист ва чунонки  
одами ба қаҳру алам омада дўсту душманро фарқ  
намекунад, бо газабу ошуфтагӣ бар Умар ибни Хаттоб  
бигуфт: Оё кўр ҳастӣ, ки пойи қасонро озор медиҳӣ?!

Умар ибни Хаттоб бо мулоимату нармӣ бар ў ҷавоб  
дод: -Эй марди нек, кўр нестам, аммо надониста хато  
кардам, гуноҳи маро бубахш ва дилатро озурда макун!

Бузургони дин чй қадар инсонҳои боинсоф буданд, ки бо зердастони худ чунин муомилаи шоиста ва лутфу меҳрубонӣ мекарданд.

Фардо рӯзи ҳиёмат инсонҳои ҳалиму хоксор дар таҳти иззату ноз ҳоҳанд нишаст, аммо сарварону саркардагони магруру мутакаббир аз шармандагӣ сарҳаму ноумед ҳоҳанд мояд.

Агар аз рӯзи ҳисоб битарсӣ, гуноҳу ҳатои онҳоеро ки зердасти туанд ва тарсе аз ту доранд, бубахш.

Бо густохию бебоӣ ба зердастони худ ҷабру ситам макун, бидон, ки забардасти дигаре бар туву бар дасти ту ҳаст.

### **Фонда:**

Бахшидани ҳатову гуноҳ ва бо ҷашми меҳру шафқат ба инсонҳо нигаристан аз фазилатҳои неки соҳибдилон аст. Чунин ахлоқи нек мақому обруй инсонҳоро ба дараҷот баланд мегардонад ва кибру ғурури онҳоро мешиканад. Шахси ҳатокорро низ мебояд аз ин бахшиш ибрат бигирад ва саъӣ ба ҷо орад, ки дигарбора гуноҳу ҳатое аз ў содир нашавад.



### **Ҳикоят:**

Яке ҳубкирдору ҳушхӯй буд,  
Ки бадсиратонро накутӯй буд.  
Ба ҳобаш касе дид, чун даргузашт,  
Ки боре ҳикоят кун аз саргузашт.  
Даҳоне ба ҳанда чу гул боз кард,  
Чу булбул ба савте ҳуш оғоз кард.  
Ки бар ман накарданд саҳтӣ басе,  
Ки ман саҳт нағрифтаме бар касе.

### **Лүгөт:**

Бадсират - бадандеш, сиёхдил, бадсиришт

Даҳон ба ханда чу гул боз кардан - табассум кардан, шодиу  
хурсандӣ изҳор намудан

Шахси хушрафтор ва некӯахлоқе буд, ки ҳаргиз  
бади мардум намехост, ҳатто одамони бадкораро низ  
сухани нек мегуфт. Вақте ки ўз дунё даргузашт, касе  
он марди хушахлоқро дар хоб дид ва пурсид, ки  
саргузашти худро барои ман нақл бикиун. Он марди  
солеҳ бо табассуми ширин ва садои дилписанд, ки  
хониши булбулро ба ёд меовард, гуфт: «Дар рӯзи ҳисоб  
кори ман осон буд ва аз ранҷу азоб раҳой ёфтам, ба  
сабаби он ки дар зиндагии худ ҳаргиз ранҷу азоби  
мардумро хостор набудам».

### **Фоида:**

Некҳоҳӣ зинати инсон аст. Инсонҳои накӯкор  
ояндаи босаодатро барои худ омода месозанд.



### **Ҳикоят:**

Чунин ёд дорам, ки саққои Нил,  
Накард об бар Миср соле сабил.

Гурӯҳе сӯи кӯҳсорон шуданд,  
Ба фарёд хоҳони борон шуданд.

Гиристанду аз гирия чӯи равон,  
Наёмад, магар гирия осмон.

Ба Зуннун хабар дод аз эшон касе,  
Ки бар ҳалқ ранҷ асту саҳти басе.

Фурӯмондагонро дуое бикиун,  
Ки мақбулро рад набошад сухун.

Шунидам, ки Зуннун ба Мадян турехт,  
Басе барнаёмад, ки борон бирехт.  
Хабар шуд ба Мадян пас аз рӯзи бист,

Ки абри сияхдил бар эшон гирист.  
Сабук азми бозомадан кард пир,  
Ки тур шуд ба сели баҳорон ғадир.  
Бипурсид аз у орифе дар нухуфт,  
Чи ҳикмат дар ин рафтганат буд? Гуфт:  
«Шунидам, ки бар мургу мүру дадон,  
Шавад танг рузӣ ба феъли бадон.  
Дар ин кишвар андеша кардам басе,  
Парешонтар аз худ налидам касе.  
Бирафтам мабодо, ки аз шарри ман  
Бибанлад дари хайр бар анҷуман.  
Бехӣ боядат, лутф кун, к-он бехон  
Надидандӣ аз худ батар дар ҷаҳон.  
Ту он гаҳ шавӣ пеши мардум азиз,  
Ки мар хештсанро нагирӣ ба чиз.  
Бузурге, ки худро ба хурдӣ шумурд,  
Ба дунёву үқбо бузургӣ бибурд.  
Аз ин хокдон банде пок шуд,  
Ки дар пои камтар касе хок шуд.  
Ало, эй, ки бар хоки мо бигзарӣ,  
Ба хоки азизон, ки ёд оварӣ.  
Ки гар хок шуд Саъдӣ, уро чӣ ғам,  
Ки дар зиндагӣ хок будаст ҳам.  
Ба бечорагӣ тан фаро хок дод  
В-агар гирди олам баромад чӯ бод.  
Басе барнаёмад, ки хокаш хурад,  
Дигарбора бодаш ба олам барад.  
Магар то гулистони маъни шукуфт,  
Бар у ҳеч булбул чунин хуш нагуфт.  
Аҷаб, гар бимирад чунин булбуле,  
Ки бар устухонаш нарӯяд гуле.

#### Луғот:

Сақҷо - (аслан сақҷо) машкоб, обкаш  
Сабил - хайротшуда, баҳшидашуда  
Зуннун - орифи машҳури мисрӣ  
Фурӯмондагон - мӯҳтоҷон, дармондагон  
Ғадир - кӯл, ҷое, ки оби барфу борон ҷамъ мешавад  
Дадон - даррандагон, ҳайвонҳои ваҳшӣ

Шар - бадй, фазод, бадкирдорй  
Уқбо - охират

Ёд дорам, ки соле дарёи Нил мамлакати Мисрро  
хайроти обёй накард. Яке гурӯҳ аз мисриён болои  
гӯҳ баромадаанд ва бо гиряву зорӣ аз даргоҳи Худованд  
талаби борон карданд. Агарчи гиряву зории бисёр  
оварданд, борон наборид. Ба Зуннуни Мисрӣ (ки аз  
ҷумлаи дӯстони Ҳудо ва авлиёи он рӯзгор буд) ҳабар  
оварданд, ки мардум аз хушксолӣ азобу ранҷ мекашанд  
ва мебояд ин мардуми ба ранҷу азоб дармондаро дуое  
нек бикиунӣ, то аз оғату бало наҷот ёбанд, зоро дуои  
азизоне мисли ту мақбули даргоҳи Илоҳист.

Зуннун ба Мадян сафар кард ва баъди чанд рӯз  
борони деринтизор бирехт ва ҳама ҷойро сероб кард.  
Ба Зуннун ҳабар оварданд, ки борони фаро-вон  
биборид ва ҳамаи кӯлу обанбордо аз об пур шуданд.  
Зуннун ба Миср бозгашт. Марди орифе аз Зуннун  
пурсид, ки аз чӣ сабаб ў Мисрро тарқ карда буд?!  
Зуннуни Мисрӣ ҷавоб дод: Шунида будам, ки феълу  
рафтори одамони бадкора ризқу рӯзиро барои  
мардумон ва ҳатто мургу мӯрҷаву ҳайвонҷои дигар  
танг мекунад. Ҳарчанд фикр кардам, дар қишвари  
Миср аз ҳудам бадтар қасеро пайдо накардам, аз ин  
сабаб Мисрро тарқ кардам, ки мабодо аз корҳои бади  
ман барои мардум дари ҳайру некӣ баста нагардад.


Аз ин амали Зуннун ибрат бигиред, агар беҳ-  
рӯзгориву некӣ меҳоҳед, лутфу меҳрубонӣ пеш бигиред  
ва ҳудпараст набошед, зоро азизони ҷаҳон ҳаргиз ҳудро  
бузургтар аз дигарон ҳисоб накардаанд. Ту ҳам он  
гаҳ назди мардум азиз гардӣ, ки ҳештанро ноҷиз ва  
ҳақиқи шуморӣ ва аз даъвои бузургӣ бипарҳезӣ.

Он инсони оғоҳ, ки даъвои бузургӣ надорад ва  
ҳудро ҳурд мешуморад, ҳам дар ин дунё ҳам дар он  
дунё мақому манзалати бузургӣ ба даст меорад.  
Инсоне ин ҷаҳонро дар покизагиву сафо тарқ  
мекунад, ки дар камоли содагӣ ва хоксорӣ рӯзгор ба  
сар бурдааст.

Эй фарзанд, вақте бар мазори мо ва мазори азизон гузар кунӣ, аз мо ёде бикиун. Агар Саъдӣ хок шуд, ўро ғам нест, зеро дар зиндагӣ рӯзгоре хоккорона ба сар мебурд. Агарчи саросари оламро бо донишу огоҳӣ сафар кард, чорае дигар ҷуз таслим ба хок надошт. Боз солҳое бар сари ў хоҳанд гузашт, ки ин хок ҷисми ўро хоҳад хӯрд ва хоки ўро бодҳо боз ба гирдогирди олам хоҳанд бурд. Аммо шукр бар он, ки то гулистони маънӣ сабзу хуррам гашт, ҳеч булбуле чун Саъдӣ дар ин гулистанӣ навое ба хубии сухани ў ба забон наёвардааст. Ҷои тааҷҷуб аст, агар чунин булбуле бимирад, аз устухони ў гуле нарӯяд.

### Фонда:

Инсон набояд фирефтаи донишу ҳунар ва қудрату шӯҳрати худ гардад. Камоли одамӣ он аст, ки худро бар дигарон бартар надонад. Зуннуну Мисрӣ бо он ҳама азамату бузургии маънавӣ ва парҳезгориву покдилӣ агарчи гуноҳе надошт, хештанро гунаҳкор медонист ва бар дигарон бо ҷашми шубҳа нигоҳ намекард.



### Ҳикоят:

Шабе зайти фикрат ҳамесӯҳтам,  
Чароги балогат меафрӯҳтам.  
Парокандагӯе ҳадисам шунид,  
Ҷуз аҳсант гуфтан тарике надид.  
Ҳам аз хубс навъе дар он дарҷ кард,  
Ки ночор фарёд ҳезад зи дард.  
Ки фикраш балеғ асту рояш баланд,  
Дар ин шевай зӯҳду томоту панд.  
На дар ҳишту қӯполу гурзи гарон,  
Ки ин шева хатм аст бар дигарон.

Надонад, ки моро сари чанг нест,  
Вагарна маҷоли сухан танг нест.  
Тавонам, ки теги забон баркашам,  
Чаҳоне суханро қалам даркашам.  
Биё, то дар ин шева ҷолиш кунем,  
Сари хасмро санг болиш кунем.

#### Луғот:

Зайти фикрат - равғани андеша  
Балогат - расой ва шевоии сухан  
Хубс - бад, палид, зишт, бадтинат  
Балеғ - расо, комил  
Хишт - ханҷар, наизаи хурд  
Кӯпол - як навъи гурз  
Гурз - асбоби ҷангии саркулӯла  
Ҷолиш - задухӯрд кардан, баҳсу талош кардан

Саъдӣ мегӯяд: Шабе андешаҳои ҷолиб мекардам ва натиҷаи онро дар қолаби суханҳои зебову пурмаъно ба забон меовардам. Шахсе ҳасадхӯр ва беҳудагӯй ин суханҳои дилписандро шунид ва беихтиёр таҳсин кард. Аммо дар зимни таҳсин боз порае аз ахлоқи зишти ҳудро зоҳир карда чунин гуфт: Оре, сухани Саъдӣ пухтаву дилнишин аст, аммо дар доираи панду насиҳат ва парҳезгориву ибодат маҳдуд аст. Тасвири майдонҳои ҷангу корзор ва мардонагӣ ба номи дигарон ҳатм шудааст (манзури он марди ҳасуд осори Фирдавсиву Асадӣ ва ҷангномасароёни дигар мебошад).

Саъдӣ дар ҷавоб гуфтааст: Он марди беҳудагӯйро ҳабар нест, ки мо ҳаваси ҷанг надорем, вагарна дар ин ҷойгоҳ низ суханҳои гуфтани бисёр аст. Агар дар ин арса ҳунарварӣ оғоз намоям, осори бисёре аз суханварон дар партави он хира ҳоҳад монд. Омода ҳастам, дар ин шева баҳсу талош намоям ва душмани беҳудагӯйро маглуб гардонам.

#### Фонда:

Аз парокандагӯй ва суханони ҳасадомез парҳез кунед. Одами ҳасуд ва баддил аз ҳар чизи хуб ҳам

айбе дарёфт мекунад. Шумо аз суханони ғаразноки ў парво накунед.



### Ҳикоят:

Яке оҳанинпанча дар Ардабил,  
Ҳамебигзаронид белак зи бел.  
Намадпӯше омад ба ҷангаш фароз,  
Ҷавоне ҷаҳонсузи пайкорсоз.  
Ба парҳош ҷустан чу Баҳроми Гур,  
Каманде ба китфаш бар аз хоми гур.  
Чу дид ардабилий намадпорапӯш,  
Камон дар зех оварду зехро ба гуш,  
Ба панҷоҳ тири ҳадангаш бизад,  
Ки як ҷуба берун нарафт аз намад.  
Даромад намадпӯш чун Соми гурд,  
Ба ҳамми камандаш дароварду бурд,  
Ба лашкарғаҳаш бурду дар ҳайма даст,  
Чу дуздони хунӣ ба гардан бубаст.  
Шаб аз гайрату шармсорӣ нахуфт,  
Сахаргах парасторе аз ҳайма гуфт:  
«Ту, к-оҳан ба новак бидӯзию тир,  
Намадпӯшро чун фитодӣ асир?»  
Шунидам, ки мегуфту хун мегирист  
Надонӣ, ки рӯзи ачал кас назист?!  
Ман онам, ки дар шевон таъну зарб,  
Ба Рустам даромӯзам одоби ҳарб.  
Чу бозуи баҳтам қавиҳол буд,  
Ситабрии белам намад менамуд.  
Кунунам, ки дар панҷа иқбел нест,  
Намад пеши тирам кех аз бел нест.  
Ба рӯзи ачал найза ҷавшан дарад,  
Зи пироҳани беачал нагзарад.

Киро теги қаҳри аҷал дар қафост,  
Барахнаст, агар ҷавишанаш чандлост.  
Вараш баҳт ёвар бувад, даҳр пушт  
Барахна нашояд ба сотур күшт.  
На доно ба саъӣ аз аҷал ҷон бибурд,  
На нодон ба носоз ҳурдан бимурд.

**Луғот:**

Оҳанинпанча - паҳлавон, зўрманд, дорон панҷаи қавӣ  
Ардабил - номи шаҳре дар шимоли Эрон  
Белак - тири камон бо пайкони душоҳа  
Намадлӯш - касе, ки ҷомаи намадин пӯшидааст  
Пайкорсоз - ҷанговар, шуҷӯъ  
Парҳош - ҷанг, набард, муқобала  
Баҳроми Гӯр - номи подшоҳи Сосонӣ, ки дар тирандозӣ аз  
камон машҳур буд  
Хоми гӯр - ҷарми гӯрҳор  
Ҳаданг - дарахте бо ҷуби саҳт, ки аз он тири камон месоҳтанд  
Сом - паҳлавони эронӣ, бобони Рустам  
Файрат - рашку алам  
Парастор - хидматгор  
Новак - ҳавъе аз тир, ки онро дар ғилоғи оҳанин ё ҷӯбин  
гузоранд ва аз камон сардиҳанд, то дурттар равад  
Ситабр - мустаҳкам, саҳт, гафс  
Иқбел - иқбол  
Кеҳ - ҳурд, кам  
Чандло - чандқабата  
Сотур - корди бузурги қассобӣ ё табарча барои шикастани устухон

Дар шаҳри Ардабил тирандозе қавипанча рӯз-гор  
ба сар мебурд, ки тири камони ўбели оҳанинро сӯроҳ  
мекард. Рӯзе ба ҷангига ў паҳлавоне омад, ки ҷомаи  
намадин пӯшида буд. Ин ҷавон, ки дар ҷангу диловарӣ  
монанди Баҳроми Гӯр буд, ғайр аз каманде аз ҷарми  
гӯрҳар силоҳе дигар надошт. Паҳлавони ардабилий чун  
ӯро бидид, зеҳи камонашро то ба гӯшҳояш таранг  
кашида, паси ҳам панҷоҳ тири ҷонсӯз ба сӯи намадлӯш  
андоҳт. Аммо он тирҳои ҷоншикори ў ба намадлӯш  
таъсире накард ва намадро натавонист сӯроҳ намояд.  
Пас он паҳлавони намадлӯш ба монанди Соми  
паҳлавон ҳамлае ба ин камонандоз кард ва ўро ба

җалқаи камандаш дароварда, ба лашкаргоҳ бурд ва дастони ўро ба гарданаш бубаст. Он тирандози ардабилй тамоми шаб аз дарду алам ва шармандагий хоб накард. Саҳаргоҳ як нафар хизматгори хайма ба ў гуфт: Эй паҳлавон, ту оҳанро бо зарби тири худ сўроҳ мекардӣ, чи гуна ба дasti намадпӯше асир афтодӣ?!

Паҳлавони ардабилй аз ҷашмони худ ашки хунин мерехту мегуфт ки: «Аз дasti аҷал қасеро наҷот нест! Ман марде будам, ки дар майдони ҷанг ҳатто ба Рустами Дастан одоби ҷанг муҳориба меомӯҳтам. Вақте ки бозуи бахти ман зўрманд буд, мустаҳкамию саҳтии бел ноҷиз менамуд ва онро ба осонӣ монанди намад сўроҳ мекардам. Акнун ки дар панҷаи иқболи ман зўр нест, яъне бахту иқбол аз ман рӯй бартофта, намад аз бели оҳанин мустаҳкамтар омадааст.

Агар аҷал фаро расад, найза ҷавшани оҳа-нинро сўроҳ ҳоҳад кард, vale аз куртай муқаррарии марди беаҷал наҳоҳад гузашт. Ҳар киро аҷал фаро расад, ҷавшани якчандқабата пӯшад ҳам, дар назди теги он ҷун одами барадҳа ҳоҳад буд. Агар бахту иқбол ёри ў бошад, ҳатто одами бечавшанро бо корди бузурги қассобӣ наметавон кушт.

Чун аҷал фаро расад, доностарини инсонҳо дар назди он очизанд ва ба саъю қӯшиш наметавонанд ҷони худро наҷот диҳанд ва нодон ҳам агар умре аз ў боқист, бо вуҷуди ҳўрдани ғизои номуносиб ва зааровар наҳоҳад мурд.

### **Фонда:**

Ба зўри бозуи худ ё қудрати сарвату мансаб фиребо набошед. Ҳудованд бар болои ҳар зўрманду забардаст забардасте ва зўрманде оғаридааст. Зўри бозуву мансабу сарват ба мағлуб-ият маҳкум шудааст. Бахту саодати азалий болотар аз ҳамаи инҳост. Зўрмандтарину босарваттарини инсонҳо низ дар назди аҷал заифу нотавон ҳастанд.

## **Хикоят:**

Шабе курде аз дарди паҳлӯ нахуфт,  
Табибе дар он ноҳият буду гуфт.  
Аз ин даст, к-ү барги раз меҳурад,  
Ачаб дорам, ар шаб ба поён барад.  
Ки дар сина пайкоъли тири татор  
Беҳ аз сиқли маъкули носозгор.  
Гар афтад ба як лукма дар руда печ,  
Ҳама умри нодон барояд ба ҳеч.  
Қазоро табиб андар он шаб бимурд,  
Чиҳил сол аз ин рафту зиндаст курд.

## **Луғот:**

Курд - номи яке аз ҳалқҳои эронинажод  
Дарди паҳлӯ - дарди шикам  
Ноҳият - вилоят, минтақа  
Барги раз - барги дарахти ток  
Пайкон - нӯги тири камон ва найза  
Сиқл - сангинӣ, вазнинӣ, бори вазнин  
Маъкул - ҳӯрданӣ, таъом, ҳӯрок  
Қазо - тақдир, сарнавишт

Шабе як нафар марди курд, ки таоми номуносиб ҳӯрда буд, аз дарди шикам ба худ мепечид. Табибе, ки дар он вилоят буд, ба ҳоли ў наззора кард ва дид, ки курди бечора ҳӯроке ғайри барги ток нахӯрдааст, пас гуфт: «Соати марги ў наздик аст ва ин шабро ба поён наоварда, ҳоҷад мурд. Агар дар синаи одами пайкони тири муғулҳо бошад, басо беҳтар аст аз ҳӯрдани таоми вазнин ва носозгор. Як луқма таоми номуносиб, ки боиси печ ҳӯрдани рӯда гардад, боиси марги одами нодон ҳоҷад шуд».

Аммо ба ҳукми тақдир худи он табиб, ки комилан солим буд, дар он шаб бимурд ва аз он воқеа чиҳил сол гузашта буду курд зиндагии худро давом медод.

## **Фондҳ:**

Инсонро аз сарнавишту тақдир гурезе нест. Агар умри ў боқист, умеди шифо ва наҷот ҳаст. Ҳамчунин дар айни саломатӣ ба ҳукми тақдир имкон дорад, ки риштаи умраш канда шавад.

## **Ҳикоят:**

Яке рустой сақат шуд хараш,  
Алам кард бар токи бустон сараш.  
Чаҳондида пире бар у баргузашт,  
Чунин гуфт хандон ба нотури дашт.  
Мапиндор чони падар, к-ин ҳимор  
Кунад дафъи чашми бад аз кишзор.  
Ки ин дафъи чуб аз сару гүши хеш,  
Намекард, то нотавон мурду реш.  
Чи донад табиб аз касе ранҷ бурд,  
Ки бечора хоҳад худ аз ранҷ мурд.

## **Лугот:**

Рустой - деҳотӣ, қишлоқӣ  
Сақат шудан - мурдан  
Алам кардан - бар хода овехтан, афрохтан  
Нотур - нигаҳбони боғу кишзор  
Ҳимор - хар

Як нафар марди деҳотӣ харе дошт, ки аз ранҷи бисер ва заҳми пушт бимурд. Он деҳотӣ сари он харро бо мақсади дафъи чашмзахм бар чӯбе овехт ва даканори боғ устувор кард. Марде чаҳондида аз он ҷо мегузашт ва он манзараро бидиду хандон бар он боғбоғ гуфт: «Эй ҷони падар, оё ту бовар дорӣ, ки ин заҳми чашмро аз кишзори ту дур мекунад?! Охир иҳари мискин қудрати як ҷуби оддиро аз сару гӯши худ дур кардан надошт ва оқибат дар нотавонӣ бимурд»

Табибе, ки саъю кӯшиш мекунад, ранҷу азоб беморонро шифо бахшад, кучо донад, ки худаш аз о беморӣ хоҳад мурд.

## **Фоида:**

Агар ҳукми тақдир рафтааст, аз сарнавишт гурез нест ва аз устухону ҷубу ашёи дигар кӯмак ҷуста фоида надорад.

## **Ҳикоят:**

Шунидам, ки диноре аз муфлисе  
Бияфтоду мискин бичусташ басе.  
Ба охир сари ноумедӣ битофт,  
Яке дигараш ноталаб карда ёфт.  
Ба бадбахтигу некбахтӣ қалам,  
Бирафтасту мо ҳамчунон дар шикам.  
На рузӣ ба сарпанҷагӣ меҳӯранд,  
Ки сарпанҷагон тангрӯзитаранд.  
Басо чорадоно ба саҳтӣ бимурд,  
Ки бечора гӯйи саломат бибурд.

### **Луғот:**

Динор - тангай тиллой, ки як мисқол (4,68г) вазн дошт  
Муфлис - бечора, камбағал  
Қалам рафтан - навишта шудан, ҳукм рафтан  
Сарпанҷагӣ - тавонойӣ, зӯр, кувват  
Тангрӯзӣ - камбағал, дармонда  
Чорадон - донанда, тадбирандеш

Рӯзе як марди камбағалу бечора пули худро гум  
кард ва ҳарчанд ҷустуҷӯ кард, наёфт ва ноумед  
гардид. Шахси дигар, ки аслан дар ҷустуҷӯи он динор  
набуд, иттифоқан он пули гумшударо пайдо ка-  
рд. Саъдӣ аз ин ҳодисаи муқаррарӣ, ки бисёр итти-  
фоқ меафтад, чунин натиҷа бардоштааст, ки бадбах-  
ти ва некбахти инсонҳо ба ҳукми тақдирӯ сарнавишт  
рақам шудааст. Аммо мо ғофил ва бехабар ҳастем  
мисли он ки инсон ҳангоми дар шиками модар пар-  
вариш ёфтанд, аз дунё комилан хабар надошт.

Ризқу рӯзиро танҳо бо тавонониву зӯр натавон ба  
даст овард. Бисёр зӯрмандоне ҳастанд, ки дар камба-  
ғаливу дармондагӣ зиндагӣ ба сар мебараанд. Бисёр  
одамони донандаву тадбирандеш буданд, ки дар  
саҳтигу ранҷу беморӣ бимурданд, вале бечорагон ба  
шарофати тақдир наҷот ёфтанд.

### **Фондҳо:**

Саодати дунё танҳо ба зӯри бозу ва қудрату тавоной  
нест. Имкони он ҳаст, ки ба ҳукми тақдир одами зӯрманд  
муфлису камбағал ва бебизоат гардад ва заифпанҷае  
тавонониву сарватро ба ихтиёри худ дароварад.

## Хикоят:

Баландахтаре номи у Бахтиёр,  
Қавидасттах буду сармоядор.  
Ба күи гадоён дараш хона буд,  
Зараш ҳамчу гандум ба паймона буд.  
Чу дарвеш бинад тавонгар ба ноз,  
Дилаш беш сүзад ба доги ниёз.  
Зане ҹанг пайваст бо шүи хеш,  
Шабонгах чу рафташ тихидаст пеш.  
Ки кас чун ту бадбаҳт дарвеш нест,  
Чу занбурн сурхат чуз ин неш нест.  
Биёмүз мардй зи ҳамсоягон,  
Ки охир најам қаҳбай ройгон.  
Касонро зару симу мулк асту раҳт,  
Чаро ҳамчу эшон нај некбаҳт?  
Баровард соғидили суғпүш,  
Чу табл аз тихигоҳи холӣ хурӯш.  
Ки ман дасти қудрат надорам ба ҳеч,  
Ба сарпанча дасти қазо бар мапеч.  
Накарданد дар дасти ман ихтиёр,  
Ки ман хештанро кунам бахтиёр.

## Лугот:

Баландахтар - некбаҳт ва толеъбаланд  
Қавидастгоҳ - дорои ҳашамат ва бузургӣ  
Сармоядор - давлатманд, бой  
Паймона - зарфе, ки бо он гандумро чен мекарданд  
Қаҳба - зани бадаҳлоқ  
Табл - нақорай бузург, духул  
Сарпанча - зӯр, қувват, тавоной

Марде толеъбаланд бо номи Бахтиёр, ки дорои ҳашамату бузургӣ ва давлату сарват буд, дар маҳаллаи камбағалону гадоён зиндагӣ ба сар мебурд. Бахтиёр он қадар зар дошт, ки монанди хирмани гандум онро бо паймона бармекашид. Вақте ки дарвешону гадоёни он макон ин ҳама давлату сарватро медианд, аз дарду догу бечорагӣ дилашон бештар бамгин мешуд.

Зане аз он макон ба шавҳари худ ҹангу ситета оғоз кард. Сабаб он буд, ки шавҳараш бо дасти холӣ ба манзил баргаштааст. Он зан ба шавҳари худ мегуфт: «Касе мисли туи бадбаҳт камбағалу гадо нест. Монанди занбӯри сурх беҳосил ҳастӣ, ту мардиро аз ҳамсоягон омӯз. Охир ман зани бадахлоқе нестам, ки ин қадар ситам раво дорӣ. Мардони дигар соҳиби молу мулк, тиллову нуқра ҳастанд. Чаро ту мисли онҳо некбахту толеъбаланд нестӣ?!»

Марди дарвешу соғдил оҳе аз таҳти дил баровард ва гуфт: «Ман, ки ба ҳеч чизе дасти қудрат надорам, чи гуна метавонам бо зўру тавоной тақдири сарнавиштро дигаргун созам. Иҳтиёри онро ба ман надодаанд, ки худамро бахтиёр кунам». (Дар қалимаи «бахтиёр» ишора ба марди доро ҳам ҳаст)

### Фонда:

Молу давлату сарват ва шӯҳрату шавкат танҳо вобаста ба зўру қудрат нест, толеъни баланд ва насибай азалий низ корсоз ҳастанд.



### Ҳикоят:

Чунин гуфт леши заган каргасе,  
Ки: «Набвад зи ман дурбинтар касе».  
Заган гуфт: «Аз ин дарнишояд гузашт,  
Биё, то чи бинӣ бар атрофи дашт?»  
Шунидҳам, ки микдори якруза роҳ  
Бикард аз баландӣ ба пастӣ нигоҳ.  
Чунин гуфт: «Дидам гарат бовар аст,  
Ки як дона гандум ба ҳомуми бар аст».  
Заганро намонд аз тааҷҷуб шикеб,  
Зи боло ниходанд сар дар нишеб.

Чу каргас бари дона омад фароз,  
Гирах шуд бар ў пойбанде дароз.  
Надонист аз он донаи хурданаш,  
Ки даҳр афканад дом дар гарданаш.  
На обистани дур(р) бувад ҳар садаф,  
На ҳар бор шотир занад бар ҳадаф.  
Загай гуфт: «Аз он дона дидан чи суд?  
Чу бинони доми хасмат набуд?!»  
Шунидам, ки мегуфт гардан ба банд,  
Набошад ҳазар бо қадар судманд.  
Ачал чун ба хунаш баровард даст,  
Қазо ҷашми борикбинаш бубаст.  
Дар обе, ки пайдо нагардад канор,  
Фурури шиновар наёяд ба кор.

#### Лүгот:

Заган - мурғи гүштрабо, чӯчагирак  
Каргас - мурғи қалони лошахор, ки минқори камонӣ дорад  
Ҳомун - дашт, саҳро  
Шикеб - сабру тоқат  
Фароз - баландӣ, боло  
Даҳр - рӯзгор, тақдир, қазову қадар  
Обастан - бордор, ҳомила  
Шотир - паҳлавон, тирандози моҳир  
Ҳадаф - нишона, нишонаи тир, мақсад  
Ҳасм - душман  
Дом - банд, ресмон, тӯри сайёдӣ  
Ҳазар - эҳтиёт, гурез, канорагири

Каргас назди заган худситоӣ кард, ки дар олам аз ман дурбинтар паррандае нест. Заган дар ҷавоби ў бигуфт: Дуруст мегӯй, аммо бояд бисанҷем, ки то қадом андоза ин суханони ту дуруст ҳастанд! Ба ин дашти паҳновар нигоҳ кун ва бигӯ, ки чиро мебинӣ?! Каргас ба дуртарин гӯшаҳои дашт нигоҳ кард ва гуфт: Агар ба суханони ман бовар кунӣ, ҳоло дар он гӯши дашт донаи гандумро мебинам. Заган аз ин тезбинии каргас дар ҳайрат афтод ва ҳар ду сарнишеб аз осмон ба сӯи дона парвоз карданд. Вақте каргас ба сари дона омад, беногаҳ пойи ў ба доми сайёдӣ банд шуд ва бо вуҷуди ҷашмони тезу дурбин доштанаш донаро диду домро

надид ва ба доми сайёд гирифтор шуд.

Каргас бехабар аз ҳукми тақдир лофи тезчашмӣ мезад. Имкон иадорад, ки тирандоз ҳамеша ба ҳадаф занад чунонки ҳар садаф дар батни худ дурдона надорад.

Заган бо тамасхур ба каргас гуфт: «Аз ин гуна тезчашмии ту чӣ фоида ҳаст? Дар ҳоле, ки натавонӣ душманро бубинӣ?!

Каргас, ки гарданаш дар банд гирифтор буд, бо ҳасрат гуфт: «Аз тақдир ҷои гурез ва канорагирӣ нест. Чун аҷал фаро расид, тақдир ҷашми борикбии маро баста кард ва бар дом гирифтор омадам».

Тақдир баҳри нопайдоканор аст, ки он ҷо ғуруру худбоварии шахси шиновар ба кор наёд ва зуд бошад, ки ў дар он гарӯ гардад.

### **Фонда:**

Аз ғуруру худбинӣ ва такаббур парҳез кунед. Панҷаи тақдир зӯрманд ва саҳтгир аст ва нотавонии шуморо намоиш ҳоҳад дод.



### **Ҳикоят:**

Шутурбачча бо модари хеш гуфт:  
«Пас аз рафтан охир замоне бихуфт».  
Бигуфт: «Ар ба дастӣ ман астӣ миҳор,  
Надидӣ касам боркаш дар қатор.  
Қазо киштӣ он ҷо ки ҳоҳад барад,  
Вагар ноҳудо ҷома бар тан дарад».  
Макун Саъдиё, дила бар дастӣ кас,  
Ки бахшанда Парвардигор асту бас.  
Агар ҳақ нарастӣ, зи дарҳо басат,  
Ки гар вай биронад, наҳонад касат.

Гар ў некбаҳт қунад сар барор,  
В-агарна сари ноумеди бихор.  
Ибодағ башлоси нийят нақуст,  
Вагарна чи ояд зи бемағз пуст?  
Чи зуннори мүғ дар миёнат чи далқ,  
Ки дарпуш аз баҳри пиндори халқ.  
Макун, гуфтамат, мардии хеш фош,  
Чу мардӣ намудӣ, муханнас мабош.  
Ба андозаи буд бояд намуд,  
Хичолат набурд, он ки наимуду буд.  
Ки чун орият баркананд аз сараш,  
Намояд куханҷомае дар барааш.  
Агар кутаҳӣ, пои ҷубин мабанд,  
Ки дар ҷашми тифлон намойӣ баланд.  
В-агар нукраандуда бошад нуҳос,  
Тавон ҳарҷ кардан бари ношинос.  
Манех, ҷони ман, оби зар бар пашиз,  
Ки саррофи доно нагирад ба ҷиз.  
Зарандулагонро бар оташ баранд,  
Падид ояд он гах, ки мис ё заранд.

#### Лӯғот:

Биҳуфт - хоб кард(ин чо ба риояи қоғия ба ҷои «биҳуст», яъне «биҳоб», «биҳуфт» овардааст  
Миҳор - ҷӯбе, ки бо ресмон ба бинии шутур мебанданд, инони шутур  
Ноҳудо - киштибон, ронандай киштӣ  
Сар баровардан - сар боло кардан, сарафрозӣ доштан  
Зуннор - риштае, ки оташпарастон ба миёғ мебастанд  
Мүғ - оташпараст  
Далқ - либоси дарвешон ва сӯфиён, ҷомаи порсоён  
Муханнас - хунасо, дар ин байт ба маъни тарсу, ноҷавонмард  
Орият - либоси ба амонат гирифта  
Нуҳос - мис  
Пашиз - тангай камарзиш  
Сарроф - заршинос, кассе, ки пулро мешиносад ва пул иваз мекунад  
Зарандуда - ашёе, ки бар рӯи он оби тило кашидаанд

Шутурбаччае, ки аз роҳ гаштани бисёр хаста шуда буд, ба модараш бигуфт: «Роҳ гаштан бас аст, акнун бихоб, истироҳат кун!» Модарштур ҷавоб дод: «Ихтиёр дар дasti ман нест, агар дар дasti ман мебуд, заҳмати бор қашидан дар қатори уштуронро ихтиёр намекардам».

Тақдир киштиро ҳар куҷо ҳоҳад, мебарад ва коре бар он надорад, ки киштибон аз ғаму андӯҳу ташвиш гирияву лоба мекунад ва ҷомаҳои ҳудро пора месозад.

Эй Саъдӣ, ҳаргиз ба умеди бахшиши қасон мабош ва ҷашм ба дasti онҷо мадӯз, бахшандай ҳақиқӣ Худованди меҳрубон аст. Агар Ҳудоро парастиш қунӣ, файзи даргоҳи Ӯ барои ту кифоя аст. Саъӣ қун, ки Ҳудованд туро аз даргоҳаш наронад, агар Ӯ туро аз даргоҳи қабули ҳеш ронд, қасе туро ба ҳони ҳуд даъват наҳоҳад кард.

Агар Ҳудованд туро некбаҳт кард, беҳтарини сарфарозӣ ҳамон аст, в-агарна аз қаси дигар умедине нест.

Ибодат ба ҷой орӣ, бо сидқу ихлос адо бинамо. Покии ихлос мағз аст, боқӣ ҳама пӯст. Ибодат барои ризои Ҳудост, агар барои ҳуднамоӣ дар назди одамон бошад, фарқ надорад, ки ҷомаи порсоён бипӯши ё риштаи оташпарастон бар миён бубандӣ.

Чун ба мардонагӣ шинохта шудӣ, ҳамеша мард бош, ноҷавонмардиву тарсуиро канора гузор.

Ҳудро аз он чӣ ҳастӣ, болотар ҷилва мадеҳ. Аз он чи туро медонанд, болотар будан беҳтар аст. Мисоли ин ҷомаи ба амонат гирифта мебошад, ки вақте аз тан берун кардӣ, ҷомаи қӯҳнаат падидор мегардад.

Агар қӯтоҳқад бошӣ, бо мақсади қомат баرافроҳтан бар ҳуд пои ҷӯбин мабанд, ки соҳибони ақл ин соҳтакориро зуд ҳоҳанд донист.

Миси оби нуқрадода шударо барои нодон мебаранд, эй ҷони ман, пули сиёҳатро зарандуд макун, ки онро заршинос ба як пули пуч наҳоҳад гирифт. (яъне вуҷуди беилму ҳунари ҳудро ороста макун, ки мардуми доно ҳунарвар ва зоҳирпаратонро ба ҳубӣ мешиносанд)

Зарандудагон аз имтиҳони оташ намегузаранд ва асли онҳо маълум мегардад, яъне миси он зоҳир мешавад. (одамони худнамо низ дар аввалин имтиҳон бемагзии худро маълум ҳоҳанд кард)

### **Фоида:**

Сарчашмаи некбахтиву бахшандагӣ Ҳудои меҳрубон аст, Офариғори худро бишносед ва аз худнамоиву танпарварӣ ва такаббуру зоҳирорӣ парҳез намоед.



### **Ҳикоят:**

Шунидам, ки ноболиге рӯза дошт,  
Ба сад меҳнат овард рӯзе ба ҷошт.  
Ба куттобаш он рӯз соик набурд,  
Бузург омадаш тоат аз тифли хурд.  
Падар дида бусиду модар сараш,  
Фишонданд бодому зар бар сараш.  
Чу бар вай гузар кард як нимарӯз,  
Фитод андар ўз-оташи меъда сӯз.  
Ба дил гуфт: «Агар лукма чанде хурам,  
Чи донад падар ғайб ё модарам?»  
Чу рӯи писар дар падар буду қавм,  
Ниҳон хурду пайдо ба сар бурд савм.  
Ки донад чу дар банди Ҳақ нестӣ,  
Агар бе вузӯ дар намоз истӣ?  
Пас ин пир аз он тифл нодонтар аст,  
Ки аз баҳри мардум ба тоат дараст.  
Калиди дари дӯзах аст он намоз,  
Ки дар ҷашми мардум гузорӣ дароз.  
Агар ҷуз ба Ҳақ мераవад ҷодаат,  
Дар оташ фишонанд саччодаат.

### ЛУГОТ:

Ноболиг - бачаи ба балогат нарасида ва ибодат бар ў воҷиб  
нагардида  
Меҳнат - ранҷ, азоб, уқубат  
Куттоб - мактабхона, мадраса  
Соиқ - касе, ки ҳар рӯз қӯдакро ба мактаб мебарад, ходим  
Савм - рӯза  
Тоат - ибодат, дар ин ҷо ба маънои рӯза гирифтани  
Сӯз аз оташӣ меъда афтодан - хеле гурӯсна мондан  
Вузӯ - таҳорат, шустушӯи пеш аз намоз  
Ба тоат дар аст - яъне андар тоату ибодат аст  
Чода - роҳ, роҳи рост  
Саҷҷода - ҷойнамоз

Қӯдаке хурдсол азми рӯзадорӣ кард ва бо ранҷу  
азобе то наздикии нимарӯз сабру тоқат ба ҷо овард.  
Рӯзадории ўро ибодати бузург донистанд ва он рӯз  
ӯро ба мактаб ҳам набурданд. Падару модар қӯдак-  
ро навозиш карда, аз сари ў магзу шириниву пул  
мерехтанд ва шодмон мешуданд. Вақте рӯз ним шуд,  
қӯдак хеле гурӯсна монд. Он гоҳ бар дили худ қарор  
дод, ки аз падару модар пинҷонӣ ҷанд луқма таом  
бихӯрад. Азбаски он қӯдак, ки ҳоло ақли расо надошт  
ва барои ризои падару модар рӯза дошта буд, пинҷонӣ  
рӯзаашро бихӯрд ва дар назари дигарон худро рӯзадор  
вонамуд кард, ҳол он ки ибодатро барои ризоияти  
Худо ба ҷо меоранд, яъне ибодат бояд бо сидқу ихлоси  
қалбӣ бошад, Агар дар намоз рӯ ба ҷониби Ҳақ  
набошӣ ё бе таҳорат дар намоз истода бошӣ, барои  
одамон маълум нест.

Пас он марди рӯгордида, ки барои ба мардум  
худро намозхон нишон додан ибодат мекунад, аз он  
қӯдаки «рӯзадор» ҳам нодонтар аст. Намозе, ки барои  
худро обиду зоҳид нишон додан дуру дароз дар назди  
одамон адо мешавад ва сидқӣ ва баҳри ризои Худо  
нефт, калиди дари дӯзах аст.

Агар роҳи интихобкарда туро ба хушнудии Худо  
ва покизагиву сафо набарад, беҳтар аст ҷойнамозатро  
ба оташ андозӣ.

### **Фоида:**

Дар ибодати Худо пасттарин маратаба худнамой ва вонамуди дурӯғин аст. Ин кори онҳоест, ки сидқу шикастанафсиро канора гузошта, ҳурмату эҳтироми зоҳирӣ мардумро мақсади хеш ихтиёр кардаанд ва барои мардум ибодат мекунанд, на барои касби ризоияти Ҳақ таоло.



### **Ҳикоят:**

Яке пуртамаъ пеши Ҳоразмшоҳ,  
Шунидам, ки шуд бомдоде пагоҳ.  
Чу дидаш ба хидмат дуто гашту рост,  
Дигар рӯй бар хок молиду хост.  
Писар гуфташ: «Эй бобаки номчӯй,  
Яке мушкилат мебипурсам, бигӯй.  
Нагуфтӣ, ки қибласт сӯи Ҳичзор,  
Чаро кардӣ имрӯз аз ин сӯ намоз?  
Мабар тоати нафси шаҳватпараст,  
Ки ҳар соаташ қиблай дигар аст.  
Қаноат сар афrozад, эй марди ҳуш,  
Сари пуртамаъ барнаёд зи дӯш.  
Тамаъ обруи таваққур бирехт,  
Барон ду ҷав домане дур(р) бирехт.  
Чу сероб хоҳӣ шудан з-оби чӯй,  
Чаро резӣ аз баҳри барф обруй.  
Магар аз танаъум шикебо шавӣ,  
Вагарна зарурат ба дарҳо шавӣ.  
Бирав хоча, кӯтох кун дастӣ оз,  
Чи мебоядат з-остиини дароз?  
Таваққӯй биронад зи ҳар маҷлисат,  
Бирон аз худат, то наронад касат.

### **Лүгөт:**

Пуртамаъ - дунёпараст, ҳарис, носер, тамаъкор  
Хоразмшоҳ - султони давлати Хоразмшоҳӣ, зоҳирон дар ин ҷо  
Алоуддин Муҳаммади Ҳоразмшоҳ, ки хеле машҳур буд (вафоташ  
соли 1221).  
Дуто гаштан - таъзим кардан, сар ба саҷда овардан  
Бобак - падар, ин ҷо ба сигаи навозиш аст, мисли падарҷон  
Ҳиҷоз - Арабистон. Ин ҷо ба маъни чониби Каъба  
Таваққур - виқор, матонат, сарбаландӣ  
Ду ҷав - яъне зару сими кам  
Танаъум - неъмату сарват, молу чиз  
Оз - ҳирс, ҷашмгуруслагӣ ва зиёдаҳоҳӣ  
Остинни дароз - киноя аз зиёдаҳоҳӣ ва тамаъ  
Таваққӯъ - ҳоҳиш, илтимос, пурсиши ҳадяву садақа

Марди ҳариси дунёпарасте субҳгоҳ ба даргоҳи  
Муҳаммад Ҳоразмшоҳ бо мақсади чизе аз ў талабидан  
омад. Бо дидани Ҳоразмшоҳ қоматашро баробари  
зонувони худ ҳам карда, таъзим ба ҷо овард ва сар  
дар қадами ў гузошта, талаби худро гуфт. Писари  
зираки он мард, ки ҳамроҳи падар буд, гуфт: «Эй  
падарҷон, ман аз ту як масъалаи мушкилро мепурсам.  
Ту лутфан ҷавобашро бигӯ. Ҳуди ту мегуфтӣ, ки қибла  
дар самти Арабистон аст, аммо ҷаро имрӯз на бар сӯи  
Каъба, балки ба дигар сӯй саҷда кардӣ?!» (яъне дар  
қадами Ҳоразмшоҳ саҷда кардӣ?)

Саъдӣ аз баёни ин воқеаи муҳтасар чунин панд  
медиҳад: Ба нафси шаҳвата парости худ итоат нақун, ки  
он нафс туро ғуломи худ мекунад ва водор мессозад,  
ҳар лаҳза қиблай дигар (яъне ҳоҷаи нав) интихоб намой.

Қаноат мардонро сарфароз мегардонад, аммо  
ҳарисону ҷашмгуруслагон ҳамеша хору залил ва  
сарафканда ҳоҳанд монд.

Тамаъ обрӯю матонату сарбаландӣ ва мардонагиву  
виқорро бар ҳоки сиёҳ яксон мекунад ва барои моли  
андаке як доман гавҳари обрӯро ба замин мерезад.

Шикастнафсӣ монанди оби ҷӯй дарахти умри туро  
шодоб мекунад, аммо моли қасон монанди барф аст,  
ки зуд тамом мешавад ва оби он дар назди оби ҷӯй  
ночиз аст. Сабр пеша гир, зиёд ҳарису дунёпараст  
мабош, вагарна ҳирс туро гадову дарбадар ҳоҳад кард.

Эй азиз, аз ҳарисиву чашмгуруснагй дур бош.  
Маңсади ту аз ҳирсу зиёдахой чист? Қаноат пеш гир!

Хоҳишу илтимос ва талабҳои нописандида туро  
аз ҳама ҷо ронда хоҳад кард. Беҳтар он аст, ки ин  
хоҳишҳои нафсониро аз худ биронӣ, то дигарон туро  
аз дар наронанд!

### **Фоидა:**

Беҳтарин неъмат қаноат ва парҳезгорист. Ба  
қаноат сарбаланд будан басо беҳтар аз он аст, ки бо  
молу давлат сарбаландиву сарфарозӣ бинамой.



### **Ҳикоят:**

Якеро таб омад зи соҳибдилон,  
Касе гуфт: «Шаккар бихоҳ аз фалон».  
Бигуфт: «Эй писар, талхии мурданам  
Бех аз ҷаври рӯи туруш бурданам».  
Шаккар оқил аз дасти он кас нах(в)ард,  
Ки рӯй аз такаббур бар ў сирка кард.  
Марав аз пай ҳар чи дил хоҳадат,  
Ки тамкини тан нури ҷон коҳадат.  
Кунад мардро нафси аммора хор,  
Агар хушмандӣ, азизаш мадор.  
Агар ҳар чи бошад муродат, ҳурӣ,  
Зи даврон басе номуродӣ барӣ.  
Танури шикам дам ба дам тофтан,  
Мусибат бувад рӯзи ноёфтан.  
Ба тангӣ бирезонадат рӯй ранг,  
Чу вакти фароҳӣ кунӣ меъда танг.  
Кашад марди пурхора бори шикам,  
В-агар дарнаёбад, кашад бори ғам.

**Шикамбандা бисёр бинӣ хичил,  
Шикам пешӣ ман танг беҳтар, ки дил.**

**Луғот:**

Соҳибдил - порсо, дилогоҳ, равшандил  
Рӯй сирка кардан - туршруйӣ кардан, абру дар ҳам қашидан  
Тамкини тан - танпарварӣ, фармонбардорӣ аз нафс ва  
ҳоҳишҳои нафсонӣ  
Нафси аммора - ҳоҳишҳу майли инсон ба лаззатпастӣ ва  
ҳавову ҳавас, ғалабаи ҳайвоният бар рӯҳи инсонӣ  
Танӯри шикам тофтан - танӯри шикам гарм кардан, пурхӯрӣ  
кардан  
Вақти фароҳӣ меъда танг кардан - яъне дар вақти фаровонӣ  
меъдаро пур кардан ва ҷое дар он нагузоштан

Марди парҳезгорро таб гирифт, касе бар ў гуфт, ки илочи бемории ту шакар аст, аз фалонӣ андаке шакар ҳоҳиш кун! Он марди парҳезгор гуфт: «Талхии мурданам беҳтар аст, ки рӯйи турши ўро бубинам». Одами оқил аз дasti касе, ки бо қибрӯ гурур рӯяшро монанди сирка турш кардааст, шакар наҳоҳад гирифт.

Аз паси ҳоҳишҳои дил ва фармоишоти нафс овора машав, зеро танпарварӣ ва фармонбардории нафс нури ҷонатро кам мекунад. ҳоҳишҳу майли лаззатпастӣ инсонро дар назди дигарон ҳору залил мегардонад, агар ҳирадманд ҳастӣ, ҳаргиз нафсатро азиз надор.

Агар ҳар рӯз дар саъии он бошӣ, ки талаб ва муроди нафсро бароварӣ, дар зиндагӣ бисёр номуродиҳо ҳоҳӣ дид.

Пурхӯрӣ мусибати саҳтест, ки дар рӯзи нодорӣ ва таом пайдо накардан намудор мешавад. Агар дар вақти фаровонӣ ба пурхӯрӣ одат бикиунӣ ва меъдаро пайваста аз таом пур ҳигаҳ дорӣ, ба рӯзи тангдастӣ аз гуруснагӣ ранг бар рӯят наҳоҳад монд.

Марди пурхӯр як умр бори шикамро мекашад, агар таоми муносиб пайдо накунад, бори гам мекашад ва ғарқи ғаму андӯҳ мешавад.

Шикампарварон ҳамеша шармандаву хичил ҳастанд, назди марди оқил шиками танг (камхӯрӣ) аз дили танг беҳтар аст.

### **Фонда:**

Тани хұдро бо таомжои лазиз парва-риш мадиңед  
ва гирифтори нафси бад ва лаззатжои нафсонй  
мабошед, ки онжо шуморо бекадру шармсор ва хору  
залил мегардонанд.



### **Хикоят:**

Чи овардам аз Басра, донй, ачаб,  
Хадисе, ки ширингтар аст аз рутаб.  
Тане чанд дар хирқаи ростон,  
Гузаштем бар тарфи хурмостон.  
Яке дар миён меъдаанбор буд,  
Зи пурхории хеш бас хор буд.  
Миён баст мискину шуд бар дарахт,  
В-аз он қо ба гардан дарафтод саҳт.  
На ҳар бор хурмо тавон ҳурду бурд,  
Латанбор буд, оқибат ҳурду мурд.  
Раиси дех омад, ки: «Инро кій күшт?».  
Бигуфтам: «Мазан бонг бар ман дурушт,  
Шикам доман андар кашидаш зи шөх,  
Бувад тангдил рудагоне фарох».  
Шикам банди даст асту занчири пой,  
Шикамбанды нодарпаастад Худой.  
Саросар шикам шуд малах, лочарам,  
Ба пояш каашад мүри күчакшикам.  
Бирав, андаруне ба даст ор пок,  
Шикам пур нахохад шуд, иллю ба хок.

### **Лугот:**

Басра - номи шаҳрест дар Ироқ  
Хадис - сухан, нақл  
Хирқаи ростон - либоси солеҳон, ҷомаи орифон  
Рутаб - хурмо

Хурмостон - хурмозор, боги хурмо  
Меъдаанбор - пурхор  
Латанбор - шикампараст, пурхур  
Нодарпарастад - напарастанд  
Лоцарам - бинобар ин, аз он сабаб  
Илло - гайр аз, ба чуз

Оё медонй, аз сафари Басра чй нақли ациб бо худ овардам, ки дар ширий аз хурмои он вилоят хуштар аст. Мо чанд нафар либосҳои солеҳон дар бар аз назди хурмозоре гузар мекардем. Яке аз ҳамроҳони мо, ки дар пурхӯрӣ машҳур ва аз шикампарварӣ хору беътибор буд, хурмозореро дида, азми хурмо кард ва бар дарахти хурмо баромад. Аммо, итифоқан аз дарахти хурмо бар замин афтод ва гарданаш шикасту мурд.

Огоҳ бош, ки на ҳамеша иттифоқ меафтад, ки хурмо бихӯрӣ ва онро бо худ ҳам бубарӣ. Ҳамсафари мо, ки шикамбора буд, ин дафъа ҳӯрду мурд.

Раиси деҳа омад ва аз мо бипурсид: «Ин одамро кӣ күшт?» ба ў гуфтем: «Надониста бар мо садо баланд макун. Шикампарварӣ домани ўро аз шохаҳон дарахт ба поён кашид ва сабаби фурӯ афтодани ў гардид. Касоне, ки рӯдаҳои гафсу фароҳ доранд, гирифтори бемории озурдаҳотирӣ ва ранҷҳои дигар ҳастанд».

Шиками бузург ва баднафсӣ мисли занҷирест дар дасту пои инсон, ки ҳамеша одамиро гуломи худ месозад ва шикамбандаро Ҳудо ҳам дӯст намедорад.

Малаҳро, ки соҳиби шиками бузург аст, мӯрчаи хурдшикам аз пояш мекашад ва он дар назди мӯрча ҳақибу нотавон аст.

Бирав ва саъӣ бикиун, ки диле пок ба даст орӣ. Ши-кам ҳаргиз сер ва аз ту миннатпазир наҳоҳад шуд. Ҳарису шикамбораро танҳо хоки гӯр сер мекунад.

### **Фонд:**

Парвариши шикам ранҷу азоб ва бемориҳои бисёро тавлид мекунад. Шикампарва-рон аз балои

руи замин хоб карданро беҳтар аз он медонӣ, ки барои соҳиб шудан ба қолин дар назди касон таъзим намой ва гуломиву фармонбардории онҳоро ихтиёр намой.

### **Фонда:**

Қаноат ба либоси хоксорона ва озодагӣ беҳтар аз бори миннат кашидан ва дар назди дигарон сари итоат фурӯд овардан аст.

### **Ҳикоят:**

Яке гурба дар хонаи зол буд,  
Ки баргаштаайёму бадхол буд.  
Давон шуд ба меҳмонсарои амир,  
Гуломони султон задандаш ба тир.  
Чакон хунаш аз устухон медавид,  
Ҳамегуфту аз ҳавли ҷон медавид:  
Агар частам аз дasti ин тирзан,  
Ману мушу вайронай пиран.  
Наирзад асал, ҷони ман, заҳми неш,  
Қаноат накутар ба дӯшоби хеш.  
Худованд аз он банда хурсанд нест,  
Ки розӣ ба қисми Худованд нест.

### **Луғот:**

Зол - пиразан  
Баргаштаайём - бадбахт, бебаҳра  
Частан - наҷот ёфтан  
Дӯшоб - шира ва шарбати ангури ё хурмо, шинни ё мураббо  
Қисми Худованд - яъне ризқи қисматшуда аз ҷониби Худованд

Гурбай бадбахту шикастаҳоле дар хонаи пиразане зиндагӣ мекард. Аз сабаби камбудии ҳӯрок ин гурбай тамаъкор ба меҳмонсарои амир рафт, то ки аз пасмонаҳои болаззати он бихӯрад, аммо хидматгорон ба сӯи ў тир андохта, гурбаро заҳмӣ карданд. Гурбай бечора ҳунҷакон аз тарси ҷон медавид ва ба ҳуд мегуфт: «Агар ба саломат аз дasti ин тирандоз раҳӣ ёбам, шукри вайронай пиразан ва мушки хонаи ўро ҳоҳам кард.

Асал ҳуб аст, аммо ҳамроҳ бо заҳми неши занбӯр аст, пас ба мураббо қаноат кардан беҳтар.

Худованд қаноатпешагонро дүст медорад, ам-мо  
аз онҳое, ки ба ризқи қисматшуда аз ҷониби Пар-  
вардигор қаноат надоранд, розиву хурсанд нест.

### **Фонда:**

Қаноат ба моли ҳалолу андак беҳтар аз ҷабру  
хорӣ дидан ба умеди хони дигарон.



### **Ҳикоят:**

Яке тифл дандон бароварда буд,  
Падар сар ба фикрат фурӯ бурда буд.  
Ки: «Ман иону барг аз кучо орамаш?  
Муруват набошад, ки бигзорамаш»,  
Чу бечора гуфт ин сухан назди чуфт,  
Нигар, то зан уро чӣ мардана гуфт:  
Махӯр ҳавли иблис, то ҷон дихад  
Ҳам он кас, ки дандои дихад, ион дихад.  
Тавоност охир Худованди рӯз,  
Ки рӯзӣ расонад, ту ҷандин масӯз.  
Нигорандай қӯдак андар шикам,  
Нависандай умру рӯзишт ҳам.  
Худовандгоре, ки абде ҳарид,  
Бидорад, факайф он ки абд оғарид.  
Туро нест ин такя бар Кирдигор,  
Ки мамлукро бар худовандгор.

### **Лугот:**

Фикрат - фикру андеша  
Иону барг - ризқу рӯзӣ, хӯрок ва лавозими зиндагӣ  
Муруват - инсоф, марданагӣ, ҷавонмардӣ  
Ҳавли иблис ҳӯрдан - яъне ба васвасаи шайтон гирифтор  
шудан, аз воҳимаи шайтон тарсидан  
Нигорандай қӯдак - он ки сурати қӯдакро дар шиками модар  
оғаридааст

Худовандгор - хоча, сохиб, хүчайн  
Факайф - пас, чи гуна, то чи расад  
Кирдигор - Офаридгор, Худо  
Мамлук - банда  
Абд- банда, гулом

Падареро фарзандаш дандон бароварда буд. Он падар ба гаму андүх афтод, ки акнун бори зиндагий барои ман гарон гардид. Ризқу рӯзии ўро аз кучо пайдо кунам. Агар ба ҳолаш гузорам, инсофу ҷавонмардӣ набошад. Вақте он бечора ин суханонро дар назди занаш бигуфт, он зани хирадманд бо ҳиммати мардона ба шавҳарааш ҷунин ҷавоб дод: «Ту аз ин васвасаҳову воҳимаи шайтон, ки ба дилат роҳ додай, натарс, ғам маҳӯр. Бигзор шайтон аз гаму ғусса бимирад, ки ту тарсе аз воҳимаи ў надорӣ. Бидон, Худое, ки барои фарзанди мо дандон дод, албатта нон ҳам медиҳад. Парвардигор қодиру тавоност. Ў ҳатман ризқу рӯзии бандагонашро мерасонад. Ту ҷандон ғами беҳуда маҳӯр. Он Худое, ки қодир аст, нақшу сурати кӯдакро дар шиками модараш ба ин ҳубиву латофат офарад, ҳатман барои ў умр ва ризқу рӯзии мувофиқ ҳам муайян кардааст.

Бар он нигоҳ кун, ки агар хочае аз бозор гуломе бихарад, ба обу ҳӯрок ва нигаҳдории ў таваҷҷӯҳ мекунад, то чи расад ба Худои меҳрубон, ки бандагони худро оғаридааст. Оё аз он шарм намедорӣ, ки ба Парвардигори худ ба андозаи як гулом ба хочааш такя накардай ва раҳмати ўро нашинохтai.

### *Фонда:*

Зистан ба умеди раҳмати Худо ва такя бар қудрати ў аз фазилатҳои неки инсонист, ки ўро аз воҳима ва ҳаёлҳои бебунёд раҳой мебахшад ва наҷот медиҳад.

## **ҲИКОЯТ:**

Шунидам, ки сохибдиile ќекмард,  
Яке хона бар қомати хеш кард.  
Касе гуфт: «Медонамат дастрас,  
К-аз ин хона беҳтар кунй», Гуфт: «Бас.  
Чи меҳоҳам аз торам афроштан,  
Ҳаминам бас аз баҳри бигзоштан».  
Макун хона бар роҳи сел, эй ғулом,  
Ки қасро нағашт ин иморат тамом.  
На аз маърифат бошаду ақлу рой ,  
Ки бар раҳ кунад корвонӣ сарой.

## **ЛУГОГ:**

Ба қомати хеш кардан - ба андозаи қаду қомати худ сохтан  
Медонамат дастрас - тавоноии туро медонам  
Торам - хона, гунбад  
Афроштан - баланд кардан, афрохтан  
Корвонӣ - аҳли корвон

Шунидам, ки марди хубу равшандиле барои худ  
хона месоҳт ва иморатро баланд наафрохта, ба қомати  
худ мувофиқ намуда буд. Касе бар ў гуфт, ки ман  
тавоноиву имконотатро медонам, ки хонае беҳтар аз  
ин метавонӣ бунёд кунӣ. Он мард дар ҷавоб гуфт:  
«Аз баланду мӯҳташам кардани хона мақсад чист,  
дар ҳоле ки онро рӯзе гузошта ба он дунё сафар  
мекунӣ, барои боқӣ гузоштан ҳамин ҳам кифоя аст.  
Умр монанди сел зуд мегузараид, дар ин гузаргоҳ  
қасеро надидем, ки иморати худро тамом карда бошад.  
Инсон монанди мусофирист дар дунё, аз рӯи оғоҳӣ ва  
ақлу тадбир нест, ки он мусофири дар сари роҳ хона  
бунёд кунад ва бо корвон биравад».

## **Фонда:**

Инсон бояд бидонад, ки бо ҳама сарвату қудрат  
ва ақлу донишу ҳуш дар ин дунё ба монанди як нафар  
мусофирист, ки ногузир ин манзилро тарк мекунад ва  
ба ғайри номи нек чизе бо худ наҳоҳад бурд.

## ХИКОЯТ:

Такаш бо гуломон яке роз гуфт  
Ки ииро набояд ба кас бозгуфт.  
Ба як солаш омад зи дил бар дахон,  
Ба як рўз шуд мунташир дар чахон.  
Бифармуд чаллодро бедарег,  
Ки бардор сарҳои иион ба тег.  
Яке з-он миён гуфту зинҳор хост,  
Макуш бандагон, к-ин гуноҳ аз ту хост.  
Ту аввал набастӣ, ки сарчашма буд,  
Чу селоб шуд, пеш бастан чӣ суд?!  
Ту пайдо макун рози дил бо касе,  
Ки у худ бигӯяд бар ҳар касе.  
Ҷавоҳир ба ганҷинадорон супор,  
Вале розро хештан пос дор.  
Сухан, то нагӯй, бар у даст ҳаст,  
Чу гуфта шавад, ёбад у бар ту даст.  
Сухан деви бандист дар ҷоҳи дил,  
Ба болои кому забонаш маҳил.  
Тавон боздодан раҳи нарадев,  
Вале бознатвон гирифтган ба рев.  
Ту донӣ, ки чун дев рафт аз кафас,  
Наояд ба «лоҳавл»-и кас бозпас.  
Яке тифл баргирад аз Раҳш банд,  
Наояд ба сад Рустам андар каманд.  
Магӯ он, ки гар бармalo уфтад,  
Вучуде аз у дар бало уфтад.  
Ба дехқони нодон чӣ хуш гуфт зан:  
Ба дониип сухан гӯй, ё дам мазан!  
Магӯй, он ки тоқат надорӣ шунуд,  
Ки ҷавкишта гандум наҳоҳад дуруд.  
Чи некӯ задаст ин масал барҳаман:  
«Бувад ҳурмати ҳар кас аз хештан».  
Чу дашном гӯй, дуо нашнавӣ,  
Ба ҷуз қишиғай хештан надравӣ.  
Магӯю манеҳ, то тавонӣ, қадам,  
Аз андоза берун в-аз андоза кам.  
Набояд ки бисёр бозӣ кунӣ,

Ки мар қимати хешро бишканий.  
Вагар тунд боши ба якбору тез,  
Чаҳон аз ту гиранд роҳи гурез.  
На кӯтоҳдастиву бечорагӣ,  
На заҷру татовул ба якборагӣ.

**Лӯғот:**

Такаш - унвони Абулмузаффар Алоуддин - подшоҳе аз ҳонадони Хоразмшиён, ки солҳои 1172-1200 ҳукмронӣ кардааст  
Мунтасир шудан - паҳн гардидан, овоза пайдо кардан  
Зинҷор ҳостан - талаби авф кардан, амон ҳостан  
Рев - макру фиреб, найранг  
Лоҳавл - муҳтасари «лоҳавла ва лоқувват» илло биллоҳил алиюл азим» (нест зӯру қуввате магар Ҳудои баландқадри воломартабаро), ки барои рондани шайтон, ҳамчунин ҳангоми тааҷҷуб ва тарс ба забон меоранд.  
Рахш - асп, аспи Рустам  
Бармало уфтад - фош гардад, ошкор шавад  
Барҳаман (барадман) - пешвои рӯҳонии ҳиндувон  
Заҷр - зулм, озор, азият  
Татовул - ҷабр кардан, дастдарозӣ кардан бар ҳаққи касе

Подшоҳи хоразмшоҳӣ - Такаш розеро, ки бояд пинҷон медошт, ба ғуломони худ ошкор кард. Он розе буд, ки Такаш давоми як сол дар дили худ ҳифз мекард ва ҳамон рози яксола дар як рӯз дар байни мардум паҳн шуд. Подшоҳ ба ҷаллод супориш дод, ки ҳамаи он ғуломонро сар бибуррад. Яке аз ғуломони бошуҷоат Такашро илтимос кард, ки аз хуни онҳо даргузарад ва ғуломонро ба куштан надиҳад, зеро дар ин кор худи ў гунаҳкор аст. Подшоҳ мебоист розро ба касе намегуфт.

Сарчашмаро бояд маҳкам бубастан, агар оби ҷамъшуда банди худро рахна қунад, селро бастан имкон надорад.

Беҳтар он ки рози дилро ба касе ошкор насозӣ, то ки дигарон онро фош нагардонанд.

Агар зару ҷавоҳире дорӣ, метавонӣ онро ба ҳазинабон супорӣ, аммо розатро худат посбонӣ бикун.

Сухан дар банди туст, агар маҳфуз дорӣ, аммо вақте бигуфтӣ, дигар ту дар банди сухан ҳастӣ.

Сухани ногуфта монанди девест, ки дар қаъри  
ҷоҳ занцирбандаш кардаанд, онро ҳифз кун, мабодо  
ки аз даҳон берун равад.

Роҳи девро кушодан ва ба ўроҳ додан кори  
мушкиле нест. Аммо онро дигар бо макру фиреб  
наметавонӣ занцирбанд созӣ.

Ту медонӣ, ки деви аз банд раҳошуда бо илтимосу  
дуои ту ба қафас барнамегардад.

Як нафар кӯдак метавонад банди Раҳшро кушо-  
да, онро раҳо кунад, аммо сад паҳлавоне чун Рустам  
наташонанд дигарбора онро ба банд оранд.

Он розеро ҳаргиз магӯ, ки чун фош гардад,  
шахсеро ба азобу бало гирифтор созад.

Нашунидай, ки зани доное ба шавҳари нодони худ  
чунин гуфт: «Ё дониставу санцида сухан гӯй ё  
беҳтараш хомӯших иҳтиёри намо».

Он суханеро, ки худат тоқати шунидан надорӣ,  
ҳаргиз магӯ. Зоро ба ҷои он сухани нек наҳоҳӣ шунид.  
Монанди он ки агар ҷав кишта бошӣ, гандум наҳоҳӣ  
дарав кард.

Ин масали хубро чӣ хуш гуфтааст пешвои ҳиндувон:  
«Ҳурмату эҳтироми ҳар кас аз худи ўст.

Касе ки дашном гӯяд, ба ивази он ўро таҳсину дуо  
накунанд ва ҳар кас ҳосили кишти худро ҳоҳад гирифт».

То тавонӣ, дар сухан гуфтан ва ҳифзи одамият  
андозаро нигаҳ дор. Зиёду ками онро риоят намо.

Набояд ҳазлу шӯхии бисёр бикунӣ, ки он боиси  
шикастани қадру қимати ту мегардад.

Агар тундию тезӣ ва саҳтию бадзабонӣ ҳам пеш  
гирий, мардуми ҷаҳон аз ту дур мешаванд.

Пас, миёна беҳтар аст: На дар назди мардум  
кӯтоҳдасту бечора будан, на онҳоро бо озору азият  
аз назди худ рондан.

### **Фонда:**

Дар нигаҳ доштани роз ва сухан гуфтан амонатро  
риоят бояд кард. Сухани гуфташуда ва рози ошкоргарди-  
даро наметавон дигарбора ба ҷои худ овард. Дар кулли  
корҳо ҳадди миёнаро иҳтиёри намоӣ беҳтар аст.

## Хикоят

Яке хубхулқи халақпүш буд,  
Ки дар Миср якчанд хомүш буд.  
Хирадманд мардум зи наздику дур  
Ба гирдаш чу паръона чўёни нур.  
Тафаккур шабе бо дили хеш кард,  
Ки пўшида зери забон аст мард.  
Агар ҳамчунин сар ба худ дарбарам,  
Чи донанд мардум, ки донишварам.  
Сухан гуфту душман бидонисту дўст,  
Ки дар Миср нодонтар аз вай ҳам уст.  
Ҳузураш парешон шуду кор зишт,  
Сафар карду бар токи масҷид набишт:  
Дар оина гар хештан дидаме,  
Ба бедонишӣ парда надридаме.  
Чунин зишт аз он парда бардоштам,  
Ки худро накурӯй пиндоштам.  
Камовозро бошад овоза тез,  
Чу гуфтию равнақ намондат, гурез.  
Туро хомушӣ, эй худованди хуш  
Виқор асту ноаҳлро пардапуш.  
Агар олимӣ, ҳайбати худ мабар,  
Вагар ҷоҳилӣ, пардан худ мадар.  
Замири дили хеш манмой зуд,  
Ки ҳар гаҳ ки хоҳӣ, тавонӣ намуд.  
Валекин чу пайдо шавад рози мард,  
Ба кўшиш нашояд ниҳон боз кард.  
Калам сирри султон чӣ некӯ нуҳуфт,  
Ки то корд бар сар набурдаш, нагуфт.  
Баҳоим ҳамӯшанду гӯё башар,  
Забон баста беҳтар, ки гӯё ба шар.  
Чу мардум сухан гуфт бояд ба хуш,  
Вагарна шудан чун баҳоим ҳамуш.  
Ба нутқ асту ақл одамизода фош,  
Чу тўғй сухангуй нодон мабош.

### Луғот:

Халақпұш - касе, ки лисобҳои кӯҳна ва дарбеҳшуда пўшидааст,  
кӯҳнапұш  
Ҳузураш парешон шудан- мардум аз атрофаш пароканда  
шуданд.  
Набишт - навишт  
Парда даридан - ошкор шудан, фош гаридан  
Камовоз - камсухан, камгап  
Худованди ҳуш - ҳушманд, боақл  
Замири дил - рози дил, асрори дил  
Баҳоим - чорпоён

Марди хушахлоқе, ки ҷомаҳои кӯҳна ба бар карда буд, дар Миср зиндагӣ мекард. Он мард ҳомӯший ихтиёр зарда буд. Мардум ўро шахсияти бузурге тасаввур мекарданд ва хирадмандон аз наздику дур ҷамъ омада, монанди парвона аз ў ҷӯёи нур мегаштанд.

Он мард шабе ба ҳуд андеша кард, ки бузургиву дониши ў то ҳол пинҳон аст.

Агар боз ҳам сар ба ҳуд фурӯ барам ва ақлу донишамро зоҳир накунам, мардум донишмандии маро наҳоҳанд донист.

Рӯзи дигар чун сухан гуфт, маълум гардид, ки донишманди ҷандоне нест ва мардум аз ў рӯй бартофтанд. Ҳуди ў ҳам эҳсос кард, ки агар бикоҳанд дар Миср нодонеро ҷустуҷӯ кунанд, ҳамон марди нодон ҳуди ўст.

Чун мардум аз ў дур шуданд, кори он мард мушкил гардид. Пас ихтиёри сафар кард ва дар пештоқи масцид чунин навишт:

-Агар дар оинаи ақл ҳудро медиdam, ба чунин нодонӣ сирри ҳудро фош намесоҳтам.

Бо вуҷуди доштани ҷеҳраи номарғуб парда аз оина бардоштам ва хештанро расво кардам, зоро то он дам ҳудро зебову ҳушсурат тасаввур мекардам.

Инсони камсухан аз овоз бештар овоза дорад, зақте бо сухани камарзиш коратро аз равнақ боздошӣ, беҳтар аст, ки он ҷойро тарқ кунӣ.

Ҳомӯший барои доноён нишони тамкину гаронборӣ аст ва барои камдонишон пардаест, ки айбашонро пинҳон медорад.

Агар олим ҳастй, тамкину виқори худро аз даст мадеҳ, агар нодонй, ҷаҳолати худро ошкор масоз ва фош макун.

Рози дилатро ба беҳудагӣ зоҳир манамо, агар хостй, имкони зоҳир намудан ҳамеша фароҳам аст.

Аммо чун рози мардон ошкро гардад, ба саъю кӯшиш ва ранҷу талош дигарбора пинҳон натавон кард.

Роздориро аз қалам омӯзед, ки сирри соҳиби худро то он ки сарашро набуридаанд, нагуфт. (яъне то тарошида нашуд, нанавишт)

Ҳатто чорпоён ҳамӯш ҳастанд, аммо инсонҳо барои беҳудагӣ забон боз кардаанд. Забони бадгӯю беҳудагӯ баста беҳ.

Агар сухан гӯй, чун мардуми оқилу доно сухан гӯй, вагарна монанди чорпоён ҳомӯшӣ ихтиёр бинамо.

Беҳтарини фазилатҳои инсон дар сухан ва дар ақлу хиради ў намоён мегардад. Ту ба монанди тӯйи сухан магӯ, зоро он ҷонвар сухангӯи нодон аст ва маъни гуфторашро намедонад ва ҳар чи ба ў омӯхтаанд, бешууона тақрор мекунад.

### Фонда:

Ҳомӯшӣ беҳтар аст аз сухан гуфтани беҳуда. Гуфтори зиёд қадру манзалати инсонро кам мекунад. Одами бисёрғӯро пушаймонӣ ҳамроҳ аст.



### Ҳикоят:

Азӯдро писар саҳт ранҷур буд,  
Шикеб аз ниҳоди падар дур буд.  
Яке порсо гуфташ аз рӯи панд:  
Ки бигзор мурғони ваҳши зи банд,  
Қафасҳои мурғи сахархон шикаст,  
Ки дар банд монад, чу зиндан шикаст?!»

Нигах дошт бар тоқи бүстонсарой,  
Яке номвар булбули хушсарой.  
Писар субхдам сүи бустон шитофт,  
Чуз он мурғ бар тоқи айвон наёфт.  
Бихандид, к-эй булбули хушнафас,  
Ту аз гуфти худ мондай дар кафас.  
Надорад касе бо ту ногуфта кор,  
Валекин чу гуфтى, далелаш биёр.  
Чу Саъдай, ки чанде забои баста буд,  
Зи таъни забоинварон раста буд.  
Касе гирад ороми дил дар канор,  
Ки аз сұхбати халқ гирад канор.  
Макун айби халқ, эй хирадманд, фош  
Ба айби худ аз халқ машгүл бош.  
Чу ботил сароянд, магмор гүш  
Чу бесатр биний, басират биңүш.

**Лугот:**

Азуд - Абұшучоъ Азудуддавла Дайламай - подшохи маъруфи Оли  
Бўя  
Шикеб - сабр, тоқат  
Забоновар - суханчин, хабаркаш, ғаммоз  
Ботил сурудан - беҳудагүй кардан  
Магмор гүш - гүш накун, гүш бар он мадех  
Бесатр - бепарда, бепўшиш  
Басират - чаҳми ботин, биной, фаҳми яқин

Писари шоҳ Азудуддавлаи Дайламай ба бемории  
саҳте гирифтор гардид. Хоб аз дидагони шоҳ парид  
ва хотираш доимо ноором буд.

Як марди парҳезгор бар ў маслиҳат дод, мургони  
бисёреро, ки дар қафас нигоҳ медорӣ, озод намо, шояд  
писарат аз беморӣ ҳалос ёбад.

Азуд қафасҳоро боз кард ва мурғонро озод кард.  
Танҳо булбули хушхонеро дар тоқи бўстонсарои худ  
нигоҳ дошт.

Писари шоҳ шифо ёфт ва рӯзи дигар ба бўстони  
падар омад ва дид, ки гайр аз булбули хушхон ҳамаи  
паррандагонро озод кардаанд.

Он писар бихандид ва бар булбул гуфт: - Ту аз гуфтори худ дар қафас бимондӣ, яъне забони ту гиреҳе ба кори ту аидоҳт.

(Саъдӣ аз ин қиссаи кӯтоҳ натиҷа гирифта мефармояд:)

То он дам, ки сухане нагуфтӣ, касе бар ту коре надошт, вақте бигуфтӣ, далели онро биёр.

Саъдӣ, ки муддате ҳомӯши ҳитиёр карда буд, фароғате аз таънаи суханчину беҳудагӯён дошт.

Ҳар кас бихоҳад, оромиши қалбӣ пайдо қунад, беҳтар аст аз сӯҳбати мардуми ноаҳл қанора гирад.

Агар хирадмандӣ, айбӯи мардум мабош, беҳтар он ки дар ислоҳи айби хеш машгул гардӣ.

Вақте суханони беҳуда мегӯянд, писандида он аст, ки бар онҳо гӯш надиҳӣ ва ҳар чи берун аз пардаи одоб бубинӣ, беҳтар он аст, ки ҷашм фурӯ ҳобонӣ.

### **Фонда:**

Парҳез аз пургӯй оромиши бештарро ба бор меорад. Афзал он аст, ки ба гуфтори беҳудагӯён гӯш надиҳӣ ва аз фосиқ барҳазар бошӣ.



### **Ҳикоят:**

Маро дар «Низомия» идрор буд,  
Шабу рӯз талқину тақрор буд.  
Мар устодро гуфтам, эй пурхирад,  
Фалон ёр бар ман ҳасад мебарарад.  
Чу ман доди маъни дихам дар ҳадис,  
Барояд ба ҳам андаруни ҳабис.  
Шунид ин сухан пешвои адаб,  
Ба тундӣ барошуфтгу гуфт: Эй аҷаб,  
Ҳасудӣ писандат наёмад зи дӯст,  
Чи маълум кардат, ки ғайбат накӯст?!  
Гар у роҳи дӯзах гирифт аз ҳасӣ,  
Аз ин роҳи дигар ту дар вай расӣ.

### **Лугот:**

Низомия - мадрасаи машхур дар Бағдод, ки вазири Салқуқиён  
Хоча Низомулмұлки Түсій бунёд карда буд.  
Идрор - маош, василаи зиндагии ҳаррұза  
Талқин - омұхтан ва фаҳмонаидан  
Такрор - бозгұфтани дарс  
Хабис - бадкирдор, палид, разил  
Хасій - пастій, номардій, фурұмоягы

Шайх Саъдій, ки дар мадрасаи машхури Низомияни  
Бағдод таҳсил мекард ва дарс ҳам медод, бо ишора ба он  
давраи ҳәети худ дар ин ҳикоят гуфтааст: Дар «Низомия»  
касби маоши ҳаррұза мекардам ва шабу рұз дарс  
меомұхтам ва бар дигарон фаҳмонаида, такрор мекардам.

Боре ба устоди хирадманди худ гуфтам: «Фалон  
ҳамдарсам бар фазлу дониши ман ҳасад мебарад. Вақте  
ман маъниҳои ҷолиби ҳадисҳоро кашф мекунам, ўз  
ҳасад ба худ мепечад».

Чун устоди ин суханони маро шунид, хеле нороқат  
шуд ва бо тундій бар ман гуфт: Агар ҳасад бурдани  
дұсттат бар ту писанд нест, аз күчо донистій, ки гайбат  
кардан аз он беҳтар аст?!

Агар ўз бо ҳасад, ки хислати мардуми пасту  
бадкирдор аст, роҳи дұзахро ихтиёр карда бошад, ту аз  
роҳи дигар, яне гайбат ба ҳамон ҷо хоҳй расид!

### **Фонда:**

Аз ҳасад ва гайбат, ки хонаи дил ва меҳру муҳаббати  
инсонҳоро хароб мекунад, барҳазар бояд буд.

### **Ҳикоят:**

Касе гуфт Ҳаҷҷочи хунхораро,  
Дилаш ҳамчу санги сияхпораро.  
Натарсад ҳама з-оху фарёди ҳалқ,  
Худоё, ту бистон аз ўзоди ҳалқ.  
Ҷаҳондидае пири дериназод  
Ҷавонро яке панди пирона дод:

К-аз ў доди мазлуми мискини ў  
Бихоханд в-аз дигарон кини ў.  
Ту даст аз ваю рузгораш бидор,  
Ки худ зердасташ кунад рузгор.  
На бедод аз ў баҳраманд оядам,  
На низ аз ту гайбат писанд оядам.  
Ба дўзах барад мудбиреро гуноҳ,  
Ки паймона пур карду девон сиёҳ.  
Дигар кас ба гайбат пеш медавад,  
Мабодо, ки танҳо ба дўзах равад.

**Луғот:**

Ҳаҷҷоҷ - ҳокими Ҳиҷоз ва Ироқ дар аҳди Уммавиён, ки ба зулму ситам машҳур аст ва соли 714 вафот кардааст.

Доди ҳалқро ситонидан - интиқом гирифтани, кин хостан Дериназод - қўҳансол, пир

Мудбир - баргаштабаҳт, бадбаҳт

Паймона пур шудан - расидан ба марг, ба охир расидани умр

Шахсе дар ҳаққи Ҳаҷҷоҷи золими дилсиёҳ гайбат мекарду мегуфт: Вай ба ҳадде ситамгар аст, ки аз оҳу фигони мардум ҳам парво надорад, эй Худо, ту аз ў қасоси ҳалқро бигир!

Ин суханонро пирамарди хирадманде шунид ва бар ҷавон панде ҳакимона бидод:

Албатта, рӯзи ҳисоб интиқоми мардуми бечораро аз ў ҳоҳанд гирифт, аммо аз онҳое, ки гайбати Ҳаҷҷоҷро мекунанд, интиқоми он гайбатро низ ҳоҳанд ситонид.

Беҳтар он аст, ки аз гайбати ў даст бардорӣ, зоро зиндагӣ худ довари бузург аст ва ҳатман бадонро мағлуб ҳоҳад кард.

Барои ман на зулму бедоди ў писандида аст на гайбати ту, ҳар ду кори бад ҳастанд.

Бахтбаргаштае, ки умро ба беҳудагӣ сарф ва номаи аъмоли худро сиёҳ кардааст, сазовори дўзах аст.

Аммо ў танҳо нест, пешопеши ў нафари дигаре ба дўзах меравад, ки гайбатгӯй аст ва он баҳтбаргаштаро ҳамроҳӣ ҳоҳад кард.

### **Фонда:**

Файбат аз бадтарини амалҳои инсон аст ва гайбаттү пештар аз гунаҳкорони дигар шоистагии дӯзахро дорад. Зиндагӣ довари боинсоф аст, мукофоти бадкорагонро хоҳад дод, шумо аз гайбат парҳез кунед.



### **Ҳикоят**

Ба тифли дарам рағбати рӯза хост,  
Надонистаме чап қадом асту рост.  
Яке обид аз порсоёни қӯй,  
Ҳаме шустан омуҳтам дасту рӯй.  
Ки «бисмиллаҳ» аввал ба суннат бигуй,  
Дувум нийят овар, савум каф бишуй.  
Пас он гах даҳон ўйу бинӣ се бор  
Манохир ба ангушти кӯчак бихор.  
Ба саббоба дандони пешин бимол,  
Ки нахӣ аст дар рӯза байд аз завол.  
В-аз он пас се мушт об дар рӯй зан,  
Зи рустангҳи мӯйи сар то закан.  
Дигар дастҳо то ба мирифак бишуй,  
Зи тасбеҳу зикр он чӣ донӣ, бигуй.  
Дигар масҳи сар, байд аз он ғасли пой,  
Ҳамин асту хатмаш ба номи Худой.  
Кас аз ман надонад дар ин шева бех,  
Набинӣ, ки фартут шуд пири дех.  
Бигуфтанд бо деххудой, он чи гуфт,  
Фиристод пайғомаш андар нуҳуфт:  
Ки эй зиштқирдори зебосухун,  
Наҳуст, он чи гӯй ба мардум, бикун.  
На мисвок дар рӯза гуфтӣ ҳатост,  
Бани одами мурда ҳӯрдан равост?!  
Даҳан, гӯ, зи ногуфтаниҳо наҳуст  
Бишуй, эй ки аз ҳӯрданиҳо бишуст!

## Лүгөт:

Ба тифлий дарам - дар замони тифлиам  
Ба суннат - мутобиқи суннат  
Манохир - сўрохиҳои бинӣ  
Саббоба - ангушти ишорат, ангушти дуюм  
Наҳӣ - манъ, манъ карда шудан  
Завол - аз нуқтаи баланд ба гарб майл кардани офтоб, зӯҳр, нисфириӯзӣ  
Зақан - манаҳ, чона, занахдон, зери ҷоғ  
Мирфақ - оринҷ  
Тасбेद - «субҳоналлоҳ» гуфтан  
Зикр - ёд кардан, бо дувову вирд Худоро ёд кардан  
Масҳи сар - молидани сар  
Фасли пой - шустани пойҳо  
Деҳҳудой - соҳиби деҳа, раиси деҳа  
Бани одами мурда ҳӯрдан - ишора аст ба ояти 12 аз сураи «Хучурот», ки Худованд фармудааст: «Аз яқдигар гайбати накунед, оё касе аз шумо дӯст дорад, ки гӯшти бародари мурдаи худро бихӯрад?!»

Дар замони қӯдакӣ, ки ҳанӯз неку бад ва чапу ростро намешинохтам, дар ман майлу ҳаваси рӯздорӣ пайдо шуд.

Яке аз намозғузорони парҳезгор ба ман одоби дасту рӯй шуста, таҳорат гирифтсанро омӯҳт: Аввал, «бисмиллоҳир раҳмонир раҳим» бигӯй, ки мутобиқи суннати пайғамбар аст, сонӣ, нийят бикун, баъд, кафи дастонатро бишӯй.

Баъд аз он се бор даҳону биниро шуста, бо ангушти хурд сўрохиҳои биниро тоза бикун.

Баъд бо ангушти шаҳодат дандонҳои пешинро молиш бидех, vale бидон, ки моҳи рамазон баъди нисфириӯзӣ ин корро анҷом додан дуруст нест.

Пас аз он се бор рӯи худро аз пешонӣ то зери манаҳ бишӯй.

Баъд дастҳоятре то оринҷ шуста, ҳар чи аз тасбеху зикр медонӣ, бигӯй.

Дар охир саратро масҳ карда, пойҳоятре мешӯй ва бо ёди Худо таҳоратро ба поён меорӣ.

Ин қоидаҳоро касе беҳтар аз ман намедонад, ки дар мақоми доной ҳастам ва раиси деҳи мо пири фартут шудааст... (яъне, ин ҷо ба гайбати сардори деҳа оғоз кард)

Ин хабарро ба раиси деҳа расониданд. Раиси деҳ(ки хирадманӣ буд) бар ў пинҷонӣ аз дигарон пайгом мефиристод (ва дар он гуфт:)

Эй он ки дар зебо сухан гуфтан моҳир ҳаҷтӣ, кирдорҳои ту нохуб аст, аввал он насиҳате, ки ба мардум мекунӣ,

тудат ичро намо!

Ту гүфтй, ки бо ангушт дандонжоро ба вақти рўза  
холидан хато аст, аммо оё гўшти бародари мурдаро хўрдан  
тўруст мебошад?!

Аввал даҳонатро аз ғайбату дашном ва дигар суханҷои  
бад покиза нигаҳ дор, пеш аз он ки аз хўрдан нигоҳ дорӣ.

### Фонд:

Аз ғайбату тўҳмат ва дурӯгу дашном нигоҳ доштани  
даҳон нишони ахлоҳи хуб ва парҳезгорист. Ғайбатгўй  
мисли гўшти бародари мурдаро хўрдан аст. Маълум аст,  
ки касе ин корро наҳоҳад кард, аммо вақте ғайбат оғоз  
мекунад, бидонед, ки коре бадтар аз онро анҷом медиҳад.



## Ҳикоят

Шунидам, ки дузде дар омад зи дашт,  
Ба дарвозаи Систон баргузашт.  
Бидуздид баққол аз ўним донг,  
Баровард дузди сияҳкор бонг.  
Худоё, ту шабрав ба оташ масуз,  
Ки раҳ мезанад систоний ба рӯз.

### Луғот:

Баққол - фурӯшандай хўрокворӣ, соҳиби дўкони озуқа  
Донг - шашяки ҳар чиз, воҳиди вазн, ки тақрибан 40 грамм аст

Дузде аз биёбон ба Систон омад, баробари ворид  
шудан ба ин шаҳр аз баққоле барои худ озуқа харид.

Баққол, ки одати аз тарозу задан дошт, бо  
мусофири низ одати бади худро такрор кард. Он гоҳ  
дузд ба фигон омаду гуфт: «Эй Худо, ту дуздони  
шабравро дар отashi ҷаҳаннам масӯз, зеро баққоли  
систоний дар рӯзи равшан дуздӣ мекунад, яъне дар  
дуздӣ аз шабравон ҷолоктар аст».

### **Фоида:**

Тарозуро барои ҳалолкорӣ ва адолат оғаридаанд.  
Аз дуздидани ҳаққи мардум битарсед.



## **Ҳикоят**

Яке гуфт бо сүфие дар сафо:  
«Надонӣ, фалонат чӣ гуфт аз қафо?»  
Бигуфто: «Ҳамуш, эй бародар, бихуфт  
Надониста беҳгар, ки душман чӣ гуфт.  
Касоне, ки пайғоми душман баравд,  
Зи душман ҳамоно, ки душмантараанд.  
Касе қавли душман наёрад ба дуст,  
Чуз он кас, ки дар душмани ёри уст.  
Наёрист душман ҷафо гуфтанам,  
Чунон к-аз шунидан биларзад танам.  
Ту душмантарӣ, к-оварӣ бар даҳон,  
Ки душман чунин гуфт андар ниҳон.  
Суханчин кунад тоза ҷангӣ қадим,  
Ба ҳашм оварад некмарди салим.  
Аз он ҳамнишин то тавонӣ гурез,  
Ки мар фитнай хуфттаро гуфт: Ҳез!  
Сияҳчолу мард андар ӯ баста пой,  
Беҳ аз фитна аз ҷой бурдан ба ҷой.  
Миёни ду тан ҷанг чу оташ аст,  
Суханчини бадбаҳт ҳезумкаш аст.

### **Луғот:**

Дар сафо - яъне дар олами сафо, аз рӯи ихлос  
Бихуфт - бихоб, ҳомӯш бош  
Наёрист - ҷуръат накард, натавонист  
Ҷафо гуфтан - дашном додан, таҳқир кардан  
Салим - покдил, покниҳод, беайб  
Сиёҳчол - ҷоҳи торик, зиндони торик

Нафаре аз рӯи ихлос (ва пиндори он ки кори хубе  
анҷом медиҳад) ба сўфие гуфт, ки фалонӣ дар ҳаққи

ту суханҷои чунину чунон гуфт. Сӯйи ҷавоб дод: «Эй бародар, ҳомӯш бош, беҳтар он бошад, ки бихобӣ, барои ман беҳтар он аст, ки гуфтаҳои душманро нашунавам ва надонам.

Онҷое, ки сухани душманро назди ту меоранд ва ҳаркаркӣ мекунанд, дар асл аз душман ҳам душмантараанд.

Касе суханони душманро назди дӯст меорад, ки аслан бо душмани ў ёр аст.

Душман ҷуръати онро надошт, ки рӯ ба рӯи ман дашному таҳқир намояд ва маро ба ғазаб орад.

Ту душмантар ҳастӣ, ки кори ҷуръатнакардаи ўро анҷом медиҳӣ ва мегӯй, ки ин суханҷои нораворо фалонӣ бигуфт.

Суханчин ҷангу душмани кӯднаро нав мекунад ва инсонҷои покдилро ба ҳашму ғазаб меорад. Аз ҳамнишини суханчин, ки фитнаи хуфта ва душманини деринаро бедор мекунад, ғурез ва парҳез бикун.

Дар ҷоҳи торик пой андар банд будан беҳтар аз он аст, ки иғволу фитнаро аз манзиле ба манзили дигар бибарӣ.

Душманий дар миёни ду нафар монанди оташи фурӯзон аст, суханчини бадбаҳт ҳезумкашест, ки он оташро баланд мекунад.

### **Фоиза:**

Бо суханчинӣ ва ғайбату ҳабаркашӣ оташи душманиро дар байни инсонҳо фурӯзон макунед. Бидонед, ҳар кӣ сухани дигаронро назди шумо меорад, ҳатман гуфтаҳои шуморо боз ҷои дигар ҳоҷад бурд.



### **Ҳикоят**

Фаридун вазире писандида дошт,  
Ки равшандилу дурбин дида дошт.  
Ризои Ҳақ аввал нигаҳ доштӣ,  
Дигар поси фармони шаҳ доштӣ.

Нихад омили сифла бар халқ ранч,  
Ки тадбири мулк асту тавфири ганч.  
Агар чониби Ҳак надорй нигох,  
Газандат расонад ҳам аз подшох.  
Яке рафт пеши малик бомдод,  
Ки ҳар рӯзат осоишу ком бод.  
Фараз машнав аз ман, насиҳат пазир,  
Туро дар никон душман аст ин вазир.  
Кас аз хоси лашкар намондасту ом,  
Ки симу зар аз вай надорад ба вом.  
Ба шарте, ки чун шохи гарданфароз  
Бимирад, диханд он зару сим боз.  
Наҳоҳад туро зинда ин худпараст,  
Мабодо, ки накдаш наояд ба даст.  
Яке сүи дастури давлатпанох,  
Ба ҷашми сиёsat никагҳ кард шох.  
Ки дар сурати дӯстон пеши ман  
Ба хотир ҷарой бадандеши ман?  
Замин пеши таҳташ бибусиду гуфт:  
«Наҳояд чу пурсидӣ, акнун нуҳуфт.  
Чунин хоҳам, эй номвар, подшох,  
Ки бошанд халқат ҳама некҳоҳ.  
Чу мавтат бувад вайдаи сими ман,  
Бақо беш хоҳандат аз бими ман.  
Наҳоҳӣ, ки мардум ба сидку ниёз,  
Сарат сабз хоҳанду умрат дароз?!»  
Ғанимат шуморанд мардон дуо,  
Ки ҷавшан бувад пеши тири бало.  
Писандид аз ӯ шаҳриёр, он чӣ гуфт,  
Гули рӯяш аз тозагӣ баршукуфт.  
Зи қадру маконе, ки дастур дошт,  
Маконаш бияфзуду қадраш фарошт.  
Бадандешро заҷру таъдив кард,  
Пушаймонӣ аз гуфтаи хеш ҳ(в) ард.

Лугот:

Фаридун - подшоҳи пешдодиён, қаҳрамони «Шоҳнома»  
Поси фармон доштан - риоя кардани фармон,

фармонбардор будан  
Омил - мансабдори давлатии масъул ба андозу молиёт  
Сифла - нокас, паст, фурӯмоя  
Тавфир - сарфа, фоидай хазина  
Газанд - зарап, зиён, осеб  
Вом - қарз  
Нақд - пул, зару сим  
Дастур - вазир  
Чашми сисесат - нигоҳи хашмолуд ва танбехдиҳанда  
Ба хотир - пинҳонӣ, дар ботин  
Мавт - марг, вафот  
Фарошт - баланд кард, шаънашро зиёд кард  
Зачру таъдид - рондан ва танбех додан

Шоҳ Фаридун вазире поктинату дурандеш дошт.  
Ин вазир корҳои давлатро дар ризоияти Худо ва  
риояти фармони шоҳ ба роҳ монда буд.

Мансабдори пасту фурӯмоя бо баҳонаи идораи  
мамлакат ва зиёд кардани фоидай хазина ба мардум  
зулм мекунад.

Агар дар адолат фармудаи Худоро риоят накунӣ,  
агарчи подшоҳ бошӣ, бар ту зиён ҳоҳад омад.

Бомдоде як шахс пеши подшоҳ рафт ва шоҳро  
дую карда, гуфт: «Рӯзгори ту ба осоиш ва зиндагӣ ба  
коми ту бод.

Ман бо насиҳате назди ту омадам. Ту онро ғарази  
шахсӣ гумон мабар, бидон, ки вазират душмани пин-  
ҳонии ту мебошад.

Ҳеҷ қасе аз мардум ва лашкариён намондааст,  
ки аз ў қарз нагирифта бошанд.

Шарт гузоштааст, ки вақте шоҳ вафот кард, он гаҳ  
қарзҳоро бозпас медиҳанд.

Ин вазири худпараст зинда мондани туро  
намехоҳад. Метарсад, ки мабодо зару сими ба мардум  
додааш дигарбора ба даст наояд».

Подшоҳ ба сӯи вазири худ нигоҳе хашмолуд  
афканд ва гуфт: «Ту худро ҳамеша дӯсти ман вонамуд  
месозӣ. Чаро дар ботин барои ман бадҳоҳӣ мекунӣ?!»

Вазир пеши подшоҳ замини адаб бӯсиду гуфт:  
«Ҳоло, ки мепурсӣ, пинҳон доштани ман дуруст нест.

Ман меҳоҳам, ки ҳамаи мардум некҳоҳи ту бо-  
шанд, эй шоҳи номвар! Азбаски ман бозпас гирифтани

қарздоро то вафоти ту ба таъхир андохтам, мардум пайваста туро дуо мекунанд, ки зинда бошӣ. Оё намехоҳӣ, ки мардум бо сидӯ нииӯз барои ту сарсабзӣ ва умри дароз бихоҳанд?!»

Мардони асиљ дуои некроғанимати умр мешуморанд. Чунки дуои нек мисли ҷавшанест, ки инсонро аз тири бало маҳфуз медорад.

Подшоҳ суханҳои вазири худро писандида, чеҳрааш монанди гул шукуфта гардид. Қадру манзалати вазири худро шинохта, мулку макони бештаре бар ў бахшид.

Марди бадандешро сарзаниш карда, аз назди худ биронд ва он мард аз гуфтаи иғвоангези худ пушаймон шуд.

### **Фонд:**

Инсонҳои оқилу фарзона ҳар кореро аз рӯи ҳикмату тадбир анҷом медиҳанд, ки сустандешаҳо аз он бехабаранд. Ба кори мардони ҳаким бо дидай ибрат нигоҳ кунед.



### **Ҳикоят**

Ҷавоне хунарманди фарзона буд,  
Ки дар вазъ ҷолоку мардона буд.  
Накӯному соҳибдилу ҳакпараст,  
Хати оразаш ҳуштар аз ҳатти даст.  
Қавӣ дар балофат ва дар нахӯ чуст,  
Вале ҳарфи абҷад нағуфтӣ дуруст.  
Якеро бигуфтам зи соҳибдилон,  
Ки дандони пешин надорад фалон.  
Баромад зи савдои ман сурхрӯй,  
Ки з-ин ҷинси бехуда дигар магӯй.  
Ту дар вай ҳамон айб дидӣ, ки ҳаст  
Зи ҷандон ҳунар ҷашми ақлат бубаст.  
Яқин бишнав аз ман, ки рӯзи яқин  
Набинанд бад мардуми некбин.  
Якеро, ки ақл асту фарҳангӯ рой,  
Гараш пои исмат бихезад зи ҷой.

Ба як хурда мансанд бар вай чафо,  
Бузургон чй гуфтанд: Хуз мо сафо!  
Бувад хору гул бо ҳам эй хушманд,  
Чи дар банди хори ту?! Гулдаста банд!

**Лугот:**

Хати ораз - мүи наврустай рүй  
Хати даст - хати хүше, ки бо даст навишта шавад  
Балогат - расой ва шевоии сухан  
Наҳв - фанни ибораву чумлаорой, синтаксис  
Абчад - сурати нахустин аз суратҳои ҳаштгонаи алифбои арабӣ,  
ин ҷо ба маънои алифбои арабӣ  
Сурхрӯй баромадан - барафроҳтан, ҳашмгин шудан  
Рӯзи яқин - рӯзи маҳшар, рӯзи қиёмат  
Пой исмат лағжидан - хато кардан, лаҳзае аз роҳи покдомани  
берун шудан  
Хуз мо сафо - (аз рӯзгор) он чий хуб аст бардор (ишораест ба  
ҳадиси Расули акрам (с): «Хуз минаддаҳри мо сафо ва миналайши  
мо кафо...»(Аз рӯзгор он чиро хуб аст бигир ва аз зиндагӣ ба  
ҳадди кифоят насиба бардор...)

Чавоне буд, ҳунарманду доно ва дар сухангӯй  
чолоку далер.

Ба номи нек машҳур, соҳибдил, ҳақшинос,  
хушсурату ботароват.

Дар равоиву шевойи ва малоҳати сухан маҳорати  
тамом дошт, vale баязе ҳарфҳоро дуруст талаффуз  
намекард. Ба яке аз дӯстони соҳибдили худ гуфтам:  
«Аҷаб ҷавони донову суханвар аст, аммо ҳайф, ки  
дандони пешин надорад».

Он марди оқил аз ин сухани нобаҷои ман оташин  
шуд ва гуфт: «Ин гуна суханҳои беҳударо дигарбора  
магӯй.

Ту ягона айбу нуқсонеро, ки дорад, ҳамонро  
бидидӣ, аммо ҳунарҳои зиёди ўро аз сабаби ҷашми  
ақлатро пӯшида доштан, надидӣ.

Ин сухани ҳақро аз ман бишунав, ки рӯзи қиёмат  
мардуми некбин ҳеч азобу шиканҷае наҳоҳанд қашид.

Агар ба иттифоқ шахси донову бомаърифат ва  
тадбирандеш пойи хеш нодуруст гузорад ва хатое  
кунад, барои ин иштибоҳ бар ў ситам ва ҷафо макун,

ки бузургон гуфтанд: «Хубашро бигир!»

Эй дүсти ҳушманд, гул бехор нест. Хорро бигузор, аз гулҳои ботароват гулдаста бубанд(яъне бадиҳоро бигузор ва некиро пеш ор)

### **Фонда:**

Дар рӯзгори инсонӣ некиву бадӣ ҳамеша канори якдигаранд. Дар худи инсонҳо низ ҳар ду хислат ҳаст, бадро бигузоред, ба нек нигоҳ кунед, нигоҳи худро нагз кунед, то ҳар чизи нағзро бибинед, аз пӯст гузар кунед, то мағз пеши ҷашмони шумо намудор гардад.



### **Ҳикоят**

Чавоне сар аз раъии модар битофт,  
Дили дардмандаш ба озар битофт.  
Чу бечора шуд, пешаш овард маҳд,  
Ки, эй сустмехри фаромушаҳд.  
На дар маҳд нерӯи ҳолат набуд,  
Магас рондан аз худ мачолат набуд?!  
Ту они, к-аз он як магас ранҷай,  
Ки имruz солору сарпанҷай.  
Ба ҳоле шавӣ боз дар қаъри гӯр,  
Ки натвонӣ аз хештан дафъи мур.  
Дигар дида чун барфурузад ҷароғ,  
Чу кирми лаҳад ҳурд пиҳи димоғ?!  
Чу пӯшидачашме бубинӣ, ки роҳ,  
Надонад ҳаме вақти рафтан зи ҷоҳ.  
Ту ғар шукр кардӣ, ки бодидай,  
Вагарна ту ҳам ҷашмпӯшидай.

#### **Луғот:**

Раъӣ - фармон, ҳоҳиш  
Озар - оташ

Тофтан - барафрұтан, сұхтан  
Маҳд - гаҳвора  
Солор - сарвар, соҳибихтиёр  
Сарпанча - зўрманд, бақувват, ситамгор  
Пиҳи димоф - магзи сар

Чавоне ба модари худ нофармонй карда, дили дардманди ўро бо оташи бемехрии худ ба сүзиш даровард.

Модари бечора чун чораи дигаре надошт, гаҳвораи он писарро пешаш овард ва гуфт: Эй сустмехр, оё ту он нестӣ, ки дэр ин гаҳвора ҳатто қудрати аз худ рондани магасро надоштӣ?!

Фаромӯш макун, ки ту ҳамон касе ҳастӣ, ки тавони рондани магасро надоштӣ, агарчи имрӯз сарвару зўру қудратманд ҳастӣ.

Дар андак муддат боз дар қаъри гӯр маскан хоҳӣ гирифт, ки он ҷо низ тавони аз худ рондани мӯрчаро наҳоҳӣ дошт.

Рӯзгоре, ки кирми лаҳад магзи туро бихурad, дигарбора чашмонат равшан наҳоҳад шуд. Вақте нобиноеро бубинӣ, ки вақти роҳ гаштан роҳро аз ҷоҳ нашносад, боре шукр ба ҷой ор, ки соҳиби чашмони равшанбинӣ, агар шукр накардӣ, бидон, ки ту ҳам кӯр ҳастӣ.

### **Фонда:**

Қадри модар бидонед, барои меҳри бепоёни ў ва шабҳон бехобиаш арҷ гузоред. Умр зудгузар аст, дар ин фурсати кӯтоҳ қадршиносӣ аз модар ва шукргузорӣ ба даргоҳи оғаридгори покро фаромӯш насозед.



### **Ҳикоят**

Маликзодае з-аспи адҳам фитод,  
Ба гардан дараш мӯҳра барҳам фитод.  
Чу пиләш фуруғ рафт гардан ба тан  
Нагаштӣ сараш, то нагаштӣ бадан.

Пизишкон бимонданд ҳайрон дар ин,  
Магар файласуфе зи Юонзами.  
Сараш бозпечиду раг рост шуд,  
Вагар вай набудӣ, заминхост шуд.  
Шунидам, ки саъяш фаромӯш кард,  
Забон аз муроот ҳомӯш кард.  
Дигар навбат омад ба наздики шоҳ,  
Ба айни иноят накардаш нигоҳ.  
Хирадмандро сар фуру шуд ба шарм,  
Шунидам, ки мерафту меғуфт нарм:  
«Агар дӣ напечидаме гарданаш,  
Напечидӣ имрӯз рӯй аз манаш».  
Фиристод тухме ба дасти раҳӣ,  
Ки бояд ки бар үдсузаш нихӣ.  
Маликро яке атса омад зи дуд,  
Сару гарданаш ҳамчунон шуд, ки буд.  
Ба узр аз пайи мард биштофтанд,  
Бичустанд бисёру кам ёфтанд.  
Макун, гардан аз шукри мунъим мапеч,  
Ки рузи пасин сар барорӣ ба ҳеч.

**Лугот:**

Адҳам - сиёҳ, сиёҳранг  
Барҳам фитодан - нобаҷо гаштан, осеб дидан, беко шудан  
Пизишкон - табион, дуҳтурон  
Заминхост - замингир, якҷоя  
Муроот - лутфу марҳамат, муомилаи хуб  
Айни иноят - ҷашми таваҷҷӯҳу лутф  
Раҳӣ - чокар, хидматгор  
Үдсӯз - миҷмар, зарфе ки дар он үд месӯзанд, ки фазои  
манзилро муаттар бикунад  
Мунъим - соҳибнъемат, неъматдиҳанда

Подшоҳзодае аз аспи сиёҳмушкини худ сарозер  
афтод ва мӯҳраи гарданаш осебе саҳт дид.

Гардани ў монанди гардани фил ба танаш фурӯ  
рафт ва аз ниҳояти дард сарашро гардонида намета-  
вонист, магар ки якҷоя бо тани худ сӯе, майл бикунад.

Табион аз муолиҷаи ў ҳайрон монданд ва тадбири  
онҳо ҷорасоз набуд. Ҳакиме аз Юонзами маликзодаро  
муолиҷа кард.

Он ҳаким сари маликзодаро бо тадбире хос тоб лода, рагҳои онро мунаzzам соҳт. Агар ҳаким илоҷ замекард, маликзода яқояву замингир мешуд.

Маликзода саъю кӯшишҳои ҳакими юониро зуд фаромӯш ва забони худро аз лутфу марҳамат ҳомӯш кард.

Вақте дигарбора он ҳаким назди маликзода омад, бар ў бо ҷашми марҳамат ва таваҷҷӯху лутф нигоҳ накард.

Ҳакими юонӣ аз рафтори ў хицил гардид ва аз шарм сари худро ҳам карда бо садои нарм мегуфт:

«Агар дирӯз гардани ўро рост намекардам, имрӯз аз ман рӯй намегардонид».

Ҳаким тухми гиёҳеро бо чокар ба маликзода фистод, ки агар онро дар миҷмар дуд кунӣ, фоида дорад.

Вақте ки бар миҷмар гузоштанд, аз дуди он маликзода атса зад ва гарданаш монанди пештара ноҷунбон гардид.

Бо мақсади узр пеш овардан ва тавба кардан ба ҷустуҷӯи табиби юонӣ даромаданд, ҳарчанд бисёр ҷустанд, ўро пайдо накарданд.

Эй азиз, кореро, ки маликзода кард, ту макун ва аз шукри Худованд гардан макаш, ки ношукрон дар рӯзи ҳисоб бо дasti тиҳӣ бармехезанд.

### Фонда:

Аз заҳмати дигарон қадршиносӣ бояд кард ва бо лутфу марҳамат аз онҳо сипосгузор бояд буд. Махсусан аз лутфу инояти Худованд шукргузорӣ кардан боиси растагорист.



### Ҳикоят

Шунидам, ки пире писарро ба ҳашм  
Маломат ҳамекард, к-эй шӯҳчашм!  
Туро теша додам, ки ҳезум шикан,  
Нагуфтам, ки девори масцид бикан.

Забон омад аз баҳри шукру сипос,  
Ба гайбат нагардонадаш ҳақшинос.  
Гузаргохи «Куръон»-у панд аст гүш,  
Ба бүхтону ботил шунидан макүш.  
Ду чашм аз пайи сунъи борй накүст,  
Зи айби бародар фурӯ гирӯ дуст.

**Лугот:**

Шүхчашм - густох, бешарм  
Ҳақшинос - сипосманд, қадрдон  
Бүхтон - түхмат, дурӯғгүй  
Сунъи борй - офариниши Худованд

Пире писари худро сарзаниш карда мегуфт: «Эй беадаб, барои он теша бар ту додам, ки ҳезум шикани, на девори масцидро ҳароб бикунӣ (яъне ҳар василаи зиндагӣ барои манфиат овардан аст, на барои зарар расонидан)

Худованд забонро барои шукру сипос гуфтан оварид, бинобар ин одами қадрдону худошинос ҳаргиз забони худро ба гайбат намегардонад.

Гӯш ҳам барои ҳикмати «Қуръон» ва панду насиҳат шунидан оварида шудааст, бинобар ин ба шунидани суханҷои дурӯғу түхматангез ва беҳуда кӯшиш макун.

Ду чашм ҳам барои дидани қудрати овариниши Худованд хуб аст, на барои дидани айби дўстону бародарон.

**Фонда:**

Одамӣ ба забону гӯшу чашми зоҳирӣ одам нест. Балки бо забоне шукргузор, гӯше ҳикматшунав ва чашме моҳиятбин одам ҳоҳад буд. Ин ҳар серо пос бидоред.



## ҲИКОЯТ

Күхансоле омад ба назди табиб,  
Зи нолиданаш то ба мурдан қарый.  
Ки дастам ба раг неҳ, эй некрой,  
Ки поям ҳаме барнаояд зи чой.  
Бад-ин монад ин қомати хуфтаам,  
Ки гүё ба гил дар фурӯ рафтаам.  
Бирав, гуфт: «Даст аз ҷаҳон баргусил,  
Ки поят қиёмат барояд зи гил».  
Нишоти ҷавонӣ зи пирон мачуй,  
Ки оби равон боз н-ояд ба чуй.  
Агар дар ҷавонӣ задӣ дасту пой,  
Дар айёми пирӣ баҳуш бошу рой.  
Чу даврони умр аз ҷиҳиз даргуашт,  
Мазан дасту по, к-обат аз сар гузашт.  
Нишот аз ман он гаҳ рамидан гирифт.  
Ки шомам сапеда дамидан гирифт.  
Бибояд ҳавас кардан аз сар бадар,  
Ки даври ҳавасбозӣ омад ба сар.  
Ба сабзӣ кучо тоза гардад дилам,  
Ки сабзӣ биҳоҳад дамад аз гилам?!  
Тафаррӯҷкунон дар ҳавову ҳавас,  
Гузаштем бар ҳоки бисёр кас.  
Қасоне, ки дигар ба гайб андаранд,  
Биёянду бар ҳоки мо бигзаранд.  
Дарего, ки фасли ҷавонӣ бирафт,  
Ба лаҳву лаиб зиндагонӣ бирафт.  
Дарего, чунон рӯҳпарвар замон,  
Ки бигзашти бар мо чу барки Ямон.  
Зи савдои он пӯшаму ин ҳурам,  
Напардоҳтам, то ғами дин ҳурам.  
Дарего, ки машғули ботил шудем,  
Зи ҳақ дур мондему ғофил шудем.  
Чи ҳуш гуфт бо қӯдак омӯзгор:  
«Ки коре накардему шуд рӯзгор».

### Луғот:

Некрой - хайрҳоҳ, тадбирчӯ  
Даст ба раг ниҳодан - санҷидани набз  
Об аз сар гузаштан - аз сарҳади ҷораю тадбир гузаштан, дер  
шудан  
Аз шом сапеда дамидан - тадриҷан сафед шудани мӯйи сиёҳ

Сабзай - сабза, гиёхи сабз  
Тафаррүчкунон - гардишкунон, сайркунон  
Лавху лаиб - лаззату бозай, айёши  
Барқи Ямон - барқи дурахшоне, ки аз ҷониби Яман метобад  
Савдо - ҳавас, ҳаёлҳои пуч ва фосид, васваса  
Напардоҳтам - раҳой наёфтам, осуда нашудам

Марде қуҳансол назди табиб рафт. Аз нолаву оҳи ў чунин эҳсос мешуд, ки маргаш наздик аст.

Аз табиб ҳоҳиш кард, эй марди некҳоҳу тадбиршинос, набзи маро бисанҷ, ҳолам хеле бад аст ва пойҳоямро базӯр аз ҷой мебардорам.

Ин қомати ҳамидаву суст бар он монанд аст, ки гӯё дар лойгил дармонда бошам.

Табиб ба ў гуфт: «Бо ин ҳама пирӣ ҳоло ҳам меҳри зиёде ба ин дунё дорӣ, бар ин ҷаҳон дилбаста мабош, пирӣ илоҷ надорад, наҷоти ту аз ин мусибат дар он ҷаҳон аст.

Хушиҳои ҷавонӣ дар айёми пирӣ бозгашт надорад, ҷунонки оби рафта дигарбора ба ҷӯйбор наояд.

Ҳар кору тараддуд ва талош дар ватану дар сафар ҳоси ҷавонист. Дар айёми пирӣ ақлу ҳуш ва дурандеширо ба кор гир.

Чун умри ту аз чил гузашт, бидон, ки солҳои беҳтарини ҷавонӣ паси сар шуданд, бо талошу пайкор дигар онро ба даст натавонӣ овард, вақти ғанимат аз даст бирафт.

Аз он замон ки аввалин торҳои мӯям ба сафедӣ гароид, пайваста завқу шодӣ кам шудан гирифт.

Ҳоло вақти ҳавасбозӣ нест, майлу ҳавасҳои ҳомро аз сар бадар бояд кард, давраи ҳаваспарварӣ ба поён омад.

Сабзазору гулистон дигар наметавонад дили маро шод гардонад, дере нест, ки аз ҳокам сабза ҳоҳад дамид.

То ин замон мо бо ҳавову ҳаваси бисёр дар сабзазорҳо, ки рӯи ҳоки қасон дамидааст, сайр кардем.

Дур нест, қасоне, ки ҳоло ба ин дунё наомадаанд, зода шаванд ва бар сабзай ҳоки мо сайркунон гузар кунанд. Сад дарег, ки ҷавонӣ бирафт, ғанимат буд, ҳайфо бо ҳавасбозию айёши ва шӯҳию бозӣ даргузашт.

Дареги он ҷавонии рӯҳпарвар, ки монанди барқи дурахшон зуд даргузашт.

Аз васвасаи обу ҳӯрок ва ҷомаву либос раҳой наёфтам ва лаҳзае дар фикри он набудам, ки ғами

охиратро ҳам бихўрам.

Сад дареги дигар, ки умрро ба беҳудагӣ гузаронидем ва аз роҳи Ҳақ дур мондем ва дар гафлат афтодем.

Омӯзгоре бо таассуф ба шогирди худ меғуфт: «Ҳай дарег, кори иазаррасе иакардему умри мо поён омад».

### **Фоида:**

Чавонӣ беҳтарин айёми зиндагии инсон дар фаро гирифтани илму дониш, ҳунар ва ахлоқи нек аст, ин гавҷарро бо гафлат аз даст надиҳед. Афсӯсу дареги шумо бъди барқвор гузаштани ин айёми бонишот ҳеч фоидае надорад.



## **Ҳикоят**

Шабе хобам андар биёбони Файд  
Фурӯ баст пойи давидан ба қайд.  
Шутурбоне омад ба ҳавлу ситеz  
Зимоми шутур бар сарам зад, ки: «Хез,  
Магар дил ниҳодӣ ба мурдан зи пас,  
Ки барменаҳезӣ ба бонги ҷаравас?!  
Маро ҳамчу ту хоби хуш дар сар аст,  
Валекин биёбон ба пеш андар аст.  
Ту, к-аз хоби нӯшин ба бонги раҳил,  
Наҳезӣ, дигар кай расӣ бар сабил.  
Фурӯ кӯфт табли шутур сорвон,  
Ба манзил расид аввали корвон.  
Хунук, хушёрони фарҳундабаҳт,  
Ки пеш аз духулзан бисозанд раҳт.  
Ба раҳ ҳуфтагон то бароранд сар,  
Набинанд раҳрафтагонро асар.  
Сабақ бурд раҳрав, ки барҳост зуд,  
Пас аз накӯ бедор будан чӣ суд?  
Кунун бояд, эй ҳуфта, бедор буд,

Чу марг андар орад зи хобат чи суд?!  
Чу шайбат даромад ба рӯи шабоб,  
Шабат рӯз шуд, диде баркан зи хоб.  
Ман он рӯз барканда аз умр умед,  
Ки афтодам андар сиёҳи сапед.  
Дарего, ки бигзашт умри азиз,  
Бихоҳад гузашт ин даме чанд низ.  
Гузашт он чи дар носавобӣ гузашт,  
В-ар ин низ ҳам дарнаёби, гузашт.  
Кунун вакти тухм аст, агар парварӣ,  
Гар умmed дорӣ, ки хирман барӣ.  
Ба шахри қиёмат марав танғдаст,  
Ки ваҷхе надорад ба ҳасрат нишаст.  
Гарат ҷашми акл аст, тадбири гӯр  
Кунун кун, ки ҷашмат нахӯрдаст мӯр.  
Ба моя тавон, эй писар, суд кард,  
Чи суд афтад онро, ки сармоя х(в)ард?!  
Кунун кӯш, к-об аз камар даргузашт,  
На вакте ки селобат аз сар гузашт.  
Кунунат ки ҷашм аст, ашке бибор,  
Забон дар даҳон аст, узре биёر.  
На пайваста бошад равон дар бадан,  
На ҳамвора гардад забон дар даҳан.  
Зи донандагон бишнав имрӯз қавл,  
Ки фардо Накират бипурсад ба ҳавл.  
Ғанимат шумор ин гиромӣ нафас,  
Ки бе мурғ қимат надорад қафас.  
Макун умр зоеъ ба афсусу ҳайф,  
Ки фурсат азиз аст: Вал вакту сайф!»

**Луғот:**

Файд - номи манзилест дар роҳи Маккай мукаррама  
Қайд - банд, ресмон  
Бо ҳавл - бо таҳдид ва дуруштӣ  
Зимом - маҳор, инони асп ё шутур  
Ҷарас - занғӯла  
Нӯшин - ширин, гуворо  
Раҳил - кӯч бастан, «ар-раҳил» гуфтан  
Сабил - роҳ ва гоҳо ба маънои марди роҳнамо  
Сорвон - сорбон, шутурбон  
Хунук - хуш, хуши, чи хуш  
Фарҳундабаҳт - хушбаҳт, босаодат

Дүхүлзанон - кассе, ки нақорай бузургро бо мақсади ба ҳаракат даровардани корвон ё коре дигар ба садо дармеорад  
Рахт сохтан - асбоби сафар омода кардан ва бар уштур ниҳодан  
Сабақ бурдан - ғолиб омадан, пешй гирифтан  
Шайб - пирӣ, сафед шудани мӯй  
Накир - номи фариштае, ки дар шаби аввалини сафар ба он дунё аз шахси вафоткарда суол мекунад  
Ал-вақту сайф - вақт ҳамчун шамшери тез аст, ишораест ба ҳадиси расули акрам (с) ки фармудаанд: «Вақт шамшери бурранда аст, агар ту онро бо тоату ибодат набуррӣ, ў бо гузаштанаш риштai зиндагиатро мебуррад.

Шабе дар биёбони Файд хоби шириин маро саҳт ба банди худ гирифт.

Шутурбоне бо қаҳру ситеz ресмони шутурро бар сари ман афрошта мегуфт, ки: «Зуд бархез!»

Магар садои зангуларо намешунавӣ, ки аз ҷоят барнамехезӣ, оё дар танҳои мурданро иҳтиёर кардӣ?!

Ман ҳам мисли ту хоби хушро дуст медорам, аммо роҳ дур аст ва биёбони азим дар пеш. Ту аз хоби ширину гуворо бо шунидани фармони «кӯч бандед» барнахезӣ, мушкил аст, ки баъди рафтани корвон роҳро пайдо кунӣ.

Сорбон қайҳо табли ҳаракатро ба садо дароварда буд ва аввали корвон ба манзил расидааст.

Хушо, кори ҳушӯрони босаодат, ки ҳанӯз нақоразан садои даъват баланд накарда, асбоби сафарро омода кардаанд.

Ин ҳуфтагон то оне ки аз хоб бедор мешаванд, бедорон манзилҳоро тай мекунанд ва дермондагон нишоне аз онҳо наҳоҳанд ёфт.

Он раҳраве, ки зуд аз хоб барҳост ва азми сафар кард, бар ҳуфтагон пешй гирифт. Баъди рафтани корвон бедор шудан фоида надорад.

Эй ҳуфта, вақти он аст, ки бедор бошӣ, марг дар остонаи манзили туст, гафлату хоб то кай?!

Пирӣ бар ҷои ҷавонӣ фаро расид ва мӯи сиёҳат сафед шуд, аммо ту дар хоби гафлатӣ, аз хоб бедор шав!

Ман аз ин умри зудгузар дар он замон, ки ба мӯям сафедӣ афтод, умед баркандам.

Сад дарег, ки бештари умри азиз гузашт ва боқимонда низ зуд бихоҳад гузашт.

Он чи дар корҳои нодуруст сарф шуд, гузашт, агар ба қадраш нарасӣ, умри боқимонда низ ба беҳудагӣ мегузарад.

Ҳоло вақти кишт аст, агар уммеди хирман бардоштан дорӣ, бикор ва парвариш кун.

Ба рӯзи ҳисоб бо дasti ҳолӣ марав, ки афсӯсу пушаймонӣ фоида надорад.

Агар ақлу дониш дорӣ, тӯши охирати ҳудро пештар аз он ки ҷашмат тӯъмаи мурҷагон шавад, омода бикун.

Эй писар, бо молу мулке, ки дар ихтиёր дорӣ, метавонӣ фоидае ба даст орӣ, аммо чӣ гуна фоида ба даст биёри, ки сармояро ҳӯрдай?!

Ҳоло, ки об то камари туст, кӯшиш ба ҳарҷ дех, вақте туро гарқ кард, суде нест.

Ҳоло, ки ҷашмат бо туст, ашки пушаймонӣ ва магфират бирез ва забонат ҳам ки нерӯи ҳаракат дорад, аз даргоҳи Ҳудо узре бихоҳ.

Ин ҷони амонат дар бадани ту доимӣ нест ва забонат ҳам на ҳамеша қудрати сухан гуфтани пайдо мекунад.

Имрӯз аз донишмандон суханҳои фоидабаҳшро бипурс ва оғоҳ бош, ки фардо фариштаи Накир бо сиёсату таҳдид аз ту бозхост ҳоҳад кард.

Ҳар як нафаси умратро ганимат ва гиромӣ шумор, чун мурғи ҷон аз танат парвоз кард, ин қафаси тан ҳеч қимате надорад.

Умрро бар боди афсӯсу пушаймонӣ мадех, ҳар лаҳзай умр азиз аст, зоро мурури вақт монанди шамшери бурранда тез аст.

### **Фоида:**

Одамӣ дар саҳнаи дунё монанди мусофирие дар биёбон аст, ки агар дар ҳоби гафлат монад, ҳалок мегардад. Одаме, ки қадри умр намедонад ва онро ба беҳудагӣ сарф мекунад, дар биёбони зиндагӣ ҳудро ба ҳалокат медиҳад.

## Хикоят

Қазо зиндаеро раги чон бурид,  
Дигар кас ба маргаш гиребон дариid.  
Чунин гуфт бинаидае тезхүш,  
Чу фарёду зори расидаш ба гүш:  
«Зи дасты шумо мурда бар хештан  
Гараш даст будй, дариid кафан.  
Ки чандин зи тимору дардам мапеч,  
Ки рүзе ду пеш аз ту кардам басич.  
Фаромүш кардй магар марги хеш,  
Ки марги манат иставон карду реш?!  
Мұхакқақ, чу бар мурда резад гилаш,  
На бар вай, ки бар худ бисүзад дилаш,  
Зи хичрони тифле, ки бар хок рафт,  
Чя нолй, ки пок омаду пок рафт?!  
Ту пок омадй, бархазар бошу пок,  
Ки наиг аст инопок рафтан ба хок.  
Кунун бояд ин мурғро пой баст,  
На он гаҳ ки сарришта бурдат зи даст.  
Нишасти ба զий дигар кас басе,  
Нишинаид ба զой ту дигар касе.  
Агар пахлавонй в-агар тегзан,  
Нахойи бадар бурдан илло кафан.  
Хари вахш агар бигсалонад каманд,  
Чу дар рег монад, шавад пойбанд.  
Туро низ чандон бувад дасты зүр,  
Ки поят нарафтаст дар реги гүр.  
Манеҳ дил бар ин солхурда макон,  
Ки гунбад напо-д бар ў гирдакон.  
Чу дий рафту фардо наёмад ба даст,  
Хисоб аз ҳамин як нафас кун, ки ҳаст.

### Лүгөт:

Қазо - тақдир, сарнавишт, ҳукми илохй  
Раги чон буридан - вафот кардан, канда шудани риштай умр  
Гиребон даридан - гиряву зорй ва наҳваи зиёд кардан  
Гараш даст будй - агар құдрат медошт, агар метавонист  
Тимор - ғаму андүх  
Басич кардан - азми сафар кардан  
Реш кардан - дилозурда ва ғамгин кардан  
Мұхакқақ - таҳқиқшуда, саҳеҳ, аниқ

Ба сарнавишти илоҳӣ риштаи умри шахсе канда шуд, хешону наздикон аз гиряву навҳаи бисёр ҷома бар тан медариданд.

Хирадманде, ки ин манзааро мушоҳида мекард ва фарёду зории онҳоро мешунид, чунин гуфт: «Шахси мурда агар метавонист, аз ин фарёду фигони шумо кафандро боз мекард ва мегуфт: Аз дарду ғами ҷудой аз ман ин қадар нолаву фарёди беҳуда макун, ниҳояти кор он аст, ки андаке пештар аз ту азми сафар кардаам.

Оё ту фаромӯш кардӣ, ки марги худат низ ногузир аст. Пас, ҷаро ин қадар аз марги ман дилатро реш мекунӣ»

Ин нукта аниқу саҳеҳ аст, ки ҳар кӣ рӯзи дағн ба гури мурда ҳок мерезад, на бар шахси мурда, балки бештар ба ҳоли худ дилаш месӯзад, ки аз чунин сарнавишт ўро низ гурезе нест.

Дар ғами тифле, ки бар ҳок рафт чӣ гиря мекунӣ? Ин тифл пок ба дунё омаду пок рафт.

Ту низ, ки пок ба дунё омадӣ, ҳушӯр бош, ки нопок бар ҳок барнагардӣ, ба сафари охират нопок рафтан айб аст.

Ҳоло вақти он аст, ки ба қадри умр бирасӣ ва мурғи ҷонро дар покизагӣ парварӣ, он ғоҳ ки сарриштаи умр аз даст рафт, илоҷе надорӣ.

Хеле вақт аст, ки ба ҷойи каси дигар нишастай ва ба ҷойи ту низ дигаре ҳоҳад нишаст.

Агар паҳлавони шуҷоатманд ҳастӣ ё шамшерзани қавидаст, ноилоҷ ин дунёро ҳолӣ ҳоҳӣ гузошт ва ғайри кафанд ҷизе бо худ наҳоҳӣ бурд.

Чун ҳари ваҳшӣ ресмони худро биканад, аз нав ба банд овардани он мушкил аст, аммо чун ба регзор расид, илоҷи гурез надорад, пояш дар рег банд мешавад.


Зӯрию ҷолокии ту низ то он замонест, ки поят ба реги гӯр фурӯ равад, чун фурӯ рафт, илоҷе дигар наҳоҳӣ дошт.

Бар ин дунёни кӯҳнабунёд дил манеҳ, ки ишқ бар он пойдор нест, мисли он ки дар болои гунбад ҷорӣ мешавад.

Чун бидидӣ, ки дирӯзи ту бебозгашт бирафт ва фардо ҳам дар ихтиёри ту нест ва намедонӣ, ки фардо зинда ҳастӣ ё не, пас қадри ҳамин як дамеро, ки барҳаёт ҳастӣ шинос ва онро ғанимат шумор.

### **Фонда:**

Ҳар нафаре аз одамон, ки ин дунёро тарк мекүнанд, дарсе барои бозмондагон медиҳанд, дарсе омӯзанд ва пурҳикмат. Умри рафта нақдест, ки аз дасти мо раҳо шудааст, рӯзшумори умри боқимонда низ маълум нест. Он шахс соҳиби ақлу ҳуш аст, ки ҳамин лаҳзаҳои дар ихтиёр доштаашро бо накӯкорию парҳезгорӣ ба сар барад.



### **Ҳикоят**

Зи аҳди падар ёд ояд ҳаме,  
Ки борони раҳмат бар ӯ ҳар даме.  
Ки дар тифлиям лавху дафтар харид,  
Зи баҳрам яке хотами зар харид.  
Бадар кард ногаҳ яке муштарӣ,  
Ба ҳурмое аз дастам ангуштарӣ.  
Чу нашносад ангуштарӣ тифли ҳурд,  
Ба ширинӣ аз вай тавонанд бурд.  
Ту ҳам қимати умр иашнохтӣ,  
Ки дар айши ширин барандохтӣ.  
Қиёмат, ки некон бар Аъло расанд,  
Зи қаъри саро бар Сурайё расанд.  
Туро худ бимонад сар аз нанг пеш,  
Ки гирдат бар ояд амалҳои хеш.  
Бародар, зи кори бадон шарм дор,  
Ки дар рӯи некон шавӣ шармсор.  
Дар он рӯз, к-аз феъл пурсанду қавл,  
Улулазмро тан биларзад зи ҳавл.  
Ба ҷое, ки даҳшат ҳуранд анбиё,  
Ту узри гунаҳро чӣ дорӣ?! Биё!  
Заноне, ки тоат ба рағбат баранд,  
Зи мардони нопорсо бигзаранд.  
Туро шарм н-ояд зи мардии хеш,

Ки бошад занонро қабул аз ту беш?!  
Занонро ба узре муайян, ки ҳаст,  
Зи тоат бидоранд гах-гоҳ даст.  
Ту бе узр як су нинший чу зан  
Рав, эй кам зи зан, лофи мардӣ мазан!  
Маро худ мабин, эй аҷаб, дар миён,  
Бубин то чӣ гуфтанд пешиниён:  
«Чу аз рости бигзарӣ, ҳам бувад,  
Чӣ мардӣ бувад, к-аз зане кам бувад!  
Ба нозу тараф нафси парварда гир,  
Ба айём душман қавикарда гир.  
Яке бачаи гург мепарварид,  
Чу парварда шуд, хоча барҳам дарид».«  
Чу дар пахӯи чон супурдан бихуфт,  
Забоноваре дар сараш рафту гуфт:  
Ту душман чунин нозанин парварӣ,  
Надонӣ, ки ночор заҳмаш ҳ(в)арӣ?!»  
На иблис дар ҳаққи мо таъна зад,  
К-аз инон наояд ба ҷуз кори бад?!  
Фигон, аз бадиҳо, ки дар нафси мост,  
Ки тарсам, шавад занни иблис рост.  
Чу малъун писанд омадаш қаҳри мо.  
Худояш бияndoxt аз бахри мо.  
Кучо сар барорем аз ин ору нанг,  
Ки бо у ба сулҳему бо ҳақ ба ҷанг.  
Назар дуст нодир кунад сӯи ту,  
Чу дар рӯи душман бувад рӯи ту.  
Гарат дуст бояд, к-аз у бар ҳурӣ,  
Набояд, ки фармони душман барӣ.  
Раво дорад аз дуст бегонагӣ,  
Ки душман гузинад ба ҳамхонагӣ,  
Надонӣ, ки камтар ниҳад дуст пой,  
Чу бинад, ки душман бувад дар сарой.  
Ба сими сияҳ то чӣ ҳоҳӣ ҳарид,  
Ки ҳоҳӣ, дил аз меҳри Юсуф бурид?!  
Ту аз дуст гар оқилий, бармагард,  
Ки душман наёрад ниғаҳ дар ту кард.

### Лүгөт:

Лавð - тахтае, ки барои таълими кудакон дар он ҳат менавиштанд  
Хотам - ангуштарӣ

Аъло - ба маънои арши аъло, баландтарин табақаи осмон, тахти болотарин

Саро - замин, хок

Сурайё - шаш ситораи хурд дар бурҷи Савр, ки онро хӯши  
Парвин низ мегӯянд

Улулазм - сифати паямбарон, пайғамбароне, ки соҳиби кӯшишу субот ва азму иродан бузурганд

Ҳавл - тарс, бим, воҳима

Даҳшат ҳӯрдан - тарсидан ва саросемаву ҳайрон шудан

Тоат ба рағбат бурдан - аз рӯи майлу рағбат ибодат кардан  
Бигзаранд - яъне, ба мартаби болотар бирасанд

Ҳам - ба маънои качӣ, қаҷравӣ

Дар паҳтӯи ҷонсупорӣ ҳуфтган - ба бистари марг афторан

Нодир - кам, ба нудрат

Сими сияҳ - пули сиёҳ, пули қалбакӣ

Наёрад - натавонад, чуръат накунад

Кинатӯз - интиқомгиранда, кинавар

Аз замони зиидагии падарам, ки борони раҳмати  
Худованд бар ў бод, дар ёдам ҳаст, ки вақти қӯдак  
буданам барои ман лавҳу дафтар ва ангуштаре  
тиллой ҳарид.

Рӯзе чунин иттифоқ афтор, ки як нафар ҳаридор  
бар ивази ҳурмое ангуштари моро бо ҳуд бурд.

Қудак, ки арзиши аслии ангуштари намедонад,  
имкон дорад, аз шириние шодмон гардад ва бар ивази  
он ангуштари тиллоии ўро бибарабанд.

Ту ҳам монанди он қӯдак арзиши умрро наши-нохтӣ  
ва умри гаронмояро дар айши ширин талаф кардӣ.

Рӯзи қиёмат, ки инсонҳои парҳезгор дар арши Аъло  
ҷойгоҳ пайдо кунанд ва аз ин хокдони замин то авчи  
Сурайё боло раванд, ту аз шармандагиву расвой сарҳам  
ҳоҳӣ монд, зеро амалҳои бади ту дар атрофат ҳозир  
мешаванд ва туро илоҷе ҷуз хичолат боқӣ наҳоҳад монд.

Эй бародар, аз ҳамроҳии мардуми бад парҳез кун  
ва шарм дор, то дар назди некон аз кардаҳои ҳуд  
шарманда набошӣ.

Дар он рӯзи ҳисоб, ки аз корҳои анҷомдода ва суванҷои гуфташуда пурсиш мекунанд, ҳатто пайғамбарони  
бузургу босубот аз ҳавфу ҳарос ба ларза медароянд.

Дар он мавъеъ, ки ҳатто пайгамбарон дар ҳавфу ҳарос ва тарсу бим ҳастанд, ту бар узри гуноҳони худ чӣ пеш ҳоҳӣ овард, биё, лаҳзае андеша кун!

Заноне, ки бо сидӯ рағбат ибодати Ҳудовандро бар ҷой меоваранд, ба дараҷот аз аз мардони фосиқу нопарҳезгор беҳтаранд.

Оё ту аз мард будани худ шарм намедорӣ, ки занҳо бештар аз ту дар мақоми қабул ва ризоияти Ҳудо ҳастанд?!

Занҳо бо узри маълуме, ки доранд, баъзе рӯзҳо аз тоату ибодат озод мебошанд.

Аммо ту бе узре муайян монанди занҳо дар гӯшае нишастай, боз лофи мардӣ мезаний, аммо бидон, ки дар асл басе камтар аз занон ҳастӣ!

Эй касе, ки аз ин суханон дар тааҷҷуб ҳастӣ, ту бар ман манигар, ба ин гуфтори гузаштагон нигоҳ кун, ки чи гуфтаанд:

Агар тарки ростӣ ва растагорӣ кардӣ, он сӯи дигар ба ҷуз каҷӣ ва каҷравӣ ҷизе нест ва ў чӣ гуна мардест, ки ҳақиқитар аз зан бошад!

Ҳоло бар нағси бо нозу шодӣ ва айшу нӯш парвардаат нигоҳ кун ва ин душмани бо мурури солҳо қавӣ кардаатро бубин.

Шахсе бачаи гургро парвариш мекард, зақте гургбача бузург шуд, соҳиби худро заҳми ҳалокатовар зад.

Вақте ў дар бистари марг меҳобид, шахси сухандоне бар сари болини ў омаду гуфт: Ту душмани ҷонатро ин қадар хуш парвариш кардӣ, оё намедонистӣ, ки заҳми гургро ҳоҳӣ ҳӯрд. Оё фаромӯш кардӣ, ки шайтон рӯзи оғариниш назди Парвардигор дар ҳаққи мо таъна зад, ки инҳо дар рӯи замин фасодкорӣ мекунанд ва аз дасти онҳо гайр аз кори бад ҷизи дигар барнамеояд?!

Сад ҳайф, метарсам, аз бадиҳое, ки андар вуҷуди мост, он бадгумонии иблис рост барояд.

Вақте ки шайтони малъун бо мо душманию қаҳр оғоз кард, Ҳудованд бар ивази ин рафтораш ўро аз назари инояти худ берун андохт.

Акнун имрӯз аз шармандагӣ ва нангӯ ор чӣ гуна сар баланд кунем, ки бо шайтон сулҳ қаӯдаем ва бо

Худованди Ҳақ, ки дўсти мост, дар ҷанг ҳастем.

Агар ту ба сўи душман рўй бигардонӣ, дўст бар ту аз иҷорӣ гоҳе нимнигоҳ ҳоҳад кард.

Агар дилат дўст меҳоҳад ва орзуи комёб шудан аз файзи дўстиро ба сар мепарварӣ, набояд ба фармони душман (шайтон) итоат намой.

Он касе, ки душманро ҳамхонаи худ кардааст (яъне шайтонро ба хонаи дил ҷой кардааст), беихтиёр аз дўсти худ (Худованд) бегона гаштааст.


Оё намедонӣ, ки дўсти ту бар хонаат қадам наҳоҳад гузошт, агар бубинад, ки душман он ҷо манзил кардааст?!

Ту, ки меҳр аз маҳбуби ҳақиқӣ баркандай бар ин пули сиёҳи қалбакӣ (яъне амалҳои носавоб ва гафлату бегонагӣ) чиро ҳарида метавонӣ?!

Агар оқил ҳастӣ, аз дўсти ҳақиқии худ рўй магардон, дар он ҳолат душман ҷуръати бар ту нигоҳ карданро пайдо наҳоҳад кард.

Фоида: Дар вуҷуди худ деви нафсро парвариш надиҳед, ки вақте боқудрат гардид шуморо гуломи худ мегардонад. Диљи худро хонаи дўст созед. меҳру муҳаббати дўсти ҳақиқиро ба пули қалбакии дунё иваз накунед. Дар ҳама ҳол бо дўст зистан ва дар ҳимояи ў будан беҳтар аз ҳамаи корҳои дигари шумост.

Житобхонаге шахони  
Сарре Фиродӣ



**ДОСТОНҲОИ ДИЛАНГЕЗ АЗ  
«БЎСТОН»-И ШАЙХ САҶДИ**

Муҳаррири масъул: **Фарзона**  
Хуруфчини компьютерӣ: **М.Неъматова**  
Муҳаррири техникий: **Ф.Хоҷибоева**

Ба матбаа 17.12.2007 супорида шуд. Ба чопаш 11.01.2008 имзо  
гардид. Қоғази «снегурочка». Андозааш 60x84/16. Гарнитурааш Times  
New Roman ТАЛК. Чоли оғсиз. Ҷузъи чопии шартӣ 14,5. Супориши № 16.  
Теъдод 1000 нусха. Нарҳаш шартномавӣ.

ISBN 99947-51-28-0



Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон  
Нашриёти «Ношир»

Матбааи «Ношир»,  
735700, ш.Хуҷанд, кӯчаи Сейтвениев, 2



"НОШИР"